



## САРДАБИР

д.и.т.

Мухаббатов Ҷиёнхон Қурбонович

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул

н.и.ф., дотсент

Юсуфов Абдулло Исмоилович

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т. - д.и.т., профессор  
Ҳақназарова М.А. - д.и.т., профессор  
Исмоилов К.И. - д.и.т., профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., дотсент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., дотсент  
Миралиев С.Р. - д.и.т., дотсент  
Азизов Г.Ҷ. - д.и.т.  
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент  
Бобоева Л.А. - н.и.т., дотсент  
Раҷабов Г.О. - н.и.б., дотсент  
Назаров М.Н. - н.и.б., дотсент  
Холбеков М.Ё. - н.и.б., дотсент

## ШӮРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш., Раззоқов А.А.,  
Курбонбекова П.Қ., Раҷабов У.Р.,  
Носирӣ Қ.Н., Султонов Ш.Р.,  
Қаландаров Ё.Қ., Хокироев Т.З.,  
Ишонқуловна Б.А., Шарофова Н.М.,  
Қурбонов С.С., Шерматов Д.С.,  
Қурбонов Ҷ.М., Юлдошев У.Р.

# АВҶИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Мачаллаи илмӣ - амалӣ  
Ҳар се моҳ ҷоп мешавад.  
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.

Нашри ҷорӣ:  
**№ 3 (40) 2020**

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 мачаллаи мазкур ба феҳристи мачаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, доҳил карда шудааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МҶ-97.

## СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.  
МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сомона: [www.avji-zuhal.tj](http://www.avji-zuhal.tj)



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

к.м.н.

Мухаббатов Джиёнхон Курбанович

Заместитель главного редактора

ответственный редактор

к.ф.н., доцент

Юсуфов Абдулло Исмаилович

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бабаева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент  
Холбеков М.Ё. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш.,  
Курбонбекова П.К.,  
Носири К.Н.,  
Каландаров Ё.К.,  
Ишонкулова Б.А.,  
Курбонов С.С.,  
Курбонов Дж.М.,

Раззоков А.А.,  
Раджабов У.Р.,  
**Султонов Ш.Р.**,  
Хокироев Т.З.,  
Шарофова Н.М.,  
Шерматов Д.С.,  
Юлдошев У.Р.

# AVÇI ZUHAL

Издание ГОУ "Таджикский государственный  
медицинский университет имени Абуали  
ибни Сино"

Научно-практический журнал  
Издаётся каждые три месяца  
Учреждено 21 июня 2010 года

Текущее издание:  
**№ 3 (40) 2020**

Согласно постановлению Управления  
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal" внесён в список научных рецензионных журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от 19.03.2019.

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:**  
734003, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сайт: www.avji-zuhal.tj



## МУНДАРИЧА

---



---

### ЧАРРОХЙ

|  |    |
|--|----|
| <b>Назаров Ҳ.Ш., Сараев А.Р., Сайдалиев Җ.М., Сайдова Ф.Ф.</b> Табобати беморони гирифтори бемориҳои ҷарроҳӣ ва гинекологии узвҳои ковокии батн зимни чой доштани перитонит.....                           | 5  |
| <b>Муҳаббатов Җ.Қ., Гулов М.Қ., Амирев Ш.Р., Расулова С.И.</b> Фаромадани рӯдай рост дар занҳо.....  | 10 |
| <b>Абдулқаюм Ҳакимӣ, Абдулалӣ Яъқубӣ, Қурбонов Қ. М.</b> Муқоисаи мизони авд (ретсидив) ва оризаҳои баъд аз амали total and subtotal thyroidectomy дар дармони ҷарроҳии multinodular goiter пайдошуда..... | 16 |

### УРОЛОГИЯ

|   |    |
|---|----|
| <b>Абдувоҳидов А.А., Сайдуллоев Ф.С., Салимов Х.Ғ., Умаров М.М.</b> Табобати дисфункцияи эректилӣ дар беморони гирифтори простатити музминиабактериалӣ..... | 21 |
|---|----|

### АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

|   |    |
|---|----|
| <b>Ахмедов Җ.А., Давлатзода Б.Ҳ., Кодиров А.Р.</b> Усулҳои табобати инфузионию-трансфузионӣ дар ҳолати терминалӣ..... | 26 |
|---|----|

### СТОМАТОЛОГИЯ

|  |    |
|--|----|
| <b>Бурхонов С.Б., Воҳидов А.В., Қосимов М.М.</b> Таъсири камхунии ба камбудии оҳанвобаста ба ҳолати пардаи луобии ковокии даҳон ва забони занҳои ҳомила..... | 29 |
|--|----|

### БЕМОРИҲОИ ЛОР

|   |    |
|---|----|
| <b>Холматов Җ.И., Кузовков В.Е., Муҳамедова М.С., Махамадиев А.А.</b> Оид ба саволи имплантатсияи кохлеарӣ ҳангоми нӯқсонҳои гӯши дохила..... | 34 |
|---|----|

### БЕМОРИҲОИ ДАРУНИЙ

|   |    |
|---|----|
| <b>Шарипова Ҳ.Ё., Абдуллаев Ф.Н., Султонов Ҳ.С.</b> Хатари пайдо шудани резистентнокӣ ба табобат ва бемориҳои сереброваскулярӣ дар беморони мубтало ба фишорбаландии шарёни.....  | 40 |
| <b>Саидов Ё.У., Ҳасанзода С.М., Охонова О.Д.</b> Арзёбии комплексии ҳолати системаи кардиоваскулярӣ дар беморони гирифтори артрити ревматоидӣ то саршавии табобати назоратшаванда, ки дар заманаи принсипҳои "treattotarget - t2t" - "табобат то расидан ба хадаф" соҳта шудааст..... | 46 |
| <b>Хочиева Г.Б., Уреков К.З., Ҳ. М. Ёсин, Шамсов А.Т.</b> Ташхиси муқоисавии гипертрофияи меъдачаи чапи дил бо ёрии усулҳои маъмул дар беморони фишорбаландии шараённи шахсони пиронсол.....  | 55 |

### БЕМОРИҲОИ СИРОЯТИЙ

|   |    |
|---|----|
| <b>Саидмурадова Г.М., Мамадҷонова Г.С., Чонибеки Р.И. Солиев А.А.</b> Нишондиҳандаҳои клиникӣ ва иммунологии сирояти вимо дар қӯдакон бо назардошти роҳҳои сироятёбӣ..... | 60 |
| <b>Ризоев Ҳ.Ҳ., Қенҷаева И.А.</b> Ҳусусиятҳои бемористонии уфунатҳои чиркӣ-септикий ва муҳити микробӣ дар бемористонҳои соҳти ҷарроҳӣ.....                                | 64 |

### ПСИХИАТРИЯ

|   |    |
|---|----|
| <b>Идрис Анвар, Абдулматин Идрок.</b> Дарёғти чигунагии вобастагӣ ба маводи мухаддир наazzi мӯътодини (одаткардаҳои) шифоҳонаи ҳазорбистари "Ибни Сино" ..... | 70 |
|---|----|

**ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ**

|   |    |
|---|----|
| Косимов А.М., Нуралиев М.Д. Хомидов М.Ф. Самаранокии клиники табобати ултрабунафши беморони гирифтори витилиго..... | 74 |
| Косимов О.И., Муниева С.Х., Хомидов М.Ф., Нуралиев М.Д. Ҳомилагӣ ва хадшоҳои келодидӣ.....                          | 77 |

**ПЕДИАТРИЯ**

|   |     |
|---|-----|
| Абдуллаева Н.А., Хайдарова О.Ф., Нуров Р.М. Зуҳуроти эпидемиологтуви клиникии фосфат-диабет дар қӯдакон.....  | 81  |
| Рахматуллоева З.Р., Умарова З.Қ., Хайдарова С.Ф., Ходчаева З.Г. Зуҳуроти клиникии сирояти ситомегаловирусӣ дар қӯдакон.....   | 83  |
| Ходаева Н.Н., Исмоилов К.И., Мухаммаднабиева Ф.А., Хусенова М.С. Таъсири муолиҷаи тасхехкунандай масуният ба ҳолати солими қӯдакони гирифтор ба камхунии норасоии оҳан..... | 87  |
| Бабаева Л.А., Раҳимов Т.И., Қосимова П.В., Астанақулов С. Р., Курбонов Қ. М. Пиелонефрит дар қӯдакон.....   | 91  |
| Расулова С.А. Дараҷаи тазомунии нишондодҳои масунияти хос ва ғайрихос дар қӯдакони гирифтори гипотрофия.....  | 105 |

**ТИББИ ОИЛАВӢ**

|   |     |
|---|-----|
| Носирова М.П., Ёдгорова М.Дж., Асфияева Х.М. Ҷанбаҳои тиббиву иҷтимоии реабилитасияи қӯдакони маъюб дар фаъолияти амалии табиби оилавӣ..... | 112 |
|---|-----|

**БЕҲДОШТ**

|   |     |
|---|-----|
| Нушервон Б.Х., Бабаев А.Б. Омӯзиши ҳолати саломатӣ ва беморшавии ронандагони нақлиёти автомобилии мусофирикаш.....      | 116 |
| Муҳаммад Сиддик Рауф, Нуров Р.М. Баррасии эпидемиологии беморони қалбӣ-урукӣ (дилу рагҳо) бистарӣ дар бемористонҳо..... | 119 |

**ҒАЙРИТИББӢ**

|   |     |
|---|-----|
| Муродова М.Қ., Муродова С.Қ. Забони лотинӣ дар ҷаҳони муосир..... | 127 |
| Зулфониён Р.Р. Шарҳи номвожаи Саразм.....                         | 129 |

|   |     |
|---|-----|
| Аз ҳаёти олимони маъруф. Закариёи Розӣ..... | 137 |
|---|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Чашнивора..... | 140 |
|----------------|-----|



## ЧАРРОХЙ

### ТАБОБАТИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИХОИ ЧАРРОХЙ ВА ГИНЕКОЛОГИИ УЗВХОИ КОВОКИИ БАТН ЗИМНИ ЧОЙ ДОШТАНИ ПЕРИТОНИТ

**Ҳ.Ш. Назаров, А.Р. Сараев, Ҷ.М. Сайдалиев, Ф.Ф. Сайдова**

Кафедраи бемориҳои чарроҳии №1 (мудири кафедра д.и.т., профессор Ш.Қ. Назаров)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Яке аз масъалаҳои муҳиммие, ки дар чарроҳии абдоминалӣ зимни гузаронидани амалиёт дар беморони гирифтори перитонит ҳар як мутахасисро ба андешидан водор месозад, ин зудтар барқарор намудани ҳаракатнокии рӯдаҳо дар марҳалаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ мебошад [2;4;7]. Вобаста ба дараҷаи вазнинии протессҳои илтиҳобӣ дар сифоқпарда давомијати барқароргардии ҳаракати рӯдаҳо дар марҳалаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ гуногун мебошад, чун ин ҳолат ба инкишофёбии фалачи рӯдаҳо боис мегардад [1;3;8]. Дар ҳолати давомёбии перитонит ва дурусту саривақт нагузаронидани табобати лозима инкишофёбии фалачи рӯдаҳо зиёд гардида, ҳатари зиёдшавии фишори дохилибатӣ ва авҷгирии заҳролудшавии организмро дучанд зиёд менамояд, ки он оқибат ба вайроншавии хунгардиш дар узвҳои ковокии батн, инкишофёбии сеписи абдоминалӣ ва норасогии бисёрузвӣ боис мегардад [5;6]. Ин аст, ки дар чунин беморон нишондиҳандай басомади фавти беморон баланд буда, тибқи маълумоти адабиёти ҷойдошта он ба 43 - 69 % мерасад [3;5;8].

Ғайр аз ин, зимни ба таври лозима нагузаронидани табобати баъдазҷарроҳӣ, дар марҳилаи баъдиҷарроҳӣ перитонит давом ёфта ҷараёни илтиҳобии сифоқпардаи паристалий ва виссералий боиси як қатор оризаҳо аз қибли - думалҳои дохилибатӣ, пайдошавии ҳадшаҳо байни ҳалқаҳои рӯда ва девораи шикам, ногузарогии лиҳомии рӯдаҳо ва ғ. мегарданд, ки дар баъзе мавриҷҳо гузаронидани чарроҳии такрориро тақозо менамоянд [1;2;4;7].

Маҳз чунин нишондиҳаҳандай баланди оқибатҳои ноҳуши перитонит аст, ки мутахасиссонро водор месозад то ҷиҳати саривақт ташхисгузории бемориҳои узвҳои

ковокии батн ва усулҳои табобати перитонити ҷойдошта роҳҳои нави натиҷабаҳшро ҷустуҷӯй намоянд.

**Мақсади тадқиқот:** беҳтар кардани натиҷаи табобати бемориҳои чарроҳии узвҳои ковокии батн зимни ҷой доштани перитонит.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар мақолаи илмии пешниҳодгардида натиҷаи ташхисгузорӣ ва табобати 76 бемори гирифтори бемориҳои чарроҳии узвҳои батн бо оризаи перитонит, ки тули 2 соли охир дар шӯбаҳои чарроҳии Муассисаи давлатии беморхонаи клиникии ёрии таъчилии тибии шаҳри Душанбе барои гирифтани табобати лозима бистарӣ гардидаанд, мавриди омӯзиш қарор дода шуда аст. Синну соли беморон аз 17 то 74 солро ташкил намуд. Қисмати асосии беморонро шахсони қобилияти коридошта, ки синну солашон аз 21 то 54 сола буданд ташкил дод - 58 (76,3%). Миёни беморон бартарияти занон ба мушоҳида расид, ки шумори онҳо - 47 (61,8%)-ро ташкил намуданд. Мардон дар 29 (38,2%) ҳолат во ҳӯрданд. Миёни бемориҳо, ки сабагори бистаригардии беморон гардидаанд бартарияти аппендитсити шадид ва ногузарогии шадиди рӯдаҳо муаян гардид (ҷадвали 1).

Зимни гузаронидани тадқиқот танҳо бемороне ба инобат гирифта шуданд, ки дар онҳо перитонити серозию-фибринозӣ (n=34) ва фибринозию-фасодӣ (n=42) ҷой доштанд. Дар 23 (30,3%) бемор перитонити мавзей ва дар бοқимонда 53 (69,7%) ҳолат бошад перитонити паҳнгашта муаян карда шуд. Бо мақсади баҳоғузории дуруст ба натиҷаи бадастоварда ва хулособарории лозимаи муқоисавӣ вобаста ба равиши табобат ҳамаи беморон ба 2 гурӯҳ тақсимбандӣ гардиданд. Ба гурӯҳи асосӣ (гурӯҳи 1) 41 (53,9%) беморе шомил буданд, ки ба онҳо



зимни гузаронидани табобат аз маҳлули 0,02%-и "декасан" истифода бурда шуда, ба гурӯҳи муқоисавӣ (гурӯҳи 2) бошад 35 (46,1%) bemore шомиланд, ки ба онҳо шустани ковокии батн бо усули ананавӣ (истифодаи маҳлули 0,02%-и фуратсиллин) гузаронида шуд. Мавриди зикр аст, ки аз ҷиҳати синну сол, ҷинсият, дараҷаи вазнини ва хусусияти перитонит нишондодҳо дар ҳарду гурӯҳ якхел ба инобат гирифта шудаанд.

## Ҷадвали №1

### Номгӯи bemориҳое, ки сабабгори инкишифёбии перитонит гардидаанд

| № | Номи bemорӣ                                     | Шумораи bemорон | %    |
|---|---|-----------------|------|
| 1 | Аппендитисити шадид                             | 27              | 35,5 |
| 2 | Ногузароги шадиди rӯdaҳо                        | 23              | 30,3 |
| 3 | Салпингофарити фасодӣ                           | 14              | 18,4 |
| 4 | Суроҳшавии заҳми меъда ва rӯdaи дувоздаҳангушта | 10              | 13,2 |
| 5 | Суроҳшавии rӯdaи борик                          | 2               | 2,6  |

Дар bemорони гурӯҳи асосӣ баъд аз бартараф намудани манбаи bemорӣ ва шустани ковокии шикам тавассути маҳлули зиддиуфуни 0,02% фуратсилини то тоза шудани он иловатан бо маҳлули 0,02%-и зиддиуфуни "ДЕКАСАН" ковокии батн шуста мешавад. Дар марҳалаи баъдиҷарроҳӣ бошад, бо мақсади гузаронидани шустушӯи фракционии перитонеалий (фракционный перитонеальный лаваж) 200 мл 0,02% маҳлули декасан ҳамарӯза ба мӯҳлати 3-5 шабонарӯз истифода бурда мешавад. Зимни истифода бурдани маҳлул, бо назардошти он, ки маводи мазкур таъсири худро зимни гарм буданаш беҳтар нишон медиҳад қабл аз вориднамояш ба ковокии батн (ё ҳангоми шустушуи доҳилиҷарроҳии батн) онро то дараҷаи 380С гарм менамоянд.

Мебояд қайд намуд, ки навобаста аз таъсири зиддимикробӣ, зиддивирусӣ, зиддисодатаринҳо ва антифунгинӣ доштани маҳлули декасан инчунин он таъсири зиддиилтиҳобӣ ва зиддиташанучии хуберо доро мебошад, ки ин ҳолат барои беҳтар гардидани натиҷаи табобат дар bemорон перитонитдошта хело аҳамияти бузург дорад.

Дар bemорони гурӯҳи муқоисавӣ амалёти шустани батн танҳо тавассути маҳлули антисептикий 0,02% фуратсилини ба роҳ монда шуд. Табобати инфузионии қаблазҷарроҳӣ ва баъдазҷарроҳӣ дар ҳарду гурӯҳи bemорон якхел гузаронида шуд.

Баҳогузорӣ ба дараҷаи вазнинии перитонит аз руи индекси перитонит (ИП) гузаронида шуд.

нида шуд, ки дар 23 (30,3%) bemor ИП то 21 хол, дар 48 (63,1%) bemor аз 21 то 29 хол ва дар боқимонда 5 (6,6%) bemori боқимонда бошад ИП аз 29 хол зиёдтарро ташкил намуданд.

Ба ҳамаи bemорон таҳлили умумӣ ва биокимијии хуну пешоб, рентгенографияи кивокии шикам ва қафаси сина, ТУС ковокии батн, инчунин бо мақсади гузаронидани табобати дурусти зиддимикробӣ таҳлили бактериологии маҳлули дар ковокии батнбуда гузаронида шуд.

Натиҷаҳои ба дастомада бо истифодаи тмаҳаки Стюдент коркарда карда шуда, фарқият зимни баробар будани он ба  $p < 0,05$  оморан дақиқ баҳогузорӣ гардид.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Бо мақсади баҳогузории дурусти муқоисавӣ ба натиҷаҳои бадастомада дар ҳарду гурӯҳи bemорон ва муайянномоии натиҷанокии истифодабарии маҳлули декасан дар bemорони перитонитдошта дар марҳалаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ муаяянномоии ҳолати bemорон вобаста ба нишонаҳои саририву (ҷад. 2) таҳлилӣ (ҷад. 3) ва натиҷаҳои ташхисҳои дастгоҳӣ гузаронида шуд.

Зимни баҳогузорӣ ба аломатҳои саририҷ дар марҳалаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ зудтар ба ҳолати нормалӣ бар гаштани нишондодҳо дар bemорони гурӯҳи якум ба мушоҳида расид, ки номгӯ ва натиҷаи онҳо дар ҷадвали 2 ба тариқи муфассал пешниҳод гардида аст.



## Чадвали №2

**Натицахой бадастомадай аломатхой саририй дар мархилаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ аз рӯи гурӯҳбандии беморон (n=76)**

| Аломати саририй                            | Микдори беморон вобаста ба шабонарӯзи баъди-чарроҳӣ дар гурӯҳи асосӣ (n=41) |               |              | Микдори беморон вобаста ба шабонарӯзи баъди-чарроҳӣ дар гурӯҳи муқоисавӣ (n=35) |               |              |
|--|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
|  | 1-ум  | 3-юм          | 5-ум         | 1-ум  | 3-юм          | 5-ум         |
| <b>Набз &gt;90</b>                         | 41<br>(100%)  | 17<br>(41,5%) | 3<br>(7,3%)  | 35<br>(100%)  | 16<br>(45,7%) | 5<br>(14,3%) |
| <b>Хушкии даҳон ва кархши болои забон*</b> | 34<br>(82,9%)   | 9<br>(21,9%)  | 1<br>(2,4%)  | 29<br>(82,8%)   | 13<br>(37,1%) | 3<br>(8,6%)  |
| <b>Пайдошавии ҳаракати рӯдаҳо</b>          | 3<br>(7,3%)   | 37<br>(90,2%) | 41<br>(100%) | 2<br>(5,7%)   | 29<br>(82,8%) | 35<br>(100%) |
| <b>Баромадани бол</b>                      | 2<br>(4,9%)   | 33<br>(80,5%) | 41<br>(100%) | 2<br>(5,7%)   | 26<br>(74,3%) | 35<br>(100%) |
| <b>Дамиши шикам</b>                        | 41<br>(100%)  | 23<br>(56,1%) | 3<br>(7,3%)  | 35<br>(100%)  | 27<br>(77,1%) | 6<br>(17,1%) |
| <b>Ихроҷот аз мисмори дар меъдабуда</b>    | 32<br>(78%)   | 12<br>(29,5%) | 1<br>(2,4%)  | 28 (80%)  | 13<br>(37,1%) | 2<br>(5,7%)  |

Эзоҳ: \* - ҳолати намнок будани забон ва каме боқӣ мондани сафедӣ дар болои забон аз баҳогузорӣ истисно мебошад.

Мавриди зикр аст, ки дар шахсони перитонитдошта, ки давомнокии он аз 2-4 соат зиёд набуда, перитонит мавзей баҳогузорӣ гардид, ин хушкии даҳон ва пӯшидашавии болои забон бо караҳша ба назар нарасид. Ҳамзамон дар шахсони перитонити мавзей дошта, ки давомнокии он аз 2-4 соат зиёд набуда, мисмори дар меъда гузошташуда

баъд аз ба ҳӯш омадани бемор гирифта шуд.

Бо мақсади баҳогузорӣ ба ҳолати динамикии ҷараёни илтиҳобӣ ва эндотоксикоз вобаста ба усули табобати гузаронидашуда таҳлилҳои лозимаи озмоиши гузаронида шуд, ки натиҷаи онҳо низ аз бартарияти усули пешниҳодгардида шаҳодат доданд (чадвали 3).

## Чадвали №3

**Натицахой бадастомадай таҳлилҳои озмоиши дар мархилаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ аз рӯи гурӯҳбандии беморон (n=76)**

| Номгӯи нишондод                                 | Шабонарӯзи баъди-чарроҳӣ дар гурӯҳи асосӣ |           | Шабонарӯзи баъди-чарроҳӣ дар гурӯҳи муқоисавӣ |           |
|---|---|-----------|---|-----------|
|   | 3-юм                                      | 5-ум      | 3-юм  | 5-ум      |
| <b>Лейкоситоз*</b>                              | 10±2                                      | 8±1,5     | 11±1,5  | 9±2       |
| <b>ИЛЗ* (индекси лейкоситарии заҳролудшавӣ)</b> | 4,5±2                                     | 1,7±1,5   | 6,3±2   | 2,2±1,3   |
| <b>МММ* (молекулаи массаси миёна)</b>           | 0,34±0,05                                 | 0,25±0,03 | 0,53±0,04                                     | 0,29±0,05 |

Эзоҳ: \* - дар шахсони перитонити мавзеидошта, ки давомнокии он то 4 соатро ташкил менамуд тағииротҳои назаррас дар нишонаҳои озмоиши ба мушоҳида нарасид.

Зимни баҳогузории дастгоҳӣ ба натиҷаи табобат дар мархилаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ ТУС ба тариқи динамикӣ истифода бурда шуд, ки зимни гузаронидани он мавҷуд будан ва ё набудани ҳаракати рӯдаҳо, васеъ будан ва ё набудани ҳалқаи рӯдаҳо, мавҷуд будан ва ё набудани моеъи озод дар ковокии батн муаян карда шуд. Маълум гар-

дид, ки дар беморони гурӯҳи асосӣ пайдошавии ҳаракати рӯдаҳо ва ба меъёр наздик гардидани ҳаҷми ҳалқаи рӯдаҳо ба ҳисоби миёна 2-4-ум шабонарӯзро ташкил намуд, дар ҳоле, ки ин нишондод дар беморони гурӯҳи муқоисавӣ 3-6-ум шабонарӯзро дар бар гирифт. Мебояд қайд намуд, ки ин нишонаҳои зикргардидаи дастгоҳӣ вобаста ба



намуд ва давомнокии перитонит зохиршиаишон тағиیر ёфта, асосан дар беморони перитонити паҳнгаштаи давомнокиаш аз 48 соат ба мушоҳидা расида, бештар давом ёфтанд. Таносуби давомёбии мавҷудияти моеъи озод дар дохили батн миёни ин ду гурӯҳи беморон зимни гузаронидани ТУС ба 3-4 шабонарӯз бар 5-6 шабонарӯз рост омад.

Дар натиҷаи баҳогузорӣ ба басомади аворизи баъдичарроҳӣ бартарияти онҳо миёни беморони гурӯҳи муқоисавӣ ошкор карда шуд, ки микдори онҳо дар беморони гурӯҳи асосӣ 4 (9,7%) ва дар гурӯҳи муқоисавӣ бошад 6 (17,6%) -ро ташкил намуд. Аз ин шумора миёни беморони гурӯҳи асосӣ дар 2 (4,9%) ҳолат фасодгирии заҳми баъдичарроҳӣ, дар - 1 (2,4%) ҳолат нобасомонии нопурраи кӯкҳои анастомози дар рӯда гузошташуда ва дар 1 (2,4%) ҳолати боқимонда бошад думали коси хурд мушоҳидა гардид. Дар 3 ҳолати аввал табобати консервативӣ бо натиҷаи мусбӣ гузаронида шуда, дар бемори думалдошта дар зери назорати ТУС тоза ва обияташнамоии ковокии думал бо натиҷаи мусбӣ гузаронида шуд. Дар беморони гурӯҳи муқоисавӣ бошад дар 2 (5,7%) ҳолат фасодгирии заҳми баъдичарроҳӣ, дар 2 (5,7%) ҳолат нобасомо-

ни нопурраи кӯкҳои анастомози дар рӯда гузошташуда, дар 1 (2,9%) ҳолат ногузарогии шадиди барвақтии лиҳомии рӯдаҳо ва дар 1 (2,9%) боқимонда бошад норасогии бисёрузвӣ ба мушоҳида расид. Дар 1 (2,9%) ҳолати нобасомонии кӯкҳои анастомоз ва дар 1 (2,9%) бемори гирифтори ногузарогии лиҳомии рӯдаҳо амалиёти релапаротомия гузаронида шуда, дар бемори нобасомонии кӯкҳо дошта амалёти гузоштани колостома ва дар бемори ногузарогии лиҳомӣ дошта бошад амалиёти буриши лиҳом, тоза ва обияташнамоии батн гузаронида шуд. Дар 1 (2,9%) ҳолате, ки норасогии бисёрузвӣ инкишоф ёфт фавти бемор ба мушоҳида расид.

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, истифодаи маҳлули 0,02% декасан зимни гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ дар беморони перитонит-дошта боиси кам гардидани басомади оризаҳои илтиҳобиу фасодии баъдичарроҳӣ мегардад. Хусусияти зиддилтиҳобӣ ва зиддиташануции маҳлули декасан ба беҳтар гардидани ҷараёни барқароргардии фаолияти рӯдаҳо мусоидат менамояд, ки он дар навбати худ ба зудтар барқароргардии қобилияти кории бемор ва кам гардидани шумораи рӯзҳои бистаригардии онҳо боис мегардад.

### Адабиёт

- 1) Бебуришвили А.Г. Этапный лапароскопический адгезиолизис с применением противоспаечных барьерных средств / А.Г.Бебуришвили, [и др.] // Эндоскопическая хирургия. - 2010. - № 1. - С. 20-24.
- 2) Заневский В.П. Нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника после внутрибрюшных операций /В.П. Заневский, А.Е. Кулагин, И.М. Ровдо//. - Минск БГМУ, 2011.-20с.
- 3) Газиев З.Х. Современные технологии в диагностике и лечении послеоперационного перитонита: Дис. канд. мед. наук. - Душанбе, 2019. - 126 с.
- 4) Лечение распространенного гнойного перитонита /Б.С. Суковатых [и др.] // Хирургия - 2012. - №9. - с.42-47.
- 5) Савельев В.С. Перитонит и эндотоксическая агрессия / В.С. Савельев, В.А. Петухов - М.: 2012. - 326с.
- 6) Cheatham M.L. Abdominal compartment syndrome: pathophysiology and definitions / M.L. Cheatham// Scand. J. Trauma Resusc. Emerg. Med. - 2009. - №17. - P.10.43
- 7) Hartl, W. Secondary peritonitis / W. Hartl, D. Kuppinger, M. Vilsmaier // Zentralbl. Chir. - 2011. - V. 136, №1. - P. 11 -17.
- 8) Theunissen C., Cherifi S., Karmali R. Management and outcome of high-risk peritonitis: a retrospective survey 2005-2009 / C.Theunissen, S. Cherifi, R. Karmali// Int. J. Infect. Dis. 2011. Vol. 15, № 11. P. 769-773.



## ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРИТОНИТА

**Х.Ш. Назаров, А.Р.Сараев, Дж.М. Сайдалиев, Ф.Ф.Сайдова**

Кафедра хирургических болезней №1 (зав. кафедра д.м.н., профессор Ш.К. Назаров)  
ТГМУ имени Абӯалӣ ибни Сино

Несвоевременное и неадекватно выполненное лечение перитонита приводит к развитию пареза кишечника и расширением её петель, что сопровождается повышением внутрибрюшного давления и нарушением кровообращения в органов брюшной полости. Эти обстоятельства способствуют усугублению итоксикации организма, повышению риска развития абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности. Это может обусловить повышение летальности у данной категории больных, что по данным литературы составляет 43 - 69 % случаев.

В представленной статье приведены результат диагностики и лечения 76 больных с хирургическими заболеваниями органов брюшной полости осложненных перитонитом. Все больные были разделены на 2 группы. В основную группу вошли 41 (53,9%) больных, которым в ходе лечения был использован 0,02% раствор "декасана", в то время как контрольную группу соста-

вили 35 (46,1%) больных, которым лечение было проведено традиционным методам (промывание брюшной полости 0,02%-раствором фурациллина).

С помощью раствора декасана, обладающего антисептическим, противовоспалительным и спазмолитическим действием авторам удалось значительно снизить выраженность воспалительного процесса в брюшной полости и уменьшить сроки восстановления функции кишечника, что в свою очередь способствует снижению частоты послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений.

Использование раствора декасана для промывания брюшной полости у с перитонитом способствует улучшению результатов проведенного лечения и раннему восстановлению трудоспособности пациентов.

**Ключевые слова.** хирургические заболевания, перитонит перистальтика кишечника, послеоперационные осложнения.

## TREATMENT OF PATIENTS WITH SURGICAL AND GYNECOLOGICAL DISEASES OF THE ABDOMINAL CAVITS ORGANS IN CONDITIONS OF PERITONITIS

**H.SH. Nazarov, A.R. Saraev, J.M. Saydaliev, F.F. Saidova**

Chair of surgical illnesses №1 (head of chair, d.m.s., professor SH.K.Nazarov)

TGMU by the name of Abuali ibni Sino

**Urgency.** Untimely and incorrect treatment of peritonitis leads to the development of intestinal paresis and expansion of its loop, which increases intra-abdominal pressure and violations of blood circulation in the abdominal cavity. The above circumstance contributes to the deterioration of intoxication of the body, which increases the risk of developing abdominal sepsis and multiple organ failure. This will cause a high rate of death in this category of patients, which according to the literature is 43-69 % of cases.

**The purpose.** Improvement of the result of treatment of patients with surgical diseases of

the abdominal cavity complicated by peritonitis

**Material and methods.** The article presents the results of diagnostics and treatment of 76 patients with surgical diseases of the abdominal cavity complicated by peritonitis. All patients were divided into 2 groups. The main group consisted of 41 (53.9%) patients who used 0.02% decasan solution during the treatment of bila, while the control group included 35 (46.1%) patients who were treated with traditional methods of bila (using 0.02% furatcillin solution).

**Result.** Using a solution of dekatana - having antiseptic, anti-inflammatory and



antispasmodic effect, the authors were able to significantly reduce the inflammatory process in the abdominal cavity and improves the process of recovery of bowel function, which in turn reduce the frequency of postoperative purulent complications vospalitelnaya.

**Conclusion.** The use of the solution proved during abdominal lavage in patients with peritonitis helps to improve the result of treatment and earlier recovery of patients.

**Key words:** surgical disease, peritonitis peristalsis of the intestine, postoperative complications.

**Назаров Хилолиддин Шарофович, ассистенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1-и До-нишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 900-50-03-03.**

**Назаров Хилолиддин Шарофович, ассистент кафедры хирургических болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, тел.: 900-50-03-03.**

**Nazarov Hiloliddin Sharofovich, assistant to chairs of surgical illnesses №1 Tadjik state medical universities by the name of Abuali ibni Sino, E.mail: hiloliddin.nazarov@mail.ru, ph.: 900-50-03-03.**

## ФАРОМАДАНИ РӮДАИ РОСТ ДАР ЗАНХО

**Ҷ.Қ.Муҳаббатов, М.Қ.Гулов, Ш.Р.Амиров, С.И.Расулов**

Кафедраи ҷарроҳии умумии №1(мудири кафедра н.и.т., дотсент Боймуродов О.С.) -и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Афтидани рӯдаи рост (APP) дар миёни ҳама бемориҳои рӯдаи гафс 5,2 - 9%-ҳолатро ташкил медиҳад [1,2]. Ягона усули табобати APP ҷарроҳӣ ва усулҳои мвҷудбуда вобаста аз дасрасқунӣ ва муносибатҳо ба гурӯҳи ждастрасқунӣ ба воситаи шикам ва чатан чудо мешаванд, аз рӯйи усулҳои ҷарроҳӣ ҷарроҳиҳои маҳкамкунанд ва резексиониро чудо мекунанд [3]. Дар даҳсолаҳои охир учсули лапароскопӣ мавриди истифода қарор дода шудааст [4,5,6,7,8].

Усули аз ҷиҳати техникий сода ва осон иҷрошавандай ҷарроҳиҳои абдоминалӣ ҷарроҳии Кюммел - Зеренин мебошад, аммо дар ҳолатҳои алоҳидаи давраи пас аз ҷарроҳӣ ретсисдиви APP 15-17,9%-ро ташкил медиҳад, дар шахсони бо усули Уэллс ҷарроҳишуда ретсисдиви беморӣ дар 12-14% ба мушоҳида мерасад. Оризаҳои нисбатан зиёд пас аз ҷарроҳии Делорм ба мушоҳида мерасанд, ки то 34,4% ҳолатро тташкил медиҳанд. Пайдо шудан ва қувват гирифтани қабзият пас аз ҷарроҳии Кюммел - Зеренин тибқи маълумотҳои гуногун то 42,9% аст, пас аз ҷарроҳии Уэлс бошад, вай ба 79,3% баробар мешавад. Беҳтар шудани норасонии сфинктери мақъад (HCM) пас аз ҷарроҳӣ дар 42 -63%-и беморон ба қайд гирифта шудааст [9,10,11,12].

Сабаби пайдо шудани ретсисдиви беморӣ ва дигар натиҷаҳои гайри қанотбахши пас аз ҷарроҳиро муаллифони баъзе таҳқиқотҳо бо он вобаста медонанд, ки танҳо дар 15%-и беморон APP -и чудогона ба назар мерасад, дар қисми асосии беморон бошад, APP бо ихтиололи транзит дар 17%-и ҳолатҳо дида мешавад, дар 30-90%-и ҳолатҳо вай бо ихтиололи сфинктери мақъад (ISM) ва зуҳуроти гуногуни синдроми афтидани чатан ва пролапси гениталий - 40-60%[13,14,15] ҳамроҳ мешавад. Ҳатто пас аз ҷарроҳии омехта миқдори ретсисдивҳои беморӣ, ISM (ихтиололи сфинктери мақъад), ихтиололҳои гуногуни транзит аз рӯдаҳо ва норасонии мушакҳои қаъри кос беморон ва табибони амалиро қаноатманд намесозад [16].

Мувофиқи маълумоти адабиёти илмӣ дар хусуси таъсири APP ба пассаж дар рӯдаи гафс, норасонии сфинктери мақъад ва пайдо шудани САЧ (синдроми афтидани чатан) маълумот ва иттилоот дода шудааст ё онҳо бо синну сол ё ҷинс вобаста карда шудаанд, махсусан дар занҳо назар ба мардҳо вай 4-5 маротиба бештар дида мешавад ва ба тавллуд кардан ба сустшавии дастгоҳи мушакҳо -бандакҳои чатан майл дорад.



**Мақсади таҳқиқот.** Гузаронидани таҳлили чараёни клиники APP дар занҳои гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ барои интихоб кардани ҳаҷми ҷарроҳӣ ва бо мақсади беҳтар соҳтани натиҷаҳои дури табобати ҷарроҳӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқ ва табобати ҷарроҳӣ кардани 114 бемори дорои APP дар пойгоҳи кафедраи бемориҳои ҷарроҳии "1-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар давраи солҳои 2010-2020.

Бо мақсади амалӣ соҳтани вазифаҳои дар пеш гузошташуда, ҳамаи беморон вобаста аз синну сол ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шуданд: дар гурӯҳи якум 55 бемори ҷавон (занҳо, ки ёбешавҳар буданд, ё назиза буданд), гурӯҳи дуюм -30 нафар (занҳои синну соли репродуктивӣ) ва гурӯҳи сеюм 29 нафар занҳои калонсол буданд.

Дараҷаи II-и APP дар - 49 (42,9%) беморон, дараҷаи III - дар 65(57,1%) беморон ба қайд гирифта шуд. Таснифи клиники дар НМИЦ колопроктолоѓияи ба номи А.Н.Рижих (соли 1972) истифода карда шуд.

Дар ҳамаи беморон усулҳои таҳқиқоти клиникӣ-лабораторӣ, инструменталӣ то ва пас аз ҷарроҳӣ мувоғики протоколҳои таҳияшуда барои беморони дорои APP гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Аз анамнези беморӣ муайян карда шуд, ки аксари бештари беморони гурӯҳи I саршавии бемориашонро ба даврони қӯдакӣ алоқаманд мекунанд. Дар 44 бемори гурӯҳи I дараҷаи II-и ИСМ (27,3% и 58,2% соотственено) ба назар расид. Дар ҳамаи беморони гурӯҳи якум ҳусусияти маҳдуди ИСМ ба мушоҳида расид ва амалимаҳфузмондаи дефексия муайян карда шуд (чадвали 1).

## Чадвали 1

### Зуҳуроти клиники APP

| Синну сол                | Гурӯҳи якум |      | Гурӯҳи дуюм |      | Гурӯҳи сеюм |      | Ҳамагӣ |      |
|--------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--------|------|
| Нишондиҳанда             | Мутлақ      | Бо % | Мутлақ      | Бо % | Мутлақ      | Бо % | Мутлақ | Бо % |
| <b>Дараҷаи APP</b>       |             |      |             |      |             |      |        |      |
| II                       | 44          | 80,0 | 9           | 30,0 | 6           | 20,7 | 59     | 51,8 |
| III                      | 11          | 20,0 | 21          | 70,0 | 23          | 79,3 | 55     | 48,2 |
| <b>Фаза</b>              |             |      |             |      |             |      |        |      |
| Компенсатсия             | 36          | 65,5 | 11          | 36,7 | 8           | 27,6 | 55     | 48,2 |
| Декомпенсатсия           | 19          | 34,5 | 19          | 63,3 | 21          | 72,4 | 59     | 51,8 |
| <b>Дараҷаи ИСМ</b>       |             |      |             |      |             |      |        |      |
| I                        | 15          | 27,3 | 5           | 16,6 | 2           | 6,9  | 22     | 19,4 |
| II                       | 29          | 52,7 | 14          | 46,7 | 6           | 20,7 | 49     | 42,9 |
| III                      | 11          | 20,0 | 11          | 36,7 | 21          | 72,4 | 43     | 37,7 |
| <b>Дисфункцияи ВС ПК</b> |             |      |             |      |             |      |        |      |
| Ха                       | 6           | 11,1 | 11          | 36,7 | 23          | 79,3 | 40     | 35,1 |
| Не                       | -           | -    | -           | -    | -           | -    | -      | -    |

Аз ҷумлаи беморони гурӯҳи II 31 нафар саршавии бемориро бо синну соли қӯдакӣ иртибот додаанд. Дар 12 бемор бошад, беморӣ ҳусусияти иктисобӣ (пайдошуда) дошт ва сабабшро ба иҷро кардани корҳои вазнини ҷисмонӣ ва таваллудкунӣ (4-5 маротиба зоидан) алоқаманд меҳисобиданд. Дараҷаи III-и афтидани рӯдаи рост (APP) дар 53(62,2%) ҷой дошт, бартарии дараҷаи вазнинии III -и ихтиололи сфинктери мақъад (ИСМ) ба мушоҳида расид, ихтиололи механизми нигоҳ дошта натавонистани муҳтавои рӯдаҳо ва набудани амали дефексия, дар аксари бештари мавридҳо ҳангоми хоб му-

аян карда шуд.

Таҳлили нишондиҳандаҳои объективӣ нишон доданд, ки суст шудани рефлекси мақъад дар 50(80,6%)-и беморон, вайрон шудани тонуси сфинктери дарунӣ вангроҳдорӣ дар ҳамаи беморон ҷой доранд. Вобаста аз ин, дар 25,9%-и беморони ин гурӯҳ ИСМ ҳусусияти омехта дошт, яъне дар баробари патологияи органикӣ, тағйиротро дар патологияи асабиву рефлектории сфинктери мақъад низ ошкор намуданд.

Дар гурӯҳи сеюми беморон-беморӣ дар 36,6% ҳолат дар давраи қӯдакӣ сар шуда ва дар 63,4% - ғенези пайдошуда дошт. Дар



аксари бештари беморон фазаи декомпенсатсионии APP (72,4%) ва декомпенсатсиия қобилияти захиравй-кашишхүрии дастгохи мушакхову бандакҳои дастгохи маҳкамкунданаи рӯдаи рост бо зухуроти дараҷаи III -и ИСМ (87,7%) ба қайд гирифта шуд. Аз миқдори умумии беморон (45) дар 37 (82,2%) ҳолат дисфункцияи сфинктери даруни рӯдаи рост муайян карда шуд. Дар 38(61,3%)-и беморон шакли органики ИСМ бар шаклҳои функционалии беморӣ бартарӣ дошт. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки зиёд шудани миқдори лаҳзаҳои нигоҳ надоштани начосат, хурд шудани ҳаҷми ампулаи рӯдаи рост ва возехии миқдори дефкексия (қазои ҳочат) дар беморони гурӯҳи сеюм назар ба гурӯҳҳои якум ва дуюм бартарӣ доштанд.

Омӯхтани ҳолати функционалии мушакҳои сфинктери рӯдаи рост нишон дод, ки ихтилолҳои маҳдуди ҳолати функционалии сфинктери берунӣ ҳамагӣ дар 37,7% ҳолат дар беморони гирифтори дараҷаи II-и APP дар фазаи компенсатсия ва дар занҳои ҷавон ҷой дорад. Дар 62,3% ҳолати боқимонда ихтилоли қобилияти кашишхүрии сфинктери берунӣ дар якҷоягӣ бо фаъолнокии рефлектории сфинктери даруни рӯдаи рост ба қайд гирифта шуд. Шакли таркибӣ ё омехтаи ИСМ дар беморони дори дараҷаҳои II ва III-и APP дар фазаи декомпенсатсионӣ дар 21,2% зани миёнасол ва дар 42,1% зани қалонсол дида шуд.

Дар давраи пасазҷарроҳӣ дар 10(18,4%) беморони гурӯҳи якум муҳлати ҳаракаткунни контраст дар рӯдаи гафс зиёда аз 72 соатро ташкил дод ва хусусияти оҳиста-транзитории қабзият муқаррар карда шуд. Дар гурӯҳҳои беморони синну соли миёна ва қалонсол, ки муҳлати ҳаракатнокии контраст дар рӯдаи гафси онҳо зиёда аз 72 соат буд, мутаносибан дар у 46,7% ва 65,5%-и беморон ба мушоҳидрасид. Дар ин беморон ҳангоми ҳар як ҳомилагӣ қабзияти гестатсионӣ ба амал меомад ва пас аз таваллуд то 8-9 моҳ давом мекард, ки ин пассажро дар рӯдаи гафс бад месоҳт. Таҳқиқоти функцияи таҳлиявии (эвакуатории) рӯдаи рост дар 45(39,6%) ҳолат дараҷаҳои муҳта-

лифи ихтилототро дар шакли дефексияи инсидодӣ (обструктивӣ) дар шахсони дори ректоселе - дар 15 ҳолат ва дори ректоселе ва систоселе дар 30 ҳолат нишон дод.

Дар синну соли ҷавонӣ шаклурологӣ-гкногкни нигоҳ дошта натавонистани пешоб ва патологияҳои проктологӣ-проктит (проктосигмоидит) ҳамагӣ дар 12,7% ҳолат дида шуд. Дар гурӯҳҳои дуюм ва сеюм (гурӯҳҳои миёнасол ва қалонсолон) бо қалон шудани синну соли беморон, зиёд шудани миқдори таваллудкуниҳо, иҷро намудани корҳои вазнини ҷисмонӣ зиёд шудани миқдори беморони дори зухуроти клиники САЧ (синдроми афтидани чатан) (ректоселе, афтидани бачадон) мутаносибан дар 26,6% ва 41,4% ҳолат, проктит (проктосигмоидит), реши солитарии рӯдаи рост дар 30,6% ва 49,8% ва шаклҳои гуногуни нигоҳ дошта натавонистани пешоб муайян карда шуд.

Дар клиникаи мо барои табобати ҷарроҳии APP ҷарроҳии Кюммел-Зеренин дар модификатсияи клиникаи мо, яъне бо истифода аз тӯри капронӣ дар девораи пеши рӯдаи рост гузаронида шуд. Тактикаи табобати ҷарроҳӣ дар шахсони синну соли ҷавон аз гузаронидани табобати якмарҳилагӣ (76,4%) - ректопексия, ҷарроҳии Кюммел-Зеренин дар модификатсияи клиника иборат буд, зоро фазаи компенсатсионии APP, марҳилаҳои аввали патологияҳои урологӣ ва проктологӣ ҷой доштанд (ҷадвали 2). Дар 12,7% ҳолат ислоҳи якмарҳилагии омехтаи APP ва дар 6(10,9%) беморон амалиёти ҷарроҳии думарҳилагӣ анҷом дода шуд. Барои ислоҳи дисфункцияи моторӣ-эвакуатории рӯдаи гафс ва ИСМ дар беморони ин гурӯҳ табобати консервативӣ иҷро карда шуд. Дар беморони синну соли миёна дар 63,3%-и ҳолатҳо амалиёти ҷарроҳии якмарҳилагии ректопексия, ҷарроҳии Кюммел-Зеренин дар модификатсияи клиника, дар 21,8% амалиёти ҷарроҳии якмарҳилагии омехта (ректопексия, ҷарроҳии Кюммел-Зеренин дар модификатсияи клиника ва ислоҳи чатании ректосел ва сфинктеролеваторопластикаи пеш) гузаронида шуд. Дар 5(14,9%) ҳолат - ислоҳи бисёрмарҳилагии APP ва ИСМ ва



нигоҳ дошта натавонистани пешоб ба кор бурда шуд.

Дар гурӯхи сеюми беморон табобати ҷарроҳии яқмарҳилагӣ ҳамагӣ дар 17,2%-и беморон сурат гирифт, дар беморони боқимонда бинобар декомпенсатсияи қобилияти захиравӣ-кашишхӯрии дастгоҳи мушакӣ- бандакии мушакҳои ЗАПК бо зуҳуроти клиникии дараҷаи III-и ИСМ, САЧ (ректоселе, афтидани бачадон) ва қабзият дар марҳалаи декомпенсатсия амалиётҳои ҷарроҳии думарҳилагӣ ва бисёрмарҳилагӣ (82,8%) иҷро карда шуданд. Амалиёти ҷар-

роҳии Кюммел-Зеренин (9) ва ҷарроҳии Кюммел-Зеренин дар модификатсияи клиникаи мо (28) амалиёти бартарафсозии фазои Дугласовро пурра карданд. Дар 7 ҳолат ҷарроҳӣ бо усули Костин, яъне сигмопексия бо гузоштани тӯри капронӣ дар девораи пеши он ва маҳкам кардан дар қанотҳои устуҳони тиҳигоҳ иҷро карда шуд. Дар ақсари бештари беморони дорои APP дар якҷоягӣ бо дигар патологияҳо- ректопексия бо резексии рӯдаҳои сигмашакл ё рост, ё комбинация бо ислоҳи чатании норасоии мушакҳои қаъри кос муттаҳид карда шуданд.

## Ҷадвали 2

### Ҳусусиятҳои ҷарроҳии гузаронидашуда (n=114)

| Гурӯҳ                   | Гурӯҳи якум   |            | Гурӯҳи дуюм   |            | Гурӯҳи сеюм   |            | Ҳамагӣ        |            |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Ҳусусияти ҷарроҳӣ       | Миқ.<br>мутл. | Бо %       |
| Яқмарҳилагӣ (яклаҳзагӣ) | 42            | 76,4       | 19            | 63,3       | 5             | 17,2       | 66            | 57,9       |
| Яқмарҳилагии омехта     | 7             | 12,7       | 6             | 20,0       | 8             | 27,6       | 21            | 18,4       |
| Думарҳилагӣ (дулаҳзагӣ) | 6             | 10,9       | 3             | 10,0       | 10            | 34,5       | 19            | 16,6       |
| Бисёрмарҳилагӣ          | -             | -          | 2             | 6,7        | 6             | 20,7       | 8             | 7,1        |
| <b>Ҳамагӣ</b>           | <b>55</b>     | <b>100</b> | <b>30</b>     | <b>100</b> | <b>29</b>     | <b>100</b> | <b>114</b>    | <b>100</b> |

Баҳогузорӣ ба натиҷаҳои табобати ҷарроҳии беморони гирифтори APP тибқи меъёрҳои дар НМИЦ колопроктологияи ба номи А.Н.Рижих сурат гирифт. Баҳогузории муваққатии гурӯҳҳои омӯхташаванда аз рӯйи ин нишондодҳо гузаронида шуд: набудани ретсидиви беморӣ, дисфункцияи моторӣ-эвакуатории рӯдаи гафс ва барқарорсозии ИСМ. Дар давраи дури пасазҷарроҳӣ ретсидиви афтидани рӯдаи рост (APP) дар 11(9,65%) бемор ва афтидани пардаи луобии канали мақъад дар 2(2,28%) ҳолат ба қайд гирифта шуд.

Ретсидиви беморӣ дар беморони синну соли миёна (4) ва калонсол (7) ба мушоҳида расид. Дар 9(7,9%) ҳолат дисфункцияи моторӣ-эвакуатории рӯдаи гафс нигоҳ дошта шудааст, аммо нишонаи ҳассосият ва ҳаҷми бавучудоварандай амали дефексия беҳтар гаштааст. Норасоии сфинктери мақъад дар 87,7%-и беморон беҳтар шудааст, дар 9(7,8%) ҳолат то дараҷаи I ва дар 5(5,3%) - то дараҷаи II паст шудааст. Файр

аз ин, дар ин гурӯҳи беморон дар 13,1% дисфункцияи сфинктери дарунии рӯдаи рост маҳфуз мондааст, ки барои онҳо табобати комплексии консервативӣ гузаронида шудааст.

#### Хуносахо

1. Омӯхтани ҳолатҳои функционалии мушакҳои сфинктери мақъадии рӯдаи рост дар занҳои дорои APP нишон дод, ки ихтилонҳои маҳдуди ҳолатҳои функционалии мушакҳои сфинктер дар 37,7% дида мешавад, дар 62,3% - маврид ихтилони қобилияти қашишхӯрандагии мушакҳои сфинктери беरунӣ ва фаъолнокии рефлектории сфинктери дарунии рӯдаи рост, яъне шакли омехтаи ИСМ мавҷуд аст.

2. Ректопексияи интраабдоминаӣ дар синну соли ҷавонӣ, дар якҷоягӣ бо ислоҳи чатании норасоии мушаки қаъри кос- дар синну соли миёна, ҷарроҳҳои чатании бисёрмарҳилагӣ дар синну соли калонсолон натиҷаҳои дури табобати ҷарроҳии афтидани рӯдаи рости занҳо беҳтар мегардад.

**АДАБИЁТ**

1. Возможности комплексного лечения выпадения прямой кишки/С. С.Гайворонская, С.В.Васильев и др. //Вестник хирургии - 2007 - №2(166) - С 100-102.
2. Войнов М. А. Хирургические методы лечения выпадения прямой кишки (обзор литературы) / М. А. Войнов // Колопроктология. - 2013. - № 4 (46). - С. 41-47.
3. Клиника, диагностика и лечение больных с выпадением прямой кишки / Г.И.Воробьев, Ю. А.Шелыгин, Л.П.Орлова// Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 1996. - №6(1). - С. 78-82.
4. Опыт ректосакропексии в лечении больных выпадением прямой кишки/ А. Ю.Титов, О. М.Бирюков, О. Ю.Фоменко, А. А.Тихонов, М. А. Войнов //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии -2015.-Т. 25. -№ 1.-С. 43-48.
5. Сравнение отдаленных результатов лапароскопической и открытой задне-петлевой рекгопексия при лечении больных с выпадением прямой кишки /С.А.Фролов, Л.А.Благодарный, А.И.Мусин // Астраханский медицинский журнал. - 2011 год. - Том 6. - №1. - .С. 68 - 69.
6. Суханов А.А. Ранняя профилактика и лечение дисфункции тазового дна. Масштаб заболевания в современном мире/ А.А.Суханов, И.И. Кукарская// Уральский медицинский журнал.- 2018.-N 6.-С.107-117.
7. Характер морфологических и нейрофизиологических изменений у женщин с синдромом опущения промежности/ Ю. А.Шелыгин, А. Ю.Титов, А. Б.Шехтер, А. А.Мудров и др. // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. - 2014. - Т. 24. - № 1. - С. 71-82.
8. Ashari L.H., Lumley J.W.. Stevenson A.R., Stitz R.W. Laparoscopically-assisted resection rectopexy for rectal prolapse: ten years' experience // Dis Colon Rectum. - 2005. - Vol. 48. - №5, - P. 982-7.
9. Haahr C., Jakobsen H.L., Gogenur I. Robot-assisted rectopexy is a safe and feasible option for treatment of rectal prolapse // Dan Med J. - 2014. - Vol. 61. - №5. - P. A4842.
10. Sajid M.S., Siddiqui M.R., Baig M.K. Open vs laparoscopic repair of full-thickness rectal prolapse: a re-meta-analysis // Colorectal Dis. - 2010. - Vol. 12. - № 6. - P. 515-25.
11. Zittel T.T., Manncke K" Haug S., Schafer J.F., Kreis M.E., Becker H.D., Jehle E.C. Functional results after laparoscopic rectopexy for rectal prolapse // J Gastrointest Surg. - 2000. - Vol. 4, - №6, -P. 632-41.
12. Makineni H., Thejeswi P., Rai B.K. Evaluation of Clinical Outcomes after Abdominal Rectopexy and Delorme's Procedure for Rectal Prolapse: A Prospective Study // J Clin Diagn Res. - 2014. - Vol. 8. - № 5. - P. NC04-7.
13. Senapati A., Gray R.G., Middleton L.J., Harding J., Hills R.K., Armitage N.C., Buckley L., Northover J.M., Group P.C. PROSPER: a randomised comparison of surgical treatments for rectal prolapse//Colorectal Dis. - 2013. - Vol. 15. -№7, -P. 858-68.
14. Lee J.L., Yang S.S., Park I.J., Yu C.S., Kim J.C. Comparison of abdominal and perineal procedures for complete rectal prolapse: an analysis of 104 patients // Ann Surg Treat Res. - 2014. - Vol. 86. - № 5. - P. 249-55.
15. Cadeddu F., Sileri P., Grande M., De Luca E., Franceschilli L., Milito G. Focus on abdominal rectopexy for full-thickness rectal prolapse: meta-analysis of literature // Tech Coloproctol. - 2012, -Vol. 16, -№ 1, -P. 37-53.
16. Seon-Young P., Sung-Bum C., Chang-Hwan P., Jae-Kyun J., Young-Eun J., Hyun-Soo K., Sung-Kyu C., Jong-Sun R. Surgical Correction Is Ineffective for Improvement of Dyssynergic Defecation in Patients With Rectal Prolapse // J Neurogastroenterol Motil. - 2013. - Vol. 19. - № 1. -P. 85-89.



## ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ У ЖЕНЩИН

**Д.К.Мухаббатов, М.К.Гулев, Ш.Р.Амиров, С.И.Расурова**

У женщин с ВПК с возрастом отмечается нарастание моторно-эвакуаторной дисфункции толстой кишки, снижение резервно-сократительной способности мышечно-связочного аппарата мышц ЗАПК, клиническое проявления СОП, урологические и проктологические патологии. Изучение функционального состояния мышц анального сфинктера прямой кишки у женщин с ВПК показало, что изолированное нарушение функционального состояния наружного сфинктера выявлено в 37,7% случаев и в 62,3% - сочетанное нарушения сократительной способности мышц наружного сфинк-

тера и рефлекторной активности внутреннего сфинктера прямой кишки, т.е. смешанная форма НАС. Интраабдоминальная ректопексия в молодом возрасте, в комбинации с промежностным коррекции недостаточности мышц тазового дна - в средней, многоэтапные промежностные операции - в пожилом возрасте улучшают отдаленные результаты хирургического лечения выпадение прямой кишки у женщин.

**Ключевые слова:** выпадение прямой кишки, дисфункция толстой кишки, ректопексия, недостаточности анального сфинктера, хирургическое лечение, отдаленные результаты.

### IMPROVEMENT OF LONG-TERM RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH RECTAL LOSS IN WOMEN

**D.K.Muhabbatov, M.Q. Gulov, Sh.R.Amirov, S.I.Rasulova**

Chair of General Surgery №1 ATSMU named after Abualiibni Sino

According to the researches, in women with rectal prolapse-depends on their ages, there is an increase in motor-evacuation dysfunction of the colon, a decrease in the reserve contractility of the muscles-ligamentous apparatus of the ZAPK(LAR) muscles, clinical manifestations of SOP, urological and proctological pathologies. The study of the functional state of the muscles of the anal sphincter of the rectum in women with VPK shows that an isolated violation of the functional state of the external sphincter was detected in 37.7% of cases and in 62,3% - a

combined violation of the contractility of the muscles of the external sphincter and reflex activity of the internal sphincter of the rectum, mixed form of US. Intra-abdominal rectopexy at a young age, in combination with perineal correction of pelvic floor muscle insufficiency - in the middle, multi-stage perineal surgery - in old age improve the long-term results of surgical treatment of rectal prolapse in women.

**Key words:** rectal prolapse, colon dysfunction, rectopexy, anal sphincter insufficiency, surgical treatment, long-term results.

**Мухаббатов Джинёнхон Курбонович- д.м.н., профессор кафедры; 734032, г. Душанбе, ул. Борбад, д.54, кв.66, тел.: +992918612808, e-mail: mukhabbatov67@mail.ru.**

**Mukhabbatov Dzhiyonkhon Qurbanovich -- professor of the department; 734032, Dushanbe, 54 Borbad St., apartment 66, tel.: + 992918612808, E-mail: mukhabbatov67@mail.ru.**



## МУҚОИСАИ МИЗОНИ АВД (РЕТСИДИВ) ВА ОРИЗАХОИ БАЪД АЗ АМАЛИ TOTAL AND SUBTOTAL THYROIDECTOMY ДАР ДАРМОНИ ҶАРРОҲИ MULTI-NODULAR GOITER ПАЙДОШУДА

Абдулқаюм Ҳакимӣ, Абдулалий Яъқубӣ, Қурбонӣ Қ. М.2.

Факултети тибии Донишгоҳи Балх, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон;  
2. ДМТ, кафедраи эпидемиология ва бемориҳои сироятӣ.

**Муҳиммият.** Multi-nodular goiter (MNG) - и гайритоксинии патологии тероидии паҳншуда мебошад, ки бо афзоиши синну сол, мизони бурузи он афзоиш меёбад. Факторҳои муҳитӣ мисли goitrogen-ҳо, суйи тағзия, доруҳо, теронидити, факторҳои генетикиӣ ва ҷинсияти муаннас дар эҷоди он даҳил аст(1-83) (1-139). Goiter (ҷоғар) дар ҳоли рушд бар соҳтмонҳои гарданосори фишорӣ дорад ва сабаби дисфагия, сурфа, тангии нафас, фишор бар рагҳои бузурги сару гардан ва ба таври номаълум инсидоди роҳи ҳавоӣ мегардад (3-332). Бурузи алоими инсидодӣ масоили марбут ба зебоӣ (Cosmetic) ва вучуди бадхимӣ , ҷузви индексҳои ҷарроҳии Multi-nodular goiter ҳастанд (4-879). ҷарроҳи ба сурати тотал (умумӣ) ё субтотал вобаста ба вусъати даргирӣ ва қазовати болинии ҷарроҳӣ қобили анҷом аст. Интиҳоби равиши амал дар беморони MNG ҳамчунон мавриди баҳс ва ихтилоф аст. Равиши субтотал бо тақроршавии бештар ва лизо ниёз ба амали мӯчадад ва афзоиши аворизи ношӣ аз он, вале бо аворизи баъд аз амал камтаре ҳамроҳ аст ва дар ивази thyroidectomy тотал бо тақроршавии камтар, аммо аворизи бештар ҳамроҳ аст (5-49)(6-171). Тамоил ба тотал thyroidectomy дар ҳоли ҳозир рӯ ба афзоиш аст ва бо пешрафти текникии ҷарроҳӣ метавонад ба сурати мутмаин ва бехатар ва бо аворизи кам анҷом шавад (4-7) (8-602). Аворизи паҳнёфтаи ҷарроҳии тероид гематом, осеб ба nervus laryngeus recurrents (асаби баргардандаи ҳанҷара), гепопаротероидӣ ва гипокалсимија гузорӣ мебошанд (9-24).

Эҳтимоли осеб дидани nervus laryngeus recurrents дар дастҳои ҷарроҳи ботаҷриба камтар аз 1% аст (10-624).

Равиши кор. Дар ин мутолиа, дар асоси маводи солҳои 1391-1392 (2013-2014) анҷом шуд, 104 бемор бо - MNG, ки ҳамагӣ дар солҳои қабл аз 2007 дар бемористони омӯ-

зишӣ таҳти амали ҷарроҳии thyroidectomy қарор гирифта буданд, ва тамоми иттилооти демографӣ, болинӣ, озмоишгоҳӣ, тасвирбардорӣ баъд аз амали ҷарроҳӣ ва осебшиносии онҳо дар бойгонии бахши ҷарроҳӣ мавҷудбуда ва пайгирии баъд аз амал камтар аз 5 сол надоштанд, вориди мутолиа шуданд.

Вучуди уфунат ба сурати ниёз ба дренижи заҳм ва на ба таҷвизи антибиотик, таъриф шуд. Вучуди гематом дар сурати ниёз ба мудоҳилаи тиббӣ ё ҷарроҳӣ сабаб гардид беморон баъд аз хотимаи амал ба таври рутинӣ (маъмулӣ) тавассути мутахассиси беҳӯшӣ ҷарроҳӣ аз назари вазъияти таnobҳои савтӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта буданд. Касоне, ки хушунат ё гирифтагии садо баъд аз амал доштанд. Ба мутахассиси гӯш ва ҳалқу бинӣ ҷиҳати мушовара боз гардонда шуданд ва натоиҷ дар парвандаи беморон сабт шуда буд. Осеби nervus laryngeus recurrents бар асоси гузориши мутахассиси беҳӯшӣ ва гӯш ва ҳалқу бинӣ ва низ доимӣ ё гузаро будани он бо асос қарор додани боза замони шашмоҳа мушахҳас шуд. мушкил тарин қисмати мутолиа, баррасии тақроршавӣ (ъавд) буд. Дар мутолиоти муҳталиф ламси ғудда бо қивоми нодул (гирех), бозгашти шикоятҳои бемор ё меъёрҳои соногрофик тибқи мутолиаи Miccoli истифода шудааст.

Натоиҷ. Дар ин мутолиа парвандаи 104 бемори мубтало ба multi nodular goiter -и хушхим (хушсифат) шомили 75 зан ва 29 мардбо меъёрҳои вуруд ва фоқиди меъёрҳои хуручи мутолиа, ки ба бахши ҷарроҳии бемористон муроҷиат намудаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. Иттилооти демографики беморон дар ҷадвали як намоиш дода шудааст. Беморон ба ду гурӯҳи шомили 52 бемор, ки таҳти Totalthyroidectomy (34 зан ва 11 мард) ва 52 нафар, ки таҳти



Subtotalthyroidectomy (41 зан ва 11 мард) қарор гирифтанд, тақсим шуданд. Синну соли миёнаи беморон 32-45 сол (42-45 сол дар гурӯҳи Totalthyroidectomy ва 46-85 сол

дар гурӯҳи Subtotalthyroidectomy) буд. Тӯли муддати пайгирӣ ба ҳисоби миёна 72 (64-89)моҳ ва дар беморони бо Subtotalthyroidectomy 87 (62-88) моҳ буд.

### Чадвали 1- Иттилооти демографикии беморон

| P Value | Subtotalthyroidectomy | Totalthyroidectomy | Кулл  |                  |
|---------|-----------------------|--------------------|-------|------------------|
|         | 52                    | 52                 | 104   | Микдори беморон  |
| 5% >    | 46-85                 | 42-45              | 32-45 | Синну соли миёна |

### Чадвали 2.- Мизони аворизи анвои амали ҷарроҳӣ ва мизони аъвди (такроршавии) беморӣ дар ҳар равиш.

| P Value | Subtotalthyroidectomy | Totalthyroidectomy | Кулл       |                          |
|---------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| NS*     | 1                     | 1                  | 2          | Особи асаби гузаро       |
| NS      | 0                     | 0                  | 0          | Особи асаби доимӣ        |
| NS      | 1                     | 2                  | 3          | Гепопаратеридизми гузаро |
| NS      | 0                     | 0                  | 0          | Гепопаратеридизми доимӣ  |
| 5%<     | 8                     | 0                  | 8          | Ҷаъвд (такроршавӣ)       |
| NS      | 0                     | 0                  | 0          | Муртолтиӣ                |
| NS      | 1                     | 0                  | 1          | Гематома                 |
| NS      | 0                     | 0                  | 0          | Уфунати заҳм             |
| NS      | 78(62-88)моҳ          | 72 (64-80) моҳ     | 74 (62-88) | Муддати пайгирӣ          |
| NS      | 2/5(2-7) рӯз          | 2/9 (2-6)          | 2/7        | Бистарии бемористон      |

Особи асаби гузаро дар як бемор бо Totalthyroidectomy ва як бемор бо Subtotalthyroidectomy мушоҳида шуд, ки тафовути маънодори байни ду гурӯҳ мушоҳида нагардид ( $P>0,05$ ). Особи асаби доимӣ дар ҳеч гурӯҳе аз беморон ёфт нашуд.

Гепопаратеридизми гузаро дар ду бемори Totalthyroidectomy ва як бемори Subtotalthyroidectomy ёфт шуд, ки тафовут дар байни ду гурӯҳ вучуд надошт ( $P>0,05$ ). Гепопаратеридизми доимӣ дар ҳеч гурӯҳе аз беморон ёфт нашуд.

Ҳисоби миёнаи бистарии беморон дар бемористон 2/7 (2-7) рӯз буд, ки дар гурӯҳи беморони бо Totalthyroidectomy 2/9 (2-6) рӯз ва дар бомони бо Subtotalthyroidectomy 2/5 (2-7) рӯз сабт гардида буд, ки дар байни беморони бо Totalthyroidectomy болотар аз беморони бо Subtotalthyroidectomy будааст, аммо тафовути маънодоре надоштааст ( $P>0,05$ ).

Дар мутолиаи ҳозир дар беморони multi nodular goiter -и хушхим (хушсифат), ки таҳти амали ҷарроҳии totalthyroidectomy ё subtotalthyroidectomy қарор гирифта буданд, мизони ҷаъвди (такроршавии) беморӣ дар subtotalthyroidectomy ба таври маънидоре боло буд, дар ҳоле, ки тавовути маъ-

нидор дар бурузи гепопаратеридизми гузорӣ ва доимӣ ва особи асаби laryngeus recurgens ба сурати гузорӣ ва доимӣ байни ду равиши ҷарроҳӣ мулоҳиза нашуд. Аз он ҷо, ки ҷарроҳӣ дар як бемористони донишгоҳӣ бо муроҷиатқунандагони зиёд ва тавассути ҷарроҳони дорон таҷриба ва маҳдудати ҷарроҳии кофӣ анҷом шудааст, як дадели набудани тафовути маънидор дар авориз дар ду равиши, метавонад ношиз аз ин масъала бошад ва мумкин аст натоҷиҳи ҳосили дар марокази ғайридонишгоҳӣ ва дар саҳхи шаҳристонҳои кӯчактар бо төъдоди маҳдуди беморон ва эҳтимолан таҷрибаи маҳдудтари ҷарроҳон дар ҷарроҳии thyroide, мутафовит бошад, ки ин масъала ниёз ба ба анҷоми мутолиоти муносиб бо ин шароит дорад. Дар як мутолиа муруре тавассути Rayes ва ҳамкорон дар соли 2014 дар тайи пайгирии тӯлонии касоне, ки subtotalthyroidectomy шуда буданд, такроршавии гиреҳҳо (nodular) дар 4/7-14%-и беморон диданд шуд (13-178). Дар мутолиаи ҳозир ин ракам 15,4% мебошад (8 маврид аз 52 бемори subtotalthyroidectomy). Мизони гепопаратеридизми доимӣ ба дунболи totalthyroidectomy аз 0,5% дар марокази таҳассусӣ то 10% дар як мутолиаи мақтаъӣ (охирин) му-



тафовит будааст. Ин ориза дар равиши чаррохии thyroidectomy яктарафа бо резексияи subtotal-и тарафи муқобил (равиши Dunhill) дар худуди 2,1% гузориш шуда буд. Нависандагон дар поён ба ин натича расиданд, ки totalthyroidectomy хатароти қобили мулохиза дорад ва бояд фақат дар сурате, ки endokision анчоми он таври дақиқ арзёбӣ шуда бошад, анчом шавад.

Сао ва ҳамкорон дар як метаанализ дар соли 2014, ки муқисай корой ва бехатар будани totalthyroidectomy (шомили thyroidectomy Neartotal) бо subtotalthyroidectomy ҷиҳати дармони multi nodular goiter пардохтааст, нишон медиҳад, ки totalthyroidectomy бо мизони таҷроршавии камтари nodular ва мизони болотари гепопаратеридизми гузаро ҳамроҳ аст, вале байни subtotalthyroidectomy ва totalthyroidectomy тафовути маънодоре дар мизони фалаҷаи доимии асаби баргардандаи ҳанҷара (*nervus laryngeus recurrents*) ва мизони гепопаратеридизми доимӣ намешавад, ки то

худуди зиёде бо натоиҷи мутолиаи ҳозир мутобикат дорад (14-631).

**Натиҷагирий.** Натоиҷи мутолиа нишон дод, ки гарчи ба лиҳози аворизи гузаро ҷадидӣ баъд аз амали тафовуте байни ду гурӯҳ вуҷуд надорад, вале мизони аъвди беморӣ дар subtotalthyroidectomy ба таври маънидоре бештар аст. Бо таваҷҷӯҳ ба нақши таҷриба ва маҳорати чарроҳ дар бурузи авориз ва низ аъвди (ретсидиви) беморӣ ва аз он ҷо, ки мутолиаи ахир дар як маркази донишгоҳӣ бо теъдоди бемори боло ва таҷрибаи бештари чарроҳон анҷом шудааст, мегавон дар беморони multi nodular goiter -и хушхим (хушсифат), ки кондици амали ҷарроолӣ ҳастанд, totalthyroidectomy-ро ба унвони равиши дармонии интиҳобӣ дар маркази донишгоҳӣ бо таҷрибаи коғӣ дар ин замина, тавсия намуд, вале таъмими ин тавсия ба маркази гайридонишгоҳӣ бо таҷоруби болинии камтар, ниёз ба ба анҷоми мутолиоти муносиб дорад.

## АДАБИЁТ

1. Plaza CP. Thyroid, Parathyroid and Adrenal. In: Brunicardi FC, Anderson DK, Billiar TR, et al. Schwartz's Principles of Surgery. 9th ed. The McGraw-Hill Companies, USA: 2010.2613-2615.P 283
2. Martinez JH, Palermo C, González FF, Laboy I. Overview of thyroid physiology: an essential forunderstanding familial euthyroid multinodular goiter. Bol Asoc Med P R 2013;105(2):68-71.
3. Mitsuma T. Endocrinological approach to symptoms and diagnosis of goiter. Nihon Naika Gakkai Zasshi 1991 Mar 10;80(3):332-336.
4. Knudsen N, Laurberg P, Perrild H, Bøllow I, Ovesen L, Jørgensen T. Risk factors for goiter and thyroid nodules. Thyroid 2002; (12):879-888.
5. Mamchych VI, Pogorielov OV, Voskoboinik OIu. Modern aspects of nodular goiter surgical treatment. Klin Khir 2012 Oct;(10):49-52.
6. Rayes N, Seehofere D, Neuhaus P. The surgical treatment of bilateral benign nodular goiter:balancing invasiveness with complications. Dtsch Arztbl Int 2014 Mar;(10):171-178.
7. Wilson C. Surgery: benign thyroid disease-total or subtotal thyroidectomy? Nat Rev Endocrinol.2011;(1):4.
8. Rafferty MA, Goldstein DP, Rotstein L, Asa SL, Panzarella T, Gullane P, et al. Completionthyroidectomy versus total thyroidectomy: is there a difference in complication rates? An analysis of 350 patients. J Am Coll Surg 2007 Oct;205(4):602-607.
9. Burge MR, Zeise TM, Johnsen MW, Conway MJ, Qualls CR. Risks of complication followingthyroidectomy. J Gen Intern Med 1998 Jan;13(1):24-31.
10. Jeannon JP, Orabi AA, Bruch GA, Abdalsalam HA, Simo R. Diagnosis of recurrent laryngealnerve palsy after thyroidectomy: a systematic review. Int J Clin Pract 2009 Apr;63(4):624-629.
11. Shiryazdi SM, Kargar S, Afkhami-Ardekani M, Neamatzadeh H. Risk of postoperative hypocalcemia in patients underwent total thyroidectomy, subtotal thyroidectomy and



- lobectomy surgeries. Acta Med Iran 2014;52(3):206-209.
12. Berri T, Houari R. Complications of thyroidectomy for large goiter. Pan Afr Med J 2013 Dec11;16:138.
  13. Rayes N , Seehofer D , Neuhaus P. The surgical treatment of bilateral benign nodular goiterbalancing invasiveness with complications . Dtsch Arztebl Int 2014 ; 111(10):171-178.
  14. Cao H, Han J, Zhang D, Yu Z, Wang M, Jiao Z. Meta-analysis of total thyroidectomy formultinodular goiter. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2014; 39(6):625-631.
  15. Agarwal G, Agarwal V. Is total thyroidectomy the surgical procedure of choice for benignmultinodular goiter? An evidence-based review. World J Surg 2008;32(7):1313-1324.
  16. Tezelman S, Borucu I , Senyurek Giles Y, Tunca F , Terzioglu T. The change in surgical practicefrom subtotal to near -total or total thyroidectomy in treatment of patients with benign multinodulargoiter. World J Surg 2009 ;33(3):400-405.
  17. Pappalardo G, Guadalaxara A, Frattarpli FM, Illomei G, Falaschi P. Total compared with subtotalthyroidectomy in benign nodular disease: personal series and review of published reports. Eur J Surg1998; 164(7):501-506.
  18. Thomusch O, Sekulla C, Dralle H . is primary total thyroidectomy justified in benign multinodulargoiter? Results of a prospective quality assurance study of 45 hospitals offering different levels ofcare. Chirurg 2003 ; 74(5):437-443.
  19. Osmolski A, Frenkel Z, Osmolski R. Complications in surgical treatment of thyroid disease.Otolaryngol Pol 2006 ;60 ( 2):165-170.

## СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ РЕЦИДИВОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОЙ И СУБТОТАЛЬНОЙ ТИРЕОИДЭКТОМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МНОГОУЗЛОВОЙ ЗОБНОЙ ХИРУРГИИ

**Абдулкаюм Хакими, ассистент медицинского факультета университета г. Балх,  
Исламской Республики Афганистан.**

### Резюме.

**Актуальность.** Хирургическое вмешательство является основным вариантом лечения многоузлового зоба, но вопрос о его расширении вызывает споры из-за риска рецидива и послеоперационных осложнений. Поэтому мы решили сравнить эти проблемы между субтотальной и тотальной тиреоидэктомией как хирургическим лечением многоузлового зоба.

**Методы исследования:** это перекрестное ретроспективное исследование проводилось в период с 2011 по 2012 год. В исследование были включены 104 пациента с доброкачественным многоузловым зобом (52 в общей сложности и 52 в промежуточных группах), оперированных до 2006 года в клинической больнице. Сравнение частоты рецидивов и хирургических осложнений между двумя

группами.  $P <0,05$  считалось значимым.

**Результат:** средний возраст пациентов составил 45,3 года. Средняя продолжительность наблюдения составила 74 месяца. В группе 8 пациентов (15,4%) и ни у одного пациента в общей группе не было рецидива зоба ( $p <0,05$ ). Между двумя группами не было значительных различий в преходящем и постоянном гипопаратиреозе, преходящем и постоянном рецидивирующем параличе гортанного нерва, смертности, гематоме, раневой инфекции и продолжительности пребывания в больнице.

**Заключение:** Тотальная териоидэктомия как процедура выбора при многоузловой рекомендуется в образовательных больницах с опытными хирургами.

**Ключевые слова:** многоузловой зоб, тиреоидэктомия, рецидив, осложнение.



## COMPARISON OF RECURRENCE RATE AND COMPLICATIONS AFTER TOTAL AND SUBTOTAL THYROIDECTOMY IN THE TREATMENT OF MULTI-NODULAR GOITERSURGERY

Abdul Qayum Hakimi Dr. teacher at Balkh Medical Faculty Balkh University

### Abstract

**Introduction:** Surgery is an option for multinodular goiter (MNG), but extension of surgery is controversial due to risk of recurrence and post operative complications. So, we decided to compare these problems between subtotal (ST) and total (TT) thyroidectomy as surgical treatment of MNG.

**Methods:** This cross-sectional retrospective study was done between 2011-2012. 104 patients with benign MNG (52 in TT and 52 in ST groups) that operated before year 2006 in Educational Hospital, were enrolled. Rate of recurrence and surgical complications compared between two groups.  $P<0.05$  considered significant.

**Result:** Mean age of patients was 45.3 years. Mean duration of Follow up was 74 months. 8 patients in ST group (15.4 %) and no patient in TT group had recurrence of goiter ( $p<0.05$ ). There was no significant differences in transient and permanent hypoparathyroidism, transient and permanent recurrent laryngeal nerve palsy, mortality, hematoma, wound infection and hospital stay duration between two groups.

**Conclusion:** Total thyroidectomy as procedure of choice for multinodular goiter is recommended in Educational Hospitals with experienced surgeons.

**Key words:** Multinodular Goiter, Thyroidectomy, Recurrence, Complication.

*Абдулкаюм Хакими, ассистент медицинского факультета университета г. Балх, Исламской Республики Афганистан. Address: District 3 Mazar-e-Sharif, Balkh, Afghanistan, Phone: +93 (0) 728 489 000, Email: dr.qayum@gmail.com*

*Abdul Qayum Hakimi Dr. teacher at Balkh Medical*

*Faculty Balkh University; Address: District 3 Mazar-e-Sharif, Balkh, Afghanistan, Phone: +93 (0) 728 489 000, Email: dr.qayum@gmail.com*



## УРОЛОГИЯ

### ТАБОБАТИ ДИСФУНКСИЯИ ЭРЕКТИЛЙ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ПРОСТАТИТИ МУЗМИНИ АБАКТЕРИАЛЙ

**А.А. Абдувоҳидов<sup>1,2</sup>, Ф.С. Саъдуллоев<sup>2,3</sup>, Х.Ф. Салимов<sup>2</sup>, М.М. Умаров.**

1. Бемористони "Ибни Сино" 2. Кафедраи урологияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.  
3. МД "Маркази чумхуриявии илмию клиникии урологӣ"  
(мудирии кафедра д.и.т., профессор Шамсиев Ҷ. А.).

**Мухиммият.** Аз рӯи нишондодҳои эпидемиологӣ простатити музмин, алалхусус маншааш абактериалӣ bemorии паҳншудаи урологӣ ба шумор меравад [1-3]. Илтиҳоби дарозмуддат дар простат худ боиси сарзании оризаҳои простатити музмин аз қабили дисфункцияи эректилӣ ва репродуктивӣ мегардад. Ин таъгиrotҳо метавонад таъсири манғии худро ба ҳолати психосоматикии bemoron, хусусан мардони ҷавони қобилияти меҳнатӣ фаъолдошта, расонад ва боиси ко-сташавии сифати ҳаёти онҳо гардад[4-6]. Таҳлили тадқиқотҳои илмии олимони соҳаи урологӣ нишон медиҳад, ки аз 20 то 40 % мардон гирифтори простатити музмин мебошанд. Дар навбати худ простатити музмини абактриалий бошад, кариб 90% - и простатити музминро ташкил медиҳад[1-12]. Аз ин хотир таваҷҷӯҳи зиёди олимони соҳа ба мушаххаснамоии ташхис ва табобати bemoroni гирифтори простатити музмини абактериалий ва аворизи он равона карда шудааст.

Дисфункцияи эректилӣ дар bemoroni гирифтори простатити музмин дар радиифигар аломатҳои простатит аз қабили ихтиололи пешбронӣ ва дард, муҳим арзёбӣ мешавад. Дар аксари мавриҷҳо сабаби муроҷиати bemori гирифтори простатити музмин ба табиби уролог ин ихтиололти ҷинсӣ мебошад[7,9,11]. Ҳамзамон қобили қайд аст, ки вайроншавии қобилияти ҷинсӣ метавонад боиси дисфункцияи нейровегетативӣ гардад, ки ин бевосита сабаби past шудани сифати ҳаёти мардон мешавад. Олимони зиёди ин соҳа бар он ақидаанд, ки простатит ҳатари мустақим ба ҷони bemorro надорад, аммо қобилияти меҳнатии bemorro коста намуда, ба миқдори кофӣ боиси past шудани сифати ҳаёти мард мегардад[3,4,12]. Алалхусус простатити музмини

дарозмуддат, ки боиси past шудани қобилияти шаҳвонӣ ва вайроншавии ҳолати психосоматикии мард мегардад. Ҳатто баъзе аз олимон таъсири простатити музмин ба сифтаи ҳаёти bemorонро ба сатҳи сифати ҳаёти мардон ҳангоми bemoriҳои ишемикии дил ва стенокардия баробар медонанд [3-7]. Аз ин хотир омузиши таъсири простатити музмин ба ҳолати копулятивии инсон хусусан мардони синнашон ҷавон хеле актуалӣ буда, то ҳол ниёз ба тадқиқотҳои васеъ ва пурмасъул дорад.

Новобаста аз он ки дар шароити мусир усулҳои нави ташхису муолиҷаи bemoroni гирифтори дисфункцияи эректилӣ дар заминай простатити музмини абактериалий мавҷуданд, то ҳол барои муайян кардани усули беҳтари ташхису табобат, баҳсу мунозираҳо байни олимони соҳа идома дорад.

**Мақсади тадқиқот.** Беҳтаргардонии табобати дисфункцияи эректилӣ дар bemoroni гирифтори простатити музмини абактериалий.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Тадқиқот дар асоси таҳлили ташхис ва табобати 55 нафар bemoroni гирифтори дисфункцияи эректилӣ дар заминай простатити музмини абактериалий, ки дар bemoristonи Ибни Сино анҷомида шудааст, гузаронида шуд. Ба bemoroni дар зери назорат буда, ҳангоми муроҷиат ташхису муоиноти клиникую лабораторӣ гузаронида шуд. Ҳангоми озмонишоти биохимиавии хун ба сатҳи гормонҳо, ба хусус тестостерон таваҷҷӯҳи хос карда шуд. Ҳамзамон ҳолати объективию субъективии bemorон ва қобилияти ҷинсии онҳо аз рӯии пурсишномаҳои байналмилалӣ баҳогузорӣ карда шуд. Сину соли миёнаи bemorон баробар ба  $30\pm2$  сол буд. Ҳолати равонии bemorон бошад, вақти қабул шифоҳӣ арзёби карда шуд. Қобили қайд аст,



ки аксаран ба тез асабоният шудан, арақкунй, нобоварй ба худ ва сустии умуни шикоят доштанд. Дар тадқиқоти мо пурсишномаи байналмилалии "МИЭФ 15" - ИБФЭ 15, оиди мушаххас намудани функцияи эректилии беморон, ки қариб ҳамаи пахлухои давраи копулятивиро дар бар мегирад, ба кор бурда шуд.

Пурсишномаи ИБФЭ 15 аз 15 суол иборат буда, ҳар як савол қисматҳои хоси давраи копулятивиро ба шакли зайл инъикос менамояд:

А). Функцияи эректилий - саволҳои 1,2,3,4,5,15 ро дар бар гирифта ҷамъи холҳо аз 1 то 30 ро ташкил медиҳад.

Б). Қонеъгардӣ аз алоқаи чинсӣ - саволҳои 6,7,8 ро дар бар гирифта ҳудуди холҳо аз 0 то 15 мебошад.

В). Функцияи оргазм саволҳои 9 ва 10 - ро дар бар гирифта, ҷамъи холҳояш аз 0 то 10 мебошад.

Г). Ҳоҳиш, яъне Либидо - саволҳои 11,12 ро инъикос карда бемор метавонад аз 2 то 10 ҳолро соҳиб шавад.

Д). Қонеъгардии умумиро саволҳои 13 ва 14 дар бар гирифта, ҷамъи холҳояш аз 2 то 10 мебошад.

Агар ҷамъи холҳои бемор аз рӯи саволҳои 1 то 5 ва 15, ки ҳолати функцияи эректилиро ифода менамояд, аз 26 камтар бошад, бемор гирифтори дисфункцияи эректилий мебошад.

Беморони зери назорат буда, ба ду гӯруҳи аз ҷиҳати мавҷудиятҳои аломатҳои простатити музмин баробар, тақсим карда шуд. Гӯрӯҳи асосиро 30 нафар ва гӯрӯҳи иловагиро 25 бемор ташкил дод. Ба беморони гӯрӯҳи асосӣ давоми як моҳ табобат бо истифодаи тамсулозин ва омехтаи димексид энзимӣ(ОДЭ) гузаронида шуд. Беморони гӯрӯҳи назоратӣ бошад давоми як моҳ табобати зиддилтиҳоӣ ва симптомтикӣ қабул намуданд.

Тамсулозин ҳамчун кулчадору бо миқдори 0.4мг дар рӯз per os бегоҳ давоми 4 ҳафта ба беморон тавсия шуд. Омехтаи димексид энзимӣ бошад дар ҳаҷми 50 мл рег rectum як бор дар рӯз давоми 2 ҳафта гузаронида шуд. Таркиби ОДЭ аз дорувории зер иборатанд: 20мл димексид, 20мг химотрипсин,

128 воҳ. лидаза, 5000 воҳ. гепарин, 25мл махлули 0.9% хлориди натрий.

**Натиҷаи таҳқиқот:** натиҷаи кори мо нишон дод, ки беморони гӯрӯҳи асосӣ, ки табобатро бо истифода аз тамсулозин ва ОДЭ қабул намуданд, нисбат ба беморони гӯрӯҳи назоратӣ ба беҳбудиҳои зиёд ноил гаштанд. Аз рӯйи пурсишномаи ИБФЭ маълум гашт, ки дар беморони зери назоратбуда, вайроншавии ҳамаи қисматҳои давраи копулятивӣ мушоҳида мешавад.

Инчунин ба хотири ташхиси тафриқавии дисфункцияи эректилии сабабаш рагӣ яъне органикӣ ба қулли беморони зери назорат буда допплерографияи рагҳои олоти мардӣ гузаронида шуд. Дар натиҷаи допплерография маълум гашт, ки дар тадқиқоти мо беморони дисфункцияи эректилии сабабаш органикӣ вучуд надоранд.

Дар рафти таҳқиқот ҳолати репродуктивии беморон низ баҳогузорӣ карда шуд. Таҳлили спермограмма аз рӯйи стандарти соҳмони умумиҷаҳонии тандурустӣ "ВОЗ 2010" гузаронида шуд. Дар натиҷа дар 9 бемор олигоспермияи дараҷаи сабук, дар 7 бемор астенозооспермия ва дар 21 нафарашон миқдори лейкоситҳо аз меъёр зиёд муайян гашт. Дар бемороне, ки дар спермограммаашон тағииротҳо доштанд, ба хотири ташхиси тафриқавӣ ва мушаххас намудани бемории ҳамрав муюнаи ултрасадои моядан гузаронида шуд. Ташхиси ултрасадо нишон дод, ки дар ин беморон аломатҳои варикоселе дида намешавад ва андозаи тухмакҳову изофаи тухмакҳо дар ҳудуди меъёр қарор доранд.

Агар аз рӯи пурсишномаи ИБФЭ натиҷаи пас аз табобатро байнӣ гурӯҳҳо таҳлил намоем маълум мегардад, ки беҳтаршавии функцияи эректилий дар беморони гӯрӯҳи асосӣ возехтар аён аст. Натиҷаи таҳлил дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Аз натиҷаи холҳои дар ҷадвал дарҷ шуда, маълум аст ки то табобат холҳои ба дастовардаи беморон байнӣ гурӯҳҳо тафовути қобили таваҷҷӯҳ надоранд, яъне ин тақсимиоти баробари беморон байнӣ гурӯҳҳоро аён месозад. Аммо натиҷаи пас аз табобат фарқиятҳои баръалоро нишон медиҳад, ки ин худ гувоҳи табобатҳои гуногун мебошад.



## Чадвали №1

## Тахқиқи вазоифи чинсӣ аз рӯйи ИБФЭ байни гӯрӯҳҳои беморони зери назоратбуда.

| Нишондиҳандаи ИБФЭ         | Холҳо бадастовардаи беморони гӯрӯхи асосӣ, ба ҳисоби миёна (n=30) |                | Холҳо ба даст овардаи беморони гӯрӯхи назоратӣ, ба ҳисоби миёна (n=25) |                |
|----------------------------|---|----------------|--|----------------|
|                            | То табобат  | Пас аз табобат | То табобат   | Пас аз табобат |
| Функцияи эректилӣ          | 20,1±2,2  | 27,53±3,2      | 20,2±2,1   | 24,1±3,2       |
| Қонеъгардӣ аз алоқаи чинсӣ | 9,5   | 13,1           | 9,4  | 10,6           |
| Функцияи оргазмӣ           | 8,1   | 10             | 8  | 9,3            |
| Либидо                     | 6,5   | 9,5            | 6,2  | 8,2            |
| Қонеъшавии умумӣ           | 6   | 9              | 6  | 7,8            |

Чи хеле ки дар ҷадвали зикршуда мебинем аз рӯйи қисмати функцияи эректилӣ, ки ҷамъи саволҳои 1 то 5 ва 15ро ифода мекунад, пас аз табобат беморони гӯрӯхи асосӣ ба ҳисоби миёна соҳиби 27 хол гардиданд, ки ин нисбат ба беморони гӯрӯхи назоратӣ 4 воҳид бештар мебошад. Яъне дар беморони гӯрӯхи асосӣ беҳтаршавии функцияи копулятивӣ дақиқтар ба ҷашм мерасад. Давраҳои дигари функцияи копулятивиро низ баррасӣ намоем натиҷаи монанд ба натиҷаи болоро ба даст меорем, яъне давраи пас аз табобат дар беморони гӯрӯхи асосӣ

беҳтаршавии вазоифи оргазмӣ, либидо ва қонеъгардӣ аз алоқаи чинсӣ назаррас мебошад. Дар гӯрӯхи назоратӣ бошад натиҷаҳои мусбии на ҷандон возех дид мешавад.

Озмоиши ғормонҳои хун баҳусус таҳлили тестостерони хун дар тадқиқоти мо яке аз параметри асосӣ ва баррасикундандаи натиҷаи тадқиқот ба шумор меравад. Аммо таҳлили натиҷаи озмоиши тестостерон дар оҳири табобат нишон дод, ки тағиротҳои аз ҷиҳати оморӣ назаррас дар беморон дид мешавад. Натиҷаи тадқиқот дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

## Чадвали №2

## Тахқиқи озмоиши тестостерони хун дар беморони зери назоратбуда

| Гӯрӯҳ    | Миқдори тестостерони хун (ба ҳисоби миёна нг/мл) |                |
|----------|--|----------------|
|          | То табобат                                       | Пас аз табобат |
| Асосӣ    | 3,2±1,5  | 5,3±1,4        |
| Назоратӣ | 3,1±1,6  | 3,7±1,7        |

Ҷӣ хеле ки дар ҷадвали 2 дарҷ шудааст, дар бемороне, ки тамсулозин ва ОДЭ истеъмол намудаанд, баландшавии сатҳи тестостерони хун мушоҳидა мешавад. Яъне агар то табобат тестостерони беморони гӯрӯхи асосӣ  $3,2\pm1,5$  нг/мл бошад, пас аз табобат ин рақам то  $5,3\pm1,4$  нг/мл боло меравад. Аммо дар беморони гӯрӯхи муқоисавӣ мутаносибан  $3,1\pm1,6$  ва  $3,7\pm1,7$  нг/мл ба даст омад, ки бидуни фарқияти назаррас мебошад. Ҳамин тавр, дар ҳадди начандоне бошад ҳам, натиҷаи табобат бо тамсулозин ва ОДЭ ба сатҳи тестостерони хун таъсири мусбӣ мерасонад. Ин бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад, ки простат узви ғормонвобаста буда, дар беморони гирифтори простатити музмин, ки боиси ихтилолоти чинсӣ гаштаанд коҳиҷёбии сатҳи тестостерон мушоҳидა мешавад.

**Хулоса.** Натиҷаҳои таҳқиқотро таҳлил карда, ҷунин хулосаҳоро ба даст овардем:

- Дисфункцияи эректилӣ яке аз аломатҳои асосии раванди тулонимуддати илтҳоб дар простат буда, дар бисёри мариҷҳо сабаби асосии муроҷиати бемор ба табиб мегардад.

- Таҳхиси холати чинсии беморон аз рӯйи пурсиҷномаи байналмилалии функцияи эректилӣ (МИЭФ 15) яке аз усуљҳои содда ва дастрас буда, тамоми қисматҳои функцияи копулятивиро дар бар мегирад.

- Ихтилолоти чинсӣ ҳолати равонии инсонро ҳалалдор намуда, боиси паст шудани сифати ҳаёти мардон мегардад.

- Истифодаи тамсулозин ва ОДЭ ҳамчун табобати аслӣ дар беморони гирифтори дисфункцияи эректилӣ, ки дар заманаи проста-



ти музмини абактериалӣ ба вучуд омада- функсию копулятивӣ ва беҳтаршавии сифа-  
аст, самаранок буда, ба мұтадилшавии ти ҳәти беморон оварда мерасонад.

### АДАБИЁТ:

1. Абдувоҳидов А.А. Оптимизация диагностики и лечения больных хроническим абактериальным простатитом: автореф. дис. ... канд.мед. наук / А.А. Абдувоҳидов. - Д. 2019. - 152 с.
2. Абдувоҳидов А.А. Эффективность применения тамсулозина у больных хроническим абактериальным простатитом / А.А. Абдувоҳидов, Д.Н. Солихов // Ж."Известия Академии наук Республики Таджикистан". - Душанбе. - 2014. - №3(187). - С. 92-96.
3. Алчинбаев М.К. и др. Простатит. Современный взгляд на проблему: учебно-практическое пособие - Алматы, 2011, 70 с.
4. Аль-Шукри С.Х., Д.Н. Солихов. Современные методы лечение хронического простатита // Нефрология.-2009 том 13, - №2.-С. 86-91.
5. Сивков А.В. Хронический простатит категории III b/синдром хронической тазовой боли и сексуальные дисфункции / Сивков А.В., Ромих В.В., Захарченко А.В.// Андрология и генитальная хирургия. - 2015. - Т. 16. - № 4. - С.18-26.
6. Солихов Д.Н. Динамика уролфлюметрических показателей у больных хроническим абактериальным простатитом на фоне лечения тамсулозином / Д.Н. Солихов // Известия Академии Наук Республики Таджикистан - 2009 № 3(168). - С. 92-97.
7. Хронические воспалительные заболевания прямой кишки и предстательной железы (обзор литературы) / З. А. Кадыров [и др.] // Андрология и генитальная хирургия. - 2016. - Т. 17, №1. - С. 10-17.
8. Эффективность вобэнзима при лечение хронического простатита / Т. Р. Кодири [и др.] // Научно - практический журнал ТИППМК. - 2013. - № 2. - С. 160-161.
9. Comparison of National Institutes of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index with International Index of Erectile Function 5 in Men with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Large Cross-Sectional Study in China / Gao J. [et al.] // Biomed Res Int. - 2015. - P. 560239.
10. Neimark A.I. The possibility of using complex drugs in the treatment of patients with chronic abacterial prostatitis / A.I. Neimark, B.A. Neimark, N.A. Nozdrachev // Urologiia. - 2014. - №6. - p 33-36.
11. The Effect of Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome (CP/CPPS) on Erectile Function: A Systematic Review and Meta-Analysis / Chen X. [et al.] // PLoS One. - 2015, Oct 28. - Vol. 10(10): e0141447.
12. Trishch V.I. Research of endothelin-1 level in patients with chronic abacterial prostatitis / V. I. Trishch // Урология=Урология. - 2017. - Т. 21, № 4 (83). - С. 62-65.

### ТЕРАПИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, ПОЯВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО АБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА

А.А. Абдувоҳидов<sup>1,2</sup>, Ф.С. Сайдуллоев<sup>2,3</sup>, Х.Г. Салимов<sup>2</sup>, М.М. Умаров

Международная клиника Ибни Сино, Кафедра урологии ТГМУ им. Абуали Ибни Сино, ГУ "Республиканский научно-клинический центр урологии" (Зав. каф. д.м.н., профессор Шамсиев Дж. А.)

Хронический простатит считается распространенной и актуальной проблемой современной урологии и находится под особым вниманием учёных урологов. Слож-

ность диагностики и лечением хронического простатита считается не только медицинской, но и социальной проблемой. Нарушение сексуальной и репродуктивной функции



негативно влияет на психическое состояние больных, следовательно приводить к снижению качества жизни мужчины и дисгормоний в семейных отношениях. В статье рассматриваются результаты лечения 55 больных с эректильной дисфункцией появившейся на фоне хронического абактериального простатита. Исследуемые пациенты были разделены на две сопоставимые по поражению простатом группы. После постановки диагноза пациенты основной группы в течение месяца применяли тамсулозин по 0,4 мг 1 раз/день per os вечером и в течение 2

недель микроклизму с димексид-энзимной смеси (ДЭС) в объеме 50-60мл per rectum 1-раз в день. Таким образом, сочетанное применение тамсулозина и ДЭС у больных с эректильной дисфункцией, вызванной хроническим абактериальным простатитом показало хорошую эффективность, тем самым нормализуя эректильную функцию, способствовало улучшению качества жизни пациентов.

**Ключевые слова:** эректильная дисфункция, хронический абактериальный простатит, тамсулозин, димексид-энзимная смесь.

## THERAPY OF ERECTILE DYSFUNCTION APPEARED OF CHRONIC ABACTERIAL PROSTATITIS

**A.A. Abduvokhidov<sup>1,2</sup>, F.S. Sadulloev<sup>2,3</sup>, H.G. Salimov<sup>2</sup>, M.M. Umarov**

Avicenna International Hospital, Department of Urology Avicenna Tajik State Medical University named after Abuali Ibni Sino, SI "Republican Scientific and Clinical Center of Urology"(Head of the Chair, MD, professor Shamsiev J.A.)

**Urgency.** Chronic prostatitis is considered a common and relevant problem of modern urology and till to now it is under the special attention of urologists. Problems of diagnosis and treatment of chronic prostatitis is not only a medical, but also a social problem. Since a violation of sexual and reproductive function adversely affects the mental state of patients, it reduces the quality of life of a man, and even sometimes can lead to family divorce.

**The purpose.** To improve the methods of therapy erectile dysfunction in patients with chronic abacterial prostatitis.

**Material and methods.** The article discusses the results of treatment of 55 patients with erectile dysfunction appearing of chronic abacterial prostatitis. After diagnosis, patients received therapy for a month as follows: tamsulosin 0.4 mg 1 time /day per os in the evening for 4 weeks.

Microenema with a dimexide-enzyme mixture (DEM) in the amount of 50-60 ml per rectum 1 time per day for 2 weeks.

**Results.** We estimated the results of our therapy by using the scale of international index erectile function 15(IIEF 15). Erectile function become improved in patients who received tamsulosin and DEM but in patient second group who took anti inflammatory and symptomatic therapy we did not find significant improvement

**Conclusion.** Our experience shows, the therapy of erectile dysfunction caused by chronic abacterial prostatitis with tamsulosin and DEM in patients is good efficacy and may improved quality of life of the patients.

**Key words:** erectile dysfunction, chronic abacterial prostatitis, tamsulosin, dimexide-enzyme mixture.

*Абдувоҳидов Абдусаамад Абдуқаҳоровиҷ, уролог - андролог дар бемористони "Ибни Сино", ассистенти кафедраи урологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалий ибни Сино, E.mail: abdusamad.aa@gmail.com, тел.: 93-777-77-02.*

*Абдувоҳидов Абдусаамад Абдуқаҳоровиҷ, уролог - андролог в международной клиники "Ибни Сино", ассистент кафедры урологии ТГМУ им. Абуали Ибни Сино, E.mail: abdusamad.aa@gmail.com, тел.: 93-777-77-02.*

*Abduvokhidov Abdusamad Abdulkakhorovich, urologist andrologist at the Avicenna International Hospital, E.mail: abdusamad.aa@gmail.com, tel.: 93-777-77-02.*



## АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

### УСУЛХОИ ТАБОБАТИ ИНФУЗИОНИЮ ТРАНСФУЗИОНӢ ДАР ҲОЛАТИ ТЕРМИНАЛӢ

Ахмедов Ҷ.А., Давлатзода Б.Х., Кодиров А.Р.

Кафедраи анестезиология ва реаниматология (мудири кафедра н.и.т., дотсент Б. Х. Давлатзода)-и МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино".

**Муҳиммият.** Табобати инфузионию-трансфузионӣ қисми муҳим ва ҷудонопазири табобати интенсивии беморони ниҳоят вазнин мебошад. [1,3,5]. Вазифаи асосии табобати инфузионию-трансфузионӣ ин пурра кардани ҳамми гардиши хун ва аз ин рӯ нигоҳ доштани фаъолияти самараноки гардиши хун ба ҳисоб меравад, ба шарте, ки ҳолати қашишхӯрии дил қаноатбахш бошад [3,5]. Аммо фаромӯш набояд кард, ки ҳангоми гузаронидани табобати инфузионию-трансфузионӣ, чун қоида ҳатари ба миён омадан ё ин ки фузуншавии ҷойдоштаи варами байни ҳуҷайравии шушҳо, варами шушҳо марбут ба вайроншавии мубодилаи газҳо дар шуш мегардад [2,4]. Аз ин рӯ муаллифони зиёд чунин мешуморанд, ки яке аз вазифаҳои муҳимтарини табобати инфузионию-трансфузионӣ ин таъсироти мақсаднок ба раванди пропресси филтратсияи моеъи транскапиллярий бо мақсади пешгирий ё барҳам додани варами ҷойдошти байни ҳуҷайравии шушҳо мебошад [3,5].

Ҳангоми ҷой дошти табобати бемор дар ҳолати терминалӣ усулҳои табобати инфузионию-трансфузионӣ, вазифаи муҳим ва дигари он ин зуд бо таври комилан мувофиқ ислоҳ кардани гиповолемия, электролитҳо ва сафедаҳо мебошанд. Аз ин сабаб, пайдоиши зарурияти ҳалли қадом маҳлүлҳо (коллоидҳо ё кристаллоидҳо) ба ҳар як ҳолати мушаххас афзалтар дониста шавад. Ҳамзамон дар ин ҳолат ҳамоҳангозии вазифаҳо зери як қатор шартҳо имконпазир мегардад. Масалан интихоби меъёрҳои арзёбии самараноки табобати инфузионию-трансфузионӣ муайян кардани сифати оптималии таркиби табобати инфузионию-трансфузионӣ, аз байн бурдани равиши шабех дар муқоисаи режими табобати инфузионӣ мебошад [3,4].

**Мақсади таҳлил.** Омӯзиши дараҷаи гиповолемия, электролитҳо ва сафедаҳо дар беморони ҳолати терминалӣ буда ва ташаккули усулҳои табобати пуршиддати интенсивии инфузионию-трансфузионӣ.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар шуъбаи эҳёгари МД ММТ ЧТ 19 нафар беморон аз сини 40 то 65 сола бистари шуда, пас аз ҷарроҳии перитонитҳои сабабҳои пайдоиши гуногун, (7-(36,8%) нафар бемор, бо заҳми сӯроҳ шудаи меъдау рӯда 4-(21%) нафар бемор, панкреатитҳои шадиди деструктивӣ, 2(10,5%) нафар бемор, бо омосҳои бадсифат 6-(31,5%) нафар бемор, бо садама ва кафидани узвҳои батн), аз назар гузаронида шуданд.

Дарҳол пас аз қабули беморон ба шуъбаи эҳёгарӣ ҳолати онҳо тибқи меъёрҳои маъмулӣ, ранги пӯст ва намӣ, фишори хун (ФХ), зудии задани дил (ЗЗД), ҳарорати бадан, сатҳи гемоглобин (Нв) ва гемотокрит (Нт), нишондодҳои гемодинамикаи марказӣ, ҳамми дақиқавии гардиши хун (ҲДГХ), индексидил (ИД), ҳамми зарба (ҲЗ), туршива ишқорҳо, газҳои хун, осмолярноки ва электролитҳои хун муайян карда шуд.

Натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокима. Пеш аз оғози табобати инфузионию-трансфузионӣ, нишонаҳои возехи гиповолемия, камшавии концентратсияи сафеда дар плазма, гипоксемияи дараҷаи гуногунро муайян намудем. Ҳамин тавр осмолярноки ба ҳисоби миёна  $280,0 \pm 12$  мОсм/л, концентратсияи сафеда  $54,0 \pm 2,0$  г/л, индекси дил аз 2,1 то 3,2 л/мин/м<sup>2</sup>, ҳамми дақиқавии хун  $5,2 \pm 0,9$  л/м<sup>2</sup>. Дар ҳамаи беморон индекси дил аз ҳисоби зиёд заданини зуди дил нигоҳ дошта мешавад. Зудии задани дил (ЗЗД) -  $121,0 \pm 12,0$  мин<sup>-1</sup>, гипотензия (ФШсис $86,0 \pm 11,0$  мм.сут.сим.; ФШдис $53,0 \pm 7,0$  мм.сут.сим.), тахипноэ, анемия (Нв-  $70,0 \pm 8,0$  г/л; Нт-  $22,0 \pm 2,0\%$ ), коҳи-



ши электролитҳои хун (Кпл-  $3,3 \pm 0,2$  ммоль/л; Напл- $139,0 \pm 12,0$  ммоль/л).

Ҳангоми табобати инфузионию-трансфузионӣ, нишондиҳандаҳои гемодинамикаи марказӣ ва мубодилаи газҳо ошкор шудан, ба мо имкон дод, ки ду намуди аксуламалро дар табобати инфузионию-трансфузиониро фарқ қунем. Дар беморони гурӯҳи якум  $12(60\%)$  тағириёбии осмолярнокии плазма табиатан меафзояд, ва дар беморони гурӯҳи дуюм  $7(40\%)$  тағириёбии осмолярнокии плазма коҳиш ёфтааст. Истифодаи дурустӣ табобати инфузионию трансфузионӣ бо кристаллоидҳо дар беморони гурӯҳи якум боиси ба эътидол овардани фишори хун ( $\Phi\text{Шисис}105,0 \pm 9,0$  мм.сут.сисм;  $\Phi\text{Шдис}76,0 \pm 8,0$  мм.сут.сим.), кам шудани зудии задани дил ( $89,0 \pm 6,0$  мин $^{-1}$ ), зиёд шудани фишори оксиген РО<sub>2</sub> ( $85,0 \pm 6,0$  г/л), зиёд шудани гемоглобин ва гематокрит ( $\text{Hb}-89,0 \pm 6,0$  г/л;  $\text{Ht}-28,0 \pm 2,0\%$ ) ва мұтадил гаштани электролитҳои хун (Кпл $3,9 \pm 0,3$  ммоль/л; Напл $141,0 \pm 5,0$  ммол/л) гашт.

Дар беморони гурӯҳи дуюм камшавии осмолярнокӣ ( $273,0 \pm 2,0\%$ ) ва камшавии

ҳаҷми дақиқавии хунгардиш ( $4,9 \pm 12,0$  л/м<sup>2</sup>), индекси дил ( $1,9 \pm 0,1$  л/м<sup>2</sup>) ба назар мерасад, ки ин аз норасогии нисбии фаъолияти миокард шаҳодат медиҳад ва он ба якбора норасоии меъдҷаи чапи дил оварда мерасонад. Пас аз истифодаи маҳлулҳои коллоидӣ ин нишондиҳандаҳоро ба ҳолати муқарраӣ бар мегардонад. Ҳамин тавр, дар беморони гурӯҳи якум маҳлулҳои кристаллоидҳо дар табобати инфузионию-трансфузионӣ нисбат ба каллоидҳо бартарӣ доранд (1,5:1), дар беморони гурӯҳи дуюм маҳлулҳои коллоиди аз кристаллоидӣ бартариашон зиёд аст (2:1).

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, дар асоси тағириҳои гемодинамикаи марказӣ ва канорӣ, мубодилаи газ, осмолярнокии плазмаи хун ба таври гайримустақим метавон самаранокии табобати инфузионию-трансфузионро баҳогузорӣ кард. Қайд кардан зарур аст, ки барои табобати беморони дар ҳолати терминалӣ буда, ба гурӯҳи I-ум маҳлулҳои кристаллоидӣ ва ба гурӯҳи II-ум маҳлулҳои коллоидӣ муфид аст.

#### Адабиёт:

1. Аnestезиология и интенсивная терапия. Практическое руководство /Б.Р. Гельфанд, П.А. Кириенко и др.; Под общ. ред. Б.Р. Гельфанд - М.; Литера, 2005 - 544с.
2. Курбонов К.М., Муминов С. Энтеральная коррекция эндотоксикоза при распространненном перитоните. Душанбе. Вестник Авиценны. №1, 2016г - 17-20с.
3. Киров М.Ю., Кузков В.В. и др. Острое повреждение легких при сепсисе: новое в патогенезе и интенсивной терапии // Архангельск, Правда Севера, 2004г.
4. Рейбуҗис Е.Н., Короленко А.С., Киров М.Ю. Структура и характер инфузионной-трансфузионной терапии в отделении реанимации и интенсивной терапии // Бюллетень СГМУ - 2006 - №1 (выпуск XVI). - С. 176-178.
5. Хейтц У., Горн М. Водно-электролитный и кислотно-основной баланс. // Пер. с англ. - М.: Бином, Лаборатория знаний, 2009 - 359с.
6. Ахмедов Да.А., Давлатов Б.Х. и др. Инфузионно-трансфузионная терапия в анестезиологии и реаниматологии. Душанбе -2018г - 99с.
7. Ахмедов Ч.А., Давлатов Да.А., Давлатов Б.Х., Раҳимов Н.Г. Интенсивная терапия шокового легкого у больных с массивной кровопотерией. Вестник Авицены. 2018г. (1). 26-29.



## ПРИНЦИПЫ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Ахмедов Дж. А., Давлатзода Б. Х., Қодиров А.Р.

**Резюме.** Основной задачей инфузионно-трансфузионной терапии считают адекватное восполнение объема циркулирующей крови при условии удовлетворительной сократительной способности сердца у больных в терминальном состоянии.

С целью изучения эффективности инфузионно-трансфузионной терапии обследовано 19 больных в возрасте от 40 до 65 лет с перитонитом различной этиологии, из которых 7 (36,8%) больных с перфорацией желудка и кишечника, 4 (21%) больных с деструктивным острым панкреатитом, 2 (10,5%) больных со злокачественным новообразованием, 6 (31,5%) больных с травмой брюш-

ной полости с повреждением внутренних органов.

У всех больных при поступлении были осмотрены кожные покровы и измерена температура тела. Велся мониторинг артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровень гемоглобина (Нb), гематокрита (Нt), параметры центральной гемодинамики: минутный объем кровообращения (МОК), сердечный индекс (СИ), кислотно-щелочное состояние (КЩС), электролиты и газы крови, осмолярность плазмы крови.

**Ключевые слова:** гиповолемия, инфузионно-трансфузионная терапия, электролиты крови.

**PRINCIPLES OF INFUSION-TRANSFUSION THERAPY IN THE TERMINAL STATE**  
**Akhmedov Jamoledin, Dawlatzoda Bahriddin, Khairiddin Kadyrov Abdukhaliq. Department of anesthesiology and resuscitation of the ATSMU**

The main task of infusion-transfusion therapy is considered to be adequate replenishment of the volume of circulating blood under the condition of satisfactory contractility of the heart in patients in a terminal state.

In order to study the effectiveness of infusion-transfusion therapy, 19 patients aged 40 to 65 years with peritonitis of various etiologies were examined, of which 7 (36.8%) patients with perforation of the stomach and intestines, 4 (21%) patients with destructive acute pancreatitis, 2 (10.5%) patients with malignant

neoplasm, 6 (31.5%) patients with abdominal trauma with damage of internal organs.

All patients had their skin examined at admission and their body temperature measured. Blood pressure (BP), heart rate (HR), hemoglobin level (HB), hematocrit (Ht), parameters of Central hemodynamics: minute volume of blood circulation (MVC), heart index (HI), acid-base state (PH), blood electrolytes and gases, osmolarity of blood plasma were monitored.

**Key words:** hypovolemia, infusion-transfusion therapy, blood electrolytes

**Ахмедов Чамоледин Ахмедович - н.и.т., профессор кафедра анестезиология и реаниматологии МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино".**

**Ахмедов Джамоледдин Ахмедович - к.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино".**

**Akhmedov Jamoledin - Professor of the Department of anesthesiology and resuscitation of the ATSMU**



## СТОМАТОЛОГИЯ

### ТАЪСИРИ КАМХУНИИ БА КАМБУДИИ ОҲАНВОБАСТА БА ҲОЛАТИ ПАРДАИ ЛУОБИИ КОВОКИИ ДАҲОН ВА ЗАБОНИ ЗАНҲОИ ҲОМИЛА

**Бурҳонов С.Б., Воҳидов А.В., Қосимов М.М.**

1. 3. МД "Пажӯҳишгоҳи илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй"  
ВТ ва ҲИАҶТ; 2. МД МТ "Истиқлол".

**Муҳиммият.** Муҳаққиқони бисёр кишварҳо муқаррар кардаанд, ки дефитсити (камбуди) оҳан (Fe) ба гурӯҳи ихтилолҳои миқронутриентӣ дохил мешавад. ин ҳолат бештар дар байнир ҳомилаҳо ба ҷашм расида, то 75%-ро ташкил медиҳад. Мувофиқи тавсияи ТУТ (Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ), агар сатҳи гемоглобин дар хун ҳангоми ҳомилагӣ аз 110 г/л паст бошад, камхунӣ ҳисобида мешавад, дар ин маврид бо давом кардани муҳлати ҳомилагӣ консентратсияи гемоглобин метавонад, ки то 105 г/л ва аз он пасттар шавад[3]. Барои организми зани ҳомила баъзе тағйиротҳо, аз ҷумла дар хун хос ҳастанд. Зиёд шудани ҳаҷми плазма то 50% нисбат ба ҳаҷми иибтидоии он ба мушоҳида мерасад, ҳол он ки дар қисми глобулярии он танҳо ба андозаи 25% зиёд мешавад. ҳамаи ин боиси афзудани талаботи организм ба микроэлементҳо ва витаминҳо мегардад, ки ин барои ташаккул ёфтани гемоглобин зарур мебошад ва барои инкишофи мұтадили чанин ва пласента мусоидат мекунад.

Дар шароите, ки ба пуррагардонии талаботи афзоянда мувофиқат намекунад, мумкин аст, кит норасоии микроэлементҳо, дар навбати аввал оҳан пайдо шавад, бинобар ин камхунӣ (анемия) ба амал меояд. Сабабҳои пайдо шудани чунин ҳолат якчанд омил аст: ин далел истисно карда намешавад, ки ҳомилагӣ вақте ба амал меояд, ки аллакай дар организм сатҳи пасти Hb мавҷудаст. Сабабай кам шудани захираи Fe дар организмметавонад, ки на танҳо омилҳои биологӣ, балки тиббӣ-иҷтимоӣ, аз ҷумла бемориҳои музмини илтиҳобии роҳи ҳозима, узвҳои пешобу таносулий, ва гайра низ бошанд.

Муҳаққиқон исбот намудаанд, ки анемияи вазнин, вақте ки концентратсияи Hb

то 90 г/л ва аз он ҳам пасттар мешавад, боиси сар задани оризаҳои вазнини ҳомилагӣ мегардад ва ба натиҷаи он таъсири мерасонад [2]. Муқаррар карда шудааст, ки дефитсити Fe, ҳатто ҳангоми вуҷуд надоштани анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобаста, метавонад, ки ҳатто дар занҳое, ки ҳомила нестанд, ихтилолҳои қобилияти кори ҷисмониро ба вуҷуд оварад [2]. Ҳамчунин қайд карда шудааст, ки анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобаста ҳангоми ҳоимлагӣ метавонад, ки боиси валодати осебдида ва кам шудани массаи бадани навзод гардад [1].

**Мақсади таҳқиқот.** Баҳогузорӣ ба таъсири анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобаста ба ҳолати пардаи луобии ковокии даҳон ва забони занҳои ҳомила.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Дар пойгоҳи МД "ПИК Стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй"-и ВТ ва ҲИАҶТ баҳогузорӣ ба таъсири анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобаста ба ҳолати пардаи луобии ковокии даҳон ва забони 48 нафар зани гирифтори анемияи дараҷаи вазниниаш миёна, ки дар ин ҷо сатҳи гемоглобулин аз 100 г/л паст буд, анҷом дода шуд.

Розигии огоҳонидашудаи занҳо ҷиҳати ба таҳқиқот шомил карданашон гирифта шудааст.

Таҳқиқотҳо оид ба ошкор намудани таъсири натиҷаҳои анемия ба вайроншавии ҳиссияти зоиқа (маззаро ҳис кардан) иҷро карда шуд, баҳогузории миқдории намудҳои вайроншавии ҳиссияти зоиқа аз рӯйи ҳусусият ва тобишҳои ранги забон оварда шудааст. Ҳусусият ва дараҷаи возехии осеби пардаи луобии ковокии даҳон баҳогузорӣ карда шуд.



**Натицаҳо ва баррасии онҳо.** Тағйироти ба амаломада дар системаи хунофар ҳангоми камхунӣ, ки хусусияти патологӣ дорад, то ин ё он андоза таъсири худро ба бофтаҳои организм мерасонад, ки дараҷаи ивозеҳии онҳо аз вазнинии протсесси патологӣ вобаста аст.

Дар ҷараёни омӯзиши тағйиротҳои ба амалоимада дар ковокии даҳон, дар 48 зани таҳқиқшудаи мубтало ба анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобастаи дараҷаи вазниниаш миёна, дар ҳолати аз 100г/л паст будани гемоглобин, тағйироти тобиши ранги қисми пеши забон дар намуди сурхи баланд ошкор карда шуд. Парестезияи забон дар 39,6%-и занҳо ошкор карда шуд, ки барои онҳо аломатҳои ҳиссиёти сӯзиш, сӯхтан, ҳала задан ва кафидан бештар ҳос аст. баъзан аломатҳои мазкур аснои таъсиррасонии меҳаникӣ- тоза кардани дандонҳо шиддат мегиранд. Аз ҷиҳати анатомӣ ихтилолҳои ошкоршуда дар қисми пеши забон ҷойгир шуда буданд. Барои ин гурӯҳи беморон маҷуд будани камшавӣ ва ё тамоман нест шудани ҷилои сири (эмали) дандонҳо, ҳамчунин ҳурдашавии зиёди дандонҳо ҳос аст. забон аксари бештари вактҳо варамида аст, дар он изи дандонҳо намудор мешавад, пи斯顿акҳои забон тунук шудаанд. Сабаби ҷунун тағйиротҳо ихтилоли шахшулшавии эпителии забон, гипофунксияи гадудҳои луобӣ ба ҳисоб мераванд. Тағйиротҳои гадудҳои луобӣ ва пардаи луобии ковокии даҳон дар 39,6% зан ба қайд гирифта шуд, ки дар шакли ҳиссиёти хушкии даҳон, душворшавии фурӯбарӣ намудор гаштанд. Ин далел бештар дар натиҷаи иртиботи мавҷудбудаи луобӣ-виссералӣ амалӣ мешавад.

Имрӯзҳо барои ягон муҳаққиқ ин далел шубҳаангез нест, ки иртиботи зичи мутақобилаи анатомӣ-физиологии пардаи луобии ковокии даҳон бо соҳторҳои узвҳо ва системаҳои организм вуҷуд дорад, ки дар байни онҳо ҷойи намоёнро узвҳои хунофар ишғол мекунанд, онҳо аллакай дар давраи антенаталии барвакт ташаккул мейбанд [3]. Эҳтимол дорад, кибо ин сабаб бисёри вақтҳо зуҳуроти аввалияи (преморбидӣ) протсесси птологии узвҳои хунофар дар пардаи

луобии ковокии даҳон, лабҳо ва забон пайдо тмешаванд.

Аломатҳои клиникӣ дар ковокии даҳон ҳангоми анемия метъавонанд, ки зуҳуроти барои ягон гурӯҳи бемориҳои хун, ё оризашои он ҳос бошад, ки сабаби он аксари мавридҳо гиповитаминосӣ такрорӣ баҳисоб меравад.

Бо ҳамн сабаб занҳои ҳомилаи мубтало ба камхунӣ зиёдтар, махсусан дар давраи авали беморӣ ба стоматолог муроҷиат мекунанд, ки вай масъулияти сари вақт ошкор намудан ва табобат кардани онро ба уҳда дорад. Кам шудани захираи Fe дар организм боиси сар заджани дисбаланси (номутаносиби) протсесҳои туршшавӣ-илтиҳобӣ мегарданд, ки дар таркибашон оҳан (суксинатдегидрогеназ, ситохромоксидаз, ситохром, пероксидаз) доранд. Дар протсесси ташаккули протсесси патологӣ кам шудани фаъолнокии коферментҳои мазкур ба назар мерасад, ки дар навбати худ боиси вайроншавии гизои бофтаҳои эпидермис ва рудиментҳои он мегардад, монанди ноҳунҳо, мӯй, пардаи луобӣ бо ҷалби соҳторҳои марбути ковокии даҳон.

Дар ҷараёни таҳқиқи занҳои ҳомилаи мубтало ба анемия дар 64,2%-и онҳо вайроншавии ҳиссиёти зоиқа (маза) ба назар расид. Таҳлили нисбатан муфассали ихтилолҳои ошкоркардашуда, имконият дод, ки якчанд намуди ихтилолҳои зоиқа низ ошкор карда шавад. Ин ихтилолҳо бо дараҷаи вазнинии анемияи иртиботи мустақим доштанд. Дар 18,3%-и занҳо, ки дорои дараҷаи вазнини анемия буданд, талафоти пурраи ҳиссиёти зоиқа - агевзия ташхис карда шуд. Дар байни 51,5%-и занҳои дорои дараҷаи миёнаи вазнинӣ қисман нест шудани ҳиссиёти зоиқа- гипогевзия ба қайд гирифта шуд, ҳол он ки дар 22,4%-и занҳо ҳолати нафрат пайдо кардан ба гизо- дисгевзия дидар шуд.

Ретсепторҳои ҳиссӣ, ки функцияи онҳо дарк кардани мазза (зоиқа) аст, маъмулан дар болои забон ҷойгир шудаанд. Дар баробари ин, онҳо метавонанд, ки дар комҳо, ҳалқум ва ҳатто балъум низ ҷойгир шаванд. Ретсепторҳои мутасаддӣ барои дарки мазза ба қисмҳои даҳлдори системаи марказии



асаб, ки онҳоро ҳамчун "мазза" қабул мекунанд, сигналҳоро интиқол медиҳад. Ҳассосияти ин ретсепторҳо гуногун аст- аз маззаҳои шириниву талхӣ, туршӣ то маззаи шӯри физо. Комбинатсияи ретсепторҳо барои дарки маҷмӯи эҳсосоти маззаҳои мураккаб мусоидат мекунад, онҳо дар натиҷаи таъсири мутақобилаи ҳамзамони ретсепторҳои зиёд пайдо мешаванд.

Сабаби ихтилолҳои ошкоршудаи дарки мазза ихтилолҳои мубодила мебошанд, ки дар ретсепторҳои зоиқа пайдо мешаванд, онҳо аз ҷиҳати анатомӣ ба истилоҳ дар "гурдаҳои зоиқа" қарор доранд ва онҳо дар наҷбати худ аз таҷаммӯи ҳӯҷайраҳо ташаккул меёбанд. Барои "гурдаҳои зоиқа" мавҷуд будани масомаҳо (сӯроҳчаҳо)-и зоиқа хос аст. Микроворсинкаҳои ҳӯҷайраҳои ретсепторӣ дар наҷбати худ ба даруни ҳӯҷайраҳо медароянд. Дар заминай анемия ихтилоли метаболизми соҳторҳои ҳӯҷайра ба амал меояд. Ин дар наҷбати худ интиқоли импульсро дар ҳӯҷайраи ретсепторҳо вайрон мекунад, ки вай бо лифҳои асабии зоиқаи афферентӣ иотибот дорад. Ва ин аз кам шудани оҳан дар Ҷиҳати пардаҳои луобӣ алоқаманд аст.

Муоинаи стоматологии қовокии даҳон ҳангоми анемия имконият медиҳад, ки ҳусусият, амиқӣ ва дараҷаи возехии осеби пардаи луобии қовокии даҳон баҳогузорӣ карда шавад. Мо пардаи луобии қовокии даҳони занҳои мубтало ба анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобастаро муоина кардем. Муоина имконият дод муқаррар карда шавад, ки рангпаридағии пардаи луобии қовокии даҳон дар 89,4% ба назар расид, дар зиёда аз 2/3ҳисса (74,3%) атрофияи пардаи луобӣ ба мушоҳидатрасид.

Ин намуди осеб дар милкҳои дандонҳои курсӣ хос буд. Файр аз ин, тақрибан ҳамаи беморонба аз кам намнок шудани қовокии даҳон шикоят мекарданд. Ба андешаи мосабаби имконпазири ин далел осеби гипоксии ҳӯҷайраҳои ғадути луобӣ мебошад, ки дар натиҷаи гипоксияи гемикӣ ҳангоми анемия ба амал меояд.

Муоинаи гузаронидашудаи занҳои ҳомила тағйиротҳои маҳсуси ранги пардаи луобӣ

бии қовокии даҳонро нишон дод: рангпаридағӣ -44,5%, асосан бо тобиши бӯри сабзча -25,4%, ки онҳо бештар дар сатҳҳои дисталии қовокии даҳон қарор доштанд.

Тунук шудани қабати ҳӯҷайравӣ дорои тағйиротҳои хоси пардаи луобӣ буд. Талаф ёфтани эластиқият (чандирии) он ба назар раси; травматизм зиёд шуд; тағийр ёфтани ҳусусият ва ранги пардаи луобӣ аз рангпаридағӣ то тобиши сафедранг, баъзан гулобии камранг. Тағйиротҳои маҳсуси забон: тунук шудани қабати эпителӣ ва пистонакҳои забон. Пардаи луобии қовокии даҳон ҳамеша таҳти таъсири механикӣ қарор дорад ва дар натиҷаи ин пок мешавад. Аз ин сабаб пистонакҳои риштамонанди забон зуд ба зудӣ пӯст мепартоянд, ки сабабаш анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобаста ба ҳисоб меравад, вай барқароршавии онҳоро кам ва тамоман қатъ мекунад, дар натиҷаи ин атрофияи пистонакҳо ба амал меояд.

Яке аз зуҳуроти анемия вайрон шудани ҳисси зоиқа мебошад. Бо мақсади муайян кардани миқдор (басомад) ва дараҷаи возехии ин ихтилолҳо, мо дар байни занҳои ҳомила пурсиши гузаронидем. Чунин ихтилолҳо, ба монанди талабот ба бӯр, ангишт, таҳрифи ҳиссиёти бӯй дар шакли ҷалб шудан ба бӯйи бензин ва резин барои занҳои ҳомилаи таҳқиқшуда хос буд. Ин далел аз таъсири анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобаста ба ретсепторҳои ҳиссии пардаи луобии қовокии даҳон гувоҳӣ медиҳад. Ба файр аз зуҳуроти дар боло зикршуда, мо дигар тағйиротҳоро ҳангоми анемия дар қабати эпителии қовокии даҳон муайян намудем, ки онҳо дар шакли роғҳои кунҷи даҳон муддати тӯлонӣ бокӣ мемонанд, зоҳир мешаванд, онҳо бештари мавридҳо сабаби ҳунравии милкҳо мешаванд. дар протсесси тозакуний механики дандонҳо ин далел шиддат мегирад.

Ҳамин тавр, анемияи ба дефитсити (камбудии) оҳанвобастаи дараҷаи вазниниаш миёна дар ҳомилаҳо боиси тағйиротҳои зиёди пардаи луобии қовокии даҳон мегардад ва дар шакли доги сурхи баланд дар сатҳи пеши забон, парестезия, вайрон шудани



хисси зоиқа (гипогевзия, дисгевзия), тунук шудани қабати эпителій ва пистонакхой за- бон, душвор шудани фурӯбарӣ дар натиҷаи

хушк шудани даҳон, ҳамчунин сафедчаранг шудани милкҳо, асосан дар проексияи дан- донҳои курсӣ намудор мешаванд.

### АДАБИЁТ:

1. Казакова Л. М. Дефицит железа и его профилактика в практике врача- педиатра: метод, рекомендации для педиатров и акушеров. - М., 2018. -23 с.
2. Серов В. Н., Вурлев В. А., Коноводова Е. Н. и др. Железодефицитные состояния у беременных: метод. рекомендации для акушеров-гинекологов. - М., 2015. - 32 с.
3. Бахмудов Б. Р. Структурная характеристика интенсивности кариеса зубов и исходный уровень стоматологической помощи у беременных женщин по данным 4-летнего наблюдения // Клиническая стоматология. - 2008. - № 2. - С. 82-86.
4. Грудянов, А.И. Как предупредить заболевание десен и разрушение кости челюстей в период беременности? // Современная стоматология 2017. - № 1. - С. 63-64.

## ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Бурхонов С.Б.1, Вохидов А.В.2, Косимов М.М.2

1.ГУ МК "Истиклол", 2. ГУ "Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" МЗ и СЗН РТ, Душанбе, Республика Таджикистан

**Цель:** Оценить влияние железодефицитной анемии на состояние СОПР и языка у беременных женщин.

**Материал и методы.** На базе ГУ "НКИ Стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" МЗ и СЗН РТ была дана клиническая оценка влияния ЖДА средней степени тяжести на состояние полости рта у 48 беременных женщин, где уровень гемоглобина был ниже 100 г/л.

**Результаты и их обсуждение.** У 48 обследованных женщин с ЖДА средней степени тяжести, при гемоглобине ниже 100 г/л, были выявлены изменения окраски на передней части языка в виде ярко-красного цвета. Парестезия языка была выявлена у 39,6% женщин, для которых наиболее характерными признаками было чувство жжения, пощипывания, покалывания, распирания. Иногда данные признаки усиливались при механических раздражениях - чистке зубов.

Обследование показало, что у 64,2% имело место нарушение вкусовых ощущений. Среди 51,5% женщин с анемией средней степени тяжести выявлена частичная потеря восприятия вкуса - гипогевзия, в тоже время, у 22,4% женщин было зарегистрировано состояние, сопровождающееся извращением вкуса - дисгевзия.

**Заключение:** ЖДА средней степени тяжести у беременных приводит к значительным изменениям со стороны СОПР и языка в виде ярко-красных пятен на передней поверхности языка, парестезии, нарушению вкусовых ощущений (гипогевзия, дисгевзия), истончению эпителиального слоя и сосочков языка, затрудненному глотанию вследствие сухости полости рта, а также белесоватой окраски десен преимущественно в проекции корней зубов.

**Ключевые слова:** беременность, железодефицитная анемия, полость рта.



## INFLUENCE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA ON ORAL MUCOSA AND TONGUE IN PREGNANT WOMEN

**Burkhonov S.B., Vokhidov A.V., Kosimov M.M**

1SI MC "Istiklol", 2,3 SI "Scientifically- clinical institute of stomatology and maxillofacial surgery of the Ministry of Health and social protection of the population of the Republic of Tajikistan"

**Aim.** assess the effect of iron deficiency anemia on oral mucosa and tongue in pregnant dental women

**Materials and methods.** On the basis of the SI "Scientifically- clinical institute of stomatology and maxillofacial surgery of the Ministry of Health and social protection of the population of the Republic of Tajikistan", clinical assessment of the effect of IDA on oral mucosa in 48 women with moderate anemia was given, when the hemoglobin level was below 100 g/l.

**Results and its discussion.** In 48 examined women with IDA moderate, with hemoglobin below 100 g/l, color changes were found in the form of bright red color located on the front of the tongue. Paresthesias of the tongue were detected in 39.6% of women, the most characteristic signs were a burning sensation, tingling, tingling, tearing, patients complained of a burning sensation. Sometimes those signs were amplified by mechanical irritation -

brushing the teeth. anatomically detected disorders were located on the front of the tongue. In 64.2% of pregnant women, there was a violation of taste sensations, and these disorders had a direct connection with the severity of anemia. Among 51.5% of women with anemia of moderate severity, a partial loss of taste perception was found - hypogesia, while at the same time, 22.4% of women had a state with a taste distortion - dysgeusia.

**Conclusion.** IDA of moderate severity in pregnant women leads to significant changes on the part of oral and tongue mucosa in the form from bright red spot on the anterior surface on the tongue, paresthesia disruption of taste sensations (hypogesia, dysgeusia) papillae of the tongue, difficulty swallowing due to dry oral cavity, as well as whitish coloring of the gums mainly in the projection of the roots of the teeth

**Key words:** pregnancy, iron deficiency anemia, oral cavity.

**Бурхонов Сино Бобоевич** - аспирант ГУ НКИ Стоматологии и челюстно лицевой хирургии МЗ и СЗН РТ.

**Бурхонов Сино Бобоевич** - аспирант ГУ НКИ Стоматологии и челюстно лицевой хирургии МЗ и СЗН РТ тел. +992931240100 e-mail: dr.sino@mail.ru

**Burkhonov S.B.-** Graduate student, SI "Scientifically- clinical institute of stomatology and maxillofacial surgery of the Ministry of Health and social protection of the population of the Republic of Tajikistan".



## ЛОР

ОИД БА МАСЬАЛАИ ИМПЛАНТАЦИЯИ КОХЛЕАРӢ ҲАНГОМИ  
НУҚСОНҲОИ ГӮШИ ДОХИЛА

Ч. И. Холматов<sup>1</sup>, В. Е. Кузовков <sup>2</sup>, М. С. Мухамедова<sup>3</sup>, А. А. Махамадиев<sup>1</sup> М.Д. Шоев<sup>1</sup>. Кафедраи оториноларингология ба номи Ю.Б. Исҳоқӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент М.И. Маҳмудназаров)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон<sup>1</sup>, Пажӯҳӣшгоҳи илмӣ-тадқиқотии гӯшу гулӯ ва бинии Санкт-Петербург<sup>2</sup>, Маркзи ташхисӣ-табобатии "Шифо"<sup>3</sup>

Муҳиммият. Амалҳои ҷарроҳии баланд-технологӣ дар гӯши даруна (дар "халзун"), имплантатсию кохлеарӣ (ИК) дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ба таври васеъ эътироф шудааст ва самти афзалиятноки барқарорсозии беморони дорои пастшунавоии сенсоневралии сатҳи баланд ва карӣ, бо ҳамbastагии минбаъдаи онҳо ба муҳити ашҳоси шунаво мебошад. Дар абдабиёт масоили таснифоти нуқсонҳои инкишофи гӯши дохила, аз ҷумла нисбат ба ИК ба таври васеъ тавсиф шуда, усулҳои ҷарроҳии гузаронидани ИК ҳангоми нуқсонҳои мазкур матраҳ гардидаанд. Таҷрибаи ҷаҳонии ИК дар беморони гирифтори нуқсонҳои инкишофи гӯшҳои дохила зиёда аз 10 сол аст. Ҳамзамон, дар адабиёти ватанӣ нисбат ба ин мавзӯй тадқиқотҳои хеле кам баҳшида шудааст.

Мақсади тадқиқот. Назари муосир оид ба таснифоти нуқсонҳои ҳалзун ва тактикаи ИК беморони дорои ин этилолият дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мавод ва усутҳои таҳқиқот. Дар шароити Маркази ташхис ва табобатии "Шифо" бори аввал дар Тоҷикистон, ИК дар беморони гирифтори нуқсони инкишофи гӯши дарунӣ гузаронида шудааст. Сабаби ин таҳқиқот шаш сол таҷрибаи корӣ, мавҷудияти натиҷаҳои муваффақонаи чунин тадбирҳо, инчунин миқдори нокифояи адабиёт дар ин бора ба шумор меравад.

Таснифи нуқсонҳои инкишофи гӯши дохила. Дар охири солҳои 80-ум бо пайдоиши Томографияи компютерии (ТК) баландсифат ва томографияи магнитию резонансӣ (ТМР), барои ташхиси талафоти пастшуванавӣ ва карӣ, маҳсусан ҳангоми муайян карданни нишонаҳо барои ИК васеъ истифода мешаванд.

Бо истифода аз ин усулҳо аномалияҳои наве муайян шуданд, ки ба таснифоти мавҷудаи F. Siebenmann (1904) ва K. Terrahe (1965) мувофиқат намекарданд. Дар натиҷа, R.K. Jackler [1] таснифи навро пешниҳод кард, ки онро N. Marangos [2] ва L. Sennaroglu [3] васеъ ва тағиیر доданд. Аммо, бояд қайд кард, ки, алаҳусус, МРТ айни замон он қадар тафсилоти нозукро ошкор менамояд, ки таснифоти ноқисҳои ошкоршударо тасниф кардан душвор аст [2, 3].

Дар таснифи худ аномалия дар рушди гӯши дарунӣ, дар асоси маълумоти рентгении анъанавӣ ва аввалин маълумоти ТК, R.K. Jackler [1] пешниҳод намуд, ки намудҳои гуногуни нуқсон дар натиҷаи таъхир ё суст шудани инкишофи гӯши даруна дар як марҳилаи муайян ба вучуд меоянд. Ҳамин тарик, намудҳои вайронкуни ошкоршуда ба вақти вайронкунӣ мувофиқат мекунанд. Баъдтар муаллиф таснифи аномалияҳои оммаро ба категорияи А пешниҳод кард, ки чунин аномалияҳо бо мавҷудияти васеи обтаъминкунӣ алоқаманданд (Ҷадвали 1).

Ҳамин тарик, параграфҳои 1 - 5 категорияи А ва В аномалияҳои чудошудаи рушд мебошанд. Аномалияҳои омехта, ки ба ҳарду категория дохил мешаванд, бояд ба категорияи А бо вестибулои васеъ тақсим карда шаванд. R.K. Jackler ва S. K?sling [4] изҳор доштанд, ки аномалияҳои чудошуда на танҳо як деформасияи як воҳиди соҳтории гӯши дарунӣ мебошанд, балки метавонад бо аномалияҳои вестибула ва каналҳои нимноқилӣ, инчунин бо дисплазияи вестибулярий ва обёрии васеи вестибула якҷоя карда шавад.



### Чадвали 1.

#### Таснифоти аномалия дар инкишофи гӯши даруна аз рӯи R.K.Jackler

| Аплазия ё заифии ҳалзун |  |
|-------------------------|--|
| Категорияи А            | <p>1. Аплази лабиринт (аномалияи Мишел)</p> <p>2. Аплазияи кохлеарӣ, вестибулаи муқаррарӣ ё деформатсионӣ ва системаи нимноқилонаи канал</p> <p>3. Гипоплазияи кохлеарӣ, вестибулаи муқаррарӣ ё деформатсионӣ ва системаи нимноқилонаи канал</p> <p>4. Кохлеи нопурра, вестибулаи муқаррарӣ ё деформатсионӣ ва системаи нимноқилонаи канал (аномалияи Mondini)</p> <p>5. Пуфаки умумӣ: кохлеа ва вестибула бо фазои ягона бе меъмории дохилӣ, системаи муқаррарӣ ё заифшудаи каналҳои нимноқил пешниҳод мешаванд</p> |
| Ҳалзуни муқаррарӣ       |  |
| Категорияи В            | <p>1. Дисплазияи вестибуляри ва канали паҳлуни нимдоира, канали оддии қаблӣ ва баъдӣ</p> <p>2. Обтаъминкунии иловашудаи вестибуляри, вестибулаи муқаррарӣ ё васеъ, системаи муқаррарии каналҳои нимдоира</p>   |

Ба таснифи N. Marangos [2], рушди нопурра ё бебозгашти лабиринти гӯш дохил карда шудааст (Чадвали 2, банди 5).

### Чадвали 2

#### Таснифоти аномалия дар инкишофи гӯши дарунӣ аз рӯи N. Marangos

| Гурӯҳ                                    | Зергурӯҳ   |
|--|--|
| <b>A<br/>рушди нопурраи чанин</b>        | <p>1. Аплазияи пурраи гӯши даруна (аномалияи Мишел)</p> <p>2. Faфси умумӣ (отоцист)</p> <p>3. Аплазия / гипоплазия кохлеа (лабиринти муқаррарии "паси")</p> <p>4. Аплазия / гипоплазия "лабиринти бозгашт" (морҳои муқаррарҳ)</p> <p>5. Гипоплазияи тамоми лабиринт</p> <p>6. Дисплазияи Mondini</p> |
| <b>B<br/>рушди аберран-тии чанин</b>     | <p>1. Оби васеъшуда</p> <p>2. Менюи гӯшии танги дарунӣ (диаметри дохиливаз аз 2 мм)</p> <p>3. Қаторкӯҳи дарозранг (crista transversa)</p> <p>4. Менюи аудити дохилӣ ба 3 қисм тақсим карда мешавад</p> <p>5. Чудокунии нопурраи кохлеомеаталӣ (гӯшти дохилии гӯшӣ ва кохлея)</p>                     |
| <b>C<br/>аномалия-ҳои чудошудаи ирсӣ</b> | Талафоти шунавоии X-вобаста  |
| <b>D</b>                                 | Аномалия дар синдромҳои ирсӣ   |

### Чадвали 3.

#### Гурӯҳи асосӣ ва конфигуратсияи аномалияҳои кохлевестибуляри мувофиқи L. Sennaroglu

| Гурӯҳҳои асосӣ                                    | Конфигуратсия   |
|---|---|
| Нуқсонҳои кохлеарӣ                                | Аномалияи мишелӣ / аплазияи кохлярӣ / пуфакҳои умумӣ / навъи чудошавии нопурра I / гипоплазия кохлеалӣ / навъи чудошавии нопурраи II / коклеияи муқаррарӣ |
| Нуқсонҳои вестибуляри                             | Даҳлез: хузур надоштан / гипоплазия / васеъшавӣ (аз ҷумла нопадидшавии Мишел ва пуфакҳои умумӣ)   |
| Нуқсонҳои каналҳои нимдоира                       | Набудан/гипоплазия/калоншавии ҳаҷм  |
| Нуқсонҳои гузаргоҳи дохилаи сомеа                 | Набудан /танг/васеъшуда   |
| Аномалияҳои кубурҳои обии вестибуляри ва кохлеарӣ | Васеъшуда /муқаррарӣ  |



Ҳамин тарик, чор категорияи (A-D) норасоихо дар рушди гӯши дарунӣ тавсиф карда мешаванд. Муаллиф оби васеъро дар даромадгоҳ мешуморад, агар масофаи байнисоҳавӣ дар қисми миёна аз 2 мм зиёд бошад, дар ҳоле ки муаллифони дигар миқдори 1,5 мм-ро ишора мекунанд.

L. Sennaroglu [3] 5 гурӯҳи асосиро фарқ мекунад (чадвали 3).: вайроншавии инкишо-

фи коклея, вестибул, каналҳои нимдоира, канали шунавоии дохилӣ ва обии обии даҳлез ё коклеа.

Норасоихои кохлеарӣ (Чадвали 4) вобаста ба вакти вайрон шудани раванди муқаррарии рушди чанин аз рӯи дараҷаи вазнинӣ ба шаш категория тақсим карда шудаанд. Ин таснифоти носозиҳои кохлеарӣ тақсимоти нопурраи намудҳои I ва II-ро дар бар мегирад.

### Таснифи аномалияҳои коклея аз рӯи давраи вайроншавии дохилибатӣ тибқи L. Sennaroglu

| Нуқсонҳои кохлеарӣ  | Тавсиф  |
|---|---|
| Нуқсони Michel (ҳафтаи сеюм)                                | Пурра набудани соҳтори кохлеовестибулярӣ, аксар вакт – гузаргоҳи дохилии гӯши апластикӣ, бештар аз ҳама – водопроводи даҳлезӣ муқарарӣ  |
| Аплазияи ҳалзун (охрии ҳафтаи 3-ум)                         | Ҳалзун нест, даҳлези муқаррарӣ, васеъ ё гипопластикӣ ва системаи каналҳои нимноқил, канали васеъшудаи дохилии шунавоӣ, аксар вакт даҳлези муқаррарӣ   |
| Ковокии умумӣ (ҳафтаи 4-ум)                                 | Коклеа ва вестибула як фазои ягонае мебошанд, ки бе мемории дохилӣ, системаи муқаррарӣ ё заифшудаи каналҳои нимноқилӣ ё набудани онҳо мавҷуданд; гузаргоҳи дохилии гӯш аксар вакт нисбат ба танг васеъ карда мешавад; аксар вакт – водопроводи даҳлези муқарарӣ |
| Ҷудокунии нопурраи навъи II (ҳафтаи 5-ум)                   | Ҳалзун аз як холигӣ бидуни мемории дохилӣ иборат аст; васеъшавии даҳлез; бештар аз ҳама – васеъшавии гузаргоҳи дохилай гӯш; набудан, васеъшавии системаи муқарраи каналҳои нимдоира; водопроводи даҳлезӣ муқарарӣ   |
| Гипоплазияи ҳалзун (ҳафтаи 6-ум)                            | Ҷудошавии дақиқи таркиботи кохлеарӣ ва вестибулярӣ, ҳалзун дар шакли ҳубоби хурд; набудан, васеъшавӣ ё системаи муқарраи каналҳои нимдоира; тангшавӣ ё набудани системаи муқарраи каналҳои нимдоира; водопроводи даҳлезӣ муқарарӣ                               |
| Ҷудокунии нопурраи навъи II (нуқсони Мондини) (ҳафтаи 7-ум) | Ҳалзун дар 1,5 качак, васеъшавии кистозии качакҳои миёна ва апикалий; Андозаҳои ҳалзун ба муқаррарӣ наздик аст; каме васеъшавии даҳлез; системаи муқарраи каналҳои нимдоира, васеъшавии водопроводи даҳлезӣ   |

Бо дарназардошти ғояҳои мусир дар бораи намудҳои ихтилоли охлеовестибулярӣ, мо таснифоти R.K. Jackler и L. Sennaroglu-ро ҳамчун бозёфтҳои бештар мувофиқ дар амалияи худ истифода мебарем. Бо назардошти шумораи ками бемороне, ки дар он амалиёт гузаронида мешаванд, дар зер намунаи бомуваффақияти ИК бо аномалия дар инкишофи гӯши даруна оварда шудааст.

#### Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо



Ҳолатҳо аз таҷриба. Моҳи сентябри соли 2016, волидони бемор С., соли тавалудааш 2011, ба клиникаи Шифо бо шикояти набудани аксуламали кӯдак ба садоҳо ва муроҷиат намуданд. Ҳангоми муоина ташхис муайян карда шуд: талафоти музмини дучонибаи сенсоневралӣ, дараҷаи IV, сабабаш модарзодӣ. Бемории дуюмдараҷаи вайроншавии нутқи қабулкунанда ва эксп-

рессивӣ. Оқибатҳои гузаронидани сирояти ситомегаловирусӣ дар дохили батн, вайроншавии системаи марказии асаби дохилибатӣ.

Тибқи хулосаи психологи кӯдакона - қобилияти маърифати кӯдак дар доираи синну сол, зеҳн нигоҳ дошта шудааст.

Ба кӯдак дастгоҳи шунавоии қабилияташ хеле баланд гузошта шудааст, аммо бе натиҷа. Аз рӯи маълумотҳои аудиологӣ таҷқиқоти сабти потенсиали ангезандай шунавоии (СПАШ) мағзи сар ҳангоми дараҷаи максималии садо-90 дБ ба қайд гирифта нашуд, эмиссияи отоақустикӣ низ аз ҳар ду тараф қайд нагардид (расми 1.).

Томографияи компьютерии (ТК) устухонҳои чакка мавҷудияти аномалияи дучонибаи инкишофи ҳалзунро дар шакли ҷудошавии нопурраи навъи I ошкор намуд (чадвали 4).

**A****B**

Расми 1. Маълумоти СПАШ (А- гӯши рост ва В- гӯши чап) бемор С.

Хангоми ин, новобаста аз гуногуни намуди зохирӣ барои гӯши чап ва хам барои гӯши рост маълумот дар назари аввал дуруст аст (расми 2).



Расми 3. Васеъшавии даҳлез аз чап

Пас аз муоина ба гӯши чали бемор амалёти ИК бо таври классикӣ тавассути антромастоидотомия ва тимпанотомия қафой бо ворид кардани электрод тавассути кохлеостомия гузаронида шуд. Барои чарроҳӣ электорди маҳсуси кутоҳкардашуда (Med-El, Австрия) дорои дарозии кории электроди фаъоли тақрибан 12 мм, ки барои истифода дар ҳолатҳои аномалия ё оссификатсияи ҳалзун маҳсус тарҳрезӣ шудаанд, истифода гардид.



Расми 4. Васеъшавӣ ва системай деформатсияшудаи каналҳои нимдоира аз чап

Сарфи назар аз мавҷудияти устухончаҳои ҳангоми амалиёт рефлексҳои акустикии аз мушаки рикобӣ ба қайд гирифта нашудаанд. Аммо, ҳангоми гузаронидани телеметрияи вокуниши асад, ҳангоми ангезиши аз 12 электрод 7 электрод чавоби аниқро пайдо намудем.

Рентгенографияи трансорбиталии ҳалзун баъди чарроҳӣ муайян кард, ки электроди фаъоли имплантат дар ковокии умумӣ ҷойгир шуда, (расми 5, тирча), шакли идеалии гирду атрофри онро гирифтааст.



[www.lornii.ru](http://www.lornii.ru)

### Расми 5. Рентгенографияи трансорбиталӣ.

Электроди кутоҳкардашуда дар ковокии умумӣ.

Ҳангоми ташхиси аудиологии назоратӣ пас аз 3 моҳи амалиёт дар бемор реаксияҳо дар майдони озоди садо бо шиддатнокии 15-

20 дБ дар фосилаи басомади аз 250 то 4000 Гц садо медиҳанд, пайдо намудем. Суханони бемор бо калимаҳои як ва дучилӣ ("модар", "додан", "нӯшидан", "қаҳваҳона" ва ғайра), як ибораи оддӣ на зиёда аз ду калимаҳои як ё дучилӣ иборатанд. Бо назардошти он, ки синну соли бемор ҳангоми ташхиси такрорӣ аз 3 сол камтар буд, натиҷаҳои барқароркуни шунавоӣ ва нутқ дар инҳолат бояд аъло ҳисобида шаванд.

Хулоса. Таснифоти аномалияҳо дар рушди гӯши дохила на танҳо тасаввуроти гунонгун дар бораи ин гуна патология ва вақти пайдоиши нуқсон дар ҷараёни ташаккули дохилибатӣ аст, балки инчунин ҳангоми муайян кардани нишондодҳо барои имплантатсияи кохлеарӣ, ҳангоми интиҳоби тактикаи ҷарроҳӣ муфид мебошад. Мушоҳидаҳои дар мақола овардашуда имкон медиҳанд, ки имплантатсияи кохлеарӣ ҳамчун воситаи барқароршавии шунавоӣ баҳо дода шавад, дар ҳолатҳои душвор тасаввуроти нишондодҳо ва ғайринишондодҳоро оид ба гузароиндани имплантатсия васеъ меқунад.

### АДАБИЁТ

1. Jackler R.K. The large vestibular aqueduct syndrome//R.K. Jackler, A. De La Cruz/Laryngoscope. - 2009. - Vol. 99, № 10. - P. 1238 - 1243.
2. Marangos N. Dysplasien des Innenohres und inneren Geh?rganges//N. Marangos/HNO. - 2007. - Vol. 50, №9. - P. 866 - 881.
3. Sennaroglu L, DemirBajin M. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations.Balkan Med J. 2017 Aug 25. doi: 10.4274/balkanmedj.
4. Stellenwert der MRT bei Verdacht auf Innenohrmissbildung//S. K?slig, S. J?ttemann, B. Amaya et al. / FortschrR?ntgenstr. - 2013. - Vol. 175, № 11. - S. 1639 - 1646.

## К ВОПРОСУ О КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ АНОМАЛИЯХ ВНУТРЕННЕГО УХА

Д.И. Холматов<sup>1</sup>, В.Е. Кузовков<sup>2</sup>, М. С. Мухамедова<sup>3</sup>, А.А. Махамадиев<sup>1</sup>

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино,  
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Диагностико-лечебный центр "Шифо".

Резюме. В литературе достаточно широко освещены вопросы классификации аномалий развития внутреннего уха, в том числе применительно к кохлеарной имплантации, описаны хирургические методики проведения кохлеарной имплантации при данной патологии. В данной статье, посвящен-

ной вышеуказанной проблеме, прослежены результаты шестилетний опыт подобных операций, наличие успешных результатов таких вмешательств, а также недостаточное количество литературы по данному вопросу, послужили причиной выполнения данной работы. В результате исследований выявле-



но, что представленное в работе наблюдение позволяет оценить возможности кохлеарной имплантации, как средства реабилитации, в сложных случаях, расширяет пред-

ставления о показаниях и противопоказаниях к проведению имплантации.

**Ключевые слова.** кохлеарная имплантация, классификации аномалий развития внутреннего уха.

## TO THE QUESTION OF COCHLEAR IMPLANTATION WITH INNOMALS OF INNER EAR

**J. I. Kholmatov<sup>1</sup>, V.E. Kuzovkov<sup>2</sup>, M.S. Mukhamedova<sup>3</sup>, A.A. Makhamadiev<sup>1</sup>**

Tajik State Medical University. Abouali ibni Sino, St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Diagnostic and treatment center "Shifo".

The literature covers rather widely the classification of abnormalities of the inner ear, including in relation to cochlear implantation, describes surgical techniques for cochlear implantation in this pathology. This article, devoted to the above problem, traces the results of six years of experience in such operations, the presence of successful results of such interventions, as well as an insufficient amount of literature on this issue, served as the reason

for this work. As a result of the studies, it was revealed that the observation presented in the work allows us to assess the possibilities of cochlear implantation as a means of rehabilitation, in difficult cases, expands ideas about the indications and contraindications for implantation.

**Key words.** cochlear implantation, classification of abnormalities in the development of the inner ear.

*Холматов Джамол Исройлович - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино e-mail: kholmatovji@mail.ru , тел.: +992 98 104 1634.*

*Kholmatov Dzhamol Isroilovich - doctor of medical sciences, Professor of the department of Otorhinolaryngology, TSMU named after Abuali ibni Sino e-mail: kholmatovji@mail.ru tel.: +992 98 104 1634.*



## БЕМОРИХОИ ДАРУНӢ

### ХАТАРИ ПАЙДО ШУДАНИ РЕЗИСТЕНТНОКӢ БА ТАБОБАТ ВА БЕМОРИХОИ СЕРЕБРОВАСКУЛЯРӢ ДАР БЕМОРОНИ МУБТАЛО БА ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРЁНӢ

Х.Ё. Шарипова<sup>1</sup>, Ф.Н. Абдуллаев<sup>2</sup>, Х.С. Султонов<sup>1</sup>, Нуров Р.М.<sup>3</sup>

1. Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои даруни (мудири кафедра д.и.т., профессор Сайдов Ё.У.)- и МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" 1, 2. Шуъбаи неврологияи МТШ №2 ба номи К.Т. Тоҷиев<sup>2</sup>, ш. Душанбе, 3. МД "Маркази чумхуриявии пешгири ва мубориза бо СПИД".

**Муҳиммият.** Омӯхтани паҳншавӣ ва соҳтори бемориҳои сереброваскулярӣ (BCS) дар беморони гирифтари фишорбаландии шарёнӣ (ФШ) бо хатари олии пайдо шудани резистентнокӣ ба табобат.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқоти 1029 бемори гирифтари фишорбаландии шарёнӣ, ки ба табобат майл доранд ва дар шуъбаи неврология ва кардиологияи МТШ №2 ба номи академик К.Т. Тоҷиеви шаҳри Душанбе (солҳои 2014-2018) бистарӣ буданд, ҷамъбаст карда шудааст. Дар гурӯҳи беморони дори хатари пайдошавии резистентнокии (ХПР) кам ва мӯтадил дар давосми 5 сол (гурӯҳи 1-ум) ва хатари баланд ва хеле баланд (гурӯҳи 2-юм) хусусиятҳои клиникӣ-гемодинамикии ФШ, паҳншавӣ ва соҳтори бемориҳои сереброваскулярии генезаш рагӣ ба таври муқоиса омӯхта шуданд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Бартарии назарраси мардҳо дар гурӯҳи беморони дори хатари баланд ва хеле баланди пайдошавии резистентнокӣ ба табобат (23,6 ва 34,5% -мутаносибан дар гурӯҳҳои 1 ва 2:  $p<0,05$ ) муайян карда шуд. Хатари баланди пайдошавии фишорбаландии рефректории шарёнӣ (ФРШ) бештар ҳамроҳ бо сатҳи баланди ФШ ва дараҷаи вазнини фишорбаландии шарёнӣ ( $p<0,0001$ ) сурат мегирад, дар робита аз ин аз рӯйи анамнез бештар ихтилоли шадиди хунгардиши майна ( $p<0,01$ ) муайян карда мешавад. Микдори ҳамлаҳои транзитории ишемикӣ дар беморони дори хатари пайдошавии резистентнокии (ХПР) кам ва мӯтадил ( $p<0,05$ ) бартарӣ дорад, ки ин имконияти аҳамияти серебропротективии онҳоро нишон медиҳад.

Ихтилоли шадиди хунгардиши майна бо сатҳи хатари пайдошавии резистентнокии (ХПР) ба табобат, ҳамчунин и синну сол, ҷинси мард махсусан шаҳсони инфаркти миокардаро аз сар гузаронида ( $r=0,59,898$ ;  $p<0,05$ ) иртиботи мутақобилаи назаррас дорад.

**Хулоса.** Омилҳои бо паҳншавии ихтилоли шадиди хунгардиши майна иртиботи саҳти мутақобиладошта дар беморони дори фишорбаландии шарёнӣ дараҷаҳои баланди хатари пайдошавии резистентнокии (ХПР) 5-сола ба табобат, диабети қанд, бемориҳои ишемикии дил, норасои музмини дил (НМД) ба хисоб мераванд, ки дори шохиси баланди коморбидӣ ҳастанд. Шиддат гирифтани марҳалаҳои возеҳи ЭД (энцефалопатияи дисиркуляторӣ) бо гузашти синну сол ва дар мардҳо аз пешравии ҷараёни ихтилолҳои когнитивӣ гувоҳӣ медиҳад. Ба имконпазирии аҳамияти серебропротективии ҳамлаҳои транзитории ишемикӣ зиёдшавии нисбии онҳо дар беморони дори хатари кам ва мӯтадили пайдошавии резистентнокӣ ба табобат ишора мекунад.

**Муқаддима.** Фишорбаландии шарёнӣ фавтиятро, аз ҷумла аз ҳисоби бемориҳои сереброваскулярӣ (BCS) хеле зиёд мекунад. Ҷараёни маъюбкунандаи BCS яке аз проблемаҳои муҳимми тиббӣ- иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва ба ҷомиа зарари қалон мерасонад. Муқаррар карда шудааст, ки табоботи самараноки фишорбаландии шарёнӣ хатари пайдошавии оризаҳои кардиоваскуляриро кам ва давонокии ҳаётро зиёд мекунад. Кам шудани самаранокии табобати антигипертензивӣ, дар бештарӣ ҳолатҳо, ки асосан ба камтар майл доштани беморон



ба табобат алоқаманд аст, барои зиёд шудани ҳолатҳои фишорбаландии шарёни идоранашаванда ва резистентнок ба табобат мусоидат мекунад [1, 2].

Иттилооти хеле камеे, ки ба омӯзиши иртиботи мтақобили гипертонияи резистентӣ ва ихтилоли хунгардиши майна бахшида шудаанд, лаҳзашои чудогонаро инъикос мекунанд ва имконият намедиҳанд, ки дар хусуси сабабҳо ва натиҷаҳои иртиботи мутақобилаи резистентнокӣ ба табобати бемориҳои серебро-васкулярӣ хулоса бароварда шавад [3-5].

Таҳқиқотҳои нисбатан муҳимтар, ки дар онҳо резистентнокии фишорбаландии шарёни оғмӯхта шудаанд, ALLHAT, ASCOT ва РЕГАТА- ПРИМА ба хисоб мераванд, ки ба омӯзиши гипертензияи (фишорбаландии) резистентӣ ва идоранашаванда ҳам дар хориҷа [6,7], ҳам дар Федератсияи Россия [8] бахшида шудаанд.

Аз рӯйи натиҷаи таҳқиқоти ALLHAT резистентнокӣ ба табобати антигипертензивӣ дар 47%-и беморон, ба схемаи ҷиддии титратсия ва комбинатсияи доруҳо нигоҳ накарда, пас аз як соли рандомизатсия муйян карда шуд [6]. Баҳогузорӣ ба детирманини пайдошавии резистентнокии фишорбаландии шарёни дар таҳқиқоти ASCOT баррасӣ шудааст. Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот ба муаллифон имконият додааст, ки "калкулятори хатари 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат" бо ислоҳ ворид кардан барои беморони табобатшуда таҳия карда шавад [7].

Ба ақидаи И.Е. Чазова "гипертензияи (фишорбаландии) резистентӣ ва идоранашаванда метавонад ба статуси проблеми асри XXI довталабӣ кунад" [8]. Нигоҳ дошта шудани сатҳи баланди ФШ барои пайдошудани ихтилолҳои когнитивӣ ё пешравӣ мусоидат мекунад [9,10].

Омӯзиши нокифояи паҳншавӣ ва соҳтори бемориҳои сереброваскулярӣ, вобаста аз дараҷаи хатари пайдошавии резистентнокӣ ба табобат зарурати омӯзиши ҳаматарафаи ин бемориҳоро ба миён мегузорад.

**Максади таҳқиқот.** Муқаррар намудани паҳншавии осебҳои шадид ва музмини ра-

гҳои майнаи сар вобаста аз дараҷаи хатари 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Ҷамъbast намудани таҳқиқоти 1029 бемори мубталои гипертонияяяни шарёни, ки табобат майл дошанд ва дар шуъбаи неврология, кардиология ва терапияи МТШ №2 ба номи академик К.Т. Тоҷиеви шаҳри Душанбе (солҳои 2014-2018 ) бистарӣ шуда буданд..

Меъёрҳои дохил кардан ба таҳқиқот:

- Мавҷуд будани ФШ аввлия;
- Синну сол аз 40-сола боло;

-Майл доштан ба табобат на камтар аз 3 балл (мувофиқи Мориски-Грин).

Меъёрҳои хориҷ кардан аз таҳқиқот:

- Бемороне, ки ба табобат майл надоранд;
- Фишорбаландии симптоматики шарёни;
- Норасоии музмини дил 4 ФК
- Бемории вазнини соматикӣ.

Тавсифи беморони мубтало ба фишорбаландии шарёни, ки ба таҳқиқот дохил карда шудаанд, дар ҷадвали 1 оварда мешавад.

Дар интиҳоби умумии беморони мубтало ба фишорбаландии шарёни скрининги хатри 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат мувофиқи калкуляори баллҳо [7] гузаронида шуд ва зергурӯҳҳо ҷудо карда шуданд; бо дараҷаи ғуногуни хатар: паст (дараҷаи 1), то 15 балл, хатар аз 5% кам; мӯтадил (дараҷаи 2), 15-34 балл, хатар аз 15 то 30%; баланд (дараҷаи 3), 35-40 балл, хатар аз 30 то 60%; хеле баланд (дараҷаи 4) 46 балл ва аз он зиёд, хатар 60% ва аз он зиёд.

Бо дар назардошти дараҷаи хатар, дар гурӯҳҳои дигари беморони дорои хатари паст ва мӯтадили 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат (гурӯҳи 1) ва хатари баланд ва хеле баланд (гурӯҳи 2) хусусиятҳои клиникӣ-гемодинамикии фишорбаландии шарёни, паҳншавӣ ва соҳтори бемориҳои сереброваскулярии генезашон (пайдоишашон) рагӣ ба таври муқоисавӣ омӯхта шуданд.

Хусусиятҳои клиникӣ-гемодинамикии фишорбаландии шарёни омӯхта шуданд: сатҳи ФШ, миқдори ихтилолҳои шадиди аз сар гузаронидашудаи хунгардиши майна аз



рӯйи анамнез (инсултҳои ишемикӣ ва геморагӣ, ҳамлаи транзитории ишемикӣ), бемории ишемикии дил, ҷарбсорӣ, диабети қанд.

Объективизатсияи ихтиолӯҳои когнитивӣ бо баҳогузорӣ кардан ба ҳолати рӯҳӣ, суръати протессҳои психомоторӣ ва қобилияти тағйирдиҳӣ бо ёрии шкалаи ба таври васеъ истифодашавандаи Mini Mental State Examination - MMSE" в тест барои бҳогузории дарк в назорати визуалӣ (Trail Making Test - TMT) [11] гузаронида шуд.

Ҳангоми истифода намудани Шкали госпиталии изтироб ва афсурдаҳоӣ (депрессия) (Zigmond A.S. ва дигарон, 1983) скринингги ихтиолӯҳои изтиробӣ ва афсурдаҳоӣ (депрессия) гузаронида шуд. Шохиси (индекси) коморбидӣ мувофиқи усули Чарлсон муайян карда шуд: чунин дараҷаҳои коморбидиро муайян карданд: паст ( (ИК на бештар аз 3 балл), мұтадил (4-5 балл) ва баланд (ИК $\geq$  6 балл).

Коркарди омории мавод бо истифода аз пакети стандартии барномаи амалии таҳлили оморӣ (Statistica10,0) гузаронида шуд.

### **Чадвали 1. Хусусиятҳои ҷинсӣ ва синнусолии ФШ ва ҳатари 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат (n=1029).**

| Нишондиҳанда   | Гурӯҳи беморон |          | P        |
|--|----------------|----------|----------|
|  | Мард           | Зан      |          |
| <b>Ҳамагӣ, мутлак/%</b>  | 283/27,5       | 746/72,5 | p<0,0001 |
| <b>Синну сол: а) то 60-сола, мутлак/%</b>                          | 165/58,3       | 432/57,9 | >0,05    |
| <b>б) 60 –сола ва калон, мутлак/%</b>                              | 118/41,7       | 314/42,1 | >0,05    |
| <b>ра-б</b>  | <0,0001        | <0,0001  |          |
| <b>Дараҷаи ФШ:</b>   |                |          |          |
| <b>а) дараҷаи 1 (ФШ нарм), мутлак/%</b>                            | 121/42,8       | 353/47,3 | >0,05    |
| <b>б) дараҷаи 2 ва 3, мутлак/%</b>                                 | 162/57,2       | 393/52,7 | >0,05    |
| <b>ра-б</b>  | <0,0001        | <0,05    | <0,0002  |
| <b>Дараҷаи пайдошавии ҳатари резистентнокии 5-сола ба табобат:</b> |                |          |          |
| <b>а) паст ва мұтадил</b>  | 142/50,2       | 472/63,3 | <0,0002  |
| <b>б) баланд ва хеле баланд, мутлак/%</b>                          | 141/49,8       | 274/36,7 | <0,0002  |
| <b>ра-б</b>  | >0,05          | <0,0001  |          |

Эзоҳ: р- нишондиҳндаи фарқияти нишондиҳандаҳо аз рӯйи ҷинс; ра-б

Фарқияти нишондиҳандаҳо байни гурӯҳҳо а) ва б) (аз рӯйи критерияи  $X^2$ ).

Хусусияти маҳсуси беморони бистаришиудаи мубтало ба ФШ дар шуъбаи крдиологӣ ва неврологӣ бартарӣ доштани занҳо буд (мардҳо ва занҳо мутаносибан 27,5 ва 72,5%; p<0,0001).

Беморони то 60-сола зиёда аз нисфи бистаришиудагонро (58,3 ва 57,9% - мутаносибан мардҳо ва занҳо; p>0,05), ки дар маҷмӯъ,

дар ҳолати мұтадил тақсим шудани аломат, эътиомнокии фарқиятҳои нишондоҳҳои миёна бо ёрии t - критерияи Стюдент баҳогузорӣ карда шуд; ҳангоми фарқ доштанаш аз мұтадил бо U - критерияи Манн-Уитни барои ду интихоби озод ва критерияи Крускал-Уоллис барои якчанд интихоби озод. Муқоисаи нишондиҳандаҳои миқдории он аз рӯйи критерияи  $X^2$  гузаронида шуд. Барои баҳогузорӣ ба иртиботи мутақобилаи байни аломатҳо коэффициенти корреляцияи мувофиқи Пирсон ё корреляцияи ранги Спирмен муайян карда шуданд. Нишондиҳандаҳои миқдорӣ дар шакли  $M \pm m$  оварда шудаанд. Фарқияти натиҷаҳои ба даст овардашуда ҳангоми нишондоҳҳои p<0,05 аз ҷиҳати оморӣ муҳим ҳисобида шуданд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Ҳангоми омӯхтани дараҷаи вазнини ФШ ва баҳодиҳии ҳатари пайдошавии резистентнокии 5-сола ба табобат фарқияти миқдори онҳо-овобаста аз ҷинс ва синну сол мушоҳида карда шуд (чадвали 1).

бештар муҳим аст (ра-б<0,0001) беморони калонсол (41,7% ва 42,1% - мутаносибан мардҳо ва занҳо; p>0,05).


Дараҷаҳои мұтадил ва вазнини (2 ва 3) фишорбаландии шарёнӣ дар беморони 60-сола ва калонтар бештар диде шуд ва дар мардҳо 57,2% ва дар занҳо 52,7% -ро (p<0,0001) ташкил дод, ки ҳангоми муқоиса



кардани беморони то 60-сола ( $p<0,0001$  дар мардҳо,  $p<0,01$  - дар занҳо) муҳиманд. Фарқиятҳои синнусолии гурӯҳҳо ва сатҳи ФШ дар беморон мавҷуд набуд ( $p>0,05$ ).

Ҳангоми баҳо додан ба хатари 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат дар 63,9% -и беморон хатари паст ва муътадили резистентнокӣ ба табобат ва дар 36,1% хатари баланд ва хеле баланд муайян карда шуд.

Иртиботи мутақобилаи ФШ систоликӣ ва ва дараҷаи хатари пайдошавии резистентнокӣ ба табобат дар беморони гурӯҳи умумӣ, ки ба таҳқиқот дохил карда шудаанд, яктарафа аст (расми 1)



Расми 1. Иртиботи мутақобилаи ФШ систоликӣ ва ва дараҷаи хатари пайдошавии резистентнокӣ ба табобат дар беморони гурӯҳи умумӣ, ки ба таҳқиқот дохил карда шудаанд, ( $r=0,449263$ ).

#### Заминаи клиникӣ-гемодинамикиӣ ва миқдори бемориҳои сереброваскляриӣ дар беморони дорои фишорбаландии шарёнӣ в обаста аз дараҷаи хатари 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат.

| Показатели  | Беморони дорои ФШ   |                     | $p$    |
|---|---------------------|---------------------|--------|
|   | Гурӯҳи 1<br>(n=658) | Гурӯҳи 2<br>(n=371) |        |
| <b>Синну сол</b>                                  | 58,6±0,3            | 59,8±0,4            | <0,05  |
| <b>Мардҳо, мутлақ%</b>                            | 155/23,6            | 128/34,5            | <0,05  |
| <b>Занҳо, мутлақ%</b>                             | 503/76,4            | 243/65,5            | <0,001 |
| <b>ФШС, мм сут. сим.</b>                          | 161,3±0,5           | 173,5±0,9           | <0,001 |
| <b>ФШД, мм сут. сим.</b>                          | 90, 9±0,3           | 97,9±0,5            | <0,001 |
| <b>Иҳтилиоли шадиди хунгардиши майна мутлақ%.</b> | 146/22,2            | 110/29,7            | <0,01  |
| <b>Аз чумла, ҳамлаи транзиторӣ - ишемикиӣ</b>     | 29/4,4              | 6/1,6               | <0,05  |
| <b>Энсифалопатияи дистсиркуляторӣ, марҳила</b>    | 1,01±0,03           | 1,41±0,034          | <0,001 |
| <b>Энсифалопатияи дистсиркуляторӣ, мутлақ%</b>    | 152/23,1            | 365/98,4            | <0,001 |
| <b>Шоҳиси коморбидӣ , дараҷа</b>                  | 1,89±0,034          | 2,64±0,033          | <0,001 |

Эзоҳ: гурӯҳи 1-уми беморон бо - бо хатари пайдошавии паст ва муътадили 5-солаи резистентнокӣ ба табобат; гурӯҳи 2-юм- бо хатари баланд ва хеле баланд;  $p$ - нишондиҳандаи фарқияти байни гурӯҳҳо 1 ва 2 (нишондиҳандаи мутлақ аз рӯйи U-тести Манн Уитни нисбай -мувофиқи критерияи  $X^2$ ).


Таҳлили муқоисавии натиҷҳои ба даст овардашуда вобаста аз дараҷаи хатари пайдошавии резистентнокӣ ба табобат (ҷадвали2) бартарии муҳимми мардҳоро дар гурӯҳи дорои хатари баланд ва хеле баланд (23,6 ва 34,5% - мутаносибан дар гурӯҳҳои 1 ва 2-юм ( $p<0,05$ ), гарчанде бартарии беморони зиёди мубтало ба ФШ, ки дар шӯбаи кардиологӣ ва неврологӣ бистарашуда, занҳо буданд (27,5 ва 72,5% - мутаносибан мрдҳо ва занҳо) нишон дод. Хатари баланди пайдошавии резистентнокӣ ба табобатро сатҳи баланди ФШ систоликӣ (ФШС) ва ФШ диастоликӣ (ФШД) ( $p<0,001$ ) ва дараҷаи вазнини ФШ дар бештарини беморон ҳамроҳӣ мекунад: дар гурӯҳҳои 1 ва 2 мутаносибан дар 165 (25,1%) ва 197 (53,1%) беморон ( $p<0,0001$ ).

Иҳтиолҳои шадиди хунгардиши майн дар 110 929,7% ба қайд гирифта шуд, ки назар ба гурӯҳи 1-ум бештр аст ( $p<0,01$ ).

Аммо ҳамлаи транзитории ишемикиӣ бештар дар зминаи хатари пайдошавии резистентнокии паст ва муътадил ба табобат ( $p<0,05$ ) мушоҳида шуд, ки ин аз имконпазии нишондиҳандаи серебропротектории онҳо гувоҳӣ медиҳад.

Миқдор ва вазнинии норасоии шадиди хунгардиши майна ҳам бо сатҳи хатари пайдошавии резистентнокӣ ба табобат ва ҳам бо синну сол, ба ҷинси мард ва мхусусан ба инфаркт миокардаи аз сар гузаронидашуда иртиботи назарраси мустақим дорад ( $r=0,56531$ ;  $p<0,05$ ).

#### Ҷадвали 2.



Расми 2. Таносуби вазнинии ихтилоли шадиди хунгардиши майна (ТИА, инсулти ишемикӣ ва геморрагӣ) ва инфаркт миокарди аз сар гузаронидашуда ( $r=0,56531$ ;  $p<0,05$ ).

Зуҳуроти энсефалопатияи дистсиркулятории (ЭД) дараҷаи возеҳиаш гуногун такрибан дар ҳмаи беморони гурӯҳи 2 (98,4%) ба назар расид; возеҳии ЭД низ дар ин гурух баланд буд ( $p<0,001$ ).

Иртиботи мустақим ва назарраси марҳалаҳои ЭД бо сатҳи ФШ, чинси мард, шоҳиси массаи бадан, возеҳии норасоии музмини дил, ҳатари 5-солаи пайдошавии резистентнокӣ ба табобат ва ИК ( $p<0,05$ ) муҳоҳида мешавад. мебошад. Иртиботи нис-

батан зичтари ЭД бо диабети қанд, синну со лъва оризаҳои рагҳои аз сар гузаронидашуда ба назар расид: ИМ ва норасоии шадиди хунгардиш.

Ҳамин тавр, ҳангоми таҳлили натиҷаҳои таҳқиқот муайян карда шуд, ки дар байни беморони бистаршудаи дорои ФШ бо ҳатари пайдошавии ФШР (фишорбаландии шарёни резистентнок) занҳо бартарӣ доранд. Фарқиятҳои синнусолӣ ва ҷинсии паҳншавии ЭД зиёдтар бо қалон шудани синну сол ва дар мардҳо дида шуд. Дар беморони дорои ҳатари пайдошавии РкАТ НМД (норасоии музмини дил), ки ИМ ва ИД-ро аз сар гузарониданд, бештар дида мешаванд. Омилҳои иртиботи мутақобила бо микдор ва вазнинии норасоии шадиди хунгардиши майна ҷинси мард, ҳатари баланди 5-солаи пайдошавии РкАТ, ИМ аз сар гузаронидашуда ва НМД возеҳ ба ҳисоб мераванд. Дар маҷмӯъ, бемориҳои заминавии бемориҳои серебровасқулярии пайдоишашрагҳ ФШ вазнин, диабети қанд, норасоии музмини дил ба ҳисоб мераванд, ки ҳамроҳ бо шоҳиси баланди коморбидӣ ҷараён мегиранд. Дар заминай ҳатари паст ва мӯътадили РкАТ шиддат гирифтани ТИА аз имконпазии нишондоди серебропротективии онҳо гувоҳӣ медиҳад.

## АДАБИЁТ

1. Fagard Rh. Resistant hypertension. Heart 2012; 98:254-261.
2. Daugherty sL, Powers JD, Magid DJ, Tavel hM, Masoudi FA, Maragolis KL, et al. Incidence and prognosis of resistant hypertension in hypertensive patients. Circulation 2012; 125:1635-1642.
3. Хамидов НХ, Шарипова ХЁ. Клинические особенности течения резистентной (рефрактерной) артериальной гипертонии. Вестник Авиценны. 2013; 1: 68-73.
4. Шарипова ХЯ, Негматова ГМ, Шербадалов АА. Гендерные стереотипы маскулинности/фемининности и резистентная артериальная гипертония. Проблемы современной науки и образования. -2016.- (65).- № 23, с. 89-92.<http://www.doi.org/10.20861/2304-2338-2016-65-002>
5. Негматова ГМ, Шарипова ХЁ, Абдуллоев ФН, Шербадалов АА. Гендерные стереотипы личности и семейных установок у больных резистентной артериальной гипертонией. Вестник Авиценны 2017, №4, с. 450-456.
6. Cushman W.C., Ford C.E., Cutler J.A. et al., for the ALLHAT Collaborative Research Group. Success and predictors of blood pressure control in diverse North American Settings: the Antihypertensive and Lipid-Lowering and Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) // J. Clin. Hypertens. - 2002. - Vol. 4. - P. 393-404.
7. Gupta AK, Nasothimiou EG, Chang CL et al. Baseline predictors of resistant hypertension in the Anglo-Scandinavian Outcome Trial (ASCOT): a risk score to identify those at high-risk. J Hypertens 2011. 29: 2004-13.



8. Чазова ИЕ, Фомин ВВ, Разуваева МА, Вигдорчик АВ. Эпидемиологическая характеристика резистентной и неконтролируемой артериальной гипертензии в Российской Федерации (Российский регистр неконтролируемой и резистентной артериальной гипертензии РЕГАТА-ПРИМА "Резистентная гипертония артериальная - причины и механизмы развития"). Системные гипертензии. 2010. № 3.С. 34-41.
9. Peters R, Beckett N, Forette F, Tuomilehto J, Clarke R, Ritchie C, et al. Incident dementia and blood pressure lowering in the hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment (HYVETCOG): a double-blind, placebo controlled trial. Lancet Neurology 2008; 7:683-689.
10. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009; 338: b1665.
11. Reitan R. validity of the Trail Making Test as an indicator of organic brain damage. Percept Mot Skills. 1958;8:271-6.

## РИСК РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

**Х.Ё. Шарипова<sup>1</sup>, Ф.Н. Абдуллаев<sup>2</sup>, Х.С. Султонов<sup>1</sup>, Нуров Р.М.<sup>3</sup>**

1. Кафедра пропедевтики внутренних болезней<sup>2</sup> ТГМУ им. Абуали ибни Сино, 2. Отделение неврологии ГМЦ №2 им. К.Т. Таджиева<sup>2</sup>, г. Душанбе, 3. ГУ "Республиканский центр профилактики и борьба со СПИД-ом".

**Резюме.** В статье приводятся данные сравнительной оценки частоты и структуры цереброваскулярных заболеваний у пациентов артериальной гипертонией с разной степенью 5-летнего риска развития резистентности к лечению. Полученные результаты указывают, что факторами взаимосвязанными с частотой и тяжестью острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) являются мужской пол, высокий

5-летний риск развития резистентности к терапии, перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) и выраженная хронической сердечной недостаточности (ХСН). Выраженные стадии дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) учащаются с возрастом и у мужчин.

**Ключевые слова.** артериальная гипертония, риск развития резистентности к лечению, цереброваскулярные заболевания

The article presents data of comparative assessment of the frequency and structure of cerebra-vascular diseases among patients with arterial hypertension with different degrees of development of 5-year resistance to treatment risk. The results indicate that the factors interconnected with the frequency and severities of acute cerebral circulatory disorders are : male;

high risk of 5-year resistance to therapy development; myocardial infarction; and severity of chronic heart failure (CHF). Severe stages of dyscirculatory encephalopathy (DE) become more frequent with age for men too.

**Key words:** arterial hypertension, risk of resistance appearance to treatment, cerebrovascular disease.

**Шарипова Хурсанд Ёдгоровна<sup>2</sup>,** доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи таълими асосҳои бемории ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: sharipovakh@mail.ru, тел. 935 81 12 97.

**Шарипова Хурсанд Ёдгоровна<sup>2</sup>,** доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибн Сино; E-mail: sharipovakh@mail.ru

**Khursand Edgorovna Sharipova<sup>2</sup>, MD, professor of propaedeutics of internal diseases of ATSMU,** E-mail: sharipovakh@mail.ru



**АРЗЁБИИ КОМПЛЕКСИИ ҲОЛАТИ СИСТЕМАИ КАРДИОВАСКУЛЯРӢ ДАР  
БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ АРТРИТИ РЕВМАТОИДӢ ТО САРШАВИИ  
ТАБОБАТИ НАЗОРАТШАВАНДА, КИ ДАР ЗАМИНАИ ПРИНСИПҲОИ  
"TREATTOTARGET - T2T" - "ТАБОБАТ ОРГАНИЗАЦИЯСАСИИ ДАР  
СОХТА ШУДААСТ.**

**Ё.У.Саидов, С.М. Ҳасанзода, О.Д. Охонова**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои даруни (мунири кафедра д.и.т., профессор Саидов Ё.У.)-и МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Бо вучуди ин ки оид ба истифодабарии принсипҳои асосӣ ва тавсияҳои стратегияи T2T, мушкилоти мавҷудбуда дар ташхиси барвакӯи AP ва баҳодиҳии самаранокии табобати гузаронидашуда дар фаъолияти воқеи клиникӣ кам нашр шудаанд, аз тарафи дигар, кӯшода мондани масъалаи таъсири стратегияи нав ба кам кардани хатари ОДР дар bemoroni дори PA масъалаи калидие ба ҳисоб меравад, ки онҳо проблемаи имплементасияи стратегияи T2T-ро дар фаъолияти клиникӣ актуалӣ мегардонанд ва таҳқиқоти васеи минбаъдаро талаб меекунанд.

**Мақсади таҳқиқот.** Арзёбии комплексии клиникӣ-лабораторӣ ва инструменталии

ҳолати системаи кардиоваскулярӣ дар bemoroni гирифтори артрити ревматоидӣ то саршавии табобати фаъоли назоратшавандай табобати зиддиилтиҳоӣ.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Ҳамагӣ 76 bemori дорои ташхиси боэътиими AP (аз рӯйи меъёри ACR, соли 1987) (ҷадвали 1) ва 40 нафар (28- зан ва 12- мард) аз гурӯҳи назоратӣ таҳқиқ карда шуданд. Ҳамаи bemorон мувоғиқи стандарти тавсиянамудаи Ассотсиатсияи ревматологҳои ФР, соли 2004 дар базаи шуъбаи ревматологияи Маркази тибии шаҳрии №2 ш. Душанбе, дар давраи аз декабри соли 2016 то мартаи с. 2018 таҳқиқ карда шуданд.

**Ҷадвали 1**

**Тавсифи умумии клиникӣ-иммунологии bemoroni гирифтори AP (n=76; Me 25q;75q)**

| <b>Нишондиханда</b>                         | <b>Аҳамият</b>       |
|---|----------------------|
| Чинс, мард/ зан, n (%)                      | 15 (19,6)/ 61 (80,4) |
| Синну сол, сол.                             | 52 [34;66]           |
| Давомнокии bemorӣ, сол                      | 8 [3;16]?            |
| Марҳалаҳои рентгенологӣ (I, II, III, IV), % | 5,3/22,4/68,3/3,9    |
| Синфи функционали (I, II, III, IV), %       | 10,5/55,6/24,5/9,4   |
| DAS28, балл                                 | 5,2 [4,8;6,2]        |
| IgM РФ +, n (%)                             | 64 (83,8)            |
| АПСС+, n (%)                                | 72 (94,3)            |
| СРБ, мг/л                                   | 18,5 [8,5;30,8]      |
| ФНО-а, пг/мл                                | 5,3 [4,8;5,9]        |
| ИЛ-6, пг/мл                                 | 6,7 [6,4;7,3]        |
| Дараҷаи фаъолнокӣ (II, III), %              | 40,9/59,1            |
| Зухуроти системавӣ, n (%)                   | 44 (57,6)            |

Дар байнӣ bemoroni таҳқиқшудаи гирифтори PA (61- зан ва 15- мард, синну соли миёна - 52 сол) [34;66] бо давомнокии миёнаи bemorӣ 8 сол [3;16] буданд. Аксари бештари bemoroni гирифтори AP (ҷадвали 1) нисбат ба IgM РФ - 64 (83,8%) (ОР-83,8%) серопозитивӣ буданд, дар 72 (94,3%)-и таҳқиқшудагон антителаи пептиди сиклии ситрулинишуда ошкор карда шуд. Дар 45 бе-

мор аз 76 bemori гирифтори AP (59,1%) аз рӯйи шохиси diseaseactivityscore (DAS28) дараҷаи III-и фаъолнокӣ, 31 (40,9%) дараҷаи I-и фаъолнокӣ доштанд. Дараҷаҳои I, II, III ва IV-и рентгенологии bemorӣ тибқи таснифи Steinbroker мутаносибан дар 4, 17, 52 ва 3 bemor ошкор карда шуд. Бештари bemoroni гирифтори AP(65,2%) синфҳои I ва II функционали доштанд. Дар 22 bemoroni



гирифтори АР аз 47 (44,8%) зуҳуроти виссералии беморӣ ба мушоҳида расид. То ба таҳқиқот ҷалб кардан беморони гирифтори АР ДБЗИ нағирифтаанд, тақрибан аксари бештари онҳо мунтазам НПВП ва ГК истеъмол кардаанд. Дар ҳамаи беморони таҳқиқшуда бо мақсади андоза кардан гафсии комплекси интима-медиа (КИМ) ва вуҷуд доштани ҳалқачаҳои атеросклерозӣ таҳлил ва баҳогузории анъанавии омилҳои ҳатари пайдошавии оризаҳои дилу рагҳо (ФШ, сигор кашидан, вазни барзиёд, ирсияти БКВ, СД, дислипидемия, гиподинамия) бо муайян кардан ҳатари умумии кардиоваскулярӣ, электро- ва эхокардиография (ЭКГ, ЭхоКГ), сканиркунии дуплексии шарёни хоб гузаронида, дар ҳамаи беморон ҳолати спектри липидии хун таҳқиқ карда шуд.

Дар ҳамаи беморони таҳқиқшудаҷунин параметрои мормонофункционалии кисмҳои чапи дил (ҚЧД): андозаи ниҳоии диастоликӣ (АНД, см), ҳаҷми ниҳоии диастоликӣ (ҲНД, мл), гафсии девораи байни меъдаҳо (ФДБМ, см), гафсии нисбии девораи ақиб дар диастола (ФНДА, см), шохиси массаи миокарди меъдаҳаи чап (ШМММЧ, г/м<sup>2</sup>), таносуби Ve-mitr/Va-mitr у.е., замони сустшавии изоволюмӣ (ВИР-IVRT, м/с). Мавҷуд будани ГМЧ ҳангоми мавҷуд будани ду аломати он ФДБМ ва ФНДМ = 11 мм ва аз он бештар ба қайд гирифта шуд.

Таҳқиқоти лабораторӣ инҳоро дар баргирифт: таҳлили клиникии хун ва пешоб, таҳқиқоти биохимиявии хун бо муайян кардан серомукоид, нишондиҳандаҳои мубодилаи липидӣ (холестерини умумӣ - ХСУ, триглисерид - ТГ, холестерини липопротеидҳои зичиашон кам, холестерин липопротеидҳои зичиашон зиёд, шохиси атерогеният), кислотаи пешоб, креатинин, билирубин, трансаминаз.

Концентратсияи СРБ (бо мг/л) дар зардоби хун бо усули латекс-агглютинатсия мувофиқи дастурамали ширкати истехсолкунанда (ООО "Олвекс Диагностикум", 193029, СПб., ФР) муайян карда шуд.

Муҳтавои ФНО-?, ИЛ-6 дар зардоби хун бо усули таҳлили саҳтфазагии иммунофер-

ментӣ бо истифода аз тести системаи ЗАО "Вектор Бест" (ш. Новосибирск, ФР) мувофиқи дастурамали пешниҳодшуда муқаррар карда шуд.

Стратификатсияи умумии ХКВ мувофиқи шкалаи анъанавии SCORE, ҳамчунин бо шкалаи SCORE бо истифода аз ислоҳоти (ҷамъкунандаи 1,5) аз тарафи кумитаи EULAR (ҳатар SCORE/EULAR) пешниҳодшуда [19,29] дар сурати мавҷуд будани ин тавсифҳои ноҳуби пешгӯйиқунандаи АР анҷом дода шуд: давомнокии беморӣ зиёда аз 10 сол, вуҷуд доштани АР серопозитивӣ ва ё зуҳуроти виссералии беморӣ..

Натиҷаҳо ба таври оморӣ бо ёрии барномаи "Statistica-10" ширкати StatSoftInc. с.1984-2012 коркард шуданд. Натиҷаҳои ба дастовардашуда дар шакли ифодаҳои миёна (M) ±тағириоти стандартӣ (s) дар сурати тақсимоти муътадили ифодаҳои тағириёбанда ва ё медиана (Me) бо фосилаи интерквантлии 25-75 протсентил ([25Q;75Q]) ҳангоми тақсимоти аз тақсимоти муътадил фарқкунанда пешниҳод карда шуданд. бо мақсади баҳодиҳии боэътиҳоди фарқияти байни ифодаҳо аз меъёри Т Стюдент истифода ба амал оварда шуд. Вобастагии коррелятсионӣ бо усули Спирмен баҳогузорӣ карда шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Дар байни беморони таҳқиқшуда ОХ нисбатан пахншудатар ФШ (53,7%<sup>p<0,01</sup>) ва дислипидемия (60,3%; <sup>p<0,01</sup>) ба ҳисоб мераванд. Пахншавии густурдаи ФШ дар таҳқиқоти монтиҳаи дигар мухаққиқон [10,25,30,31] ошкор намудани дар аввал зиёдшавии аз ҷиҳати оморӣ муҳимми ( $p<0,05$ ) муҳтавои ТГ, индексаатерогеният (ИА) ва паст шудани сатҳи ХС ЛЗБ (ҷадвали2) ошкор карда шуд. Дар айни замон дар сатҳи ОХУ ва ОХ ЛЗП дар беморони таҳқиқшуда низ тамоюли зиёдшавӣ ба назар расид, аммо ин тағириот эътидлонкии фарқияти гурӯҳи назоратиро нишон надоданд, ки ин бо маълумотҳои мухаққиқон мувофиқат мекунад[6,20,28]. .

Дар беморони таҳқиқшуда аз тарафи монтиҳаи дигар мухаққиқон [10,25,30,31] ошкор намудани дар аввал зиёдшавии аз ҷиҳати оморӣ муҳимми ( $p<0,05$ ) муҳтавои ТГ, индексаатерогеният (ИА) ва паст шудани сатҳи ХС ЛЗБ (ҷадвали2) ошкор карда шуд. Дар айни замон дар сатҳи ОХУ ва ОХ ЛЗП дар беморони таҳқиқшуда низ тамоюли зиёдшавӣ ба назар расид, аммо ин тағириот эътидлонкии фарқияти гурӯҳи назоратиро нишон надоданд, ки ин бо маълумотҳои мухаққиқон мувофиқат мекунад



[23,25,30,31]. Вобастагии мустақими коррелятсионии байни фаъолнокии протсесси илтиҳобӣ аз рӯйи шохиси DAS28 ва сатҳи ОХУ ( $r=0,32$ ;  $p<0,05$ ) ва ИА ( $r=0,32$ ;  $p<0,05$ ) ва байни сатҳи СРБ, ИЛ 6 ва ХС ЛПЗП (мутаносибан:  $r=0,28$  и  $r=0,36$ ;  $p<0,05$ ) - аз як тараф, ва ассотсиатсияи зичи ихтиололи му-

бодилаи липидҳо бо давомнокии истеъмоли ГК- аз тарафи дигар аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ташаккули профили атерогении мубодилаи липидҳо дар беморони гирифтори АР, пеш аз ҳама, натиҷаи ҳам илтиҳоби системавӣ ва ҳам фармакотерапияи беморӣ ба ҳисоб мераванд [7,11,19,23,25].

## Чадвали 2

### Параметроҳои спектри липидии хун дар беморони гирифтори АР дар мӯқотса бо гурӯҳи назоратӣ

| Нишондиҳанда    | Гурӯҳи II (n=76) | Гурӯҳи назоратӣ (n=40) |
|-----------------|------------------|------------------------|
| ОХУ, ммол/л     | $6,1\pm1,3$      | $4,52\pm0,2$           |
| ТГ, ммол/л      | $1,56\pm0,06^*$  | $0,48\pm0,03$          |
| ОХЛПЗП, ммол/л  | $3,6\pm0,04$     | $2,1\pm0,02$           |
| ОХ ЛПЗБ, ммол/л | $1,12\pm0,03^*$  | $1,51\pm0,04$          |
| ИА              | $4,4\pm0,05^*$   | $2,02\pm0,02$          |

Эзоҳ: \* - фарқияти байни гурӯҳҳо ҳангоми  $p<0,05$  боэътиимод аст.


Ду ва ё зиёда ОХ анъанавии пайдошавии оризаҳои дилу рагҳо дар аксари бештари беморони гирифтори АР (64,2%) ба мушоҳида расид. Дар ин маврид афзоиши басомади АТБ ва бемориҳои кардиоваскулярӣ (БКВ) дар беморони гирифтори АР, ки зиёда аз 2 ОХ анъанавии пайдошавии оризаҳои дилу рагҳо доштанд ба назар расид, ки ин далел дар таҳқиқотҳои муаллифони дигар низ тасдиқ шудааст [5,19,28,30]. Аксари бештари беморон - 42 (55,02%) дар 10 соли наzdиктарин мувофиқи шкалаи SCORE дорои хатари ками (<1%) пайдошавии оризаҳои илоҷнопазири оризаҳои кардиоваскулярӣ буданд. Ҳангоми ҳисоб кардани сатҳи умумии хатари кардиоваскулярӣ мувофиқи шкалаи SCORE/EULAR фоизи беморони гирифтори АР-и дорои хатари олии пайдошавии оризаи дилу рагҳо (ОРД) аз 28,8% то 37,9% боло рафт. Дар маҷмӯъ тағйироти тақсими хатар мувофиқи категория бо дар назардоши ба истилоҳ ОХ-и "РА-ассотсиатсионӣ" беморони гирифтори АР-и фаъол боиси бозсозии назарраси соҳтори аксуламалҳои кардиоваскулярӣ дар беморони гирифтори АР-и фаъол гаштанд, ки дар хусус зарурати ба ҳисоб гирифтани онҳо қаблан муҳаққиқони дигар низ ишора кардаанд [15,23,29].

Нишондиҳандаҳои нисбатан баландтари гафсии КИМ (дар беморони гирифтори АР-

и фаъол  $>0,9$  мм у 58,9 % пациентов с активным РА), ки бузургии онҳо имрӯз звенои муҳимм дар патогенези АС мебошад [19,22,24,29], басомади зиёди дучоршавии АТБ дар шарёнҳои хоб (КИМ  $> 1,2$  мм - у 35,4 %) тасдиқи худро дар таҳқиқоти мо низ пайдо кардаанд (расми 1).

Таҳлили коррелятсионии ичро кардашуда мавҷуд будани иртиботи зичи байни концентратсияи СРБ, ФНО-?, ИЛ-6 ва гафсии КИМ (мутаносибан: :  $r=0,6$ ;  $r=0,4$ ;  $r=0,5$ ;  $p<0,05-0,01$ -ро нишон дод.

Натиҷаҳои ба дастовардаи мо ва маълумотҳои муаллифони дигар иштроки фаъоли илтиҳоб ва ихтиолҳои аутоиммунниро дар индуксияи АС барвақт дар беморони дорои шаклҳои фаъоли АР нишон дод [19,24,27,28,32].



Расми 1. Натиҷаҳои андозагирии гафсии КИМ-и шарёнҳои хоб дар беморони гирифтори АР.

Бо мақсади арзёбии нисбатан муносибати вазнинии АКВ дар беморони гириф-



тори АР чустучүйи як қатор тағыйиротхой миокард, перикард ва дастгохи клапанхой дил, ки дорои симптомхой клиники манифесттій нестанд, ба ном "бемории гунги ревматоидии дил" а[24,26,28,31,35,36] фаъолна идома дорад.

Дар таҳқиқоти мо мувофиқи маълумоти ЭхоКГ дар 26,2% bemoroni гирифтоти АР-и фаъол перикадити бесимптом, дар 36,7% - тағыйироти аорта, дар 41,9% - патологияи ночизи гемодинамики клапанхой дил, дар 43,2% - ГЛЖ ва дар 47,2% - ДДЛЖ ташхис карда шуд.

Дар проттесси таҳлили парметрҳои морфофункционалии ЛОС дар bemoroni гирифтоти АР маълумотҳои ба дастовардаи мо ба маълумотҳои муҳаққиқони дигар мувофиқат мекунанд [19,26,28,29] ва аз хусуси бозсозиҳои назарраси соҳтории ЛОС, бо

калон шудани андозаи ковокиҳои мөъдачай чап ва пешдили чап ва калон шудани гафсии девораи мөъдачай чап ( $p<0,05-0,01$ ) гувоҳӣ медиҳад (ҷадвали 3). Инро калон шудани ИММЛЖ ( $p<0,001$ ), ташаккул ёфта ни ДДЛЖ (дар заминай нигоҳдории функцияи систоликии МЧ (мөъдачай чап) дар аксари бештари bemorон - 89,1%) бо типи релаксатсияи суст ҳамроҳӣ мекарданд, маҷудияти ин маркери нисбатан барвақтар ва ҳассостари номукаммалии функционалии миокарди МЧ дар bemoroni гирифтоти АР-и фаъол [26,28,35] ва басомади баланди душоршвии ГЛЖ (дар 43,2%) ба ҳисоб мераҷад, ки ин ба гипотез дар бораи нақши АР бу сифати предикатори мустақили афзудни масса ва гипертрофияи миокард мувофиқат мекунад [20,26,28,37].

### Ҷадвали 3

#### Параметрҳои морфофункционалии ЛОС bemoroni гирифтоти АР

| Нишондодҳо      | Беморони гирифтоти АР<br>(n=76) | Гурӯҳи назоратӣ (n=40) |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| КДР, см         | 5,0±0,06                        | 4,32±0,04              |
| ҚДО, мл         | 134,6±12,4*                     | 104,6±7,5              |
| ОТ ЗСЛЖ (д), см | 1,78±0,06**                     | 1,32±0,03              |
| ОТ МЖП (д), см  | 1,66±0,04**                     | 1,21±0,02              |
| ИММЛЖ, г/м2     | 130,2±9,6*                      | 98,6±7,8               |
| Е/А, у.е.       | 0,91±0,03*                      | 1,4±0,02               |
| ВИР (IVRT), м/с | 94,6±8,6*                       | 65,1±1,04              |

Эзоҳ: \* -  $p<0,05$ ; \*\* -  $p<0,01$ .

Дар ин маврид иртиботи мутақобилаи корреляционии з ҷиҳати омрӣ муҳимми байни маркерҳои илтиҳоб (ИЛ-6, СРБ) ва ҳамин гунна параметрҳои морфофункционалии ЛОС, монанди ОТС (мутаносибан  $r=0,48$ ;  $p<0,01$  и  $r=0,36$ ;  $p<0,05$ ), ОТ ЗСЛЖ (мутаносибан:  $r=0,54$ ;  $p<0,01$  и  $r=0,44$ ;  $p<0,01$ ), ОТ МЖП (мутаносибан:  $r=0,42$ ;  $p<0,01$  и  $r=0,38$ ;  $p<0,01$ ) муайян карда шуд, ки ин барои аз хусуси нақши фаъоли илтиҳоби музмин дар бозсозии соҳторӣ -функционлии ЛОС bemoroni гирифтоти АР асос шуда метавонад [15,28,35,37].

Дар проттесси таҳқиқоти ҳаматарафа ва баҳодиҳии комплексии СКВ дар 34 (44,5%) bemoroni гирифтоти АР зуҳуроти клиникии манифестиюн БКВ (инсулт - дар 3 (3,9%), стенокардия - дар 18 (23,6%), ИМ - дар 4

(5,2%), кардиосклерози постинфарктӣ - дар 9 (11,8%)) ошкор карда шуд.

Bemoroni гирифтоти АР бо ихтиилолҳои кардиоваскулярӣ аз bemoroni гирифтоти АР-и бидуни БКВ аз рӯйи як қатор хусусиятҳои клиники-иммунологии бесориҳо фарқ мекард: давомнокии зиёди АР, варианти серопозитивии bemорӣ бо зуҳуроти сершумори виссералӣдоштанд, муддати тӯлонӣ ва бе назорат НПВП ва ГК бидуни БПВП истеъмол карданд. Ин маълумотҳо бо маълумотҳои муаллифони дигар мувофиқат мекунанд, ки дар ин ҷо низ нақши ноҳуби пешгӯйикундандай ОҲ-и "РА-ассотсиатсияи" дар пайдошавии ҳолатҳои ҷиддии дилу рагҳо нишон дода шудааст [6,8,19, 22, 26, 28]. Бо мақсади муносабати асоснок кардан ба баҳодиҳии нақи ОҲанъанавӣ дар пайдошавӣ ва пешравии ОДР дар bemoroni гирифтоти АР, бе-



морони таҳқиқшуда ( $n=76$ ) вобаста аз миқдори ОҲшартан ба 2 гурӯҳ чудо карда шуданд (чадвали 4): I -беморони дорои 1 ОҲ ((n=31), II - беморони дорои 2 ё зиёда ОҲ (n=45),

Беморони гурӯҳи II аз ҷиҳати синну сол калонсолтар буданд ва дар онҳо афзоиши

басомади дучоршавии ҳам симптомҳои субклиникӣ, ки аз мвҷудияти ихтиололҳои кардиоваскулярӣ гувоҳӣ медиҳанд ва ҳам bemorixoi кардиоваскулярӣ (чадвали 4) муқрарар карда шуд, ки аз ин хусус муаллифони дигар низ иттилоъ додаанд [5,10,11,20,23,26].

#### Чадвали 4

#### Симптомҳои субклиникӣ ва клиники БКВ вобаста аз миқдори ОҲ анъанавӣ дар bemoroni гирифтори AP (n=76)

| Нишондодҳо             | Гурӯҳи I<br>(1 ОҲ, n=31) | Гурӯҳи II<br>(> 2 ОҲ, n=45) |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Синну сол, сол         | 42,4± 3,6                | 61,6±5,4*                   |
| Давомнокии AP, моҳ     | <36                      | >36                         |
| Фафсии КИМ, n (%)      | 14 (18,4)                | 31 (40,6) *                 |
| АТБ, n (%)             | 9 (11,8)                 | 18 (23,6) *                 |
| ДДЛЖ, n (%)            | 14 (18,4)                | 22 (28,8) *                 |
| ГЛЖ, n (%)             | 12 (15,7)                | 21 (27,5) *                 |
| БИД, n (%):            | 11 (14,4)                | 21 (27,5) *                 |
| Стенокардияи пуршиддат | 7 (9,2)                  | 11 (14,4)                   |
| ИМ                     | 1 (1,3)                  | 3 (3,9)                     |
| ИМ дар анамнез         | 3 (3,9)                  | 6 (7,8)                     |
| Инсулт                 | 1 (1,3)                  | 2 (2,6)                     |

Эзоҳ: \* -  $p<0,05$ ; \*\* -  $p<0,01$ .

Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур ва маълумотҳои адабиёти илмиро ҷамъбаст намуда, ҷунин гуфтан мумкин аст, ки асоси пайдо шудани спектри васеи КВН дар bemoroni гирифтори AP -ро таъсири кумулятивӣ ва ба ҳам таъсиррасонии мутақобилии илтиҳоби системавии аутоиммунӣ, анъанавӣ ва ОҲ-и "РА-ассотсиатсионӣ" ва фармакотерапияи bemorixо ташкил медиҳад, ки хуссияти ҷалбшавии серомилии СКВ -ро дар доираи ихтиололҳои иммунопатологӣ

ҳангоми AP дар назар дорад. Дар айни змон, натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур ва маълумотҳои таҳқиқотҳои дигар [19,22,28, 32, 37, 38] аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки илтиҳоби системавии аутоиммунӣ, ба таври негативӣ модификатсияшудаи ОҲ-и анъанавии асосӣ дар пайдошавии ОДР (ФШ ва спектри липидии хун), звенои асосии патогенетикии соҳторӣ -функционалии ремодилятсияи СКВ дар bemoroni гирифтори шаклҳои фаъоли AP ба ҳисоб меравад.

#### АДАБИЁТ

- Насонов Е.Л. Проблемы иммунопатологии ревматоидного артрита: эволюция / Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. - 2017. - № 55 (3). - С. 277-294.
- Насонов Е.Л. Аутоиммунные ревматические заболевания: итоги и перспективы научных исследований / Е.Л. Насонов, Е.Н. Александрова, А.А. Новиков // Научно-практическая ревматология. - 2015. - № 3. - С. 230-237.
- Mechanisms leading from systemic autoimmunity to joint-specific disease in rheumatoid arthritis / A.J. Catrina [et al.] // Nat Rev Immunol.-2017. - V.13 (2). - P. 79-86.
- Насонов Е.Л. Ревматические заболевания и мультиморбидность / Е.Л. Насонов, А.В. Гордеев, Е.А. Голушки // Терапевтический архив. -2015. - № 5. - С. 4-9.
- Коморбидность при ревматоидном артрите / Т. А. Панафидаина [и др.] // Научно-практическая ревматология. -2014. - № 52(3). - С. 283-289.
- Никитина Н.М. Коморбидность больных ревматоидным артритом / Н.М. Никитина, И.А. Афанасьев, А.П. Ребров // Научно-практическая ревматология. - 2015. - № 2. - С. 149-154.



7. Nurmohamed MT. Cardiovascular comorbidity in rheumatic diseases / M.T. Nurmohamed, G.D. Heslinga, H.D. Kitas // Nat Rev Rheumatol. - 2015. - V.11(12). - P. 693-704.
8. Гринштейн Ю.И. Анемический синдром при ревматоидном артрите: подходы к диагностике и возможности терапии / Ю.И. Гринштейн, В.В. Шабалин, В.В. Кусаев // Терапевтический архив. - 2016. - № 5. - С. 107-111.
9. Провоспалительные цитокины и депрессия при ревматоидном артрите / Т.А. Лисицына [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2013. - № 3(52). - С. 261-267.
10. Кардиоваскулярный риск у больных ранним ревматоидным артритом до назначения базисной противовоспалительной терапии (предварительные данные исследования РЕМАРКА) / Ю.Н. Горбунова [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2014. - № 4. - С. 381-386.
11. Новикова Д.С. Оценка кардиоваскулярного риска у больных ранним ревматоидным артритом в рамках исследования РЕМАРКА (предварительные данные) / Д.С. Новикова, Т.В. Попкова, И.Г. Кириллова // Научно-практическая ревматология. - 2015. - № 53(1). - С. 24-31.
12. Каратеев Д.Е. Острые вопросы стратегии лечения ревматоидного артрита / Д.Е. Каратеев // Современная ревматология. - 2015. - № 1. - С. 84-92.
13. Каратеев ДЕ. Современное ведение больных с ранним ревматоидным артритом / Д.Е. Каратеев // Российский медицинский журнал. 2014. - № 7. - С. 483-87.
14. Влияние подкожной формы метотрексата на структурно-функциональное состояние сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом / Л.А. Князева [и др.] //Научно-практическая ревматология. - 2015. - № 3(53). - С. 258-265.
15. Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита / под ред. Е.Л. Насонова. - М.: ИМА-ПРЕСС, 2013. -552 с.
16. Smolen J.S. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update / J.S. Smolen., R. Landewe, F.C. Breedveld // Ann Rheum Dis. - 2014. - V. 73. - P. 492-509.
17. Динамика уровней цитокинов на фоне терапии метотрексатом и адалимумабом у пациентов с ранним ревматоидным артритом (исследование РЕМАРКА) / А.С. Авдеева [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2014. - № 52(3). - С. 254-262.
18. Первое российское стратегическое исследование фармакотерапии ревматоидного артрита (РЕМАРКА): результаты лечения 130 больных в течение 12 месяцев / Д.Е. Каратеев[и др.] / Научно-практическая ревматология. - 2014. - № 52(6). - С. 607-14.
19. Сердечно-сосудистые заболевания у больных ревматоидным артритом на фоне длительной терапии метотрексатом/ Е.В. Герасимова [и др.] // Терапевтический архив. - 2015. -№ 5. С. 26-31.
20. Новикова Д.С. Современные представления о патогенезе и особенности лечения артериальной гипертензии при ревматоидном артрите (обзор) / Д.С. Новикова, Т.В. Попкова, Е.Л. Насонов // Терапевтический архив.- 2011. - № 5. - С. 24-33.
21. Комаров Е.Б. Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента в комплексном лечении ревматоидного артрита / Е.Б. Комарова, Б.А. Ребров, А.К. Князева // Современная ревматология. - 2017. - № 3. - С. 72-76.
22. Значение воспаления в развитии жесткости сосудистой стенки / С.М. Носков [и др.] // Научно-практическая ревматология.- 2013. - № 2. - С. 159-162.
23. Герасимова Е.В. Проатерогенные нарушения обмена липидов и липопротеидов крови у больных ревматоидным артритом / Е.В. Герасимова, Т.В. Попкова, Д.С. Новикова / / Научно-практическая ревматология. - 2017. - 3 (55). - С. 311-320.
24. Князева Л.А. Эндотелиальная дисфункция у больных ревматоидным артритом с коморбидной патологией / Л.А. Князева, Е.Б. Комарова, Н.Г. Блудова // Современная ревматология. - 2017. - № 4. - С. 25-9.



25. Попкова Т.В. Интерлейкин-6 и сердечно-сосудистая патология при ревматоидном артрите / Т.В. Попкова, Д.С. Новикова, Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. 2011;4:64-71.
26. Диастолическая дисфункция левого и правого желудочков у больных ранним ревматоидным артритом до назначения базисной противовоспалительной терапии / И.Г. Кириллова [и др.] // Терапевтический архив. - 2015. - № 5. С. 17-22.
27. Петров А.В. Динамика структурно-функциональных показателей состояния артерий миокарда у больных ревматоидным артритом при лечении метотрексатом и гидроксихлорохином на протяжении 4-летнего периода наблюдения / Петров АВ., Заюева АА., Матвеева НВ. // Научно-практическая ревматология. 2016;54(3):299-303.
28. Структурно-функциональное состояние левых отделов сердца у больных ревматоидным артритом: связь с клинико-иммунологическими особенностями заболевания и артериальной гипертензией / Д.А. Халилова [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2013. - № 51(1). - С. 21-27.
29. Насонов Е.Л. Сердечно-сосудистая патология при ревматических заболеваниях Е.Л. Насонов, Т.В. Попкова, Д.С. Новикова // Терапевтический архив. - 2016. - № 5. - С. 4-12.
30. Метотрексат и риск сердечно-сосудистых осложнений при ревматоидном артрите / Т.В. Попкова [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2012. - № 6. - С.70.
31. Динамика липидных параметров крови у больных ранним ревматоидным артритом на фоне противоревматической терапии, проводимой по принципу "Лечение до достижения цели" (по данным 18-месячного наблюдения) / Е.В. Удачкина[и др.] // Научно-практическая ревматология. 2016. - № 2(54). - С. 164-170.
32. Аршинов А.В. Сердечно-сосудистые осложнения при системной красной волчанке: механизмы ускоренного развития атеросклероза, диагностика, возможности коррекции / А.В. Аршинов, Н.Ю. Левшин, И.Г. Маслова // Научно-практическая ревматология. - 2017. - 3 (55). - С. 304-310.
33. Насонов Е.Л. Новые рекомендации по лечению ревматоидного артрита (EULAR, 2013): место глюкокортикоидов / Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. - 2015. - № 3 (52). - С. 238-250.
34. Олюнин ЮА. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с высоким кардиоваскулярным риском. Научно-практическая ревматология. 2017;55 (3):321-3.
35. Уровень N-концевого натрийуретического пептида и диастолическая дисфункция у больных ранним ревматоидным артритом до назначения базисных противовоспалительных препаратов / И.Г. Кириллова [и др.] // Терапевтический архив. - 2016. - № 5. - С. 19-25.
36. Попкова ТВ., Новикова ДС., Насонов ЕЛ. Ингибиование интерлейкина-6 и сердечно-сосудистая патология у больных ревматоидным артритом / Т.В. Попкова ТВ, Д.С. Новикова, Е.Л. Насонов // Терапевтический архив. -2016. - № 5. - С. 93-101.
37. Закирова Н.Э. Роль иммуновоспалительных реакций и дисфункций эндотелия в ремоделировании миокарда и прогрессировании ишемической болезни сердца / Н.Э. Закирова, А.Н. Закирова // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. - 2014. - №10(5). - С. 488-494.
38. Насонов Е.Л. Метотрексат при ревматоидном артрите - 2015: новые факты и идеи / Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология.- 2015. - № 4. - С. 421-433



# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ДО НАЧАЛА АКТИВНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ТЕРАПИИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИИ "TREATTOTARGET - T2T" - "ЛЕЧЕНИЕ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ"

Ё.У. Саидов, С.М. Хасанзода, О.Д. Охонова.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, Таджикский государственный медицинский университет им Абуалиибни Сино.

**Цель исследования** - комплексная клинико-лабораторная и инструментальная оценка состояния кардиоваскулярной системы (КВС) у больных ревматоидным артритом (РА) до начала активной контролируемой противовоспалительной терапии.

**Материалы и методы.** В исследование включено 76 больных (61- женщины и 15- мужчины, медиана возраста - 52 года) РА с умеренной и высокой активностью (медиана DAS28 - 5,2), ранее не получавших базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и глюкокортикоидов (ГК). Подавляющее большинство пациентов были позитивными по ревматоидному фактору (РФ - 83,8%), у 72 (94,7%) обследованных были выявлены антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП). Все пациенты были осмотрены кардиологом. Всем обследованным пациентам проведен анализ и оценка традиционных и "РА-ассоциированных" факторов риска (ФР) развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) с определением суммарного кардиоваскулярного риска (КВР) по шкалам SCORE и SCORE/EULAR, выполнены электро- и эхокардиография (ЭКГ, ЭхоКГ), дуплексное сканирование сонных артерий с целью измерения толщины комплекса интима-медиа (КИМ) и наличия атеросклеротических бляшек (АТБ), всем проведено исследование состояния липидного спектра крови.

**Результаты.** Наиболее распространенные ФР развития ССО являлись артериальная гипертензия (АГ) (53,7%) и дислипидемия (60,3%), наличие двух и более традици-

онных ФР отмечено у 64,2% пациентов с РА. Увеличение толщины КИМ определялось у 58,9%, АТБ - у 35,4% обследованных. При пересчёте уровня суммарного КВР по шкале SCORE/EULAR процент больных РА с высоким риском развития ССО нарастал с 28,8 до 37,9%. Наиболее частыми ЭхоКГ-изменениями являлись: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ), гемодинамически незначимая патология клапанов сердца, адгезивный перикардит (АП) и изменения аорты, которые были выявлены соответственно: у 33 (43,2%), 36 (47,2%), 29 (37,9%), 20 (26,2%) и 28 (36,7%) обследованных пациентов с РА. У 34 пациентов с РА диагностированы клинические проявления кардиоваскулярной патологии (КВП): стенокардия - у 18 (23,6%), постинфарктный кардиосклероз - у 9 (11,8%), инфаркт миокарда (ИМ) - 4 (5,2%), инсульт - 3 (3,9%).

**Заключение.** У пациентов с активным РА наблюдается высокая частота встречаемости и широкий спектр КВП, в основе развития которых лежит кумулятивный эффект и сложное взаимовлияние системного воспаления, традиционных ФР и фармакотерапия заболевания, что предполагает мультифакторный характер вовлечения КВС в орбиту иммунопатологических нарушений при РА.

**Ключевые слова:** ревматоидный артрит, кардиоваскулярная система, кардиоваскулярный риск, сердечно-сосудистые осложнения



# COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS BEFORE THE START OF ACTIVE CONTROLLED THERAPY BASED ON THE PRINCIPLES OF THE STRATEGY "TREAT TO TARGET-T2T" - "TREATMENT TO ACHIEVE THE GOAL"

Yo.U. Saidov, S.M. Hasanzoda, O. J. Ohonova.

Department of propaedeutics of internal diseases, Avicenna Tajik State Medical University.

**Main objective.** Comprehensive clinical, laboratory and instrumental assessment of the cardiovascular system (CV) in patients with rheumatoid arthritis (RA) before the start of active controlled anti - inflammatory therapy.

**Materials and method.** The research included 76 patients (61 women and 15 men, median age - 52 years) with the moderate and high activity (median DAS28 - 5,2) who had not previously received basic anti-inflammatories and glucocorticoids. (The vast majority of patients' reaction toward the rheumatoid factor (RE 83.8%) was positive, and 72 (94,7%) patients were diagnosed with antibodies to cyclic citrulline peptide (ADC). All patients were checked by a cardiologist. And all them were analyzed and evaluated based on traditional and "RA-associated" risk factors (FR) of cardiovascular complications (CVD) with determination of total cardiovascular risk (CVR) on the SCORE and SCORE/EULAR scales, electro-and echocardiography (ECG, Echocardiography), duplex scanning of carotid arteries to measure the thickness of the intima - media complex (CMM) and the presence of atherosclerotic plaques (ATB), and a study on the lipid spectrum of the blood was delivered.

**Results.** Arterial hypertension (AH) (53.7%) and dyslipidemia (60.3%) were the most common FR in the development of SSO. the presence of two or more traditional FR was noted in 64.2%

of patients with RA. The increase in the thickness of CMM was determined in 58.9%, ATB-in 35.4% of the studied patients. When calculating the level of total CVR on the SCORE/EULAR scale, the percentage of RA patients with high risk of SSR increased from 28.8 to 37.9%. The most frequent EchoCG changes were left ventricular hypertrophy (LVH), left ventricular diastolic dysfunction (LVD), hemodynamically insignificant heart valve pathology, adhesive pericarditis (AP). and aortic changes, which were revealed respectively in: 33 (43.2%), 36 (47.2%), 29 (37.9%), 20 (26.2%) and 28 (36.7%) studied patients with RA. 34 patients with RA were diagnosed with clinical manifestations of cardiovascular disease (CVP): angina - in 18 (23.6%), postinfarction cardiosclerosis - in 9 (11.8%), myocardial infarction (MI) - 4 (5.2%). stroke - 3 (3.9%).

**Conclusion.** Patients with active RA have a high frequency of occurrence and a wide range of CVP, the development of which is based on the cumulative effect and complex interaction of systemic inflammation, traditional FR and pharmacotherapy of the disease, which suggests the multifactorial nature of the involvement of CVS in the orbit of immune - pathological disorders in RA.

**Keywords:** rheumatoid arthritis, cardiovascular system, cardiovascular risk, cardiovascular complications.

***Сайдов Ё.У.** -доктори илмҳои тиб, мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунӣ, телефон: 918 69 48 19.*

***Сайдов Ё.У.** -доктор медицинских наук, заведующий кафедры пропедевтики внутренних болезней, Таджикский государственный медицинский университет им Абуали ибни Сино*

***Saidov Yo.U.** - Doctor of Medica Sciences, Head of the Department of Propaede Internal Diseasts, SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino".*



## ТАШХИСИ МУҚОИСАВИИ ГИПЕРТРОФИЯИ МЕЙДАЧАИ ЧАПИ ДИЛ БО ЁРИИ УСУЛҲОИ МАҶМУЛ ДАР БЕМОРОНИ ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНИИ ШАХСОНИ ПИРОНСОЛ

**Хочиева Г.Б., Уроқов К.З., Ҳиммат Муҳаммад Ёсин, Шамсов А.Т.**

Кафедраи бемориҳои даруни №3 (мудири каф. - д.и.т., проф. Мустафақулова Н.И.) -и  
МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Дар замони ҳозира гипертрофияи меъдачаи чапро (ГМЧ) ҳамчун пре-диктори барвақтаинаи бемориҳои дилу рагӣ ва мурин ҳисобидаонроба "кушандай ҳаппак" ташбеҳмедиҳанд. Вазнинии равиши беморӣ ва пешгӯйии беморони гипертензияи шараёни (ГШ) бо осебёбии узвҳои нишон муайян мешавад, ки дар навбати аввал ин пайдоиши ГМЧ мебошад [1;2].

Нақши ГШ ҳамчун омили хатарноки асоси модификатсияшавандай бемориҳои дилу рагӣ аниқ шудааст, лекин сатҳи пасти контроли ФШ ба ҳавф меорад. Контроли ФШ яке аз масъалаи асосии назорати диспансерӣ дар ҳар як минтақаи ҷутхуриӣ аст, ки дар он ҷо факат ними шахсон бо ФШ дар зери назоратанд [3].

Алоқаи ГМЧ, бо ҷандомад ва дараҷаи ҳусусияти аритмияҳои меъдачавӣ аз дараҷаи ГМЧ вобастагӣ дорад. Дар 25-50,0% беморони ФШ экстрасистолияҳо, лаппиш ва фибрилятсияи даҳлезҳо диде мешаванд [4;5].

Солҳои охир дар курраи Замин баякчандараҷа зиёд баландшавии ҳароратиҳаво мушоҳидамешавад. Гармшавии иқлим ба беморони гирифтари бемории дилу рагҳо таъсири манғии ҳудро расонида, ба зиёдшавии оризаҳо оварда, сабаби фавти беморони вазнин мегардад [6;7;8].

Оиди омилҳои хатарноки дигаршавандава дигаршавандай БИД бисёр корҳои илмӣ ба анҷом расонида шудааст. Солҳои охир бемориҳои дилурагӣҳо ҷавон шуда истодаанд ва мурин дар байни шахсони ҷавон зиёд шуда истодааст, ки якчанд омилҳои хатарноки пайдоиши бемориҳои дилурагҳоро доранд [9].

Як қатор олимони Россия дар ташхисҳои илмиашон қайд менамоянд, ки пайдоиши ГМЧ дил дар беморони БИД ба вуқӯй омадани оризаҳои бадсифатро зиёд менамояд.

Агар бемор дар муддати як сол бо машқи бадан машғул шавад ва ҳар рӯз дар муддати 1 соат пиёда гардад, ҳаҷми ГМЧ хурд мешавад [10;11].

Дар ғурӯҳи шахсони синну солашон гуноғун, ки анамнези волидайни пайдоиши барвақтаинаи бемории коронарии дил доранд, холестерини липопротеидҳои зичиашон баланд, триглиiserидҳо, омилҳои метаболикии авлодӣ нақши асосири мебозанд [12;13].

Аз рӯйи нишондҳои адабиётҳоғуфтани ҷоиз аст, ки дар пайдоиши ГШ ва алоими метаболикӣ дар беморон дорандай генотипи аллели С ген ҳастанд (Зотова, Медведева) фаъолияти тромбоситҳо зиёд мешаванд [14;15].

Омилҳои хатари ташаккулӯбии бемориҳои дилу рагӣ аллакай дар қӯдакӣ пайдо мешаванд. То 12 солагӣ дар қӯдакон аллакай як намуди омили модификатсияшаванда ҳамроҳӣ мекунад. Дар даҳсолаи охир ҷавоншавии БИД, аз он ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар расида, ҷо ғоҳияти пайдоиши сактаи дил дар синну соли ҷавонӣ зиёд шуда истодааст [16].

**Мақсади тадқиқот.** Гузаронидани таҳлили муқоисавии гипертрофияи меъдачаи чапи дил бо ёрии усулҳои СБД, ЭхоКГ, Р-графияи қафаси сина дар беморони фишорбаландии шараёни шахсони пиронсоли ду мамлакат Тоҷикистон ва Афғонистон. Таъсири иқлими гарм ба равиши Ф/Ш ва ҷандомади воҳӯрии оризаҳои Ф/Ш шахсони пиронсоли ғурӯҳҳои қиёс.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Ба таҳқиқот нишондодҳои 90 бемор 37 (41,1%) мард ва 53 (58,9%) зан синну солашон аз 60 то 75 сола бо ташхиси фишорбаландии шараёни II-III дараҷа, ки дар беморхонаи Марказии Ҷумҳурияи бемориҳои дил, шӯбаи фишорбаландии шараёни ш. Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 90 бемор бо ҳамин ташхис




дар беморхонаи вилоятии ш. Мазори Шарифи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 51 (56,7%) мард ва 39 (43,3%) зан бистарӣ буданд, ворид гардидаанд.

Ба ҳамаи беморон усулҳои ташхиси маъмул СБД, ЭхоКГ, R-графияи қафаси сина барои аниқ намудани ГМЧ дил гузаронида шуд. Баҳодиҳии миқдори ГМЧ, ки бо ёрии ташхиси СБД дар гурӯҳҳои муқоисавии ФШ шахсони пиронсол гузаронида шуда буд, чунинанд: ҳассоснокии СБД барои аниқ намудани ГМЧ дил дар зергурӯҳи занони Ҷумҳурии Тоҷикистон (57,5% - 42 нафар)

#### Диаграммаи 1.

#### Нишонаҳои гипертрофияи меъдаҷаи чап бо ёрии сабти барқии дил аниқшуда




Пас аз гузаронидани ташхис бо усули ЭхоКГ чӣ хеле, ки дар диаграммаи 2 акс ёфтааст, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 90 бемор дар 86 нафар (95,5%) 51 нафар зан (59,3%), ва 35 нафар мард (40,6%) ГМЧ аниқ шудааст. Дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар 87 бемор (96,6%), дар мардон зиёдтар 58 нафар (66,6%) диде мешавад, ва занон дар 29 нафар (33,3%) ба назар мерасад.

Аз рӯи ташхиси гузаронидашуда R-графияи қафаси сина маълум гашт, ки ГМЧ дар

#### Диаграммаи 3.

#### Нишонаҳои гипертрофияи меъдаҷаи чап бо ёрии R-графияи қафаси сина аниқшуда



назар ба зергурӯҳи мардон (42,4% - 31 нафар) зиёдтар аст. Дар умум аз 90 нафар бемори зери назоратбуда, дар 73 нафар (81,1%) ГМЧ диде мешавад.

Дар гурӯҳи 2 беморони зери назоратбудаи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон баръакс, дар мардон ГМЧ (56,2% - 45 нафар) назар ба занон (33,7% - 27 нафар) зиёдтар во-мехӯрад, гуфтан мумкин аст, ки занон шароити ба ёрии тиббӣ муроҷиат намуданро камтар доранд. Дар умум аз 90 нафар бемори зери назоратбуда дар 80 нафар ГМЧ (88,8%) диде мешавад (диаграммаи 1).

#### Диаграммаи 2.

#### Нишонаҳои гипертрофияи меъдаҷаи чап бо ёрии ЭхоКГ аниқшуда



Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ дар 45 нафар (50,0%) беморон, 23 нафар мард (51,2%), 22 нафар зан (48,8%) ва дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар 49 нафар (54,4%) нафар беморон, 34 нафар мард (69,3%), 15 нафар зан (30,6%) ошкор гардидааст.

Ҳассоснокии усули ЭхоКГ назар ба усули СБД ва R-графияи қафаси сина зиёд буда, барои аниқ намудани пайдоиши гипертрофияи меъдаҷаи чапи дил дар беморони фишорбаландии шараённи шахсони пиронсол нақши асосиро мебозад ва ба ҳамаи беморон гузаронидани ташхиси ЭхоКГ ҳатмист.

Дар қиёс ин нишондодҳои ташхиси ГМЧ бо ёрии усулҳои гуногуни ташхис дар беморони фишорбаландии шараённи шахсони пиронсол дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ГМЧ дар умум зиёдтар диде мешавад, ҳусусан дар зергурӯҳи мардон, ки ин аз равиши вазнини беморӣ ва пайдоиши оризаҳои номатлуб гувоҳӣ медиҳад, ки дар рафти табобат ин нишондод албатта бояд ба инобат гирифта шавад.



## Чадвали 1.

## Чандомади вохӯрии оризахои фишорбаландии шараёни шахсони пиронсоли гурӯҳҳои қиёс.

| Оризахо                        | ЧТ                  |       | ЧИА    |       |
|--------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|
|                                | Ҳамагӣ              | %     | Ҳамагӣ | %     |
| Миқдори беморон дар гурӯҳҳо    | 90                  | 100,0 | 90     | 100,0 |
| Гипертрофияи мъедаҷаи чапи дил | СБД                 | 73    | 81,1   | 80    |
|                                | ЭхоКГ               | 86    | 95,5   | 87    |
|                                | R-граф. қафаси сина | 45    | 50,0   | 49    |
| Бӯхрони фишорбаландӣ           | Бо ориза            | --    | 3      | 3,3   |
|                                | Бе ориза            | 52    | 57,8   | 68    |
| Норасогии дилӣ                 | 1 (NYHA)            | 6     | 6,7    | 10    |
|                                | 11 (NYHA)           | 22    | 24,4   | 40    |
|                                | 111 (NYHA)          | --    | 1      | 1,1   |
| Вайроншавии ритми дил          | 4                   | 4,4   | 5      | 5,6   |
| Энсефалопатияи рагӣ            | 38                  | 42,2  | 42     | 46,7  |
| Стенокардия                    | 52                  | 57,8  | 74     | 82,2  |

**Хулоса.** Пас аз гузаронидани таҳқиқоти муқоисавии беморони пиронсоли дорои фишорбаландӣ дар Тоҷикистон ва Афғонистон бармеояд, ки гипертрофияи мъедаҷаи чапи дил, ки бо усуљҳои маъмули СБД, ЭхоКГ, R-графияи қафаси сина аниқ шудааст, дар гурӯҳи II (Ҷумҳурии Исломии Афғонистон) назар ба гурӯҳи I (Ҷумҳурии Тоҷикистон)

зиёдтар вомехӯранд. Ин нишонии бавуқӯйоии оризахои баравқтаинана буда аз равиши вазнини беморӣ ҳабар медиҳад.

Бӯхрони фишорбаландӣ, норасогии дилӣ, энсефалопатияи рагӣ, стенокардия низ дар беморони гурӯҳи II зиёдтар вомехӯрад, ки инро барои пешгирии оризахои вазнин ва гузаронидани табобат бояд ба назар гирифт.

## АДАБИЁТ

1. Ураков К.З. Вайроншавии иқлим ва бемориҳои дилу рагҳо / К.З. Ураков, Г.Б. Ходжиева и др. // Ж. "Авчи Зухал", Душанбе-2019, №1, Стр. 147-154.
2. Бойцов С.А. Артериальная гипертония среди лиц 25-64 лет: Распространённость, осведомлённость, лечение и контроль. По материалам исследования ЭССЕ / С.А. Бойцов, Ю.А. Балanova, С.А. Шальнова и др. // Ж. Кардиоваскулярная терапия и профилактика-2014;4(13)
3. Фомина И.Г. Гипертрофия левого желудочка при артериальной гипертензии и риск развития аритмий / И.Г. Фомина, Т.А. Дьякова // Ж. Кардиоваскулярная терапия и профилактика-2006;8(5)
4. Козловская И.Л. Жара и сердечно-сосудистые заболевания (обзор эпидемиологических исследований) / И.Л. Козловская, О.С. Булкина и др. // Ж. Терапевтический архив-2015;9, стр.84-90.
5. Fares A. Winter Cardiovascular Diseases Phenomenon. N. Am J. Med Sci. 2013;5(4):266-279
6. Смирнова М.Д. Эффективность российских медико-санитарных рекомендаций по саногенному поведению в условиях аномальной жары / М.Д. Смирнова, О.Н. Свирида и др. // Ж. Кардиология-2015;5, стр. 66-71.
7. Дорощук Н.А. Прямое повреждающее воздействие на ДНК человека неблагоприятных экологических и климатических факторов / Н.А. Дорощук, А.Ю. Постнов и т.д. // Ж. Терапевтический архив-2014;12, стр. 72-77.
8. Bowen K.J., Ebi K. Multi-layered governance framework for incorporating social science insights into adapting to the health impacts of climate change. Citation: Glob Health Action 2013;6:21820.
9. Зволинская Е.Ю. Эпидемиологическая ситуация по основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации среди лиц молодого возраста / Е.Ю. Зволинская, А.А. Александров и т.д. // Ж. Кардиология-2015;12, стр. 63-69.



10. Михайлова О.О. Влияние модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений на "ускользание" эффективности антигипертензивной терапии / О.О. Михайлова, А.Ю. Литвин и др. // Ж. Терапевтический архив-2017;9, стр. 10-14.
11. Silva R., Silva D., Bastos J., et al. Anthropometric measures change and incidence of high blood pressure levels among adults. J. of Hypertension 2017;35(1):39-46
12. Коннов М.В. Собственные и родительские предикторы низкого уровня холестерина липопротеидов высокой плотности у детей лиц с ранней коронарной болезнью сердца / М.В. Коннов, Л.М. Доборджинидзе и др. // Ж. Кардиология-2016;3, стр.12-18.
13. Perk J., De Backer G., Gohlke H. et al. The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J. 2012;33:1635-1701
14. Зотова Т.Ю. Особенности клинического течения артериальной гипертензии в зависимости от полиморфного варианта гена AGTR1 / Т.Ю. Зотова, А.П. Кубанова и тд. // Ж. Клиническая медицина-2017;95(4), стр. 404-407.
15. Медведев И.Н. Состояние тромбоцитарной активности у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме / И.Н. Медведев // Ж. Клиническая медицина-2017;95(8), стр. 719-723.
16. Ураков К.З. Распространенность тревоги и депрессии у больных гипертонической болезнью пожилого возраста в сравнительном аспекте / К.З. Ураков, Г.Б. Ходжиева и др. // Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. Душанбе-2018. стр. 94-97.

## **СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА**

**Г.Б. Ходжиева, К.З. Ураков, Химмат Мухаммад Ёсин, Шамсов А.Т.**

Кафедра внутренних болезней №3 (зав. кафедрой - д.м.н., проф. Мустафакулова Н.И.)  
ГОУ ТГМУ им. Абуалиибни Сино

Нами проведен сравнительный анализ гипертрофии левого желудочка сердца у больных гипертонической болезнью пожилого возраста в Республике Таджикистан и Исламской Республики Афганистан. Были изучены данные клинического обследования 90 больных 37 мужчин (41,1%) и 53 женщин (58,9%) находящихся на стационарном лечении в Республиканском центре кардиологии в отделении артериальной гипертензии г. Душанбе и 90 больных 51 мужчин (56,7%) и 39 женщин (43,3%) находящихся на лечении в областной больнице г. Мазори Шариф Исламской Республики Афганистан. Возраст больных был от 60 до 75 лет.

Выявлена гипертрофия левого желудочка сердца с помощью ЭКГ, ЭхоКГ, Р-графии органов грудной клетки. При ЭКГ исследовании в I группе (РТ) больных гипертрофия левого желудочка встретилась в

81,1% случаев, во II группе (ИРА) в 88,8% случаев. При проведении ЭхоКГ исследования в I группе гипертрофия левого желудочка встретилась в 95,5% случаев против 96,6%. По данным Р-графии грудной клетки гипертрофия левого желудочка диагностирована в I группе в 50,0% случаев против 48,8%. В сравнительном аспекте гипертрофия левого желудочка у больных гипертонической болезнью пожилого возраста чаще встречается ИРА, особенно у мужчин, что отражается на течении заболевания.

Оценена частота осложнений гипертонической болезни пожилого возраста, которые чаще встречаются в условиях Исламской Республики Афганистан это: гипертонический криз, сердечная недостаточность, сосудистая энцефалопатия, стенокардия, что необходимо учитывать при проведении лечения и предупреждения осложнений.



**Ключевые слова:** гипертоническая болезнь, Республика Таджикистан, Исламская

Республика Афганистан, ЭКГ, ЭхоКГ, Р-графия грудной клетки, клиника.

## COMPARATIVE ANALYSIS OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY USING VARIOUS RESEARCH METHODS IN ELDERLY HYPERTENSIVE PATIENTS

**G.B. Khodzhieva, K.Z. Urakov, Himmat Muhammad Yosin, Shamsov A.T.**

Department of Internal Diseases № 3 (Head of the Department - Doctor of Medical Sciences, Prof. N.I.Mustafakulova) GOU TSMU im. Abualiibni Sino

We carried out a comparative analysis of left ventricular hypertrophy in elderly hypertensive patients in the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic of Afghanistan. We studied the data of clinical examination of 90 patients, 37 men (41,1%) and 53 women (58.9%) who were inpatient treatment at the Republican Center of Cardiology in the department of arterial hypertension in Dushanbe and 90 patients 51 men (56.7%) and 39 women (43.3%) being treated at the regional hospital in Mazori Sharif, Islamic Republic of Afghanistan. The patients' age was from 60 to 75 years.

Revealed hypertrophy of the left ventricle of the heart using ECG EchoCG, R-graphy of the chest organs. ECG study in-group I (PT) of patients with left ventricular hypertrophy was found in 81.1% of cases, in-group II (IRA) in 88.8% of cases. When conducting an EchoCG

study in-group I, left ventricular hypertrophy occurred in 95.5% of cases versus 96.6%. According to the R-graph of the chest, left ventricular hypertrophy was diagnosed in-group I in 50.0% of cases versus 48.8%. In a comparative aspect, left ventricular hypertrophy in elderly hypertensive patients in IRA is more common, especially in men, which affects the course of the disease.

The incidence of complications of hypertension in the elderly was estimated. More often in the conditions of the Islamic Republic of Afghanistan, there is a hypertensive crisis, heart failure, vascular encephalopathy, angina pectoris, which must be taken into account when treating and preventing complications.

**Key words:** hypertension, the Republic of Tajikistan, the Islamic Republic of Afghanistan, ECG, EchoCG, chest R-graph, clinic.

**Ходжиева Гулнора Бобоевна - н.и.т., доценты кафедраи бемориҳои дарунии №3 МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: (+992) 918 62 69 41**

**Ходжисеева Гулнора Бобоевна - к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней №3 ГОУ Таджикского государственного медицинского университета им. Абуалиибни Сино, тел.: (+992) 918 62 69 41**

***Khodzhieva Gulnora Boboevna, M.D.D. - Associate Professor of the Department of Internal Medicine №3 of the State Educational Institution of the Tajik State Medical University named after Abualiibni Sino, tel.: (+992) 918626941***



## БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ

### НИШОНДИҲАНДАҲОИ КЛИНИКӢ ВА ИММУНОЛОГИИ СИРОЯТИ ВНМО ДАР КӮДАКОН БО НАЗАРДОШТИ РОҲҲОИ СИРОЯТӢ

Сайдмурадова Г.М.1, Мамадчонова Г.С.2, Чонибеки Р.И.1, Солиев А.А.3

1. Кафедраи бемориҳои сироятии кӯдакони (мудири кафдедра, н.и.т., дотсент Сайдмурадова Г.М.)- и Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино", 2. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1 Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон" ба номи Абӯалӣ ибни Сино. 3. МД "Маркази ҷумҳуриявии пешгири ва мубориза бо СПИД".

**Муҳиммият.** Сирояти ВНМО ба сифати яке аз мушкилоти мубрами иҷтимоиву иқтиодии чомеа боқӣ мемонад [1,2,3,4,5]. Тибқи арзёбии маълумотҳои ВТ ҲИАЧТ шумораи умумии гирифткорони ВНМО/АПНМ дар соли 2011 3846, соли 2012 4674, соли 2013 5832 ва соли 2014 бошад, 6309 нафарро ташкил медод. Дар ҶТ гирифткоршавии кӯдакон ба ВНМО дар соли 2017 ба ҳар 100 000 1,0 нафар ва дар 9 моҳи соли 2018 бошад, 0,8 нафарро ба ҳар 100 000 ташкил медод. Соли 2018 дар вилояти Ҳатлон 36,9%, ш. Душанбе 24,6%, НТМ 24,6, вилояти Суғд 10,9% ва дар ВМҚБ бошад, 2,7% кӯдакони гирифткори ВНМО ба қайд гирифта шудааст.

Хусусиятҳои эпидемиологии беморӣ, дар миёни аҳолии қалонсол, боло рафтани роҳҳои гетеросексуалии пахншавии сироятӣ ба хисоб меравад, ки он дар соли 2001 ба 6,4% ва дар соли 2013 бошад, ба 41% расидааст. Ин нукта боиси афзудани шумораи занҳои сироятёфта гардид, ки адади онҳо дар соҳтори сироятёфтаногои ВНМО дар соли 2013 ба 36,7% расидааст. Аз ин чост, ки шумораи ҳомиладорони сироятёфта аз ВНМО дар соли 2001 аз 95/100 ҳазор муонишудагон то ба 125/100 ҳазор дар соли 2013 расид. Дар алоқамандӣ бо нуктаи мазкур роҳи афзалиятноки интиқоли сироятёбии ВНМО аз модар ба кӯдак роҳи амудии он ба шумор меравад. Қайд кардан зарур аст, ки дар ҶТ тамоюли ба раванди эпидемӣ ҷалб намудани занҳо синни зоимонӣ мушоҳида мешавад, ки хатари сироятёбии перинаталии кӯдаконе, ки онҳо таваллуд мекунанд меафзояд (аз рӯзи 154 -уми умри дохилраҳми чанин, бар шумули давраи зоимонӣ ва 168 соати пас аз таваллуд). Маълум аст, ки

зимни кӯдакони сироятёфтаи ВНМО, хусусан бо сироятёфтаногои перинаталӣ ҷараёни ҳалалёбии системаи масуният, ҳамроҳшавии сирояти опортунистӣ (СО), гузарши беморӣ ба марҳилаи БПНМ, фарорасии марганҷомӣ, дар муқоиса ба кӯдаконе, ки сироятёбӣ ба таври перинаталӣ ҷараён гирифтааст, бо хуруҷ мегузарад [1,2,4,5]. Масоили ҷараёни сироятёбии ВНМО дар ҷанбаи синнусолӣ вобаста аз марҳилаҳои клиникӣ, маркерҳои клиникӣ-иммунологи беморӣ дар алоқамандӣ ба роҳҳои сироятёбӣ норавшан боқӣ мемонад, ки зарурати таҳқиқоти минбаъдаро дар ин самт тақозо менамояд.

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши нишондиҳандаҳои клиникӣ ва масунологи сирояти ВНМО дар кӯдакон бо назардошти роҳҳои сироятёбӣ ба шумор меравад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Таҳқиқоти проспективӣ дар мавриди 28 кӯдаки гирифткори ВНМО, ки аз соли 2011 то 2016 дар Маркази АПНМ-и ш. Ваҳдат дар қайди диспансерӣ қарор доранду аз модарони сироятёфтаи ВНМО ба дунё омадаанд, 19 (64%) кӯдаки бо роҳи перинаталӣ сироятёфта (ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва синамаконӣ) (гуруҳи 1) ва 9 (36%) кӯдаки бо роҳи парентералиӣ сироятёфта (гуруҳи 2) ба амал оварда шуд. Ташхиси тасдиқардаи лаборатории сирояти ВНМО зимни кӯдакони гуруҳи аввал дар асоси анамнез (мақоми мусбати ВНМО дар модар дар марҳилаи ҳомиладорӣ ва таваллудкунӣ) ва мувофиқи ду натиҷаи мусбати реаксияи занчирии пеолимеразӣ (РЗП) барои зохир кардани КДН-и провирусии сирояти ВНМО дар кӯдакон гузошта шуд. Дар мавриди гуруҳи дуюм ташхис бо



роҳи ошкор намудани чамъи подтанҳо зидди ВНМО бо усули ТИФ вабаъдан зоҳирномудани подтанҳо ба сафедаҳои алоҳида ва гликопротеинҳои вирус бо усули иммуно-блот ва мувофиқи аломатҳои клиникӣ гузашта шуд. Муоинаи клинико-лаборатории кӯдакони гирифтори ВНМО дар ҳар се моҳ як маротиба ба амал оварда мешуд. Назорати клиникӣ дар асоси маълумотҳои анамнез, формаи №112 ва муоинаи кӯдак ба роҳ монда шудааст. Дар нисбати тамоми кӯдакон таҳқиқоти параклиникии таҳлили умумии хун, пешоб, нишондиҳандаҳои биохимиявии хун гузаронида шуданд. Инчунин муоинаи рентгенологиии узвҳои қафаси сина, узвҳои ковокии шикам ва ҳангоми зарурат томографияи компьютерӣ ба амал оварда шуд. Барои ташхиси лаборатории СО кишти бактериологӣ барои зоҳир намудани ангезандаҳои гуногуни сил, флораи кок ва занбуруғҳо ба кор бурда шуд. Подтанҳо ба вирусҳои Эштейна Барр, табхол, СМВ, пневмотистоз, токсолазмоз, хламидий, микоплазм бо усули ИФА таҳқиқ карда шуд.

**Натиҷаи таҳқиқот.** Аксари таҳти назорат қарордоштагон - сироятёфтагони ВНМО-ро, дар муқоиса аз 6 то 14 сола 5 (8 %) бештар кӯдакони то 6 сола 23 (92%) ташкил медиҳанд. Назорат аз паси кӯдакони гурӯҳи аввал аз таваллуд оғоз ёфт. Дар мавриди гурӯҳи дуюм бошад, бо назардошти ҳолати вазнине, ки ба ташхисҳои мухталиф, госпитализатсияи минбаъдаи кӯдакон, инчунин амалиётҳои гуногуни парентералий (гузаронидани плазма, эр. масса) алокаманд буд, аз лаҳзаи муайян шудани мақоми ВНМО назорат оғоз ёфт. Аз шумораи модарони сироятёftаи ВНМО аксаран 12(63,2%) ҳангоми ҳомиладори профилактикаи химиявӣ қабул карданд. Назорати кӯдакони гурӯҳи аввал аз 0,5 то 7 сол (Медиана 1,4 сол) идома ёфт, дар муолиҷаи ВААРТ 16 (84,2%) кӯдак қарор дошта, маргумир ҳамагӣ дар маврид 2(10,7%) мушоҳида гардид. Фавтнокӣ зимни гурӯҳи дуюм дар мавриди 1 (11%) сироятёфтагон ва ибтидоии ВААРТ (МФЗЗР) дар тамоми кӯдакони бемор пас аз муайян гардидани мақоми ВНМО ба амал оварда шуд. Сабаби фавти

кӯдакони сироятёftаи ВНМО халалёбии вазнини гизо ва камхунии зуҳурёftа буд. Давомнокии назорати гурӯҳи мазкур аз 1 то 7 солро ташкил дод (Медиана 1,4 сол). Қайд кардан лозим аст, ки аксари кӯдакони сироятёftаи ВНМО 24 (86%), ки симптомҳои зуҳурёftа (марҳилаи 2 ва 3-и клиникӣ) доранд, ба қайди диспансерӣ гирифта шудаанд, зоро марҳилаи аввали сироятёбии кӯдакон кам идома ёфт (то 2-3 ҳафта) ва ҳамагӣ 4 (14%) кӯдак дар марҳилаи 4-уми клиникӣ (бо ҷараёни симптомҳои вазнини) қарор доштанд [2,4]. Муоинаи кӯдакони гирифтори сирояти ВНМО-и ш. Ваҳдат нишон дод, ки манзараи клиникии сиояти ВНМО аз симптомҳои муттаҳидшудаи ВНМО ва СО (ҷадвали 1) иборат мебошад.

Аз ҷадвал аён аст, ки дар мавриди тамоми кӯдакон новобаста аз роҳҳои сироятёбӣ симптомҳои муттаҳидшудаи клиникии ВНМО ба монанди табларзаи дарозмуддати беасос, гепатомегалия, лимфаденопатияи фарогир, норасоии вазни бадан ба зиёда аз 10%, камхунӣ (сатҳи гемоглобин <80 г/л) (100% зимни гурӯҳи аввал ва дуюми кӯдакони сироятёftаи ВНМО) зоҳир шуд. Невропатия, спленомегалия бошад, таносубан дар муқоиса ба кӯдакони гурӯҳи якум бештарзимни кӯдакони гурӯҳи дуюм (мувофиқан 55,5%, 55,5%, ва 47,4%, 36,8%,) мушоҳида мешардид. Миокардиопатия (дар гурӯҳи аввал 42,7% ва зимни гурӯҳи дуюм мувофиқан 44,4%), ВНМО-энцефалопатия (мувофиқан 15,7% ва 22,2%), тромботситопения (< 50 x 10<sup>9</sup>/л) (мувофиқан 26,3% ва 22,2%), лейкопения (сатҳи лейкотситҳо < 4 x 10<sup>9</sup>/л) (мувофиқан 31,5% ва 33,3%) дар мавриди зиёда аз нисфи кӯдакони сироятёftаи ВНМО зимни ҳар ду гурӯҳ ошкор карда шуд. Сепсиси пахншуда қиёсан ба гурӯҳи аввал (15,7%) нисбатан бештар зимни гурӯҳи дуюми кӯдакони сироятёftаи ВНМО (55,5%) ба назар мерасид. Қайд кардан зарур аст, ки шаклҳои мавзеъгирифтаи СО новобаста аз роҳҳои сироятёбӣ бештар дар ҳар ду гурӯҳ ташхис шуда, этиологияи бактериявӣ дошт: дар шакли илтиҳоби шуш (мувофиқан 47,4% ва 66,6%) ва сил (мувофиқан 42,7% ва 55,5%).



## Чадвали 1.

## Басомади симптомхой клиникии сирояти ВНМО дар күдакон бо назардошти роҳҳои сироятёбӣ.

| Симптомхой клиникӣ                   | Гурӯҳи 1 (роҳҳи перинаталии сироятёбӣ) | Гурӯҳи 2 (роҳҳи парентаралии сироятёбӣ) |
|--------------------------------------|--|---|
|                                      | п=19 100%                              | п=9 100%                                |
| <b>Симптомхой муттаҳидшудаи ВНМО</b> |  |   |
| Табларзаи дарозмуддат                | 19 100%                                | 9 100%                                  |
| Нефропатия                           | 8 42,7%                                | 5 55,5%                                 |
| Гепатомегалия                        | 19 100%                                | 9 100%                                  |
| Сplenомегалия                        | 9 47,4%                                | 5 55,5%                                 |
| Лимфоаденопатияи фарогир             | 19 100%                                | 9 100%                                  |
| Норасоии вазни бадан то зиёда аз 10% | 19 100%                                | 9 100%                                  |
| Энтероколит                          | 19 100%                                | 4 44,4%                                 |
| Миокардиопатия                       | 7 36,8%                                | 4 44,4%                                 |
| Энсефалопатия                        | 3 15,7%                                | 2 22,2%                                 |
| Тромботситопения                     | 5 26,3%                                | 2 22,2%                                 |
| Лейкопения                           | 6 31,5%                                | 3 33,3%                                 |
| Нейтропения                          | 6 31,5%                                | 3 33,3%                                 |
| Камхунӣ                              | 19 100%                                | 9 100%                                  |
| <b>Сирояти оппортунистӣ (СО)</b>     |  |   |
| Сепсис                               | 3 15,7%                                | 5 55,5%                                 |
| Туберкулёз                           | 8 42,7%                                | 5 55,5%                                 |
| Илтиҳоби шуш                         | 9 47,4%                                | 6 66,6%                                 |
| СМВИ                                 | 5 26,3%                                | 2 22,2%                                 |
| Кандидоз                             | 6 31,6%                                | 2 22,2%                                 |
| Пневмосистоз                         | 3 15,7%                                | 1 11,1%                                 |
| Токсоплазмоз                         | 4 21,0%                                | 1 11,1%                                 |
| Сирояти табхолӣ                      | 3 15,7%                                | - -                                     |

Дар мавриди зиёда аз нисфи күдакони ҳар ду гурӯҳ СО зерин ташхис гардид: кандидоз дар шакли стоматит (мувофиқан 31,6% ва 22,2%), СМВИ (мувофиқан 26,3% ва 22,2%), токсоплазмоз (21,0% ва 11,1%), пневмосистоз (мувофиқан 15,7% ва 11,1%). Танҳо ҳангоми 15,7% күдакони гурӯҳи якум сирояти табхол ташхис карда шуд. Ҳангоми муқоисаи симптомхой муттаҳидшудаи ВНМО бо дар назардошти роҳҳои сироятёбии ВНМО муқаррар гардид, ки зимни күдакони гурӯҳи аввал ин нишондиҳанда барои табларзаи дарозмуддат гепатомегалия, лимфоаденопатияи интишорёфта, норасоии вазни бадан ба зиёда аз 10%, энтероколит ва камхунӣ қиёсан ба беморони гурӯҳи дуюм саҳехан баландтар буд. Дар мавриди СО бошад, ҳангоми күдакони гурӯҳи дуюм нисбат ба гурӯҳи якум нишондиҳанда оид ба сепсис, илтиҳоби шуш ва сил нисбатан зиёдтар аст.

Таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳои иммунологиии ВНМО (микдор ва саддарсадии микдори Т-лимфотситҳои CD4-хелперҳо дар күдакони синни муҳталиф) нишон дод, ки шумораи нисбатан зиёди беморон 24

(85,7%) гирифтори норасоии мӯътадили масуният буда, дар миёни онҳо күдаккони аз 1 то 6 сола (83,3%) қиёсан ба күдакони аз 6 то 14 сола (16,7%) бартарият доранд. Күдакони сироятёфтаи ВНМО, ки гирифтори норасоии вазнини масуният буданд, 4 (дукаси аз синни аз 1 то 6 сола ва аз 6 то 14 сола) нафаро ташкил медоданд (ҷадвали 2).

Мумкин аст, ки сабаби коҳиш ёфтани CD4-хучайраҳо макрофагҳо тарашшуҳшаванди аз ВНМО сироятёфта бошанд: омили некрозиомосҳо (ОНО) ва интерлейкин - 1. Тарашшуҳи зиёди онҳо механизми фавти бномарезишудаи ҳучайраҳо - апоптозро ба кор меандозад.

Ҳамин тавр, натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки тамоми күдакон дар марҳилаи 2 ва 3 клиникӣ бо манзараи томи клиникии сирояти ВНМО таҳти назорати диспансерӣ қарор доранд.

Симптоматикии клиникии сирояти ВНМО, дар мавриди күдакон, новобаста аз роҳҳои сироятёбӣ бо нишондиҳандаҳои нисбатан баланди симптомхой муттаҳидшудаи ВНМО қиёсан ба сирояти оппортунистӣ ҷараён мегирифт.



Зимни мақоми масунии аксари кӯдакони гирифтори ВНМО (83,3%) дар синни аз 1 то 6 сола норасои масунияти мұтадил ва та-

нҳо дар мавриди 14,3% кӯдакони синни аз 6 то 14 сола норасои вазнини масуният ташхис шуд.

## Чадвали №2.

### Категорияи иммунологии сирояти ВНМО зимни кӯдакон дар асоси шумора ва саддарсандии миқдори Т-лимфотситхои CD4 дар мавриди кӯдакони сини муҳталиф

| Категория 1<br>Норасои масуният (НМ) | Синни кӯдак           |                            |                             |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                      | <12 моҳа<br>Миқдор -% | Аз 1 то 6 сола<br>Миқдор-% | Аз 6 то 14 сола<br>Миқдор-% |
| Категория 1 НМ вучуд надорад         | -                     |                            |                             |
| Категория 2 НМ-и мұтадил             | -                     | 20 кӯдак 500-999 –15-24%   | 4 кӯдак 200-499 >25%        |
| Категория 3 НМ-и вазнин              | -                     | 2 кӯдак то 750<15%         | 2 кӯдак 85-146<15%          |

## АДАБИЁТ

1. ВИЧ -инфекция. Информационный бюллетень №38/В.В.Покровский и др.-М.2013.-52 с.
2. Рахманова А.Г. ВИЧ-инфекция у детей /А.Г.Рахманова, Е.Е.Воронина, Ю.А.Фомин. - С.Пб.Питер, 2003.-448 с.
3. Романенко О.М. Клинико-иммунологические особенности ВИЧ-инфекции при различных путях заражения /О.М.Романенко, В.Р.Хабирова, И.М.Хаертынова //Казанский медицинский журнал.-2004.-С.367-370.
4. Учайкин В.Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей/В.Ф.Учайкин.-ГЭОТАР-Мед.М.2002.-С.283-300.
5. Денисенко В.Б., Детские инфекции / В.Б. Денисенко, Э.Н.Симовян, ГПОУ ГМУ Минздрава России, Ростов на Дону. 2014. -№4.С. 13-17.
6. ЛобзинЮ.В.Справочник по инфекционным болезням у детей/ Ю.В.Лобзин.Санкт-Петербург,Спец.Лит.2013.С.131-133.

## КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИЧ -ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С УЧЁТОМ ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ

1. Кафедра детских инфекционных болезней (заведующая кафедрой, к.м.н., доцент Сайдмурадова Г.М.) Государственного Образовательного Учреждения "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуалиибни Сино". 2. Кафедра детских болезней №1 Государственного Образовательного Учреждения "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино",

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из наиболее актуальных социальных и экономических проблем общества [1,2,3,4,5]. По оценочным данным МЗ и социальной защиты населения РТ общее количество больных ВИЧ\СПИДом составило в 2011 году 3846, в 2012 году 4674, в 2013 году 5382, в 2014 году 6309 человек. В РТ заболеваемость по ВИЧ среди детей в 2017 году составлял 1,0, а за 9 месяцев 2018 года 0,8 на 100 000 населения. В 2018 году зарегистрировано

детей с ВИЧ в Хатлонской области- 36,9%, г. Душанбе - 24,6%, РРП - 24,6%, в Согдийской области-10,9%, ГБО - 2,7%. Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан отмечается тенденция к вовлечению в эпидемический процесс женщин детородного возраста, что увеличивает риск перинатального инфицирования детей, рожденных ими(от 154 -го дня внутриутробной жизни плода, включающий период родов и заканчивающийся через 168 часов после рождения).



## CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL INDICATORS OF HIV INFECTION IN CHILDREN, TAKING INTO ACCOUNT THE PATH OF INFECTION

Saidmuradova G.M., Mamadzhanova G.S., Jonibeki Rustambek

1. Department of Pediatric Infectious Diseases (Head of the Department, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Saidmuradova G.M.) of the State Educational Institution "Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino". 2. Department of Childhood Diseases №1 of the State Educational Institution "Avicenna Tajik State Medical University".

HIV infection continues to be one of the most pressing social and economic problems of society [1,2,3,4,5]. According to the estimates of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan population, the total number of HIV / AIDS patients in 2011 counts 3846, in 2012-4674, in 2013-5382, in 2014-6309 people. In the Republic of Tajikistan the incidence of HIV among children in 2017 was 1.0, and for 9 months of 2018, 0.8 per 100,000 population. In 2018,

children with HIV were registered in Khatlon region - 36.9%, Dushanbe - 24.6%, RRS - 24.6%, in Sughd region - 10.9%, HBO - 2.7%. It should be noted that in the Republic of Tajikistan there is a tendency to involve women of childbearing age in the epidemic process, which increases the risk of perinatal infection of children born to them (from the 154th day of intrauterine life of the fetus, including the period of childbirth and ending 168 hours after birth).

**Сайдмурадова Гафҳар Мирбақоевна**, мудири кафедраи бемориҳои сироятии қӯдаконаи Муассисаи давлатии таълими "Донишгоҳи Давлатии Тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино", E.mail: gafhar.saidmuradova@mail.ru, тел: 907-70-67-44.

**Сайдмурадова Гафҳар Мирбақоевна**, заведующая кафедры детских инфекционных болезней Государственного образовательного учреждения "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино", E.mail: gafhar.saidmuradova@mail.ru, тел: 907-70-67-44.

**Saidmuradova Gafkar Mirbakoevna**, Head of the Department of Children's Infectious Diseases of the State Educational Institution "Avicenna Tajik State Medical University", E.mail: gafhar.saidmuradova@mail.ru, tel: 907-70-67-44.

## ХУСУСИЯТҲОИ БЕМОРИСТОНИИ УФУНАТҲОИ ЧИРҚӢ-СЕПТИКӢ ВА МУҲИТИ МИКРОБӢ ДАР БЕМОРИСТОНҲОИ СОХТИ ҶАРРОҲӢ

X.X. Ризоев<sup>1</sup>, И.А. Кенчаева<sup>2</sup>

1. Шӯбай урологии Беморхонаи клиникии "Мадади Акбар", Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2. Кафедраи микробиология, иммунология ва вирусология, Муассисаи давлатии таълими "Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

**Муҳиммият.** Яке аз муҳимтарин ҷузъҳои ҳолати сирояти уфунатҳои бемористонӣ раванди ташаккули штамми беморхона мебошад. Назорати ин падида яке аз шартҳои пешгирии босамари сирояти бемориҳои уфунатӣ мебошад. Дар пешгирии паҳншавии штамҳои беморхона корманди соҳаи тиб нақши назаррас мебозад [1].

Раванди сирояти уфунатҳои бемористонии чирку-септикӣ дар шароити системаи

экологии ба таври сунъӣ сохташудаи беморхонаи ҷарроҳӣ рушд меёбад. Ҳам омилҳои биотикӣ ва ҳам зиддибиотикӣ, ки дар он амал мекунанд, бехамто мебошанд ва равандҳои ҷории интерпопулятсия аз омилҳои табиат хеле фарқ мекунанд [4].

Шумораи зиёди микроорганизмҳои гетерогенӣ дар раванди сирояти уфунатҳои бемористонии чирку-септикӣ иштиrok мекунанд, ки рӯйхати ниҳоии он номаҳдуд аст



ва ҳамаи гурӯҳҳои асосии микроорганизмҳои маъруф (бактерияҳо, микоплазмаҳо, вирусҳо, устухонҳо ва гайра), аз ҷумла на-мояндагони микрофлораи муқаррарии ин-сонро дар бар мегирад [3].

Патогенҳои дар раванди эпидемия ишти-роккунанда асосан дар муҳити экологӣ аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд. Раванди сиро-ятӣ метавонад паразитҳои ҳатмӣ ва факул-тативӣ, инчунин сапрофитҳоро дар марҳи-лаи паразитӣ ба вучуд орад. Гузашта аз ин, таносуби онҳо нисбат ба сапрофитҳо беш-тар рушд мекунад. Дар беморхона ҳамзамон гардиши микроорганизмҳои антропонозҳо, зоонозҳо ва сапронозҳо имконпазиранд [6].

Маълум аст, ки микроорганизмҳо дар марҳилаи сапрофитӣ дар муҳити берунии абиотикӣ мавҷуд нестанд, балки як ҷузъи экосистема, аз ҷумла протозои озод мебо-шанд [5,6]. Муҳити берунаи беморхонаҳои ҷарроҳӣ аз нӯқтаи назари бактерияҳои дар он мавҷудбуда (кӯтоҳ ё дарозумр) ба таври муфассал омӯхта шудааст [1, 3, 4], аммо амалан чизе дар бораи оддитарин истеъмори он, ҳамчунин сабзиши якхӯҷайрай, ки нақши муҳиме дар ҳифзи микроорганизмҳо-сапро-фитҳо дар муҳит доранд, маълум нест. Ро-битай симбионтии ангезаҳои бактериявии уфунатҳои бемористонӣ бо протозоа ба таври муқаммал омӯхта нашудааст.

Маълум аст, ки ҳангоми гузариш аз му-ҳити бо ҳарорати нисбатан баланд ба му-ҳити бо ҳарорати паст, организмҳои экто-термикӣ метаболизмро дар сатҳи зарурӣ барои ҳаёти муқаррарӣ нигоҳ медоранд, аз ин рӯ, дар раванди эволютсия онҳо механиз-мҳои маҳсуси генетикӣ ва биохимияви-ра ташкил додаанд [2, 10, 11]. Вақте ки ҳарорат аз + 20 ° С паст мешавад, қобилияти салмо-нелла, шигелла, стафилококк, псевдомонас, эсерихия, клебсиелла ҳангоми мавҷуд будани намнокӣ ҷандин маротиба меафзоряд. Намунаи умумӣ болоравии фаъолнокии катализ аст [4, 7, 8, 9]. Ин чунин маъно до-рад, ки дар муҳити зист имкони ба вучуд омадани чунин "мачмуъ" барои ангезаҳои субстри намнок ва ҳарорати паст пайдо мешавад, ки боиси ҷамъшавии зиёди бакте-рияҳо мегардад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши самтҳои афзалиятноки пешгирии пайдоиши штам-пҳои бемористонӣ дар беморхонаҳои дорои мушаҳассоти ҷарроҳӣ.

**Маводҳо ва усуљҳои таҳқиқот.** Монито-ринги санитарӣ- микробиологӣ дар солҳои 2016-2019 ҳангоми ташхиси ашёҳои эколо-гии беморхонаҳои ҷарроҳии шаҳри Душан-бе, барои муайян кардани кулли селулаҳои микробӣ ва микроорганизмҳои нишонди-ҳандай беҳдоштӣ (стафилококкҳо, бакте-рияҳои гурӯҳи *E. coli* ва гайра) барои мавҷ-удияти микрофлораи шартӣ- патогенӣ, ки метавонанд боиси уфунатҳои бемористонӣ шаванд, гузаронида шуд. Дар шӯъбаҳои ҷарроҳӣ аз ашёҳои гуногуни муҳити бемо-ристон 2800 шуста, 64 намуна аз таҷхизоти тиббӣ, 237 намуна аз заҳмҳои муҳталифи ҷарроҳишууда, 100 нафар беморон бо уфу-нати чирку-септиқӣ гирифта шуданд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Дар давоми таҳқи-қот дар 38 санчиш аз 237 намуна амеба ва инфузория бо дастгоҳҳои шамолдиҳии ме-ханикӣ, намноккунандаҳо, системаҳои ху-нукунӣ, мӯҳрҳои обгузарони шабакаҳои обӣ ва сатҳи намии дарозмуддат муайян карда шуданд.

Қонунияти раванди биохимиявӣ ва энер-гетикӣ дар микроорганизмҳо, ки метаво-нанд ҳам дар сапрофитҳо ва ҳам дар па-разитҳо дар муҳити беморхона мавҷуд бо-шанд, дар як муҳити бемористон метаво-нанд ба таври қобили таваҷҷуҳе аз раван-дҳои муҳити табиӣ фарқ кунанд. Ба ибораи дигар, механизмҳои мутобиқшавӣ дар му-ҳити зисти табиӣ ва сунъӣ метавонанд монанд набошанд. Файр аз он, барои уфунати бемористонӣ бо мудохилаҳои инвазивӣ, баланд будани вируси патоген комилан их-тиёрӣ аст. Микдори патогенатсия муҳимтар аст. Микроорганизмҳо, ки маҳзани асосии он инсон аст, мустақиман аз як организм ба дигараш мегузарад ва инчунин метавонад дар муҳит ҷанд муддат нигоҳ дошта шавад. Ҳангоми мутобиқшавӣ ба таъсироти агрес-сивии омилҳои номусоид дар муҳити бемо-ристон, мудати начот дар ашёҳо метавонад хеле зиёд бошад. Ҷолиб он аст, ки ҳангоми паҳншавии ангезаҳои эпидемияи штампи



бемористонӣ, одатан дар шустушуи ашёҳои мухити зист, онро чун омили сарзанандай инфексияи антропонотикӣ ҳисоб намекунанд, гарчанде мавҷудият дар bemoriston худ омили патогномонии bemorxona мебошад. Вокеяят ин аст, ки дар шароити номусоид бактерияҳо ба ҳолати fayrimasъул табдил ёфта, шаклҳои nonamоён ва мубодилаи моддаҳои камшуморро ба вучуд меоранд, тавлид намекунанд, аммо комилан зинда ва ҳифзкунанда ҳастанд. Ҳангоми тағир ёфтани шароит, ин шаклҳои дар истироҳатбуда ба шакли сабзиш даромада, дубора бо равиши бактериологӣ сабт мешаванд.

Дар раванди эпидемия ҳам ангезандаҳои дорои патогени баланд ва ҳам микроорганизмҳои дорои вируси кам метавонанд иштирок кунанд. Ҳамзамон, хатари пайдоиши раванди уфунати чирку-септиқӣ аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад, татбиқи он на аз ҷиҳати патогении ангезандаҳо, балки аз дози сироятёбӣ, макони эмгузаронӣ ё имконияти интиқол аз органи дорои микрофлора муайян карда мешавад.

Патогенҳои гардишкунанда аз мизони таҳаммулпазирии экологӣ (фарқияти термодинамиқӣ, коэффициенти гидротермалиӣ, муқовимат дар баробари омилҳои зиддимикробӣ, бактериофагҳо ва гайра) фарқ мекунанд. Намудҳои маъмултарини патогенизмҳои уфунати bemoristonии чирку-септиқӣ ба мезофилҳо мансубанд, ки дар он ҳарорати оптимальи афзоиши онҳо  $+ 30^{\circ}\text{C}$  -  $+ 40^{\circ}\text{C}$  ҳастанд ва майдони ҳароратие, ки имкони афзоиши онҳо мавҷуд аст, худуди  $+ 10^{\circ}\text{C}$  -  $+ 45\text{--}50^{\circ}\text{C}$  аст. Мезофили муқаррарӣ E. coli : марзи поёни рушд  $+ 10^{\circ}\text{C}$ , қисмати боло  $+ 49^{\circ}\text{C}$ , ҳарорати оптимальӣ ҳангоми парвариш дар мухити fанӣ  $+ 37^{\circ}\text{C}$  аст.

Ҳангоми гузаштан аз мухити беруна ба макроорганизм бо ҳарорати пасти он ва баръакс, бо тағири якбораи ҳарорат аз мухит (сапрофитӣ ва паразитӣ), вазъияти шиддатноки тақвиятдиҳандай гетерогени чамъияти ба вучуд меояд, ки дар натиҷа эҳтимолияти ташаккули потенсиали нави экологири мөафзояд. Гуногуни патогени уфунатои чирку-септиқӣ нисбат ба оксиген низ зиёд аст. Доираи аэротoleransi онҳо байнана анаэробҳои саҳт ва аэробҳои қатъӣ қарор доранд. Аэробысияи маҳал омили тавони зотпарварӣ мебошад.

Патогенҳои инфексияҳои чирку-септиқӣ низ дар иртибот ба концентратсияи ионҳои гидроген дар мухит тағиирёбанданд. Барои баязе патогенҳо (Enterococcus spp.) мухите, ки ба нейтрал наздиқ аст (арзиши pH дар доираи аз 4 то 9 аст) қабул аст, бархеи дигар қодир ба рушду зинда мондан дар арзишҳои pH-и берун аз ин майдон вучддошта ҳастанд. Занбурӯғҳо ва микобактерияҳо ба кислотаҳо тобовар мебошанд. Бисёре аз энтеробактерияҳо ба элементҳо таҳаммулпазиранд. Тавонони рушд дар pH-ҳои кам ё зиёд баданро бо афзалиятҳои муайян таъмин менамояд, зоро дар чунин шароит рақобат аз мавҷудоти дигар кам аст. Аммо дар мухити bemorxona, дар натиҷаи равандҳои мутобиқшавӣ, бактерияҳо ташаккул мебанд, ки натанҳо концентратсияи баланди H<sup>+</sup> ё OH<sup>-</sup>ро таҳаммул мекунанд, балки барои афзоиш ва устуворӣ ба он ионҳо ниёздоранд. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки чунин микроорганизмҳо дар маҳлулҳои безарааргардонӣ бοқӣ монанд.

Аз ҷумлаи омилҳои абиотикӣ, ки ба вазъияти ҷамъияти микроорганизмҳо таъсири мекунад- омилҳои уфунатҳои bemoristonӣ, бояд ба таъсири шадид ба радиатсияи ултрабунафш, рентген, доруҳои гуногун (доруҳо барои наркози нафас, антибиотикҳо ва гайра), антисептиқӣ ва дезинфексияҳо доҳил карда шаванд. Ҳамин тарик, микроорганизмҳо таъсири ин моддаҳоро новобаста аз марҳилаи мавҷудияти худ - сапрофитӣ ё паразитӣ аз сар мегузаронанд. Бактеритсиҷҳо ба микдор ва таркиби ҷамъи микробҳо таъсири танзимкунанда доранд. Инчунин бояд қайд кард, ки аз сабаби парокандашавии бактерияҳо (тақсим кардан аҳолии якхеларо ба вариантҳои бо хусусиятҳои морфологӣ, физиологӣ, биохимияӣ ва биологӣ фарқкунанда) дар bemorxona гуногуншаклии зарурии фенотипии шаклҳо дар асоси ягонаи генетикий пайваста эҷод карда мешаванд.



Мүхити экологии беморхонаи ҷарроҳӣ доимӣ нест. Он доимо тағириоти марҳила виро аз сар мегузаронад, ки ба ташаккули вариантҳои эпидемия ва тағириёбии пай дар пай дар давраи эпидемия оварда мера-сонад. Навъҳои эпидемияи патогенӣ хусусиятҳои физиологӣ, потенсиалҳои метаболикӣ ва вирусӣ мебошанд, ки мавҷудияти онҳоро дар ду шакл таъмин мекунанд: дар шакли мобилий ва биофилми сабт. Шакли мобилий ҳаракатро барои истеъмори макони нав таъмин менамояд ва биофилм аз шумораи зиёди омилҳои номусоиди зистмухитӣ муҳофизат мекунад. Натиҷаи мушоҳидаҳо нишон доданд, ки давраи паҳншавии эпидемияи *Pseudomonas aeruginosa* ҳамеша ба давраи пастшавии сатҳи сироятҳои стафилокок мувофиқ аст. Сипас, бо афзоиши ҳамзамони уфунатҳои стафилокок камшавии уфунатҳои Псевдомонас мушоҳида шуд. Давомнокии давра 4-5 сол буд.

Мӯҳлати будубоши микроорганизмҳои эҳтимолӣ дар мүхити берунаи беморхона метавонад хеле фарқ қунад.

Таркиб ва соҳтори микрофлораи беморхонаи ҷарроҳӣ аз намуд, технологияи тибии амалкунанда ва табииати патологияи асосии беморон вобаста аст.

Бо ин параметрҳо омилҳои афзалият-нокро муайян мекунанд. Ҳамин тавр, дар беморхонаҳои мушоҳидашуда бемороне, ки гирифтари бемориҳои меъдаву руда ҳастанд- бартарии ангезандаҳои оилаи *Enterobacteriaceae*, беморони рагҳои хунгард-стафилокок, дар беморони ба нигоҳубини маҳсус ниёздошта- *Pseudomonas aeruginosa* ва гайра вучуд дорад. Тамоми беморхонаҳои ҷарроҳӣ барои иваз кардани як патоген ба дигара什 тамоюли маъмулӣ надоранд. Динамика ва соҳтори микдори

микробҳо барои ҳар як беморхона инфицировӣ мебошанд. Патогенҳои бартаридашта стафилококки коагулаза-манфӣ, *S.aureus*, *P.aeruginosa*, *E.coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp*, *Enterococcus spp* ва *Candida spp*. мебошанд.

Дараҷаи ҳатари эпидемияи микроорганизмҳо гуногун аст. Баъзе аз онҳо бениҳоят пластикӣ мебошанд ва қодир ба паҳншавии фаврӣ ва беназорат дар беморхонаҳо, истеъмори шадиди ҷойҳои нави экологӣ мебошанд, дар ҳоле ки дигарон ин хусусиятҳоро надоранд. Муҳимтарин ҳолати уфунатҳои бемористонии чирку-септиқӣ бо стафилококки тобовар ба метициллин (MRSA), энтерококки тобовар ба ванкомицин (VRE), *Enterobacteriaceae* тобовар (ESBLs) ва фторхинолони тобовар ба *Pseudomonas aerugolazidapluza* алоқаманд аст. Омилҳое, ки ба ин таҳаввулот масъуланд, пурра омӯхта нашудаанд, аммо бешубҳа фишори интихобии антибиотикҳо нақши асосӣ дорад.

**Хулоса.** Барои пешгирий аз пайдоиши штамҳои бемористонӣ ҳифзи гуногуншаклии микрофлораҳои гардишкунанда бо истифодаи бомантиқи доруҳои зиддимикробӣ, аз ҷумла безарааргардонӣ, мухим аст. Вазифа аз мунтазам кам кардани шумораи микробҳо тавассути пешгирии дезинфексионӣ, ба ҷои ноил шудан ба пурра аз байн бурдани бактерияҳо тавассути концентратсияи баланди дезинфектантҳо, иборат аст. Кӯтохмуддат мондани бемор дар беморхона, ташкили кор бо риояи принсипҳои хоси фардӣ (шахсан хобонидан бо манипулятсия ва гайра), риояи гигиенаи дастӣ, чудо кардани беморон олуда ба штампи бактерияҳои аз ҷиҳати эпидемиологӣ мухим, гузаштан аз усуљҳои тартоза ба нимхушк дар пешгирий аз уфунатти бемористонӣ афзалият доранд.

## АДАБИЁТ

1. Адарченко А.А., Белокрысенко С.С. Микробиологическая диагностика и контроль за внутрибольничными инфекциями / А.А. Адарченко, С.С. Белокрысенко // "Здравоохранение Белоруссии". - 2006. - № 3. - С. 38-42.
2. Экология бактерий и их роль в природе /Воронин Е.С. и [и др.] //http://vetfac.nsau.edu.ru
3. Зубков М.Н. Неферментирующие бактерии: классификация, общая характеристика, роль в патологии человека. Идентификация *Pseudomonas spp.* и сходных микроорганизмов / М.Н. Зубков // Инфекции и антимикробная терапия. - 2003. - Т. 5. - № 1. - С. 24-30.



4. Исхакова Х.И., Влодавец В.В., Колкер И.И. Микробиологические аспекты внутрибольничных инфекций в хирургических стационарах / Х.И. Исхакова, В.В. Влодавец, И.И. Колкер // Ташкент: Медицина. -2007. - 134 с.
5. Литвин В.Ю. Случайный паразитизм микроорганизмов / В.Ю. Литвин // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2002. - № 1. - С. 52-55.
6. Литвин В.Ю. Экология возбудителей сапронозов / В.Ю. Литвин // М. -2008. - С. 20-34.
7. Литвин В.Ю., Емельяненко Е.Н., Пушкарева В.И. Патогенные бактерии, общие для человека и растений: проблема и факты / В.Ю. Литвин, Е.Н. Емельяненко, В.И. Пушкарева // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2006. - № 2. - С. 101-104.
8. Литвин В.Ю., Коренберг Э.И. Природная очаговость болезней: развитие концепции к исходу века / В.Ю. Литвин, Э.И. Коренберг // Паразитология. - 2009. - Т. 33. - № 3. - С. 179-191.
9. Литвин В.Ю., Пушкарева В.И. Факторы патогенности бактерий: функции в окружающей среде / В.Ю. Литвин, В.И. Пушкарева // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2004. Прил. - С. 83-87.
10. Литвин Ю.В., Пушкарева В.И. О возможном механизме формирования эпидемических вариантов возбудителей сапронозов в почве и воде / Ю.В. Литвин, В.И. Пушкарева // Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2004. - № 5. - С. 89-95.
11. Меркуров А.Э., Тартаковский И.С. Потенциальные патогенные бактерии в природе / А.Э. Меркуров, И.С. Тартаковский // М., - 2001. - С. 69-75.

## ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ И МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ В СТАЦИОНАРАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

**Х.Х. Ризоев, И.А. Кенжаяева**

1. Урологическое отделение клинической больницы "Мадади Акбар", Душанбе,  
Республика Таджикистан, 2. Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино".

В данной статье рассмотрены лишь некоторые экологические аспекты хирургических стационаров, понимание которых, несомненно, будет способствовать повышению мотивации персонала к тщательному выполнению мер антиинфекционной защиты, а также изучены приоритетные направления профилактики формирования госпитальных штаммов в стационарах хирургического профиля.

Санитарно-микробиологический мониторинг проводили в период 2016-2019 гг. при обследовании объектов окружающей среды хирургических стационаров г. Душанбе для определения общего микробного обсемене-

ния и санитарно-показательных микроорганизмов на наличие условно-патогенной микрофлоры, способных вызвать внутрибольничные инфекции. В хирургических отделениях было отобрано 2800 смывов с поверхностей различных объектов больничной среды, 64 пробы с поверхностей медицинского оборудования, 237 образцов, раневое отделяемое 100 больных с гнойно-септическими инфекциями.

**Ключевые слова:** внутрибольничные инфекции, гнойно-септические инфекции, микробный пейзаж, госпитальные штаммы, микробиологический мониторинг, хирургические стационары, профилактика.



## FEATURES OF IN-HOSPITAL PURULENT-SEPTIC INFECTIONS AND MICROBIAL LANDSCAPE IN SURGERY OF THE SURGICAL PROFILE

**Kh.Kh. Rizoev, I.A. Kenjaeva**

1.Urology Department of the "Madadi Akbar" clinical hospital, Dushanbe, Republic of Tajikistan, 2. Department of microbiology, immunology and virology State Educational Institution "Avicenna Tajik State Medical University"

This article considers only some environmental aspects of surgical hospitals, the understanding of which will undoubtedly contribute to increasing the motivation of staff to carefully implement anti-infection protection measures, and also studied the priority areas for the prevention of the formation of hospital strains in hospitals with a surgical profile.

Sanitary and microbiological monitoring was carried out in the period 2016-2019, when examining the environmental objects of surgical hospitals in Dushanbe to determine the total microbial seeding and sanitary-indicative

microorganisms for the presence of opportunistic microflora that can cause nosocomial infections.

In the surgical departments, 2800 washes were taken from the surfaces of various objects of the hospital environment, 64 samples from the surfaces of medical equipment, and 237 samples and wound detachment of 100 patients with purulent-septic infections.

**Keywords:** nosocomial infection, purulent-septic infections, surgical hospitals, microbial landscape, hospital strains, microbiological monitoring, surgical hospitals, prevention.

**Ризоев Хайридин Хайруллоевич - к.м.н., заведующий урологическим отделением клинической больницы "Мадади Акбар", главный уролог МЗ и СЗН РТ; e-mail: hai\_riz@mail.ru; тел.: (+992) 985-41-90-91**

**Rizoev Khayriddin Khayrullaevich - c.m.s., head of the urology Department of the "Madadi Akbar" clinical hospital, chief urologist MH and SP of the RT; e-mail: hai\_riz@mail.ru; tel.: (+992) 985-41-90-91**



## ПСИХИАТРИЯ

**ДАРЁФТИ ЧИГУНАГИИ ВОБАСТАГЙ БА МАВОДИ МУХАДДИР НАЗДИ МУЬТОДИНИ (ОДАТКАРДАҲОИ) ШИФОХОНАИ ҲАЗОРБИСТАРИ "ИБНИ СИНО"**

**Идрис Анвар, дотсенти кафедраи сиҳати мухити Пухантуни (Донишгоҳи) улуми тибии**

**Кобул, Абдулматин Идроқ, асистенти кафедраи улуми рафтори Пухантуни (Донишгоҳи) улуми тибии Кобул, Чумхурии Исломии Афғонистон.**

**Муҳиммият.** Сӯимасрафи мавод яке аз муъзилоти (мушкилоти) ҷиддии инсони утамаддиндар оғози асри XXI мебошад, ки ба шакли ҷаҳонӣ даромадааст, умдатарин ва аслитарин гувоҳи ин иддао, истифодаи сӯй ва рӯзафзуни иснсонҳо аз бархе маводи табиий ва санъатӣ дар ҷиҳати нашъагии худашон аст. маводе, ки ҳарчанд дар гузаштаҳои дур ба хотири набуди имконоти тадовӣ бурузи шиюъи (густариши) амрози сорӣ (сирояткунанда), ҷиҳати тадовии беморон истифода мешуд, valee насли ҳозир ин маводро барои мақсадҳои гайр аз тадовӣ ва дар ҷиҳати агрози (гарази) шахсӣ ва расидан ба оромиш ва нишоти козиб истифода мекунанд.

Ҳарчанд пешинаи ошноии башар бо ҳашҳош ба ҳудуди ҳафт ҳазор сол мерасад, аммо насли ҳозир беш аз ҳар насли дигар дар таърихи башар зиндагии ҳудро ба ин модда заҳрогин ва масмум намудааст.

Оморҳои мушахҳасшуда аз сӯйи созмонҳои байнамилалӣ, мисли Созмони Сиҳии Ҷаҳон (WHO) (ва Дафтари мубориза алайҳи ҷароим (чурм, гуноҳ) ва маводи мухаддир (UNODC) ҳикоят аз афзоиши рӯзафзуни тавлид ва масрафи маводи мухаддир дар сатҳи ҷаҳонӣ дорад. Дар соли 2015 м ҳудуди 250 миллион нафар маводи мухаддир масраф карданд. аз ин тэъдод ҳудуди 29,5 миллион нафар ё 4,0 % аз ҷамъияти бузургсоли ҷаҳон даргири масрафи мушкилсоз буданд ва аз ихтиолҳои масрафи мавод, аз ҷумла вобастагӣ ба мавод, ранҷ бурдаанд, ба асоси ин гузориш маводи афюнӣ музиртарин навъи мавод буда ва омили 70% аз асароти манғӣ бар ҷиҳати муртабит бо ихтиолҳои масрафи мавод дар сароссари дунё ҳаст [2].

Аз назари таъриҳӣ нахуст Сумуриён ва пас аз он Ошӯриён кухантарин қавмҳое ҳастанд, ки аз ҳашҳош сухан гуфтаанд ва табиони Ошӯрӣ низ дар асри ҳафтуми пеш аз милод

барои таскини дард аз ҳашҳош истифода кардаанд [4].

Муруре (назаре) ба осори илмии миллий ва байнамилалӣ. Дар як мақолаи таҳлилӣ, ки тавассути Abulfazl Sarajî, Hamid Amenî ва Ashraf Salehi дар соли 2009 нашр шудааст, таҳқиқот дар шаҳристони Ҳамини Эрон дар миёни 350 нафар анҷом шуда, муҳимтарин омил одати қасби лаззат ва қунҷкобӣ, 75,1%; ҳаста шудан ва фишори хона дар 45,4% аст [5].

Як таҳқиқ, ки дар соли 2003 тавассути Созмони Сиҳии Ҷаҳон (WHO) (ва Вазорати ҷиҳати кишвари Гана болои 2500 иштирок-кунандагони синну соли аз 15 то 25-сола, ки шомили мутааллимини макотиб ва ашхоси берунӣ буданд, иҷро гардид, нишон дод, ки маводи мухаддир дар байни ҷавонон ба таври назаррас мавриди истифода қарори мегирад [6].

Дар соли 1997 таҳқиқ таҳти үнвони "Паҳншавии истифодаи маводи қонунӣ ва гайрико-нунӣ дар Нидерланд" сурат гирифт. Натоиҷи ин таҳқиқ нишон дод, ки шиюъи (густариши) танбоку дар шаҳри Амстердам 71,6%, дар шаҳри Ротердам 39,4%, истифода аз алкул дар шаҳри Амстердам 80,2%, дар шаҳри Ротердам 77,4%, канabis мутаносибан дар шаҳрҳои мазкур 13% ва 6%, кокаин - 1% ва 2,6%, героин дар шаҳри Амстердам 2,0%, дар шаҳри Ротердам 5,0%% будааст[7].

Ба асоси ҳисоботи соли 2009 -и Дафтари UNODC тэъдоди истифодакунандагон муназами маводи мухаддир 940000 буда, ки аз ҷумла бар ин асос 230000 истифодакунандагони тарёқ, 120000 нафар героин ва 180000 ё 230000 нафар истифодакунандагони зарқӣ (инъексионӣ) мебошанд.

### Мақсади таҳқиқот:

-Дарёфти мизони истифода аз анвои муҳалифи маводи мухаддир назди афроди вобаста ба маводи мухаддир;



-Дарёфти чигунагии тариқи истифода аз маводи мухаддир;

-Дарёфти ҳазинаи (сарчашмаи) моли ношӣ аз масрафи маводи мухаддир назди афроди вобаста ба маводи мухаддир;

-Дарёфти чигунагии ташвиқи одаткардаҳо ба тарки маводи мухаддир.

**Равиши таҳқиқ (Methodology).** Дар ин таҳқиқ аз методи мақтаии тавсифӣ (Descriptive Cross- sectional) ҷиҳати баррасӣ ва мутолиаи ин таҳқиқ мавриди истифода қарор ҳоҳад гирифт.

**Маҳалли таҳқиқ.** Ин таҳқиқ дар шифохонаи "Ҳазорбистар" ба номи Ибни Сино ё Камп Феникс татбиқ мегардад.

Барои таъйин намудани ҳаҷми намуна сатҳи итминон 95% 100% ) ва ҳадди аъзами пазириши хато 5% мадди назар гирифта шудааст. Барои таъйин намудани ҳаҷми намуна аз формулаи Cochran's formula зайл истифода гардидааст:

**Метод ва намунагири (Sampling Method).** Дар ин мутолиа рӯйхати ҳамаи маризони дар шифохона бистарибуда аз мудир шифохона ҷамъоварӣ карда шуда, баъдан дар барномаи Excel рӯйхати ҳозирии маризон дар як шит дохил гардид ва баъдан тавассути барномаи Excel ба шакли соддai тасодуфӣ интихоб гардидааст.


**Натоиҷи таҳқиқ.** Аз маҷмӯи 306 тани интихобшуда дар ин таҳқиқ 284 нафари онҳо ба иштирок дар ин таҳқиқ ризоят нишон дода ва ба саволҳо ва пурсишнома посух ироа намудаанд ва 22 тани дигар ҳозир ба мусоҳиба нашуда ва ба иштирок дар ин таҳқиқ розӣ набуданд.

Ҳадди авсати (миёнаи) иштироккунандагон 28-34 сол, инҳироф (дуршавӣ) аз меъёри он 10-19 сол буда ва камтарин синни иштироккунандагон 18 сол ва бештарин синни онҳо 70 сол буд.

### Ҷадвали 1. Тавзехи иштироккунандагон бар ҳасби ҳолати маданий ва сатҳи таҳсилот.

| Ҳолати маданий       | Теъдоди афроди вобаста ба маводи мухаддир | %     |
|----------------------|---|-------|
| Мучаррад             | 111                                       | 39,08 |
| Мутаахил (оиладор)   | 173                                       | 60,92 |
| Таҳсилот             |   |       |
| Бесавод              | 122                                       | 42,96 |
| Мутавасита (миёна)   | 110                                       | 38,73 |
| Сонавӣ (баъди миёна) | 43  | 15,14 |
| Олий                 | 9   | 3,17  |


Шакли 1. Тавзехи иштироккунандагон бар ҳасби шуғл



56-маъмури низомӣ; 209-шуғли озод; 19-бекор


Аз тавзехи боло дониста мешавад, ки вобастагӣ ба маводи мухаддир падидаест, ки дар тамоми шуғлҳо вуҷуд дорад, махсусан вуҷуди 58 тан аз маъмурони низомӣ вобаста ба маводи мухаддир дар ин таҳқиқ нишондиҳандаи дастрасӣ ба маводи мухаддир дар марказҳои низомӣ ва пулис аст.

Омор ва рақамҳои ҷамъовваришуда дар ин таҳқиқ нишон медиҳад, ки бештарини моддаи мухаддир, ки дар байни одаткардаҳои иштироккунандагон дар ин таҳқиқ истифода мешавад, героин ё пудар (хока) мебошад.






Шакли 2. Маводи масрафӣ назди иштироккунандагон бар ҳасби %.



## Чадали 2. Тавзехи синни шурӯи масрафи маводи мухаддир назди иштироккунандагон.

| Синни шурӯи масрафи маводи мухаддир | Микдор | %     |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Камтар аз 12-солагӣ                 | 14     | 4,93  |
| 13-19-солагӣ                        | 131    | 44,13 |
| 20-30 -солагӣ                       | 112    | 39,44 |
| 30-50-солагӣ                        | 24     | 8,45  |
| Бештар аз50-солагӣ                  | 3      | 1,06  |
| Маҷмӯъ                              | 284    | 100   |

Шакли 4. Тавзехи омили шурӯи масрафи маводи мухаддир аз диди афроди вобаста ба маводи мухаддир (%).



Таскини дард; Саргармӣ; Тақвияти қувваи чинсӣ; Ошиқӣ; Мушкилоти оилавӣ; Дӯстон; Бекорӣ; Факр.

**Натиҷагарӣ.** Натоиҷи таҳқиқ нишондиҳанда ин аст, ки тезододи бештари афроди вобаста ба маводи мухаддир, ки ба ин маркази тадовӣ муроҷиат карда буданд, героин масраф мекарданд. Shisha маводест, ки дар

Ҳадди авсати (миёна) шурӯи масрафи маводи мухаддир назди иштироккунандагон дар ин таҳқиқ 21 сол ва камтарин сини шурӯи масраф назди афроди вобаста ба маводи мухаддир 10-солагӣ ва бештарин 54-солагӣ мебошад.

Аз омор ва рақамҳои ҷамъоваришууда аз ин таҳқиқ дар робита бо омиле, ки боиси шурӯи масрафи маводи мухаддир ва вобастагӣ ба ин мавод назди иштироккунандагон гардидааст, чунин натиҷа гирифта шуд, ки бештари иштироккунандагон вучуди дӯстони ноаҳл ва ҳамнишинӣ бо онҳоро омили рӯй овардани хеш ба масрафи маводи мухаддир донистаанд.

Қадами дувум бештар дар байни афроди вобаста ба маводи мухаддир истифода мешавад, ки ин мавзӯъ нишондиҳандаи тағирии ибтидои масрафи маводи мухаддир дар назди афроди вобаста ба ин мавод аз муходироти табиӣ ба мухадироти санъатӣ мебошад.

Дар таҳқиқи ҳозир яке аз муҳимтарин авомили гирифти масрафи мавод муюшират бо дӯстони ноаҳл баён шуда, ки ин амрдиқати бештари ҷавононро дар ҷиҳати интихоби дӯстони хеш ва таваҷҷуҳи хонаводаҳои муҳтарамро дар замина мебошад.

Натоиҷи ба дастомада гувоҳи ин воқеият аст, ки дар марҳалаи навҷавонӣ ва ҷавонӣ бештар ҳамсолон ва фишор аз сӯйи онҳо боиси гирифи афрод ба масрафи маводи мухаддир шудааст, ин дар ҳолест, ки дар синну соли дигар авомил; чун фишори сангини кор, бекорӣ ва соир мавзӯъотро баён карданд.

## АДАБИЁТ

1. ض. نیگ بیرون س. ن. علوی، تاریخچه مواد مخدر در افغانستان، کابل: دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنتون کابل، 1384.
2. ح. آسایش، ف. جهانگیر، م. قربانی، م. ت. بادله، ع. رضابور، م. ع. سلیمانی، م. منصوریان و م. نوروزی، "سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط روشهای مصرف مواد با عوامل س"، مجله توسعه پژوهش، صص 89-82، 1389.



3. عبد الله بن محمد، "تاریخ ظهور مواد مخدر اسباب و گسترش آندر" مواد مخدر در فقه اسلام، قصیم، دانشگاه اسلامی امام محمد بن مسعود، ص ص، ۲۶-۲۷، ۱۴۱۱ ق.

4. International Narcotics and Law Enforcement, Afghanistan National Urban Drug Use survey (2012), kabul: INL, 2012, pp. 1-4.
5. United Nation Office on Drug and Crime, "World Drug Report," UNODC, 2016.
6. United Nation Office on Drug and Crime, "World Drug Report," UNODC, 2016.
7. United Nation Office on Drug and Crime, "World Drug Report," UNODC, Vienna, 2014.

## ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ НАРКАЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ "ХАЗОРБИСТАР" ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО.

**Резюме.** Общие сведения: Наркотики оказывают негативное воздействие на различные аспекты жизни общества. Они могут усугублять социальные проблемы в обществе.

**Цель:** Изучить факторы, влияющие на наркозависимых пациентов клиники "Хазорбистар" (больница на 1000 коек) имени Ибни Сино.

**Методология:** Было проведено расшифровочное перекрёстное исследование в клинике "Хазорбистар" (больница на 1000 коек) имени Ибни Сино. В исследовании был использован простой метод случайной выборки.

**Результат:** из 306 отобранных в исследовании участвовало 248 человек. Средний возраст участников составил 34,28 года. Самому младому участнику исследования исполнилось 18 лет, самому старшему - 70 лет. Из 248 нар-

козависимых 177 (62,32%) потребляли героин, 62 (21,83%) - кальян, 31 (10,92%) - опий, 5 (1,67%) - каннабис, 1 (0,35%) - алкоголь, 2 (0,70%) - кокаин, 3 (1,06%) - трамадол. Курение было основным способом потребления наркотиков (95%). Наркозависимые пациенты тратят 50% своих доходов на приобретение наркотиков.

**Результаты:** Данные показывают, что наркозависимые пациенты в основном потребляли героин, кальян, опиум, коноплю, алкоголь, кокаин и трамадол. Наиболее частой причиной склонения к употреблению наркотиков были дружеские связи. Другими причинами были охмеление, бедность, любовь и безработица.

**Ключевые слова:** Наркотики, зависимость, способ употребления.

## DETERMINATION OF TYPES OF DRUG ADDICTION IN PATIENTS OF THE ABUALI IBN SINO "HAZOR BISTAR" CLINIC

**Background:** Narcotics have negative effect in different aspect of a society. It can increase social problem in a community.

**Objectives:** To investigate the factors that affect on narcotic user in 1000 bed hospital.

**Methodology:** This was a descriptive cross sectional study carried out in 1000 bed hospital. Simple random sampling technique was carried out in this research.

**Result:** 284 persons participated from 306 selected samples in the study. The mean of the age was 34.28 years old. The youngest was 18 and the oldest was 70 years old. Among 284

drug users, 177(62.32%) used heroine, 62 (21.83%) shisha, 31 (10.92%) opium, 5 (1.67%) cannabis, 1 (0.35%) alcohol, 2 (0.70%) cocaine, 3 (1.06%) tramadol. Smoking was main way of narcotic use(95%). Narcotic user spend 50% of their income for obtaining narcotics.

**Results:** The data shows that herion, shisha, opium, cannabis, alcohol, cocaine and tramadol were the narcotics that mostly were used by drug users. The most cause of tendency for usage of narcotics were friendship. Other causes were included hoppy, poverty, love and unemployment.

**Keywords:** Narcotics, dependence, mode of usage

**Идрис Анвар - доцент кафедры сухати муҳити Пуҳантуну (Донишгоҳи) улуми тибии Кобул, ЧИА.**

**Идрис Анвар - доцент кафедры экологии Кабулского медицинского университета, ИРА.**

**Idris Anwar - docent, department of Ecology, Kabul Medical University, IRA.**

## ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

### САМАРАНОКИИ КЛИНИКИИ ТАБОБАТИ УЛТРАБУНАФШИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ВИТИЛИГО

**Қосимов А.М.1, Нуралиев М.Д2. Хомидов М.Ф.3**

Муассисай давлатии Маркази клиникии чумхуриявии бемориҳои касбии Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1, Маркази шаҳрии бемориҳои пӯсту зуҳравӣ2, Ассоцисиатсияи дерматовенерологҳо ва косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон3

**Муҳиммият.** Витилиго яке аз бемориҳои табобаташ душвори пӯст ба шумор меравад, ки метавонад дар ҳама синну сол пайдо шавад, барои бемор нороҳатии эстетикиро ба вучуд меорад, бо душворӣ табобат мешавад.

Чараёни музмин, мавҷуд набудани усуљҳои самаранокиашон олии табобат актуалий будани зарурати коркарди муносибатҳои нави табобати витилигоро талаб меқунад [1,2]. Мақсади асосии табобати витилиги манъ кардани пешравии беморӣ, ҷараёни муътадили беморӣ ва баъдан регресси зуҳуроти клиникӣ ба шумор меравад. Яке аз усуљҳои асосии муосири табобати витилиги намудҳои гуногуни табобати ултрабунафш мебошад [1]. Дар солҳои охир оид ба самаранокии олии истифода намудани нурафкании борикхатай миёнамавчи ултрабунафш (УП УФВ)- и дарозии мавҷаш 311 нм дар табобати витилиги аз тарафи олимону мутахассисони хориҷаи наздик ва дур таҳқиқотҳои зиёде анҷом дода шудааст [2,3,4]. Диапазони спектралии мазкур дорои потенсиали олии энергетикӣ буда, асосан эпидермисро ҷалб мекунад, яъне он қабати пӯстро, ки дар он меланин тавлид мешавад, ҳамчунин дар натиҷаи истифода кардани дозаҳои пасти ултрабунафш ҳатари пайдо шудани номияҳо кам мешавад [3,4]. Гайр аз ин, УФВ ба меланоситҳои захиравии фолликулҳои мӯй таъсири стимуляционӣ расонида, дар шакли репигментатсияи перифолликулярӣ зоҳир мешавад. Таҳқиқотҳои сершуморро анҷом дода, ҳусусиятҳои бартарафдоштаи УФВ дар муқоиса аз ПУВА табобат [3,4,5] муайян карда шуданд, ки дорои ҳусусиятҳои репигментатсияи барвақт ва босуръат, профили ниҳоят пасти таъсирҳои манғӣ, набудани зарурати истеъмоли фотосенсибилизаци-

торҳо, истифодаи бехатар дар кӯдакон ва ҳомилаҳо мебошад [1,5,6].

Мақсади гузаронидани таҳқиқот омӯзиши самаранокии табобати беморони гирифтори витилиго бо нурафкании борикхатай миёнамавчи ултрабунафши дорои дарозии мавҷашон 311 нм мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Фототерапияи борикхати (311нм) дар 74 бемор (55 нафар зан ва 19 мард) синну соли аз 7 то 42 сола (синну соли миёна 25 сол мебошад) гузаронида шуд. Ҳангоми таъйин кардани дозаи ибтидоии нурафканӣ ҳассосияти инфириодии беморон нисбат ба равшании ултрабунафшро ба эътибор гирифтан лозим аст. Нурафканиро бо дозаи УФВ 0,1-0,36 Дж/ см<sup>2</sup> сар карданд ва бо режими 2-3 маториба дар ҳафта гузарониданд. Ҳар як протседураи дозаи яккаратаро то 2-20% то пайдо шудани эритемаи мӯътадил зиёд карданд ва баъд аз ин онро доимӣ гузоштанд. Протседура дар шакли монотерапия гузаронида шуд, аз воситаҳои иловагӣ қремҳои намкунандаги истифода шуданд. Дозаи максималии нурафканӣ аз 0,74 то 3,66 Дж/см<sup>2</sup>/ ба ҳисоби миёна 2,31 Дж/см<sup>2</sup>/ фарқ мекард. Дар давоми тамоми курси табобат беморон аз 10 то 126 протседура ( микдори миёнаи курсҳои протседураҳо 65) бо курси умумии дозаи нурафканӣ аз 4,4 то 242,8Дж/см<sup>2</sup> ( ба ҳисоби миёна 85 Дж/ см<sup>2</sup>) қабул карданд. Баҳогузории самаранокӣ дар асоси шохиси VIDA гузаронида шуд, ки аз баҳогузории субъективии дараҷаи фаъолнокии витилиги иборат буд.

#### **Натиҷаҳои ба даст овардашуда.**

Дар 57 бемор ( 77%) шакли вулгарии витилиго , дар 7 бемор (9,6%)-сегментарӣ, дар 6 (8%) -фокалий, дар 3 бемор (4%)-акрофаси-



алӣ, дар 1 бемор (1,4%)- универсалӣ ташхис карда шуд. Пешравии беморӣ дар 56 бемор (75,7%) марҳалаи статсионарӣ дар 12 бемор (16,2%), репигментасияи гайри ихтиёරӣ дар 6 бемор (8,1%) ба мушоҳида расид. Майдони лонаи осеб аз 1 то 79% -и майдони ҳамаи қабатҳои пӯст фарқ мекард. Дар 17 бемор (23%) аз як то якчанд невуси Сеттон диде шуд. Нурафкани мижгонҳо, абрувон, мӯйҳо дар сари 35 бемор (47%) ба мушоҳида расид.

Холатҳои оилавии беморӣ дар 26 бемор (35%) ба қайд гирифта шуд. Дар 16 бемор (21,6%) бемории роҳи ҳозима, дар 6 (8,1%)-гадуди сипаршакл, дар 4 бемор (5,4%) -узвҳои ЛОР ошкор карда шуд.

Табобати бештари беморон хуб гузашт. Дар ҳамаи беморон дар протсесси табобат эритемаи ночиз ва ё возехини мӯътадил ба назар расид, ки эҳсосоти субъективиро ба вучуд наоварданд. Дар 6 бемор (8%) дар протсесси табобат эритемаи интенсивиро дар лонаҳои осеб мушоҳида карданд, дар 4 нафар (5%) -варами ночизи милкҳо дар 6 (8%)-пӯсти шахшӯл; дар 12 бемор (17%) ҳориҷ, дар 4(5%)- хушкии пӯст ба мушоҳида расид. Дар 7%-беморон (10%) гиперпигментасияи пӯсти атрофи витилиго диде шуд, ки баъди якчанд моҳи баъди анҷом додани курси фототерапия ба мушоҳида мерасад.

Дар натиҷаи табобат таъсири мусбат дар 56 бемор (75,7%) диде шуд: шифоёбии клиникӣ дар 3 бемор (4,1%); хеле беҳтар шу-

дан - дар 28 бемор (37,8%), беҳтаршавӣ- дар 25 бемор (33,8%), таъсири набуд дар 18 (24,30%) ба назар расид.

Пас аз курси фототерапияи борикҳата (31/нм) камшавии аз ҷиҳати оморӣ муҳими бузургии шоҳиси VIDA аз 3 то 1 балл ( $P=0,004$ ) муқаррар карда шуд, ки аз камшавии фаъолнокии беморӣ таҳти таъсири табобати гузаронидашуда гувоҳӣ медиҳад. Фототерапияи борикҳат дар табобати витилигои вулгарӣ, сегментарӣ, фоналий ва акрофассионалий самаранок буд. Дар беморони гирифтори шакли универсалии беморӣ табобат бе самар буд.

**Хулоса,** табобати ултрабунафшии борикҳати миёнамавчи дарозии мавҷаш 311 нм усули самараноки табобати беморони гирифтори шаклҳои вулгарӣ, сегментарӣ, фокалий ва акрофассиалии витилиго ба ҳисоб меравад. Бо мақсади ба даст оварданни натиҷаи возехи самаранокии клиникии табобати аксари бештари беморон гузаронидани курси тӯлонии фототерапия (то 50 протседура) зарур мешавад. Самаранокии табобат бо зиёд шудани миқдори протседураҳо меафзояд. Табобати ултрабунафшии борикҳати (311 нм) миёнамавчи беморони гирифтори витилиго усули беҳатари табобати мавзей ба ҳисоб меравад ва истифода намудани фотосенсибилизаторҳоро талаб намекунад, аксуламалҳои манғии барои онҳо хосро ба вучуд намеорад

## АДАБИЁТ

1. Hann S.K., Gauthier Y., Benzekri L. Generalized vitiligo. In: Picardo M., Taieb A., eds. Vitiligo. Springer; 2010. Ch.1.3.2: 41-9.
2. Симонова Н.И. Иммунопатогенетические аспекты витилиго и методы их коррекции // дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук. - 2013. - С.63.
3. Akdeniz N., Yavuz I.H., GunesBilgili S., Ozayd?nYavuz G., Calka O. Comparison of efficacy of narrow band UVB therapies with UVB alone, in combination with calcipotriol, and with betamethasone and calcipotriol in vitiligo. J Dermatolog Treat. - 2014. - Vol. 25, N. 3. - P. 196-199.
4. Cheng Y.P., Chiu H.Y., Jee S.H., Tsai T.F. Excimer light phototherapy of segmental and non-segmental vitiligo: experience in Taiwan // PhotodermatolPhotoimmunolPhotomed. - 2012. - Vol. 28, N. 1. - P. 6-11.
5. Esfandiarpour I., Ekhlassi A., Farajzadeh S., Shamsadini S. The efficacy of pimecrolimus 1% cream plus narrow-band ultraviolet B in the treatment of vitiligo: a double-blind, placebo-controlled clinical trial // J. Dermatol. Treat. - 2009. - Vol. 20, N. 1. - P. 14-18.
6. Falabella R., Barona M.I. Update on skin repigmentation therapies in vitiligo // Pigment Cell Melanoma Res. - 2009. - Vol. 22, N. 1. - P. 42-65.



## КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ВИТИЛИГО

Косимов А.М.1, Нуралиев М.Д2. Хомидов М.Ф.3

Государственное учреждение Республиканский клинический центр профессиональных болезней МЗСЗНРТ (г.Душанбе) 1, Городской центр кожных и венерических болезней (г.Душанбе) 2, Ассоциация дерматовенерологов и косметологов Республики Таджикистан3

### Резюме.

Хроническое течение витилиго, отсутствие высокоэффективных методов терапии обуславливают актуальность разработки новых подходов к лечению витилиго. Одним из основных современных методов лечения витилиго является различные виды ультрафиолетовой терапии, который оказывает стимулирующее влияние на меланоциты приводит к ускоренной репигментации, и обладает низким профилем побочных эффектов.

С целью изучения эффективности терапии больных витилиго узкополосным средневолновым ультрафиолетовым излучением с длиной волны 311 нм обследовано 74 пациента в возрасте от 7 до 42 лет (средний возраст 25 лет). Максимальная доза облучения варьировала от 0,74 до 3,66 Дж/см<sup>2</sup> (в среднем 2,31 Дж/см<sup>2</sup>). Всего на курс лечения больные получали от 10 до 126 процедур (среднее курсовое количество процедур 65)

с суммарной курсовой дозой облучения от 4,4 до 242,8 Дж/см<sup>2</sup> (в среднем 85 Дж/см<sup>2</sup>). Лечение большинством пациентов переносилось хорошо. У всех больных в процессе терапии наблюдали незначительную или умеренно выраженную эритему, которая не вызывала субъективных ощущений. Клиническое выздоровление отмечали у 3 больных (4,1%), значительное улучшение - у 28 больных (37,8%), улучшение - у 25 пациентов (33,8%), эффект отсутствовал у 18 (24,30%). Выявлено, что узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия с длиной волны 311 нм является эффективным методом лечения больных вульгарной, сегментарной, фокальной и акрофациальной формами витилиго. Данный метод является безопасным и не вызывает побочные реакции.

**Ключевые слова:** витилиго, узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия.

## CLINICAL EFFECTIVENESS OF ULTRAVIOLET THERAPY FOR VITILIGO PATIENTS

A.M. Qosimov, M.D.Nuraliev, M.F. Homidov

State Institution Republican Clinical Centre for Occupational Diseases Ministry of Health Social Protection of the Republic of Tajikistan, City Centre for Skin and Venereal Diseases, Association of Dermatovenerologists and Cosmetologists of the Republic of Tajikistan.

The chronic course of vitiligo, the absence of highly effective methods of therapy determine the relevance of developing new approaches to the treatment of vitiligo. One of the main modern treatments for vitiligo is various types of ultraviolet therapy, which stimulates melanocytes, leads to accelerated repigmentation, and has a low profile of side effects. In order to study the effectiveness of therapy of vitiligo patients with narrow-band medium-wave ultraviolet radiation with a wavelength of 311 nm, 74 patients aged from 7 to 42 years (average age 25 years) were examined. The maximum radiation dose varied

from 0.74 to 3.66 J / cm<sup>2</sup> (on average, 2.31 J / cm<sup>2</sup>). In total, for the course of treatment, patients received from 10 to 126 procedures (average course number of procedures 65) with a total course dose of radiation from 4.4 to 242.8 J / cm<sup>2</sup> (average 85 J / cm<sup>2</sup>). Treatment was well tolerated by most patients. All patients in the course of therapy observed insignificant or moderately pronounced erythema, which did not cause subjective sensations. Clinical recovery was noted in 3 patients (4.1%), significant improvement - in 28 patients (37.8%), improvement - in 25 patients (33.8%), the effect was absent in 18 (24.30%). It was revealed that



narrow-band medium-wave ultraviolet therapy with a wavelength of 311 nm is an effective method of treating patients with vulgar, segmental, focal and acrofacial forms of vitiligo.

This method is safe and does not cause side reactions.

Key words: vitiligo, narrow-band medium-wave ultraviolet therapy.

**Қосимов Олим Исмоилович** -профессори кафедраи дерматовенерология бо курсикосметологияи ДТБКСТ, д.и.т.

**Қасымов Олим Исмаилович** - профессор кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии ИПО МЗ и СЗ РТ, д.м.н.

**Kasymov O.I.** - Department of Dermatology and STIs with Cosmetology course, Institute of Postgraduate Medical Education, Dushanbe, Tajikistan professor doctor of Medical Sciences

## ҲОМИЛАГӢ ВА ҲАДШАҲОИ КЕЛОИДӢ

**Қосимов О.И1., Муниева С.Х2., Ҳомидов М.Ф. 3., Нуралиев М.Д4.**

1. Маҷмааи тандурустии "Истиқлол", 2.ДТБКСТ, 3.Ассоциатсияи дерматологҳо ва косметологҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4. ДМТ.

**Муҳиммият.** Ҳадشاҳои келоидӣ (аз юнонӣ kele - кане ва oides - монанд) яке аз наਮудҳои ҳадшаҳои пӯст мебошад, ки дар натичаи дегенератсияи бофтаҳои нарми дерма пайдо шуда, хосияти модарзодӣ ва ё иктисобӣ (пайдошуда) дорад [3,4,9]. Дар баробари назарияҳои сершумор оид ба патогенези ҳадшаҳои келоидӣ, баъзе муҳаққиқон тавлид шудани ҳадшаҳои келоидиро ба ихтиlolҳои эндокринӣ алоқаманд медонанд, ки аз дисбаланси гармонҳои ҷинсӣ ба тарафи баланд шудани андрогенҳо иртибот дорад [1,5,7]. Маълум аст, ки яке аз сабабҳои тағйиротҳои метаболикии организм ва дисбаланси гармонҳои ҷинсӣ ҳомилагӣ ба шумор меравад, ки дар он тағйиротҳои физиологии пӯст ва изофаҳои он ба амал меояд. Этиологияи осебҳои маҳсуси пӯст, ки ҳангоми беморӣ ошкор карда мешаванд, ба таври нокифоя омӯхта шудаанд. Бештари мутахассисон онҳоро бо бозсозиҳои физиологии гормоналӣ ва иммунӣ дар давраи гестатсия алоқаманд меҳисобанд [1,5,6,8]. Сабаби бевоситаи пайдо шудани бемориҳои пӯст ҳангоми ҳомилагӣ осеб дидани лифҳои бофтаҳои нарм ба ҳисоб меравад, дар ин маврид қашишхӯрии пӯст ба назар мерасад [1,2,4,6,9].

Мақсади гузаронидани таҳқиқот омӯхтани хусусиятҳои клиникии ҷараёни ҳадшаҳои келоидии пӯст дар ҳомилаҳо мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Ҳамагӣ 64 дуҳтар ва зани дорои ҳадшаҳои келоидии пӯст таҳқиқ шудааст. Синну соли беморон аз 18 то 32 солро ташкил дод. Гурӯҳи асосири ҳомилаҳои дорои ҳадшаҳои келоидии пӯст (31 нафар) ташкил доданд, ки аз онҳо 12 нафар дар ҳафтаи аввали триместри ҳомилагӣ, 19 нафар дар марҳалаи дуюм қарор доштанд. Гурӯҳи назоратиро 33 бемори дорои ҳадшаҳои келоидӣ ташкил доданд, ки дар онҳо ҳомилагӣ дидা намешавад. Баҳогузории муқоисавии манзараи клиникии пӯст аз рӯи шкалаи Ванкувер дар модификатсияи Фистал Н.Н.(с.2006) гузаронида шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Дар гурӯҳи асосии беморон дар ҳамаи занҳо келоидҳо то саршавии ҳомилагӣ пайдо шудаанд, аммо дар вақти ҳомилагӣ дард, хориш ва парестезия дар мавзеи ҳадша қувват мегирад, ки ин сабаби муроҷиат кардани онҳо ба клиника мегардад.

Мо муқаррар намудем, ки сабабҳои пайдоиши келоидҳо ва ҷойгиршавии онҳо дар ҳарду гурӯҳ як хел буд (64 бемор). Ҳадшаҳои посттравматикӣ дар 12 бемори гурӯҳи асосӣ ва дар 14 нафар гурӯҳи назоратӣ ; пасазҷарроҳӣ мутаносибан дар 11 ва 13 нафар худ ба худ пайдо шуда, мутаносибан дар 8 ва 6 бемор.

Аз 24 ҳолати ҳадшаҳои пасазҷарроҳӣ сабаби пайдоиши ҳадшаҳо дар 7 ҳолат keletal



лоидхо пас аз апендэктомия, дар 11 ҳолат пас аз ислохи ҷарроҳии келоидхо, дар 6 ҳолат пас аз нест шудани фурункул буданд.

Дар 26 ҳолати посттравматикии хадшаҳо сабаби пайдо шудани хадшаҳо дар 17 нафар бемор сӯхтан аз оби ҷӯшомада ва ашёҳои сӯзон, дар 5 бемор- шӯълаи оташ, дар 4 нафар - аз кислотаҳо буд. Хадшаҳои келоидии худ ба худ пайдошуда дар беморони ҳарду гурӯҳ (14 нафар) бе ягон сабаби возех ва асосан дар пӯсти бадан, рӯй ва гардан ташаккул ёфтаанд.

Ҳангоми муюина кардани лонаҳои патолоғӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ баъзе ҳусусиятҳои клиникӣ ошкор карда шуданд. Келоидҳо саҳт, гафси дорои сатҳи ноҳамвони танобакҳо буда, асосан берун аз ҳудуди хадша паҳн шуда буданд ва ранги сурх- гулобии равшан бо зуҳуроти теленгиоэктайӣ, минтақаҳои периферии пӯсиши солимро фаро гирифта буданд.

### **Чадвали 1. Тавсифи муқоисавии клиникии хадшаҳои келоидӣ дар гурӯҳҳои таҳқиқшуда.**

| № | Нишондиҳандаи хадша    | Ҳомилаҳо (n=31)   | Ҳомила набудаҳо (n=33) |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Баландии хадша         | $3,58^* \pm 1,12$ | $2,03^* \pm 0,17$      |
| 2 | Васкуляризатсияи хадша | $3,6^* \pm 0,13$  | $2,8^* \pm 0,18$       |
| 3 | Пигментатсияи хадша    | $2,8^* \pm 0,21$  | $2,5^* \pm 0,11$       |
| 4 | Чандирӣи хадша         | $3,21^* \pm 0,24$ | $2,12^* \pm 0,21$      |
| 5 | Градиенти ҳарорат      | $3,19^* \pm 0,21$ | $0,56^* \pm 0,21$      |
| 6 | Хориш, парестезия      | $3,24^* \pm 0,11$ | $1,28^* \pm 0,18$      |
| 7 | Дард                   | $4,34^* \pm 0,18$ | $1,18^* \pm 0,12$      |
| 8 | Нишондиҳандаи умумӣ    | <b>23,96</b>      | <b>12,47</b>           |

Чараёни нисбатан вазнини клиникии хадшаҳои клиникӣ дар гурӯҳи занҳои ҳомила ба қайд гирифта шуд. Балли умумӣ дар ин гурӯҳ 23,96 буд, ки назар ба гурӯҳи назоратӣ 2 маротиба зиёд буд. Фарқиятҳои муҳим дар манзараи клиникии хадшаҳои келоидӣ дар гурӯҳи ҳомилаҳои дорои хадшаҳои келоидӣ дар гурӯҳи ҳомилаҳои дорои хадшаҳои келоидӣ дар баландии ( $3,58 \pm 1,12$ ), зичии ( $3,21 \pm 0,24$ ), васкуляризатсия ( $3,6 \pm 0,13$ ) ва пигментатсия ( $2,8 \pm 0,21$ ) - и хадшаҳо зоҳир гаштанд, ки дар муқоиса аз нишондиҳандаҳои мазкур дар гурӯҳи назоратӣ ба таври эътиимоднок баланд буданд.

Дар гурӯҳи асосии таҳқиқшуда ҳарорат дар мавзеи хадша назар ба гурӯҳи назоратӣ ( $P<0,05$ ) баланд буд. Дар асоси нишондиҳан-

даҳои термометрия нишон дода шудааст, ки градиенти ҳарорат дар мавзеи хадша дар беморони гурӯҳи асосӣ назар ба гурӯҳи назоратӣ 5,7 маротиба баланд буд (3,19 дар муқобили 0,56). Ҳусусиятҳои маҳсусан фарққунанда нишондиҳандаи дард буд дар мавзеи келоид, хориш ва парестезия, ки дар занҳои ҳомилаи дорои келоид ба таври эътиимоднок баланд буд ( $3,24 \pm 0,11$  и  $4,34 \pm 0,18$ ), назар ба гурӯҳи назоратӣ ( $1,28 \pm 0,18$  и  $1,18 \pm 0,12$ ).

Хулосаҳо. Чараёни клиникии хадшаҳои келоидӣ дар ҳомилаҳои дорои аломатҳои протесси илтиҳобӣ, тамоюл ба рушди перифериву қувватгирии ҳҳососоти субъективӣ дар минтақаи хадша мебошад.

Заминаи гормоналии занҳои ҳомила ба чараёни нисбатан вазнинтари хадшавҳои



келоид (2 маротиба бештар) майл доранд. Ипро нақши патогении дисбаланси (ному-

таносибии) гормоналии ташаккулт келоидхо тасдиқ мекунад.

## АДАБИЁТ

1. Батыршина С.В. Кожа и женские половые гормоны. Влияние заместительной гормональной терапии на состояние кожи. /С.В. Батыршина// Акушерство, гинекология и андрология. 2015. Т.86. №.С. 11-15.
2. Владимирова О.В./Опыт первичной и вторичной профилактики избыточного рубцеобразования. //Медицинский вестник Северногокавказа. 2009.№1. С.30-31.
3. Жидкова Ю.Ю., Пеньевская Н. А, Степанова Э.Ф. Предпосылки к совершенствованию фармакопрофилактики гипертрофических и келоидных рубцов. Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. 2012.Т.3.№18. С.12-15.
4. Таганов А.В., Бизунова М.А., Криницына Ю.М., Сергеева И.Г. /Анализ методов лечения келоидных рубцов. //Клиническая дерматология и венерология. 2017.№ 5.С.97-102
5. Возможности терапии косметологических проявлений у девочек с синдромом поликистозных яичников /Е.П. Хащенко, Е.В. Уварова, Н.А. Буралкина, Ф.Ш. Мамедова, И.А. Киселева // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2015. №6.стр. 40-45
6. Hochman B, Isoldi FC, Furtado F, Ferreira LM New approach to the understanding of keloid: psychoneuroimmune-endocrine aspects. ClinCosmetic InvestiDermatol. 2015.№8. p.67-73.
7. Kerfant N, Gasnier P, Boloorchi A: Spontaneous keloids: about a rare case. Ann ChirPlastEsthet 2011.№56.p.339-341.
8. Koike S, Akaishi S, Nagashima Y, Dohi T, et al. Nd:YAG laser treatment for keloids and hypertrophic scars: an analysis of 102 cases. PlastReconstrSurg Glob Open 2015.p. 272.
9. SchneiderM,MeitesE,DaaneSP:Keloids:whichtreatmentisbestfor yourpatient JFam Pract. 2013. №62. p.227-233.

## БЕРЕМЕННОСТЬ И КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ

\* Косимов О.И1., Муниева С.Х2, \*\*Хомидов М.Ф.3, Нуралиев М.Д.4

1. Медицинский комплекс "Истиклол".2. Department of Dermatology and STIs with Cosmetology course, Institute of Postgraduate Medical Education, Dushanbe, 3. Ассоциация дерматовенерологов и косметологов Республики Таджикистан, 4 Таджикский национальный университе

### Резюме.

**Актуальность.** Этиология специфических поражений кожи, выявляемых при беременности, изучена недостаточно. Большинство специалистов связывают их с физиологической гормональной и иммунной перестройкой в период гестации.

Целью исследования явилось изучение особенностей клинического течения келоидных рубцов кожи у беременных.

**Материал и методы исследования.** Было обследовано 64 девушек и женщин с келоидными рубцами кожи. Возраст больных колебался от 18 до 32-х лет. Все пациентки были разделены на основную и конт-

рольную группы. Сравнительная оценка клинической картины рубцов кожи проводилась по Ванкуверской шкале - Vancouver Scar Scale (Baryza MJ, Baryza GA, 1995), модифицированной Фисталь Н.Н. (2006).

**Результаты и обсуждения.** Гормональный фон беременных женщин предрасполагает к более тяжелому течению келоидных рубцов (в 2 раза). Течение келоидных рубцов у беременных характеризуется признаками воспалительного процесса, тенденцией к периферическому росту и усилинию субъективных ощущений в зоне рубца.

**Ключевые слова:** беременность, келоидные рубцы, гормональный фон



## PREGNANCY AND KELOID SCARS

**Kasymov O.I.1, Munieva S.H. 2, Homidov M.F.3, Nuraliev M.D 4**

1. Medical complex "Istiqlol", 2. Department of Dermatology and STIs with Cosmetology course, Institute of Postgraduate Medical Education, Dushanbe, 3. Association of Dermatovenerologists and Cosmetologists of the RT, 4. Tajik State National University (Dushanbe)

### Abstract.

**Background.** The etiology of specific skin lesions detected during pregnancy is not well understood. Most experts associate them with physiological hormonal and immune restructuring during gestation. The aim of the study was to study the features of the clinical course of keloid skin scars in pregnant women.

**Material and research methods.** 64 girls and women with keloid skin scars were examined. The age of patients ranged from 18 to 32 years. All patients were divided into the main and control groups. A comparative assessment of

the clinical picture of skin scars was carried out according to the Vancouver Scar - Vancouver Scar Scale (Bazyra MJ, Bazyra GA, 1995), modified by Fistal N.N. (2006).

**Results and discussions.** The hormonal background of pregnant women predisposes to a more severe course of keloid scars (2 times). The course of keloid scars in pregnant women is characterized by signs of an inflammatory process, a tendency to peripheral growth and an increase in subjective sensations in the scar zone.

**Keywords:** pregnancy, keloid scars, hormonal background

**Косимов Олим Исмоилович** - профессор кафедры дерматовенерологии и курса косметологии ДТБКСТ, д.и.т.

**Касымов Олим Исмаилович** - профессор кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии ИПО МЗ и СЗ РТ, д.м.н.

**Kasymov O.I.** - Department of Dermatology and STIs with Cosmetology course, Institute of Postgraduate Medical Education, Dushanbe, Tajikistan professor doctor of Medical Sciences



## ПЕДИАТРИЯ

### ЗУХУРОТИ ЭПИДЕМИОЛОГИВУ КЛИНИКИИ ФОСФАТ-ДИАБЕТ ДАР КҮДАКОН

**Абдуллаева Н. А.1, Хайдарова О.Ф.1, Кадирова М.Р.2 Нуров Р.М3.**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кўдакон (мудири кафедра н.и.т. дотсент Л.А. Бабаева ) -и МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино; Шульбаи нефрологияи МДМТ -и "Истиқлол", МД "Маркази чумхурияти пешгирӣ ва мубориза бо СПИД".

**Муҳиммият.** Аҳамияти фосфат-диабет барои кўдакон ҳангоми ихтиилолҳои каналчаҳо зоҳир мегардад, вай табобати дар тӯли тамоми ҳаётро, ки ба бартарафсозии зуҳуроти клиникӣ ва деформатсияҳои устухонҳо равона карда шудаанд, талаб мекунад. Дар ин беморӣ вайроншавии ҷаббидани барьакси фофор дар хун дар каналчаҳои гурдаҳо ба амал меояд, дар натиҷаи ин сатҳи он паст мешавад. Пайдо шудани диабет дар заминай ихтиилолҳои генетикӣ пайдо мешавад ва яке аз зуҳуроти рахити онкогенӣ ба шумор мерарад. Сабаби пайдо шудани ин беморӣ нуқсонҳои вазнини каналчаҳои проксималӣ ва дисталии гурдаҳо бо вайроншавии реабсорбсияи аминокислотаҳо, глюкоза ва фосфор ба ҳисоб мераванд. Гиперфосфатурия, гипофосфатемия, баланд шудани фаъолнокии фосфатази ишқорӣ ва пайдо шудани тағииротҳои рахитмонанди скелет ба амал меоянд, ки нисбат ба табобати витамини Д дар дозаҳои маъмулӣ муқовимат (резистентнокӣ) нишон медиҳанд.

**Мақсад:** омӯхтани зуҳуроти клиникии фосфат-диабет дар кўдакон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот:** мо таҳлили ретроспективии 43 таърихи бемории беморони гирифтори фосфат-диабетро, ки дар синну соли аз 1 то 5-соларо дар бар мегирифтанд, анҷом додем. Дар таҳқиқоти мо 20-дунтар ва 23 писар буданд.

Беморон дар МД Мачмааи тандурустии "Истиқлол" дар шульбаи нефрологӣ бистарӣ буданд. Ташхис дар асоси маълумотҳои лабораторӣ гузошта шуд, ки динамики ионҳо таҳти таъсири табобати гузаронидашуда меъёри баҳогузории самаранокии табобат буд. Ин чизҳо дар назар гирифта шуданд: анамнез, нишондиҳандаҳои клиникӣ (параметрҳои инкишофи ҷисмонӣ, ҳусусияти

ғизо), нишондиҳандаҳои таҳқиқоти таҳлили умумии пешоб, хуни периферӣ, таҳлили биохимиявии хун (сатҳи Ca , P ва фосфатази ишқорӣ), рентгенограммаи андомҳо.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Аз анамнез дер бистарӣ кунонидани беморон маълум мешавад, клиникаи беморӣ маъмулан, дар он даврае зоҳир мегардад, ки вақте ки кўдак рост истодан ва роҳ рафтандро ёд мегирад. Деформатсияи возехи скелет, асосан андомҳои поёнӣ ва буғумҳои соку попанча, қаҷшавии О-шакли поҳо дар 26 кўдак дида шуд, ки 60%-ро ташкил дод, қаҷшавии X-шакли поҳо дар 22 кўдак-40%, зуд мондашавӣ, тағиир ёфтани роҳгардӣ (роҳгардии гоз), дардмандии устухонҳо ва мушакҳо ба назар расид, муайян карда шуд, ки кўдакон витамини Д-ро на бо мақсади профилактикӣ ва на бо мақсади табобати рахит қабул накардаанд, табобат бо дозаи маъмулии витамини Д (2000-5000МЕ дар шабонарӯз) бесамар буд ва деформатсияи устухонҳо пеш рафта авҷирифт.

**Фосфат** - диабет бо рахити маъмулии Д-дефитсити ҷиҳатҳои монанд дошт, аммо бо ин фарқ мекард, ки ки ҳангоми ин беморӣ алломатҳои умумии заҳролудшавӣ вуҷуд на доштанд, ҳолати умумии беморон қаноатбахш буд. Таваққуфи қадкашӣ дар 68% (маҳсусан дар писарҳо), паканагӣ (асосан аз ҳисоби номутаносиб кӯтоҳ будани пойҳо) ба назар расид. Дар айни замон сустии мушакҳо дида нашуд, кўдакон фаъол буданд. Данлонҳо дер баромаданд, кариоз мавҷуд буд, гипоплазияи эмал ба мушоҳида расид. Дар бештари кўдакони таҳқиқшуда тағииротҳои рахитии устухонҳо ба қайд гирифта шуд: устухонҳои косахонаи сар "сари квадратшакл", дер маҳкам шудани нармаки калони сар, дар қафаси сина "қафаси синаи



мург ё синаи мӯзадӯз", тасбехҳои рахитӣ, дастпонаҳои рахитӣ. Дар сутунмуҳра қашавии типи лордоз ва сколиоз. Деформатсияҳои вазнини устуҳонҳо боиси маъюшавии кӯдакон гаштааст. Аз маълумотҳои лабораторӣ ошкор карда шуд: дар таҳлили умумии хуни 83%-и кӯдакон камхунии нормоҳромӣ дида шуд, дар таҳлили биохимики хун - гипофосфатемияз дар -85%-и кӯдакон 0,9- 1,2 ммоль/л буд, дар меъёр 1,29-2,26ммоль/л аст, баланд шудани фаъолнокии фосфатази ишқорӣ аз 186- 492ЕД/л дар-96%-и кӯдакон дар меъёр 38 - 139ЕД/л. аст.

Дар таҳлили шабонарӯзии пешоб фосфатурия-76% ба мушоҳида расид хеле баланд шудани экскретсияи фосфатҳо бо пешоб (4-5 маротиба аз меъёр зиёд) доимӣ набуд ва аз фаъолнокии протсесси патологӣ вобастагӣ дошт. Гипокалсемия дар 45%-и кӯдакон аз 1,1-1,7 ммоль/л дида мешуд, дар меъёр 2,5-2,87ммоль/л аст. Дар таҳқиқоти рентгенологии устуҳонҳои андомҳои поёнӣ протсессҳои возеҳи гиперплазияи остеомалятсия ва остеоидӣ, ҳамчунин соҳтори лифҳояш дурушти моддаи исфандии устуҳонҳо дида шуд.

**Табобат.** Дар ҳамаи кӯдакон ҳамарӯза воридсозии тӯлонии витамини Д бо дозаҳои баланд (40000- 120000 МЕ) бо назорати ҳатмии Са ва Р дар хун гузаронида шуд. доза ба таври инфиродӣ интихоб карда шуд. табобат бо витамини Д-ро аз дозаҳои хеле

паст сар карданд ва онро тадриҷан зиёд карданд. Дар вақти бехтар шудани ҳолати бемор дар рӯзҳои 3-7-ум дозаи дастгирикунанда (1000-5000 МЕ бо танаффус дар табобат) таъйин карда шуд.

Дар вақти дар пешоб зиёд шудани Са (калсиурия) мувофики намунаи Сулкович ва маълумотҳои таҳқиқоти биохимияйӣ дозаро кам карданд. бар иловай витамини D, инҷунин глитсерофосфати калсий пероралий, витаминотерапия ва табобати симптоматикӣ таъйин карда шуд. Мавҷуд будани тағиیرтҳои вазнин дар системаи устуҳонҳо нишондод барои табобати ортопедӣ гашт. Иммобилизатсияи муваққатии андомҳо боиси кам шудани вазнини тағииротҳои рахитӣ гашт, аммо пас аз гирифтани шинҳо ретсидиви беморӣ сар шуд.

**Хулоса.** Аломатҳои клиникии фосфатдиабет дар кӯдакон асосан пас аз он зоҳир шуданд, ки онҳо ба роҳгардӣ оғоз карданд, деформатсияи возеҳи андомҳои поёнӣ ба қайд гирифта шуд. Фосфат - диабет бо рахити маъмулии D- дефитсити ҷиҳатҳои монанд дошт, аммо бо ин фарқ мекард, ки ки ҳангоми ин беморӣ аломатҳои умумии заҳролудшавӣ вуҷуд надоштанд, ҳолати умумии беморон қаноатбахш буд. Ҳангоми нодуруст анҷом додани табобат бо витамини Деформатсияҳои вазнини андомҳо ба маъюшавии кӯдакон оварда расонид.

## АДАБИЁТ

1. Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. - СПб.: Левша, 2008.- С. 204-207.
2. Савенкова Н.Д., Папаян А.В., Левиашвили Ж.Г. Туболопатии в практике педиатра. - СПб.: Левша, 2006. - С. 7- 41.
3. Тен С.И. Справочник по госпитальной педиатрии. - Минск : Беларусь, 20002. - С.603 - 618.
4. Эрман М.В. Нефрология детского возраста. - СПб.: СпецЛит, 2010. - С.303 -311.

## ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФОСФАТ-ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ.

**Абдуллаева Н. А., Хайдарова О.Ф., Кадырова М.Р.**

Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующий кафедры к.м.н. дотсент Л.А. Бабаева) ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Отделение нефрологии ГУ КЗ Истиклол.

Клинические признаки фосфат-диабета у детей проявлялись в основном после того, когда начинали ходить, отмечалась выраженная

деформация со стороны нижних конечностей. Фосфат-диабет имел сходные черты с D-дефицитным рахитом, но отличался тем,



что при данном заболевании отсутствовали признаки общей интоксикации и состояние ребенка оставалось удовлетворительным. При неправильном проведении лечения ви-

тамином Д, тяжелые костные деформации приводили к инвалидизации ребенка.

**Ключевые слова.** Фосфат-диабет, дети, лечение, особенность, клиника.

## CLINICAL IN EPIDEMIOLOGIC MANIFESTATIONS OF PHOSPHATE DIABETES IN CHILDREN.

Clinical signs of phosphate diabetes in children were manifested mainly after they started walking, there was a pronounced deformation of the lower extremities. Phosphate diabetes had similarities with D-deficient rickets, but was distinguished by the fact that with this disease there were no signs of general

intoxication and the condition of the child remained satisfactory. If vitamin D treatment was not carried out correctly, severe bone deformities led to disability of the child.

**Key words:** Phosphate diabetes, children, Фосфат-диабет, дети, лечение, особенность, клиника.

**Абдуллаева Наргис Абдумавлоновна** - н.и.т., доценты кафедраи таълими ассоҳои бемориҳои кӯдакони МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27

**Абдуллаева Наргис Абдумавляновна** - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27/

**Abdullaeva Nargis Abdumavlyanova** - c.m.s., assistant of Propaedeutics of Children Diseases Department of Avicenna TSMU, E.mail: nargis0027@mail.com, ph.: 918-61-00-27.

## ЗУҲУРОТИ КЛИНИКИИ СИРОЯТИ СИТОМЕГАЛОВИРУСӢ ДАР КӮДАКОН Рахматуллоева З. Р1., Умарова З. К1., Ҳайдарова С. Ф1., Ходчаева З. Г3.

Кафедраи тибби оиласии №21, кафедраи бемориҳои кӯдакон №12 МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АИ ҶТЗ.

**Муҳиммият.** Сирояти ситомегаловирусӣ (ССМВ) сирояти вирусии ба таври густурда пахншуда мебошад, ки хусусиятҳои зуҳуроти гуногуни аз ҷараёни бесимптомсар карда, то шаклҳои вазнини паҳнёфта бо осеб дидани узвҳои дарунӣ ва системаи марказии асад барои он хос аст [3,2], вай яке аз проблемаҳои мубрами тиб бокӣ мемонад [9]. Айни замон афзоиши беморшавии ССМВ дар ҳамаи қишварҳои дунё ба муҳоҳида мерасад, ки ин аз беҳтар шудани сифати ташхис ва ҳам аз рушди воқеии беморӣ дарак медиҳад [6,12]. Манотики Аврупоии бюрои ТҮТ (Ташкилоти Үмумиҷаҳонии Тандурустӣ) ССМВ-ро ба гурӯҳи бемориҳое дохил намудааст, ки ояндаи бемориҳои сироятиро таъйин мекунанд [5]. Бори нахуст ҳуҷайраҳои аз ситомегаловирус осебдида дар соли 1882 аз тарафи олим-па-

тологоанатоми олмонӣ Н. Ribert тавсиф карда шуда буд. Ҳуҷайраҳо дар эпителии ғадудҳои луобии назди гӯшҳо ва каналҷаҳои пешборон ошкор карда шуданд, андозаи бузург ва изофаҳои маҳсуси дохилиҳаставӣ доштанд. Ин ҳуҷайраҳо дар микроскопи электронӣ намуди "чашми бүм"-ро доштанд, кутрашон аз 30 мкм зиёд нест [7,10,12].

Айни замон 6 штамми ССМВ маълум карда шудааст (Davis, AD 169, Kerr, C-87, Esp, Towne) ва имконияти пайдо шудани суперинфексия истисно карда намешавад [8,10]. Макон ва манбаи сироят танҳо одам аст. Вирус метавонад, ки дар луоб, шир, пешоб, пасафканд, мои нутфа, дар ифрозоти гарданаки бачадон пайдо шавад. Сироят тарики ҳавой-қатрагӣ, тамосӣ, бо роҳи ҷинсӣ ва трансплантарӣ аз модар ба ҷанин мегузарад [4,7].



Мувофики Таснифи байналмилалии беморихо (ТББ-10) ин навъҳои онро чудо мекунанд: шаклҳои ССМВ-и модарзодӣ ва иктисобӣ (пайдошуда), ки ҳамчун пневмония, гепатит, панкреатит, мононуклеози сироятӣ, хореоретинит, тромбоситопения, бемориҳои роҳҳои ҳозима ва СМА (системаи марказии асаб) зоҳир мешаванд [6,8,12].

ССМВ бисёри вақтҳо зери "ниқоби" бемориҳои дигар сурат мегирад, ки ин ташхисро душвор мегардонад ва табиист, ки табобат низ ба таъхир афта два беморӣ метавонад, ки дар организми одам муддати номуайяни тӯлонӣ дар ҳолати латентӣ (ноаён) бигзарад [1,3,8]. Танҳо ҳангоми вайрон шудани таносуби байни организми одам ва вирус, ки ин ҳолат дар ҳоле ба амал меояд, ки потенсиали муҳофизатии организм суст мешавад, вирус бошиддат афзоиш мейбад ва боиси осебинии узвҳои гуногун мегардад [5,11].

Сирояти мегаловирусӣ сабаби нисбатан зуд-зуд ташаккул ёфтани нуқсонҳои инкишофи қӯдакон мегардад, ки инҳо метавонанд ҳам зуҳуроти барвақти пайдошавии онҳо дар шакли осебҳои вазнини узвӣ аз рӯзҳои аввали ҳаёт ва ҳам дер пайдо шудани онҳо дар синну соли аз 1 то 5 -солагӣ ба амал ояд, к ибо ихтилоли шунавоӣ, босира ва бемориҳои гурдаҳо ҷараён мегирад [4, 5,12].

**Максади таҳқиқот.** Омӯзиши бা�ъзе ҷанбаҳои зуҳуроти клиникии ССМВ дар қӯдакони синну соли барвақт.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Таҳти муонаи мо 39 қӯдакони бемордорои ССМВ қарор доштанд, ки аз онҳо дорои шакли мононуклеозӣ-12 нафар, дорои шакли маҳдуд -10 нафар ва дорои шакли умумии ССМВ 17 қӯдаки бемор буданд, онҳо ба Маркази саломатии шаҳрии №2 дар солҳои 2016-2017 муроҷиат намудаанд. Таҳқиқоти клиникӣ-лаборатории (таҳлили умумии хун, пешоб, пасафканд), таҳқиқоти инструменталии узвҳои даруниӣ (ТУС аз рӯйи нишондод ва рентгенограммаи қафаси сина), ҳамчунин аксуламали поимеразии занчири (ПСР) таҳлили ииммуноферментӣ (ТИФ) гузаронида шуд.

Арзишмандии усули ПСР дар он мавҷуд будани имконияти барвақт ошкор кардани барангезанда дар организми бемор то давраи саршавии ташаккулёбии агентҳои сироятӣ ҳангоми шаклҳои ноаёни (латентии) протесси сироятӣ ба ҳисоб меравад. Мавҷуд будани ДНК СМВ дар хун аз репликатсияи баланди вирус ва нақши этиологии он дар патологияҳои мавҷудбудаи узвӣ дарак медиҳад.

ТИФ барои муайян кардани антители синфи IgM, IgG ба ССМВ ва баҳогузории сатҳи ҳарисии (aviditas) онҳо (aviditas аломати гайри мустақими фаъолнокии функсионалии антител аст) ба кор бурда мешавад. Дар давраи шадиди инкишофи сироят дар аввал IgM-антителаҳои маҳсус ва камеे бальдтар IgG-антителаҳои маҳсуси ҳарисиашон камтар ташаккул ёфтаанд.

### Натиҷаҳо ва баррасии онҳо

Дар 12 қӯдаки гирифтори шакли мононуклеозмонанд ба таври шадид бо ҳарорати баланд сар шуд, симптомҳои интоксикация дар шакли сустӣ, бемадорӣ, бад шудани иштиҳо ба мушоҳид расиданд. Дар қӯдакони бемор дарди гулӯ, қалон шудани гиреҳҳои лимфавии гардан ва зери ҷоғ, ҳамчунин дарднокӣ ҳангоми палмосидани ғадудҳои ноҳияи наздигӯшӣ ба назар расид. Ҳангоми палмосидани (палпатсияи) ҷигар консистенсияи нарм то 2-3 см қалон шудааст. Дар таҳлили биохимиявӣ қалоншавии трансминази хун ба қайд гирифта шуд: АСТ, АЛТ.

Дар таҳлили умумии хун лимфоситоз, моноситоз, сегментопения ва мононуклеарҳои атипӣ то 10% ошкор карда шуд. Аммо, дар муқоиса аз мононуклеози сироятӣ, ки аз вируси Эпштейн-Барр ба вучуд омадааст, аксуламали Паул-Буннел-Давидсон манфӣ буд. Дар зардоби хун тавассути усули ПСР ДНК СМВИ-и мусбат муайян карда шуд.

Дар шакли маҳдуди ССМВ дар 8 нафар қӯдак - сиалоаденитевирус дар бофтаҳои ғадудҳои луобӣ (бештар дар ғадудҳои зеригӯшӣ ва камтар дар ғадудҳои зери ҷоғ ва зери забон) ошкор карда шуд, ки дар ҳарду тараф қалон шуда буданд. Беморӣ ба таври шадидва бо ҳарорати баланди то 390С сар



шуд, хеле камтар то нишондиҳандаи субфебриалий ё мұтадил буд. Дар охири шабонар-үзҳои авали пас аз саршавии беморй ғадудҳои наздигүшии луобӣ қалон шуданд, онҳо ба таври палмосидан то андозаи нахуд буданд маъмулан, осеби дутарафа ба мушоҳидрасид.

Шакли умумии сирояти ситомегаловирусӣ дар 19 кӯдаки бемор ошкор карда шуд, ки барояш пай дар пай ба протсесс қашидан шудани узвҳо ва системаҳои зиёд (шушҳо, гурдаҳо, чигар, рӯдаҳо, системаи дилу рагҳо та СМА) хос аст.

Шакли шушӣ дар 4 кӯдаки бемор ба назар расид, ки дар онҳо сулфаи шадид ва баъзан сиёҳсулфамонанд, тадриҷан пайдо шудани пневмонияи интерститсиалий диданд. Барояшон нафастангӣ, сианоз, дамидагии қафаси сина хос аст. Ҳангоми аускултатсия (гӯшкунӣ) дар бештари мавридҳо хир-хирҳои хушку намнок ошкор карда шуд. Ҳолати умумии беморон нисбатан қаноатбахш буда, ҳарорати бадан аксаран субфебриалий буд. Ҷараёни беморй дар шакли умумӣ маҷнӯки гайри доимӣ буд. Дар рентгенограмма тасвири тағиیرёфтани рагҳо, баъзан кистани шушҳо ба назар мерасад.

Дар 3 нафар кӯдак шакли серебралӣ бо менингоэнсефалит зоҳир гашт, хуручҳои рагкашӣ, диплегияи спазматикӣ, парапарез-, хуручҳои саръ (эпилепсия) ба мушоҳидрасиданд. Минбаъд ақибмонии инкишофи рӯҳӣ ба миён омад. Дар рентгенограммаи косахонаи сар асосан дар минтаҳои пери-вентрикулярии майнаи сар қалсификатҳо диданд. Ҳангоми ССМВ дар кӯдакон маҳв шудани рефлексҳо ба қайд гирифта шуд, баъзан вайрон шудани амали фурубварӣ ва макидан ба назар мерасад. Бисёри вақтҳо олусӣ, нистагм, гиптонияи мушакҳо, то-нуси тағиирёбандаи баланди мушакҳои андомҳои поёниву болӣ, микросефалия ва гидросефалия муайян карда мешавад. Дар таҳқиқоти ултрасадой (ТУС) кистаҳои моддаи майнаи сар ошкор карда шуд.

Дар 3 нафар кӯдак шакли гурдавии он ташхис карда шуд. Нефропатия ҳамчун нефрити интерститсиалий зоҳир гашт. Дар пешоб изҳои сафеда, силиндрҳои тоқа-тоқаи

гиалинӣ, лейкоситҳо, баъзан эритроситҳо ошкор карда шуд. Ҳангоми микроскопия дар таҳшини пешоб ҳуҷайраҳои ситомегалий ошкор карда шуданд.

Шакли меъдагӣ-рӯдагии беморй дар 6 кӯдак муайян карда шуд, дар инҳо дамиши шикам, рангпаридагии қабатҳои пӯст, қайкунии устувор, ақибмонии инкишофи чисмонӣ, зиёд шудани қазои ҳочаткунии обакӣ то 10-15 маротиба дар як шабонарӯз ба мушоҳиданд мерасад. Миқдори зиёди ҷарби нейтралӣ дар робита бо осеби ғадуди зери меъда типи аз нав пайдошавии поликистозӣ муайян карда шуд. Ҳангоми ССМВ модарзодӣ осеб дидани роҳи ҳозима дар амалияи клиникӣ кам ба назар мерасад. Асосан синдроми дипепсӣ дар шакли энтироколит бартарӣ дошт, ки боиси пешравии дистрофӣ гардид.

Шакли чигарии беморй дар 4 нафар кӯдак дар шакли гепатит муайян карда шуд. ССМВ гепатит бидуни зардшавӣ ва шаклҳои зардпарвин сурат гирифт. Дар ин ҷо симптоматикаи кам ва новозех диданд мешавад. Ҳолит кӯдакони бемор қаноатбахш боқӣ мемонад. Дар шакли бе зардшавии гепатит гепатомегалия, баланд шудани сатҳи аминотрансфераз, бартарии АсАТ бар АлАТ диданд мешавад. Шакли зардшудаи гепатит ду намуд дорад: бо ҷараёни хуб, тадриҷан шифо ёфтани ва ташаккул ёфтани сирози билиарӣ, дар натиҷаи холангити инсидодӣ. Дар шакли зардшудаи гепатит ҳолати кӯдакони беморба таври ҷиддӣ вайрон нашудааст. Ҳангоми ССМВ-гепатити ҷараёнаш хуб зардшавии норавшани қабатҳои пӯст, пешоби рангаш тира, пасафканди рангаш бетағири, гепатоспленомегалия, гиперферментемияи мұтадил бо бартарӣ доштани трансаминаზҳои аспарагинӣ бар аланинӣ, баланд шудани сатҳи билирубин бо бартарӣ доштани фраксияи мустақим ва мавҷуд будани маркерҳои репликатсияи фаъоли ССМВ ба мушоҳиданд мерасад.

Дар варианти дигар дар 1 кӯдаки бемори дорои осеби ситомегаловирусии чигар ҳангоми ССМВ модарзодӣ сирози билиарии чигар ташаккул ёфтааст, вайдар қисми дуюми соли авали ҳаёт боиси фавт гаштааст.



Хангоми ССМВ модарзодй спленомегалия зиёд ба мушохид мерасад. Вай метавонад, ки ягона аломате бошад, ки ба сироят ҳангоми таваллудшавӣ ишора кунад. Спленомегалия маъмулан, назар ба гепатомегалия дарозтар бокӣ мемонад. Фавтияти максималӣ аз сирояти ситомегаловирусӣ дар 3-4-солагӣ ба амал меояд. Шакли шадиди ССМВ мумкин аст, ки шакли музмини илилатентӣ гузарад, ки метавонад реактивӣ шавад.

Ҳамин тавр, ССМВ яке аз проблемаҳои актуалии тибби мусир бокӣ мемонад. Он дорои хусусиятҳои гуногуни аломатҳои клиникӣ мебошад, ки аксар вақт таҳти ниқоби бемориҳои дигар меугузарад. Ин тақозо мекунад, ки табибони оилавие, ки бо навзодон ва қӯдакони синну соли барвақт сари кор доранд, нисбат ба ин сироят муносибати ҷиддӣ дошта бошанд, то ин ки ин беморӣ сари вақт ташхис ва табобат карда шавад.

### АДАБИЁТ

1. Никонов А. П. Цитомегаловирусная инфекция и беременность /А. П. Никонов, О. Р. Асцатурова // Гинекология. - 2010. - Т.9. - №1. - С.20-27.
2. Барanova И. П. Клинические проявления ЦМВИ у детей первого года жизни / И. П. Барanova [и др.]// Детские инфекции. 2008. №2. С. 29 - 32.
3. Яцик Г.В. Цитомегаловирусная инфекция / Г.В. Яцик, Н.Д. Одинаева, И.А. Беляева.- Практика педиатра. 2011. - С. 5 - 12.
5. Максимова С.М. Цитомегаловирусная инфекция. Особенности клинического течения у детей раннего возраста / С.М. Максимова, И.Т Самоценко, Л.Д. Никонец.- Педиатрия/ неонатология. Лечащий врач. - 2010. - №6. - С. 27.
6. Краснов А.В., Кожевина Г.И., Кулагина О.И., Черных М.В. Цитомегаловирусная инфекция: Методические рекомендации для практических врачей, интернов и студентов медицинских вузов.  
- Кемерово: КемГМА МЗ РФ, 2012. - 57 с.
7. Кочкина С.С., Ситникова Е.П. Цитомегаловирусная инфекция у детей: клиника, диагностика, лечение: Учебно-методическое пособие для студентов. - Ярославль: Аверс, 2012. - 84 с.
8. Кочкина С.С., Ситникова Е.П. Клинические "маски" врожденной цитомегаловирусной инфекции у детей // Вестник современной клинической медицины. - 2013. - Том 6. - выпуск 1. -С. 31-32.
9. Мангушева Я. Р. Цитомегаловирусная инфекция у детей. / Я. Р. Мангушева., И. М. Хаиртымова., Л. И. Малышева// Практическая медицина. 2014. №7. С. 11 - 16.
10. Щербак В.А., Попова Н.Г., Степанова Н.Н. Цитомегаловирусная инфекция у новорожденных: необходимость смены устоявшихся представлений // Вопросы практической педиатрии. -2015. Т.10. - №1. - С.46-53.
12. Mark R. Sehleiss. Cytomegalovirus Infection/ 2008.www. medscape. com.

## КЛИНИЧЕСКИ СИМПТОМЫ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Рахматуллоева З. Р., Умарова З. К., Ҳайдарова С. Ф., Ходчаева З. Г.

**Цель исследования.** Изучить некоторые аспекты клинических проявлений ЦМВИ у детей раннего возраста.

**Материалы и методы исследования:** проводилось полное клиническое и лабораторное исследование, инструментальное ПЦР и ИФА у 39 больных детей с ЦМВИ.

**Результаты исследования.** У 12 больных детей с мононуклеозоподобной формой заболевание началось остро с повышения температуры тела, слабости, понижения аппетита, боли в горле, увеличения шейных и подчелюстных лимфатических узлов. Лабораторно: лиммоцитоз, моноцитоз, сегмен-



топения и атипичные мононуклеары до 10%. Методом ПЦР обнаружена ДНК ЦМВ положительно.

При локализованной форме ЦМВИ у 8 детей - сиалоаденитный вирус обнаруживался в тканях слюнных желез, чаще в околоушных, реже подчелюстных, подъязычной, лимфоузлы увеличены были с обеих сторон.

Генерализованная форма ЦМВИ выявлена у 19 больных детей, в виде -заболеваний легких, почек, печени, кишечника, сер-

дечно сосудистой системы и ЦНС.

При врожденной ЦМВИ нередко выявлялась спленомегалия.

Таким образом, ЦМВИ является одной из актуальных проблем современной педиатрии и врачей общей практики, что служит серьезным основанием для более внимательного отношения врачей к диагностике и профилактике этого заболевания.

**Ключевые слова:**цитомегаловирусная инфекция, клинические особенности, дети.

## THE PRESENT TIME CLINICAL DISPLAY OF CMV INFECTION OF CHILDREN

Rahmatulloeva Z. R., Umarova Z. K., Haidarova C. F., Nuriddinova N.N., Hodgaeva Z. G.

**The aim of the study:** was to study of some aspect of clinical display cytomegalovirus of children early age.

**Material and methods.** Of study was conducted full of clinical and laboratory study. Instrumental; PZR and IFA of 39 patients children with cytomegalovirus.

**The results of studies.** Of 12 patients' children with mononykleoz like form begin sharp with rise temperature of body weakness, dрапинг appetite, sickness in throat, increase of neck and sub-maxillary lymphatic function.

**Laboratory:**lymphocytoz, monocytoz, segmentation and typical monocular to 10%. With method of PZR to disclose DNA positively to cytomegalovirus.

By local form cytomegalovirus of 8 children - sialoadenitny infection disclosed in tissue saliva gland, often near the ears, seldom sub maxillary, sub-lingual, lymphatic increased by two sides. General form of cytomegalovirus appeared of 19 patients' children. Looking sic knees lungs, kidneys, livers, intestine, heart-vascular system and ZNS. In congenital TMV quite often display splenomegalya.

**So:** ZTMV is one of the actual problem the present time of pediatrics and general practice of doctors, it is series thing to service more attentive attitude doctors to diagnostics.

**Key words:** cytomegalovirus infection, clinical features, children.

**Рахматуллоева З.Р.-** соискатель ассистент кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуалиибни Сино. Тел. +(992) 919-13-75-05. E-mail: zuhra-54@inbox.ru

**Rahmatulloeva Zuhrakhon Rahmatulloevna,** assistant of family medicine department №2, of Avicenna Tajik state medical university, E. mail: zuhra-54@inbox.ru, tel.: 919137505.

## ТАЪСИРИ МУОЛИЧАИ ТАСҲЕҲКУНАНДАИ МАСУНИЯТ БА ҲОЛАТИ СОЛИМИИ КӮДАКОНИ ГИРИФТОР БА КАМХУНИИ НОРАСОИИ ОҲАН

**Н.Н Хочаева, К.И Исмоилов, Ф.А Мухаммаднабиева, М.С Хусенова**

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино

(мудирикафедра д.и.т. профессор Исмоилов К.И)

**Муҳимиятитаҳқиқот.** Камхунӣ якеа збемориҳоест, ки дар баробари сироятҳои респиратории вирусӣ дар мавриди кӯдакон, хусусан дар соли авали умр ва

наврасӣ зуд-зуд мушоҳидамешавад [1,2,4]. Имрӯзҳо маъмул аст, ки камхунӣ нодираи универсалии "байнифани" -и клиникӣ-лабораторие ба шумор мера-



вад, ки табибони тамоми соҳа ба он рӯбарӯ. Беморӣ дар навбати аввал бо коҳиш ёфтани миқдори гемоглабин ё эритротсит дар воҳиди ҳачми хун тавсиф меёбад, ки кам шудани таъмини оксигенро ба бофтаҳо асоснок менамояд. Дар миёни камхуниҳо норасоии оҳан (КНО) нисбатан интишорёфта буда, то 80%-и тамоми камхуниҳоро ташкил менамояд. КНО ҳамчун маҷмӯи симптомҳои клиникӣ-гематологие баррасӣ мешавад, ки ихтилолоти ҳосилшавии гемоглабинро дар натиҷаи норасоии оҳан дар зардоби хун ва мағзи устухон бо инкишоф ёфтани ихтилолоти трофикии узву бофтаҳо тавсиф менамояд. Паҳншавии КНО, ба пиндори мутахассисони ТУТ, метавонад то 40% популатсияи одам ва ҳатто ба зиёда аз он бирасад. Зиёда аз он, дар қатори КНО-и аслӣ норасоии ниҳонии оҳан мавҷуд аст, ки он дар мамолики Аврупо 30-40% ва дар баъзе манотики он ба 50-60% ҳам расидааст. Бар пояи маълумотҳои ТУТ, тақрибан 2млрд одам мубтало ба КНО мебошанд ва норасоии оҳан бошад, тақрибан дар 60-80% аҳолии курраи замин ба назар мерасад. Имрӯзҳо паҳншавии КНО дар миёни қӯдакони хурдсол, ҳатто дар мамолики мутараққии аврупо, то 50% ва зиёда аз он, зимни наврасон бошад, аз 30 то 40% мерасад [4,5].



**Расми 1.** Духтари 13 сола, ки гирифтори камхуни дараҷаи вазнин.

**Мақсад.** Арзёбии таъсири муолиҷаи ислоҳкунандай масуният ба ҳолати солимии қӯдакони bemori мубтало ба КНО

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Барои ҳал кардани вазифаҳои таҳқиқоти мазкур дар мавриди 35 қӯдаки гирифтор ба КНО, дар синни аз 1 то 15 сола, ки барои муолиҷаи статсионарӣ дар шуъбаи гематологии кудакони ММТ ҶТ қарор доштанд, муоинаи маҷмӯй ба амал оварда шуд. Гурӯҳи санҷиши аз 30 қӯдаки солим иборат буд, ки ба гурӯҳҳои мавриди таҳқиқ қарордошта аз рӯйи сину чинс наздиқӣ дошт. Гурӯҳи bemoroni мубтало ба КНО-ро 15 (42,8%) писар ва 20 (47,2%) духтар ташкил менамуд. Беморон мувофиқи динамикаи ҳангоми воридшавӣ ба статсионар ва ҳангоми хориҷ шудан ва пас аз 6 моҳ пас аз анҷоми муолиҷа муоина карда шуданд. Дар шароити шуъбаи гематологияи қӯдаконаи ММТ таҳти назорати мо 35 bemori гирифтор ба КНО қарор дошт. Аз ҷумла 20 духтар - 47,2% ва 15 писар буданд, ки мувофиқан 47,2%-ро ташкил медиҳад. Тамоми bemorон аз усуљҳои клиникии муоина, гемограмма, таҳлили биохимиавии хун бо муайян кардани ҷузъи билирубин, гадуди зардоб гузаштанд. Мувофиқи нишондод пунксияи мағзи устухон, таҳқиқи морфологии эритротситҳо низ ба амал оварда шуд. Бемороне, ки мувофиқи чинс ва син ҷудо карда шуданд, хулосаи он дар ҷадвали 1 оварда шудааст.




**Расми 2.** Писараки 3 солаи мубтало ба камхуни дараҷаи вазнинии миёна.



Симптомҳои камхунӣ бо нокифоягии таъмин шудани бофтаҳо бо оксиген алоқамандӣ дорад: сустӣ, ҷарҳ задани сар, нафастангӣ, берангии пӯсту луобпардаҳо, тахикардия, шавшувӣ функционалии систолӣ.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Тибқи маълумотҳои пешниҳодгардида дар мавриди беморони мубтало ба КНО, зимни гурӯҳи аввал нишондиҳандаҳои Т-хучайраҳо ва зерпопулятсияи онҳо аз ҳамтои худ дар гурӯҳи санҷишӣ, ба таври назаррас фарқ намекард, аммо хусусан бо иммунофенотипҳои CD4 тамоюл ба коҳишёбиро доштанд.




**Чадвали 1.** Тақсим шудани беморони КНО мувофиқи син ва чинс

Зимни беморони гирифтор ба камхунии дараҷаи вазниниашон миёна, дар қиёс ба гурӯҳи солим, ба таври назаррас коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои Т-лимфотсит бо маркерҳои гуногуни иммунологӣ (CD4, CD8, CD16) ( $p<0,001$ ) мушоҳида мегардид.

Ҳангоми муқоиса кардани нишондиҳандаҳои миёнаи зерпопулятсияи Т-лимфотсит бо маркерҳои CD4, CD8 ва CD16 дар гурӯҳи мазкури беморон бо нишондиҳандаҳои монанд дар беморони гирифтор ба камхунии дараҷаи сабук, инчунин фарқияти саҳех низ зоҳир карда шуд ( $p<0,001$ ).


Дар мавриди беморони мубтало ба камхунии дарҷаи вазнин, қиёсан ба гурӯҳи қӯдакони солим, ба таври назаррас коҳиш ёфтани нишондиҳандаҳои Т-хучайраҳо ва зерпопулятсияи онҳо мушоҳида гардид ( $p<0,001$ ). Ҳангоми муқоиса кардани нишондиҳандаҳои миёнаи Т-лимфотсит бо ретсепторҳои CD4, CD8 ва CD16 дар беморони гурӯҳи III бо дар қӯдакони дараҷаи сабук ва



**Расми 3.** Миқдори Т-лимфотсит ва зерпопулятсияи онҳо дар қӯдакони мубтало ба КНО миёнаи камхунӣ, ки чунин нишондиҳанда доштанд, фарқияти саҳех дар мавриди гурӯҳи дуюм ошкор карда шуд.

Ҳамин тавр, зимни беморони гирифтор ба КНО-и дараҷаи сабук нишондиҳандаҳои Т-лимфотсит ва зерпопулятсияи онҳо (CD4, CD8, CD16) дар ҳудуди қиматҳои мультипл карор дошт, дар ҳоле ки нишондиҳандаҳои мазкур дар мавриди қӯдакони камхунии дараҷаи миёна ва вазнин қиёсан бо нишондиҳандаҳои қӯдакони солим хеле камтар мебошад.

Дараҷаи коҳишёбии адади Т-лимфотсит ва зерпопулятсияи онҳо аз вазнинии синдроми камхунӣ ва аз миқдори гемоглабин дар хуни канорӣ вобастагӣ дошт.



**Расми 4.** Масунияти гуморалий ҳангоми КНО

Ҳангоми муқоиса кардани қимати миёнаи Ig A, M, Gдар хуни беморони мубтало ба дараҷаи вазнини КНО бо нишондиҳандаҳои мувофиқ зимни қӯдакони мубтало ба дараҷаи сабук ва миёнаи КНО ниҳоят кам шудани концентратсияи онҳо зоҳир гардид ( $p<0,001$ ).



Ҳамин тавр, нишондиҳандаи миёнаи иммуноглобулинҳо (A, M, G) дар мавриди кӯдакони мубтало ба дараҷаи сабуки КНО аз чунинҳо зимни беморони гурӯҳи санҷиши фарқ намекард. Ҳамзамон, қимати фраксияи иммуноглобулинҳо, ҳангоми беморони мубтало ба дараҷаи миёна ва вазнини камхунӣ, дар муқоиса ба нишондиҳандаҳои мувофиқ дар кӯдакони солим хеле кам буд ( $p<0,001$ ).

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ҳосилшуда аз он дарарк медиҳанд, ки дар кӯдакони мубтало ба дараҷаи миёна ва вазнини камхунӣ кам шуд.

дани миқдори В-хүчайраҳои лимфотситарӣ (мувоғиқан CD20 - 13,1+0,71; 9,8+1,33) мушоҳида мегардад, ки бешак сабаби нокифоягии ҷавоби гуморалий ба шумор меравад. Бешубҳа ин нукта ҷараёни КНО-ро вазнин мегардонад ва тамоюли чунин беморонро ба сироят ва ҳронизатсияи онҳо маълум менамояд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, муолиҷаи комплексии кӯдакони мубтало ба КНО, ба шумули иммуномодуляторҳо, боиси хеле коҳиш ёфтани бемориҳои интеркуррентӣ, пас сабаби беҳтар шудани ҳолати саломатии ин гурӯҳи беморон гардид.

#### Адабиёт:

- 1.Борисова Е.В. Железодефицитная анемия у детей (обзор литературы). Вестник КазН-МУ №1. 2013, стр 22-23
- 2.Демихов В. Г и соавт. Ранняя анемия недоношенных: оптимизация стратегии терапии. РМЖ детской гематологии и онкологии. 2015 №1 стр 81-87
- 3.Иванова И.Е и соавт. Частота и факторы риска развития железодефицитных анемий у детей раннего возраста в городе Чебоксары. 2015.стр 96-99
- 4.Критская О.А., Елыкомов Е.А Эффективность применения карантинизированных размороженных отмытых эритроцитов для коррекции анемического синдрома у недоношенных детей. Сибирский медицинский журнал 2012, том 24, №4.стр 51-54
- 5.Юлиш Е.И. Оптимизация подхода к терапии железодефицитной анемии у детей. ToHelpthePediatrician. 2015 стр 58-62

## ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

**Н.Н. Ходжаева, К.И. Исмаилов, Ф.А. Мухаммаднабиева, М.С. Хусенова**  
Кафедра детских болезней №2, ТГМУ им. Абуали ибни Сино  
(заведующий кафедры - д.м.н. профессор: Исмаилов К.И.)

**Резюме.** Для оценки влияния иммунокорригирующей терапии на состояние здоровья детей с железодефицитной анемией (ЖДА), нами было обследовано 35 пациентов с анемией средней и тяжелой степени тяжести, из них 15 мальчиков и 20 девочек. Контрольную группу составили 30 здоровых детей. Была проведена комплексная терапия, которая привела к улучшению кле-

точного и гуморального звеньев иммунитета. Результатом этого явилось заметное уменьшение (в 2 раза) интеркуррентных заболеваний у пациентов с данной патологией, что, в свою очередь привело к улучшению качества жизни у больных с ЖДА.

**Ключевые слова:** железодефицитная анемия, клеточный и гуморальный иммунитет, иммунокорригирующая терапия.



## THE EFFECT OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY ON THE HEALTH STATUS OF CHILDREN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

**N.N. Khodjaeva, K. I. Ismailov, F.A. Mukhammadnabieva, M.S. Khusenova**

Department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino (head of department - d.m.s., associate professor K.I. Ismoilov)

To assess the effect of immunocorrective therapy on the health of children with iron deficiency anemia, with moderate and severe anemia, 15 of them were boys and 20 were girls. The control group consisted of 30 healthy children. Complex therapy was carried out, which led to an improvement in cellular and

humoral immunity. This resulted in a noticeable decrease (by 2 times) in patients with this pathology, which in turn led to an improvement in the quality of life in patients with iron deficiency anemia.

**Key words:** iron deficiency anemia, cellular and humoral immunity, immunocorrective therapy.

**Ходаева Никзан Назарбековна - н.и.т. асс кафедраи бемориҳои кӯдакона №2 ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. E-mail: khodjaevanikzan@mail.com, 935002090**

**Ходжаева Никзан Назарбековна - к.м.н. асс.кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: khodjaevanikzan@mail.com, 935002090**

**Khodjaeva Nikzan Nazarbekovna- c.m.s. assistant. Department of Children Diseases №2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino. E-mail: khodjaevanikzan@mail.com, 935002090.**

## ПИЕЛОНЕФРИТ ДАР КӯДАКОН

Шарҳи адабиёт

**Бабаева Л.А.1, Раҳимов Т.И.1, Қосимова П.В.1, Астанақулов С.Р.1, Қурбонов Қ.М.2**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи (мудири кафедра - н.и.т., дотсент Бабаева Л.А.) МДТ "Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино", 2. Кафедраи эпидемиология ва бемориҳои сироятии ДМТ.

Муҳиммият. Пиелонефрит (ПН) бемории умумии организм бо осеби бештар сироятий-илтиҳобии бофтаҳои интерститсиалий, низоми чому ҳавзак бо фарогирии найчаҳо ва дигар сохторҳои гурдаҳо ба раванди патологӣ мебошад, ки барояш нишонаҳои бемории сироятий, мавҷудияти хадшаҳои фиброзӣ дар паренхимаи гурдаҳо ва ихтиоли ҳолати функционалии гурдаҳо ба навъи тубулонтерститсиалий ҳос аст. Тибқи таъриф [33], истилоҳи "пиелонефрит" илтиҳоби гурдаҳоро ифода мекунад, ки ба сирояти роҳҳои пешобгузари болоӣ алоқаманд аст. Аз лиҳози макроскопӣ дар гурдаҳо қитъаҳои илтиҳобӣ ва варамнокии бофта муайян мешаванд. Аз нигоҳи гистологӣ дар паренхима ва дар найчаҳои гурдаҳо бактерияҳо ошкор карда мешаванд, ҳамчунин варам ва гоҳо осеб дидани сохтор мушоҳид мегардад. Дар воқеъ ПН-ро ҳамчун ин-

фексияи роҳҳои пешобгузар таъриф мекунанд, ки ба ҷараёнаш таби +38°C ва табларза ҳамроҳ мешавад. Пайдоиши хадшаҳо дар паренхимаи гурдаҳо дар оқибати раванди шиддатнок, бисёр вақт ҳамроҳ бо рефлюкси музмин, аз пиелонефрити музмин гувоҳӣ медиҳад [33,39,50].

**Эпидемиология.** Аз лиҳози паҳншавӣ ПН пас аз сирояти шадиди вирусии роҳҳои нафас дар кӯдакон дар ҷойи дуюм аст ва дар байнин ин бемориҳо алоқамандии зич вучуд дорад. Масалан, дар урологияи кӯдакона ҳар ҳодисаи 4-уми гирифтошавӣ ба пиелонефрит дар кӯдаки синни барвақтӣ оrizai инфексияи шадиди роҳҳои нафас мебошад.

Теъдоди аз ҳама зиёди ҳодисаҳои ПН миёни кӯдакон дар синни томактабӣ ба қайд гирифта мешавад. ПН-и шадид 3 маротиба бештар дар духтарон ташхис мешавад, ки сабабаш ҳосагиҳои анатомияи занонаи



шувъбаҳои поёни роҳҳои пешобгузар мебошад (найи пешобрез васеътару кўтоҳтар аст) [4]. Тахминан 1% бачаҳо ва 3-5% духтарон дар қўдакӣ лоақал як ҳодисаи гирифторшавӣ ба сирояти низоми пешобро (СНП) аз сар мегузаронанд ва дар 30-50% ин қўдакон ҳадди ақал як ретсидив қайд мегардад, маъмулан дар давоми се моҳи аввал [52]. Зимнан танҳо дар ИМА ҳарсола тақрибан 1,5 млн ташрифҳои қўдакон ба амбулатория ба СНП вобаста аст [24]. Мувофиқи маълумоти таҳқиқоти проспективии мултимарказ, дар қўдакони то 2-моҳа хавфи рушди СНП 9%-ро ташкил медиҳад, зимнан дар давраи неонаталӣ писарон аз духтарон зиёдтар қасал мешаванд [34, 52, 57].

**Этиология.** ПН ҳамчун беморӣ аз лиҳози баромади худ илтиҳоби масуниятии бофтаи гурда бо осеби инитсиалии авлавиятно-ки интерститсий мебошад, ки сироят илқо кардааст. Аз ин сабаб дар байни омилҳое, ки ба инкишоф ёфтани он боис мегарданд, сироят асосӣ маҳсуб меёбад. Аз ин бармеяд, ки ПН ҳамчун беморӣ натиҷаи амалҳои мутақобила дар макроорганизм, бо маҳсусиятҳои ба он хоси генетикӣ, функционалий ва гайра мебошад, ки комплекси васеи патогеният дорад. Хислати ин таъсирҳоро ҳамзамон ҳам хосиятҳои макроорганизм ва ҳам хусусиятҳои хоси зиддигенӣ ва вирулентии микроорганизм муайян мекунад. Таъсири байніҳамдигарии макро- ва микроорганизмҳо дар раванди инкишофёбии ПН омили ҳалқунданаи саршавӣ мебошад, ки хусусиятҳои инкишоф ва ҷараёни бемориро муайян мекунад [26]. Агентҳои асосии этиологии СНП бактерияҳои оилаи Enterobacteriaceae ва баъзе микроорганизмҳои дигар мебошанд, ки манбаи асосии онҳо микробиосенози меъдавӣ аст. Айни замон шубҳае нест, ки хусусияти микрофлораи пешоби қўдакони гирифтор ба СНП аз синну сол вобастагӣ дорад. Масалан, дар навзодону атфоли синни то яксола яке аз механизмҳои пешбари ба гурдаҳо роҳ ёфтани бактерияҳо, ба назар мерасад, транслокатсияи онҳо аз меъда мебошад. Бинобар ин беш аз ҳама ба сифати ангезандаи инфексияи низоми пешоб дар давраи неонаталӣ ва давраи ширхорагӣ

*Escherichia coli* вомехӯрад, пас аз он аз рӯйи басомади воҳӯрӣ *Klebsiella pneumonia*, *Proteus mirabilis*, бактерияҳои "коли"-монанд, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus*, *Staphylococcus* ва *Streptococcus*-и гурӯҳи В мавқеъдоранд [41, 44, 46]. Бештари муҳаққиқон бар ақидае ҳастанд, ки пас аз давраи синни ширхорагӣ роҳи асосии воридшавии бактерияҳо ба гурдаҳо болоравӣ аст. Зимнан, бо афзоиши синну сол нақши этиологии *E.coli* коҳиш меёбад ва ҳамзамон басомади ошкорнамоии энтеробактер, протей ва микроорганизмҳои дигар меафзояд. Дар 95% ҳодисаҳо сабаби ПН дар қўдакон микроорганизмҳои грам-манғӣ мебошанд. Ангезандаҳои асосии ПН намояндагони оилаи Enterobacteriaceae (82,4%) ҳастанд, аксаран *E.coli*, ки дар 54,2% ҳодисаҳо дарёфт мешуд (бо тағириёбӣ дар байни нишондадҳо аз 50,0% вақти бошиддат будани ҷараёни беморӣ то 58,4% ҳини музмин будани он). Дар байни ангезандаҳои ПН дар чойи дуюм *Enterobacter* spp. аст, ки дар 12,7% ҳодисаҳо пайдо карда мешавад. Пас аз ин бо басомади тахминан баробар *Enterococcus* spp. - у 8,7%, *Klebsiella pneumoniae* - у 5,0%, *Proteus mirabilis* - у 4,5% и *Pseudomonas aeruginosa* - у 4,4% ҷой мегиранд. Дар пешоби 4,3% қўдаконе, ки ПН доранд, *Staphylococcus* spp. муайян мегардид. Дар пешоби 6,2% навъҳои дигари микроорганизмҳо ошкор мегардиданд [12]. *E. coli* патогени бактериалии аз ҳама паҳнгащатар мебошад (85,5%) [44].

Омилҳои хавфи инкишофёбии ПН-ро ба чанд гурӯҳ чудо кардан мумкин аст [2, 3]:

1. Омилҳое, ки резистентнокии макроорганизмро нисбати колонизатсия паст мекунанд ва дар он ташаккул ёфтани сарчашмаҳои эндогении бактерияҳои эҳтимолан уропатогениро таъмин менамоянд;

2. Омилҳое, ки раванди транслокатсияи бактерияҳоро аз биотопҳои аввала ба низоми лимфохунии макроорганизм шиддат мебахшанд ва ба инкишоф ёфтани бактериемия ва сироятёбии гурдаҳо боис мегарданд;

3. Омилҳое, ки устуворшавии уропатогенҳоро дар гурдаҳо сабук намуда, ба коло-



низатсияи бактерияҳо дар паренхимаи гурда ва низоми чому ҳавзак мусоидат менамоянд.

4. Омилҳое, ки ба сар шудани раванди сирояти илтиҳобӣ дар гурдаҳо мусоидат мекунанд, боиси иқтидоргирӣ ва модификатсияи он мешаванд.

5. Омилҳое, ки боиси коҳиш ёфтани меҳанизмҳои санатсияи узвҳои низоми пешоб мегарданд ва барои перsistенсияи уропатогенҳо дар гурдаҳо шароит ба вучуд меоранд.

Аномалияҳои модарзодӣ ё пайдошуда, аз ҷумла дисплазия, гипоплазия ва обструксия, ҳавфи инкишофёбии ПН-ро зиёд мекунанд. Ҳатто ҳангоми чой надоштани ихтилолҳо дар роҳҳои пешобгузар, систит метавонад сабаби рефлюкси масонаю пешоброҳа шавад (РМП) ё РМП-и мавҷударо бадтар карда, ба ПН сабаб шавад. РМП ҳавф ва андози осебҳои қишириро дар гурдаҳо зиёд мекунад ва осебҳои аз лиҳози клиникӣ муҳим метавонанд бидуни РМП инкишоф ёбанд. Пиелонефрити обструктивӣ бештар аз ҳама дар қӯдаконе мушоҳида мешавад, ки сабаби ихтилини уродинамикаашон РМП гаштааст. Он дар 92% ҳолатҳо чой дорад [49]. РМП ҳолати патологии пайвастгоҳи масонаю пешоброҳа аст, ки аз сабаби ихтилини механизми пӯшидашавии ин шуъбаи роҳҳои пешобгузар рӯй медиҳад, дар оқибати ин пешоб, ки тариқи пешоброҳа ба масона ҳаракат мекунад, зери таъсири фишори доҳилии масона ҳамеша ё гоҳ-гоҳ ба роҳҳои болоии пешоббарор ба самти гурдаҳо бар-мегардад. Вакте дар натиҷаи муддати тӯлонӣ вучуд доштани РМП декомпенсатсияи функционалии пешоброҳа рӯх медиҳад, пешоброҳа наметавонад пурра аз пешоб холӣ шавад. Падидай уростаз тадриҷан ба низоми ҷамъоварандай гурда паҳн гашта, боис ба болоравии фишори доҳили ҳавзак мешавад. Айни замон раддабандии соли 1981, ки қумитаи давлатӣ оид ба омӯзиши бемории мазкур таклиф кардааст, васеъ паҳн гаштааст. Мувофиқи он дараҷаҳои зерин пешниҳод мешаванд: дараҷаи I - пур шудани сяеки поёни пешоброҳа; дараҷаи II - пур шудани тамоми низоми ковоки гур-

да (бидуни ёзиш); дараҷаи III - пур шудани тамоми низоми ковоки гурда бо ёзиши ҷомҳо; дараҷаи IV - пур шудани тамоми низоми ковоки гурда бо ёзиши ҷомҳо ва пешоброҳа (зиёда аз 0,7 см); дараҷаи V - уретогидронефрози рефлюксӣ бо коҳишёбии бошиддати функцияи гурда. РМП-и дараҷаи баланд метавонад ба андозаи назаррас ҳавфи ба вучуд омадани ПН-ро зиёд кунад. Маълумоте ҳаст, ки РМП дар 33% қӯдакон бо ПН-и шадид вомехӯрад. Зимнан, дар қӯдакони дорои РМП ПН-и шадид 1,5 маротиба бештар аз ҳолатҳои бе РМП ба вучуд меояд[53]. Файр аз ин, мавҷудият ва ҳам дараҷаи РМП ба андозаи назаррас бо ташаккулёбии ҳадشاҳо дар паренхимаи гурда вобаста буданд [53]. Паҳншавии ҳадшаҳо дар гурдаҳо дар байнӣ қӯдакони дорои РМП нисбати қӯдаконе, ки РМП надоранд, 2,6 маротиба зиёд аст.

Ҳангоми мавҷудияти РМП-и дараҷаҳои III - V дар беморон, эҳтимоли ташаккулёбии ҳадшаҳо дар гурдаҳо 2,1 эҳтимоли бештар аз нишондодҳои беморони дорои дараҷаи I-II РМП буд. Дар байнӣ дигар омилҳои ҳавфи инкишофёбии ПН дар қӯдакон пешборонии ғайрисаривақтӣ ва ё нопурра мавқеи муҳим дорад, ки дар оқибати масонаи нейрогенӣ, обструксия ё пешборонии дисфункционалӣ рӯх медиҳад. Ҳолатҳои номбаршуда ҳавфи стази пешоб ва рушди аз ҳад зуди колонияи бактерияҳоро зиёд мекунанд. Қабзият низ метавонад сабаби ихтилол дар холикуни масона шавад, ки ин ба дармондан ва сирояти болораванда мебарад. Катетергизорӣ метавонад ҳавфи воридшавии бактерияҳоро ба найҷаи пешоббарор ва масона ва пасон тариқи болоравӣ ба гурда зиёд намояд. Дар адабиёт маълумоти боэътиимодро дар он ҳусус пайдо кардан мумкин аст, ки дар писарони ҳатнашуда ҳавфи инкишофёбии сироятҳои пешоброҳаҳо (СП) дар соли якуми ҳаёт 1 аз 1 000-ро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки дар писарони ҳатнашуда ҳавфи инкишофёбии СП таҳминан ба 1 аз 100 баробар аст. Дар маҷмӯъ, басомади воҳӯрии СП дар писарони ҳатнашуда 0,2-4% баҳо дода мешавад, дар ҳоле ки басомади инкишофёбии СП дар писарони ҳат-



наношууда 5-20 карат (20,1%) аз писарони хатнашуда бештар аст [54]. Ҳарчанд ҳангоми ин дараачаи хавфнокии ПН-и шадид, мутаассифона, муқаррар карда нашудааст.

Манзараи клиникӣ. Болоравии беломати ҳарорати бадан то 39- 40°C бе сабабҳои аён хос аст (бидуни сулфа, биниравӣ, ангинава дигар манбаъҳои илтиҳоб). Гипертермияи ногаҳон пайдошууда тезгузар аст (1-2 рӯз) ва худ аз худ аз байн меравад. Ин ҳолатро бисёр вақт табиони педиатр ё табиони таҷрибаи умумӣ гумони ОРВИ ё зуком мекунанд, бо вучуди чандин бор дар ҳамон як қӯдак тақрор ёфтани он. Бинобар ин, қӯдаконе, ки бесабаб ҳарорати баданашон то 38-40°C баланд мешавад, бояд мавриди муоинаи маҷмӯии нефроурологӣ қарор гиранд. Раванди музмини ПН бе шиддатёй аломатҳои хеле кам ва суст ифодаёфта дорад. Танҳо пурсуҷӯи мақсаднок дар ошкор намудани аломатҳое аз қабили дарди миён, лаҳзаҳои субфебрилинети гӯё бесабаб, ларза, гоҳо ихтиилолҳои пешбронӣ (дизурия, поллакиурия) ёрӣ мерасонад. Зуҳуроти астении инфексионӣ аз қабили ҳасташавӣ, ҳисси бемадорӣ, коҳиш ёфтани коршоями маъмуланд (ҳарчанд ин аломатҳо чунон паҳн шудаанд, ки клинитсистон хеле кам онҳоро ба ягон шакли нозологии мушаххас алоқаманд медонанд). Зуҳуроти ПН-и музмин, ки бисёр вақт ягона ҳам ҳастанд, метавонад синдроми пешброй (лейкотситурияи дараҷаҳои гуногун, бактериурия, протеинурия, ки бештар аз 1г/шабонарӯз нест), анемияи бо душворӣ табобатшаванд (ҳамчунин ҳангоми чой надоштани аломатҳои норасии гурда) бошанд. Дар қӯдакон бисёр вақт ПН-и музмин бо таъхир дар қадкаши ҳарорати бадане аз 38°C-ро ҳамонанд мавзени камар ва ҳарорати баланди бадан ифода мейбанд. Пайдо шудани дарди бошиддатро ду шарт сабаб мегардад: варами паренхимаи гурдаҳо ва аз ин сабаб ёзидани гифтофии фиброзии гурда, инчунин инфильтратсияи илтиҳобии пайвандгоҳи ҳавзаку пешбрӯҳа, ки обструксияи дар ин қитъаи роҳҳои пешброндор мавҷудро вазнинтар мекунад. Дар амал ташхиси бисёр қӯдакони гирифтор ба гидронефроз, ки онро ПН мураккаб мекунад, танҳо пас аз ифода ёфтани лейкотситурия равшан мешавад, ки ҳан-

ва интоксикатсияи умумии организми қӯдак, ки зуд ба вучуд меояд, ифода мейбад. Дар қӯдакони гурӯҳи синнусолии қалон ҳурӯчи илтиҳоб кам ва қӯтоҳ рӯй дода, бо болоравии ҳарорати бадан то 38-40°C зуҳур мекунад, ба навбат бо давраҳои мудаввомтари раванди ноаён ба амал меояд, ки ин аз лейкотситурия гувоҳӣ медиҳад. Яке аз хислатҳои умумӣ ва хоси ҷараёни клиникии ПН-и обструктивӣ дар қӯдакон муқовиматпазирӣ нисбати муолиҷаи зиддигактерияӣ мебошад [35,36,43]. Истифода танҳо аз воқитаҳои зиддигактерияӣ натиҷаи қӯтоҳмуддат медиҳад ва пас аз қатъи он нишонаҳои раванди илтиҳобии ҷойдошта (бештар лейкотситурия) аз нав пайдо мешаванд.

Тағовутҳоеро, ки дар аломатҳои вазнинии ҷараёни клиникии ПН-и обструктивӣ мушоҳида мегарданд, ҳусусиятҳо ва ифодаёфтагии ихтиилолҳои анатомӣ-функционалии роҳҳои пешбронӣ, ҳамчунин сатҳи обструксияи онҳо муайян мекунанд.

Аз ин сабаб тавсифи аломатҳои ПН-ро бо шаклҳои мушаххаси нозологияи аномалияҳои модарзодӣ ва ҳолатҳои патологии функционалии роҳҳои пешброндор иртибот додан мебояд, ки ин ба табиби амалӣ дар муқаррар намудани ташхиси дурусти қаблий ҳангоми азназаргузаронии якуми қӯдак ва муоинаи минбаъдаи бемор дар самти лозима мусоидат ҳоҳад кард. Дар қӯдакони дорои гидронефroz ПН-и обструктивӣ бештар ноаён гузашта, гоҳ-гоҳ тариқи лейкотситурияи мультадил ва дарди кунд дар нимаи даҳлдори камар зуҳур мекунад. Ҳурӯҷҳои пиелонефрит зиёд рӯй намедиҳанд ва тариқи дардҳои шиддатноки ҳаламонанд дар мавзei камар ва ҳарорати баланди бадан ифода мейбанд. Пайдо шудани дарди бошиддатро ду шарт сабаб мегардад: варами паренхимаи гурдаҳо ва аз ин сабаб ёзидани гифтофии фиброзии гурда, инчунин инфильтратсияи илтиҳобии пайвандгоҳи ҳавзаку пешбрӯҳа, ки обструксияи дар ин қитъаи роҳҳои пешброндор мавҷудро вазнинтар мекунад. Дар амал ташхиси бисёр қӯдакони гирифтор ба гидронефроз, ки онро ПН мураккаб мекунад, танҳо пас аз ифода ёфтани лейкотситурия равшан мешавад, ки ҳан-



гоми таҳқики тасодуфии пешоб ва ё дар ҳолати пайдошавии дард дар мавзеи камар муайян карда мешавад [54]. Дар давраи хурӯҷ ПН бо дарди бошиддат дар нимаи мутобики мавзеи камар, болоравии ҳарорати бадан то ба 38-40°C, дилбехузурӣ ва қайкунӣ, лейкотситурияи васеъ, лейкотситози хун ва баланд шудани СТЭ зухур мекунад. Ҳангоми палпатсияи мавзеи зери қабурғаҳо ва фишор овардан ба мавзеи кунҷи устуҳонӣ-ҳароммагзӣ дард дар қитъаи таҳқиқшаванда якбора шиддат мегирад. Дар аксари ҳолатҳо таъин гардидани муолиҷаи зиддибактериявӣ ба қатъшавии раванди шиддатноки илтиҳобӣ дар гурда ба муддати 6-12 рӯз сабаб мегардад. Ин кӯдакон бояд тариқи ҷарроҳӣ дар давраи пинҳонӣ ҷорӣ шудани ПН табобат карда шаванд. ПН-и обструктивӣ дар кӯдакони дучор ба РМП ҳусусиятҳои клиникӣ ва ҷараёни худро дорад, ки сабаб ҳамроҳ будани он бо шаклҳои гуногуни дисфункцияи масона мебошад. Ҳусусиятҳои мазкур аз ҳамгирои ихтилолҳои пешоббарорӣ ва дошта натавонистани пешоб бо аломатҳои илтиҳоби масона иборатанд, ки дар ташхиси дифференсиалии ҷойгиршавии манбаи илтиҳоб душвориҳои муайянро ба вучуд меорад. Зимнан, ихтилолҳои пешоббарорӣ ё дошта натавонистани пешоб бисёртар пеш аз пайдоиши аломатҳои илтиҳоб (лейкотситурия, гипертермия, дард дар мавзеи гурдаҳо) аён мешаванд [23,51]. Давраҳои тӯлонии илтиҳоб бо раванди суст ба навбат бо хурӯҷҳои кӯтоҳмуддат рӯҳ медиҳанд, ки бо болоравии ҳарорати бадан то ба 38-40°C, пешбронии зуд-зуд ва дардовар аз сабаби шиддат гирифтани систити ба он ҳамроҳ ва бадтар шудани дисфункцияи масона зухур мейбанд. Ҷараёни омехтаи ПН ва систит дар амалияи клиникӣ нисбатан зиёд мушоҳида мешавад. ПН қариб дар 75-80% ҳолатҳо дар шароити систит рушд мекунад, хоса дар сурати мавҷудияти РМП ё дисфункцияи нейрогении масона. Табиист, ки дар беморони гирифтор ба ПН метавонад систит инкишоф ёбад. Зимнан барои кӯдаке, ки ба раванди омехтаи ПН ва систит гирифтор аст, мавҷудияти дизурия, зиёд пешоб кардан, даъватҳои

императивӣ ба пешбронӣ, дошта натавонистани пешоб, дарди зери ноф хос аст, ки ба систит ишора мекунад. Дар хотир бояд дошт, ки падидаҳои дизурӣ ба манзараи клиникии ПН ҳеч алоқамандӣ надоранд. Мавҷудияти падидаҳои дизурӣ аз систит гувоҳӣ медиҳанд. Инро ҳангоми таъин намудани муолиҷаи зиддибактериявӣ ба инобат гирифтан лозим аст [6,35,38].

Ташхис. Барои ташхиси ПН дар кӯдакон аз маҷмӯи усуљҳои клиникӣ ва лабораторӣ-асбобӣ истифода мешавад. Онҳоро ба усуљҳои ҳатмии таҳқиқ, ки ба ҳамаи беморон гузаронда мешаванд ва иловагӣ, ки муوفиқи нишондодҳои муайян мегузаронанд, чудо мекунанд. Шумораи тадқиқотҳои ташхисӣ ба таври инфиродӣ муайян карда мешавад [48]. Аз тадқиқотҳои ҳатмии лабораторӣ барои муайян кардани раванди микробӣ-илтиҳобӣ ва фаъолии он истифода мекунанд. Аз ҷумла, таҳлили клиникии хун, таҳлили умумӣ ва микдории пешоб, кишти пешоб дар микрофлора, антибиотикограммаи пешоб ва таҳлили биохимиавии хун (сафедаи умумӣ, фраксияҳои сафедагӣ, азот, фибриноген, СРБ) гузаронда мешавад. Ба ҷуз ин, тадқиқотҳои биохимиавии пешоб доир карда мешаванд (экскретсияи шабонарӯзии сафеда, оксалатҳо, уратҳо, систин, намакҳои калсий; нишондодҳои ноустуровии ситомембранаҳо - этаноламин, пероксидҳо, липидҳо, қобилияи зиддикристаллсозии пешоб). Усуљҳои иловагии тадқиқот баҳри дақиқ кардани фаъолӣ ва омили экологии раванди микробии илтиҳобӣ тадқиқи хунро ба доштани Р-сафедаҳо, молекулаҳои миёна дарбар мегиранд, дар сурати тӯлкашии раванд бошад, натиҷа надодани муолиҷаи "анъанавӣ"-и зиддибактериявӣ, анамнези оиласии собиқадор, гумонбарӣ аз сирояти омехта тадқиқоти пешоб гузаронда мешавад, ки таҳлил барои хламидияҳо, миқоплазмаҳо, уреплазмаҳо, усуљҳои аксуламали полимеразии силсилавӣ (АПС), усуљҳои кишт, ситологӣ, серологиро фаро мегирад [12]. Дар баъзе ҳолатҳо пешбронро ба мавҷудияти занбӯруғҳо ва микобактерияҳои сил таҳқиқ мекунанд (кишти пешоб, усуљҳои ташхиси фаврӣ). Таҳқиқи мақоми



масуниятиро (сатҳи IgA-и секретсия, ҳолати фагоситоз) дар кӯдакони дорои дисфункцияи масуният анҷом медиҳанд [32]. Ҳатман таҳқиқотҳои лабораторӣ барои тавсиф намудани функционалии гурдаҳо гузаронда мешавад. Аз чумла, сатҳи креатинин ва азоти пешоб дар хун, клиренси креатинини эндогенӣ, таҳқиқи pH, оксиднокии титршаванда, экскретсияи аммиак, назорати диурез, назм ва ҳаҷми пешобравиҳои гайрииҳтиёر муайян карда мешавад. Озмоиши Зимнитсикиро анҷом дода, ба назар мегиранд, ки дар кӯдакони то 4-5-сола озмоиши "озод"-и Зимнитский гузаронда мешавад. Таҳқиқотҳои иловагии лабораторӣ бо ҳадафи дақиқ кардани ҳолати функционалии гурдаҳо бо пешоб экскретсия шудани ?2-микроглобулин, осмолярнокии пешоб ва дараҷаи ферментурияро дар бар мегиранд [2, 7]. Таҳқиқоти ҳатмии асбобӣ ҳангоми бемориҳои микробии илтиҳобӣ, ҳамчунин хини мавҷудияти гипертензия - нишондоди шабонарӯзии монитории фишори шарёнӣ, таҳқиқи ултрасадоии узвҳои низоми пешоб (гурдаҳо ва масона), таҳқиқотҳои рентгенӣ-контрастиро (систографияи миқсионӣ, урографияи экскреторӣ) фаро мегирад. Таҳқиқотҳои иловагии асбобӣ ҳангоми бемориҳои микробии илтиҳобии низоми пешоб таҳқиқи ултрасадоии ҷараёни хун дар гурда бо допплерометрияи импулсӣ (дар сурати музмин будани раванд, мавҷудияти гипертензияи шарёнӣ), таҳқиқотҳои радионуклидӣ (ангиграфияи гайримустақим) нефростсингтиграфияи динамикӣ бо радиофармпрепаратҳои тубулотропӣ (99МТс-MAG-3) ва гломерулотропӣ (99МТс-Пентатех), мувоғиҳи нишондодҳо бошад - усуљҳои функционалии таҳқиқи масона (урофлуометрия, систометрия)-ро дар бар мегиранд. Дар асоси нишондодҳо томографияи компьютерӣ ва резонанси ҳастаии магнитиро низ доир мекунанд [37,48].

Меъёрҳои ташхис. Ташхиси ПН-ро дар асосии омехтагии алломатҳои зерин муқаррар мекунанд, ки асосӣ ва ҳалкунанда мебошанд [12]:

1. Мавҷудияти алломатҳои заҳролудшавӣ (рангканда будани сатҳҳои пӯст, сианози

периорбиталӣ, пастозӣ будани пилкҳо ва f.), аз 38°C боло рафтани ҳарорати бадан.

2. Дардҳо дар маҳалли камар ва шикам, дарднокӣ ҳангоми палпатсия дар мавзеи кунчи устухонӣ-ҳароммағзӣ.

3. Дар таҳшини пешоб мавҷуд будани: а) лейкотситурияи навъи нейтрофилӣ (зиёда аз 50% нейтрофил) бо мавҷудияти силиндрҳои лейкоситарӣ; б) бактериурияи беш аз 100 ҳазор ҷисми микробӣ дар 1 мл пешоб; в) протеинурияҳо (камтар аз 1 г/л).

4. Халалёбии навъи тубулоинтерститсиалии ҳолати функционалии гурдаҳо: а) осмолярнокии плазмаи хун на кам аз 275 мосмол/л ва осмолярнокии пешоб на кам аз 800 мосмол/л; б) кам шудани зичи нисбии пешоб ва нишондодҳои асидоғ ва аммониогенез; в) баланд шудани сатҳи ?2.

-нишондоди микроглобулин дар плазмаи хун зиёда аз 2,5 мг/л ва дар пешоб зиёда аз 0,2 мг/л бошад.

5. Мавҷудияти термоасимметрияи ифода-ёфта дар мавзеи камару ҷорбанд бо манбаъҳои васеи гипертермия, ки бисёр вақт ба сандуқи сина паҳн мегарданд; градиенти термоасимметрия зиёда аз 1°C.

6. Асимметрии контрастҳо дар низоми ҷому ҳавзак, дағалшавӣ ва деформатсия (паҳну васеъшавӣ)-и сақфи ҷомҳо, пиелоэктазия ва каликсэктазия, поассимптом, афзудани ОРН (РКИ), мавҷуд будани ҳадشاҳо (дар сурати музмин будани беморӣ).

7. Дарозшавии баҳшҳои секреторӣ ва экскретории ренограммаҳо, асимметрияӣ будани онҳо (беш аз 1,5 дақ бечо шудани ҳатҳои қаҷ ҳангоми расидан ба қулла), паст шудани ППЭ.

Ба сифати меъёрҳои иловагӣ нишондодҳои зеринро истифода мебаранд:

СТЭ-и бошитоб (беш аз 15 мм/с) ва лейкоситоз (зиёда аз 9x10⁹/л) бо кӯчиши формулаи лейкоситарӣ ба тарафи чап;

3. Болоравии титрҳои подтанҳои зидди-бактерияӣ (1:160 ва беш аз ин), дисимму ноглобулинемия (болоравии ҳамаи синфҳо ё синфҳои ҷудогонаи иммуноглобулинҳои G, A ва M), сатҳи КМД (комплексҳои масунияти даврзананда) беш аз 0,046 воҳиди экстинтсия;



4. Сатҳи баланди сафедаи С-реактивӣ дар хун (болотар аз 20 мкг/мл), гипергамма ва гипералфа2- глобулинемия;

5. Мавҷудияти бактерияҳои бо подтанҳо пӯшонидашуда дар таҳшини пешоб (зиёда аз 2 бактерия дар 10 майдони назари микроскоп)

Дар робита ба ин, ошкорнамоии саривақтии ПН ва ташхиси дифференсиалии он бо сирояти низоми пешоб дар қӯдакони синни бармаҳал, сарфи назар аз душвориҳои муайян методӣ, фавқулода муҳим аст. Барои муайян кардани ташхис на ҳама вақт истифода аз усулҳои анъанавии умумиклиниӣ, лабораторӣ ва функционалӣ кифоя аст. Дар зимн ҷустуҷӯи меъёрҳои дифференсиалии ташхисие муҳим аст, ки хусусиятҳои ҷалбшавии паренхимаи гурдаҳо ба раванди патологӣ ошкор мекунад. Дар хотима қайд менамоем, ки аҳамияти ташхисии усулҳои лабораторӣ ва асбобии таҳқиқот ҳангоми ПН дар қӯдакон фавқулода баланд аст, зоро ба ифодаёбии клиникии раванди илтиҳобӣ дар гурдаҳо полиморфизм хос аст, ғайр аз ин, дар баъзе ҳолатҳо аломатҳои барои илтиҳоби узвҳои низоми пешоб хос мушоҳида намегарданд ва танҳо ҳалалдор шудани назми пешбронӣ қайд мешавад. Сабаби ин норасоии нисбии бофтаи гурда ва ноустувории ҳолати функционалии гурдаҳо дар қӯдакони 3 соли аввали ҳаёт мебошад.

Табобати ПН дар қӯдакон масъалаи киғоятган мураккаб аст, ки на танҳо доностани этиология ва патогенези беморӣ, балки ҳамчунин истодагарӣ дар роҳи расидан ба мақсадро металабад, зоро кам нестанд ҳолатҳое, ки беморӣ хусусияти мавҷнок бо ҳурӯҷҳои зуд-зуди ҷараёни пиелонефритӣ дорад.

**Парҳездармонӣ.** Айни замон шубҳае нест, ки дар қӯдакони гирифтӣ ба ПН функцияҳои шуъбаҳои дисталии нефрон (найҷаи печидаи дисталий ва милаҳои ҷамъоваранд) ҳалалдор мешаванд, ки дар онҳо аксаран равандҳои ба охиррасии минераликунонӣ ва ғализшавии пешоб, ҳамчунин озодшавии макроорганизм аз пайвайстагиҳои азотии турш ва ионҳои гидроген рух медиҳанд. Бинобар ин мавқеи муҳимро дар та-

бобати ПН парҳез ишғол мекунад. Зимнан, принсипҳои парҳездармонӣ ба маҳдудкунии воридшавии миқдори барзиёди намакҳои минералӣ ба организм, ҳамчунин моддаҳои экстрактивӣ, ки барои сегментҳои ишора-шудаи воҳидҳои функционалии гурдаҳо "сарборӣ" ҳастанд, асос мёбанд [13]. Бо мақсади коҳиши додани сарборӣ ба низомҳои интиқолии найчаҳо ва тасҳехи ихтиилолҳои мубодилавӣ дар марҳилаи фаъол аз мизи №5-и М.И. Певзнер, бе маҳдудкунии истеъмоли намак ва моеъ, истифода мебаранд. Фаровон моеъ нӯшидан (50% бештар аз меъёрии синнусолӣ) - ҷойи камранг, компотҳо, шарбатҳо - тавсия мегардад. Обҳои маъдан бо сатҳи пасти ишқорнокӣ (монанди "Славянская", "Нафтуся") фоидаоваранд - дар як бор аз онҳо сари ҳар килограмми вазн 2-3мл дар давоми 20 рӯз нӯшидан лозим аст. Миқдори намак (дар як шабонарӯз 2-3 мг кам мекунанд) ва моеъро танҳо ҳангоми ҳалал ёфтани функцияҳои гурдаҳо маҳдуд месозанд. Дар марҳилаи фаъоли беморӣ ба ғизои сафедагию растани бартарӣ медиҳанд. Фаъолии бисёр доруҳои зиддибактериявӣ аз аксуламали пешоб вобаста аст, аммо аз сабаби бонавбат рух додани реаксияи оксиднокшавӣ ва реаксияи асосӣ барои рушди микроорганизмҳо шароити номусоид ба вучуд меояд. Бинобар ин бонавбат истеъмол намудани ғизои сафедагӣ (турушкунанда) ва растани (ишқорикунанда) ба мақсад мувоғиқ аст. Барои оксидӣ (туруш) кардани пешоб гӯшти гов, нони сафед, панири саҳт, тухм (маҳсусан сафедиашро), моҳӣ, меваҳо бо қанд, шарбати лимӯ, ҳасиби ҳукӣ, гӯшти ҳук, ғалладонагиҳо, чигар, биринҷ, моҳиҳо аз оилаи озодмоҳиҳо, мурғи марҷонро истеъмол бояд кард. Сатҳи ишқорнокии пешобро картошка (хусусан, агар бо пӯсташ пухта шуда бошад), равғани ҳук, себи тару тоза, буттамеваҳо (ҳамаи навъҳояш, аммо бе шакар), қарам, ҳарбуза, сабзӣ, гулкарар, шир, сиёҳолуии ҳушк, мавиз, қаду, помидор, тарбуз зиёд мекунанд. Қайд бояд намуд, ки пешобро алмагел (5-граммӣ дар як шабонарӯз 3-борӣ 30 дақиқа пеш аз ҳӯрок) ва метионин (1-2-ҳабӣ 3-4 бор дар як шабонарӯз) туруш мекунанд, дар ҳоле



ки истеъмоли натрий гидрокарбонат (0,3-граммий 3 бор дар як шабонарӯз), натрий ситрат ё лактат (3-4-борӣ дар як шабонарӯз ба миқдори 1-1,5 грамм) пешобро ишқорӣ мекунанд. Дар парҳези беморони ба ПН гирифтор маҳсулоти физиологии гуногунро истифода мебаранд, vale ба маҳсулоти ширӣ бартарӣ медиҳанд. Шир таъсири диуретикӣ дорад, аммо моддаҳои экстрактивиро дар таркибаш надорад ва ин хусусияти он кайҳо боз дар соҳаи физиологии табобатӣ ҳангоми бемории гурдаҳо ба кор бурда мешавад. Шир аз сафеда, калсий, фосфор ғанӣ аст, ки барои организми қӯдак арзишмандаанд. Равғани шир эмулгатсия шудааст, ки ба ҳазмшавии хуби он мусоидат менамояд [13]. Истеъмоли маҳсулоти ширӣ - кефир, атсилофилин, ряженка ва г. ҳатмист, зеро, ба ҷуз таъсири диуретикӣ, онҳо қодиранд ба меъёришавии микрофлораи рӯдаҳо мусоидат намоянд, ки ҳангоми табобати тӯлонии беморон бо ёрии антибиотикҳо метавонад ҳалалдор шуда бошад. Ба қӯдакони гирифтор ба ПН фала (творог), қаймоқ, панири нотундро иҷозат медиҳанд [1,4]. Ба беморони ПН навъҳои камравғани гӯшти гов, мурғ, заргушро тавсия медиҳанд. Навъҳои номбаршуни гӯшт дар таркибашон аминокислотаҳои ивазнашавандаро бо таносуби мусоид доранд, ба хубӣ ҳазм мешаванд.

Барои маҳдуд кардани моддаҳои экстрактивӣ, ки дар таркиби гӯшт ҷой доранд, ҳангоми ҷӯшондан ба рӯяш оби сард мерезанд, ба пораҳои хурд мебуранд (дар ин раванд то 60% моддаҳои экстрактивӣ аз байн мераванд). Метавон аз моҳиҳои дарёй ва баҳрии логар ё бо равғаннокии миёна, одатан дар шакли обази истифода кард. Ҳангоми омода кардани таомҳо аз равғанҳои маска, зард, ҳамчунин равғанҳои растани истифода мешавад. Ба маҷмӯи озукавории тавсияшавнада галладонаҳо, сабзавоту меваҳои гуногун, хоса зироатҳои полезӣ дохил мешаванд, ки хусусиятҳои диуретикӣ доранд.

Муолиҷаи зиддибактериявӣ аз мавқеи тибби далелнок. Мақоми пешқадамро дар муолиҷаи ПН воситаҳои зиддибактериявӣ ишғол мекунанд. Дар таҷрибаи педиатрӣ тавсияҳои клиникие корбурддоранд, ки дар

ИМА соли 2011 коршиносони Академияи америкоии педиатрия (AAP, 2011) ва дар Британияи Кабир мутахассисони National Collaborating Centre for Women's and Children's Health коркард кардаанд[33]. Ҳангоми интиҳоби антибиотикҳо барои муолиҷаи эмпирӣ ба маълумот доир ба резистентнокии ангезандашо такя кардан, синну сол ва дараҷаи фаъолии беморӣ, ҳолати функцияи гурдаҳо, муолиҷаи зиддибактериявии қабл аз он ва анамнези аллергологиро ба назар гирифтан лозим аст. Тактикаи пешниҳодшудаи интиҳоби антибиотикҳо имкон медиҳад самаранокии муолиҷаи зиддибактериявии ПН бардошта шавад, истеъмоли номуносиби антибиотикҳо ва ҳароҷоти ба ин вобастаи иққтисодиро коҳиш медиҳад, ҳавфи паҳншавии резистентнокӣ нисбати антибиотикро кам мекунад.

Интиҳоби тактикаи зиддибактериявӣ дар қӯдакони гирифтор ба ПН ба андозаи наzzаррас ба синни бемор алоқамандӣ дорад. Дар навзодон ва тифлҳои 2 моҳи авали ҳаёт дар киёс бо қӯдакони қалонтар сирояти ниҳоми пешоб хеле бештар дар шакли уросепсис мегузарад [20]. Аз ин рӯ қӯдакони синни неонаталӣ, вақте гумон аз мавҷудияти ПН ба миён меояд, ба хотири оғози табобати АБ ва муоина, новобаста аз вазнинии ҷараёни беморӣ, бояд бистарӣ карда шаванд [14]. Ба навзодон ва тифлакони то 2-моҳа дар марҳилаи ибтидой воридкуни парентералии маводи зиддибактериявӣ талаб мегардад [14,19]. Дар табобат аҳамияти бештаринро воситаҳои дорои таъсири васеъ пайдо мекунанд, ки қодиранд ҳам флораи грамм-манғӣ ва ҳам грамм-мусбатро маҳв намоянд. Дар ҳолати мазкур гурӯҳи пенитсиллинҳои ҳимояшуда (амоксиклав), сефалоспоринҳои насли III (сефотаксим, сефтазидим, сефиксим, сефоперазин), инчунин аминогликозидҳо мебошанд. Таъин намудани ду антибиотик низ, ки тамоми қатори микроорганизмҳои грамманғӣ ва граммусбатро фаро мегиранд, бо воридкуни дохириагӣ асоснок аст. Аксари протоколҳо дохириагӣ ворид намудани ампитсиллин ва гентамитсин ё ампитсиллиро (ё амокситсиллин/клавуланат) бо СФ-и насли III дар да-



воми 7-14 рӯз дар назар доранд. Таъин на-мудани воситаҳои номбаршуда дар оғози табобат метавонад осебҳои вазнини парен-химаи гурдаҳоро пешгирӣ намояд. Аммо дар хотир доштан зарур аст, ки сарфи на-зар аз бартарии сефтриаксон (истемолаш дар як шабонарӯз як бор таъин мешавад), онро барои навзодон, хоса навзодони но-расид бо эҳтиёт бояд ба кор бурд, зоро он давомнокии зарпарвинро тамдид мекунад ва метавонад таъсирҳои токсикий дошта бо-шад [42]. Аз аминогликозидҳо хеле эҳтиёт-корона бояд истифода кард. Омилҳои хав-фи таъсири нефротоксикии аминогликози-дҳо инҳоянд: зиёда аз 11 рӯз давом додани истемол, филзати максималии беш аз 10 мкг/мл, мавҷудияти бемории чигар ва ни-шондодҳои баланди креатинин. Азбаски таъсирҳои токсикии аминогликозидҳо пас аз рӯзи 11-уми истемоли онҳо мушоҳида мегарданд, мо одатан барои 5 (ҳадди мак-сималий - 7) рӯз амигликозидҳоро таъин ме-намоем [9,10,11,12]. Аминогликозидҳо дар шакли вояи яккаратаи ҳаррӯза нисбат ба воридкуни секарата таъсири нефротокси-кии камтар мерасонанд[18]. Ҷиҳати дигари муҳим он далелест, ки давомнокии муолиҷаи парентералий аз тасмимҳои инфириодӣ воба-ста буда, аз 2 то 12 рӯз аст [40]. Beetz ва Westenfelder (2011) бо назардоштаи принси-пҳои тибби далелнок тавсияҳои зеринро оид ба табобати ПН дар навзодон ва кӯдакони то 2-моҳа пешниҳод мекунанд:

1. Навзодон ва кӯдакони ин син, ки ба ПН гирифтор мебошанд, бояд дар шароити статсионар табобат гиранд.

2. Ба навзодон ва кӯдакони синни то 2-моҳа, ки ба ПН гирифтор мебошанд, муо-лиҷаи парентералии зиддибактерияӣ пеш-бинӣ мешавад, ки аз якҷоягии ампитисиллин бо аминогликозидҳо ё ампитисиллин бо се-фалоспоринҳои насли III оғоз мекунанд.

3. Дар атфол (дар синни аз ду то шашмо-ҳагӣ), ки омилҳои оризавӣ (аномалияҳо дар инкишофёбии роҳҳои пешоб, масонай ней-рогенӣ ва г.) надоранд, ПН-ро тариқи перо-ралӣ бо сефалоспоринҳои насли III ё дав-рҳои қӯтоҳи (2-4 рӯз) муолиҷаи дохиригӣ, бо муолиҷаи пероралии минбаъда табобат

кардан мумкин аст.

4. Ҳангоми гумонбарӣ аз сирояти энте-рококк ҳатман ба муолиҷа амокситисиллин ё ампитисиллинро ҳамроҳ кардан лозим аст.

5. Давомнокии муолиҷаи АБ дар навзо-дону атфоли 2 моҳи авали ҳаёт бояд 7-14 рӯзро ташкил диҳад.

Муолиҷаи зиддибактериявии ПН дар кӯдакони синни аз 2 до 24-моҳагӣ. Корши-носони AAP (2011) ҳангоми омода кардани тавсияҳои таҷдидшудаи клиникӣ оид ба таш-хису табобати СНП-и бори аввал ба вучу-домадаи шадид, ки ба он дар кӯдакони аз 2 то 24-моҳа табларза ҳамроҳ мешавад, бе аномалияҳои баръалои неврологӣ ва анатомии ҳамбаста бо СНП -и такрорёбанда ё осеби гурдаҳо. Барои осонфаҳмӣ, зери ма-фҳуми "табларзаи атфол" табларза дар кӯда-кони аз 2 то 24-моҳа фаҳмида мешавад, ма-фҳуми "табларза" бошад, ҳарорати  $38^{\circ}\text{C}$ -и баданро дар назар дорад. Ин гуна сарҳа-дҳои синнусолӣ дар натиҷаи таҳқиқоти ат-фоли гирифтор ба табларзай сабабҳояш номаълум интиҳоб гардидаанд ва дар на-тиҷаи онҳо паҳншавии СНП маҳз дар ин ғурӯҳ аз ҳама баланд ( $\sim 5\%$ ) буд. Кӯдакони синни то 2-моҳа аз сабаби норасоии дале-лҳои сабиткунанда, ки маҳз барои ғурӯҳи кӯдакони 2-24-моҳа ҷамъ оварда шуда бу-данд, истисно мешуданд. Ҳамчунин муво-фиқ будани ин тавсияҳо ба кӯдакони калон-тар аз 24-моҳа, бо эҳтимоли бештар, маъ-лум нест (AAP, 2011). Алоҳида қайд бояд кард, ки пештар Jones et al. (2007) [33] ПН-ро ҳамчун сирояти роҳҳои болоии пешоб баррасӣ мекард, ки ба ҷараёни он табларза бо ҳарорати  $38^{\circ}\text{C}$  ва баландтар аз он ҳамроҳ мешавад. Мувофиқи тавсияҳои AAP (2011), табобати беморон бояд ба принси-пҳое асос ёбад, ки истемоли пероралӣ ва ҳам парентералии дору самаранокии баро-бар доранд, интиҳоби воситай зиддими-робӣ бошад, бояд ба маълумот доир ба ҳас-сосияти маҳаллӣ нисбати антибиотикҳо (агар имкон бошад) ва ҳассосияти уропато-гени изолятсияшуда асос ёбад [16]. Вале баъ-зе муаллифон ақида доранд, ки барои истемоли парентералии маводи ЗБ ҳангоми ПН нишондодҳо чунинанд: навзодон ва атфол



(<4-6-моҳа), гумонбарӣ аз уросепсис, ҳолати бӯхронии бемор, рӯ гардондан аз истеъмоли моеъҳо ва/ё гизо ва/ё дорувории пероралий, қайкунӣ ё исҳол, риоя нашудани речай истеъмоли доруҳо, ҳамчунин шаклҳои обструктивии ПН (масалан, обструксияи пешшоброҳаҳо ва г.) [19,55,56]. Бо мақсади муолиҷаи ЗБ-и эмпирикии ПН дар кӯдакони синни аз 2 то 24-моҳа ба сифати воситаҳои қатори якум аз сефалоспоринҳои насли III ва аминогликозидҳо истифода мебаранд, ҳамчунин, пас аз гузарондани таҳқики бактериологӣ ва муайян намудани ҳассосият, маводи алтернативиро ба кор мебаранд. Кумитаи коршиносони ААР (2011) ба қарибӣ 7 мавқеи калидиро оид ба ташхис ва табобати кӯдакони аз 2 то 24-моҳа бо сирояти низоми пешоб ва табларзai сабабаш номаълум муайян намуд [16].

Тавсияи 1. Агар табиб ба қароре ояд, ки ба тифле, ки бе манбаи аёни сироят табларза дорад, табобати зиддимикробиро таъин кардан лозим аст, то оғози муолиҷаи зиддимикробӣ намунаи пешобро гирифта, сипас онро таҳлил намудан ва киштро чудо кардан зарур мебошад. Намунаи пешоб бояд тавассути катетергузаронӣ ё аспиратсияи мавзеи таги ноф гирифта шавад, зоро ташхиси сирояти низоми пешоб ҳангоми намунагирии муқаррарӣ ба пакет аз сабаби контаминатсияи пӯст, маҳбал, пӯсти канорӣ наметавонад аниқ муайян карда шавад.

Тавсияи 2. Агар табиб бемореро муоина кунад, ки дар ў манбаи сироят намоён нест, ҳолати ў таъинкуни фаврии муолиҷаи зиддимикробиро талаб намекунад, эҳтимоли мавҷудияти СНП-ро арзёбӣ кардан лозим аст.

Тавсияи 2а. Агар эҳтимоли он, ки табларза бо СНП алоқаманд аст, паст бошад, мониторинги мунтазами ҳолат бе истифода аз тестҳои иловагӣ басанд аст.

Тавсияи 2б. Агар табиб муайян карда бошад, ки тифли табларзадор дар гуруҳи ҳавфи паст нест, он гоҳ 2 роҳи амал вучуд дорад:

1. Намунаи пешобро тавассути катетергузарӣ ё аспиратсияи мавзеи таги ноф ба-

рои чудо шудани кишт ва таҳлили пешоб гирифтан.

2. Намунаи пешобро бо роҳи муқаррарӣ гирифтан. Агар натиҷаи таҳлил ба имкон-пазир будани СНП ишора кунад (тести мусбат оид ба мавҷудияти эстеразаи лейкоситарӣ, тести нитритӣ, ҳамчунин мавҷудияти лейкоситҳо ё бактерияҳо ҳангоми микроскопия), намунаи навбатии пешоб бояд ба воситаи катетергузорӣ ё аспиратсияи тагинофӣ ба хотири чудо кардан кишт гирифта шавад; дар сурати манғӣ будани натиҷаи тестҳо (эстеразаи нитритӣ ё лейкоситарӣ) дар таҳлили нави пешоб (<1 соат аз лаҳзай гирифтан), тавсия мешавад, ки ҳолати клиникии бемор бе корбурди муолиҷаи зиддимикробӣ мавриди мониторинг қарор гирад, зоро натиҷаҳои манғӣ дар таҳлили пешоб мавҷудияти СНП-ро ба пуррагӣ инкор намекунанд.

Тавсияи 3. Барои муқаррар намудани ташхиси СНП риоя намудани ду шарт зарур аст:

о дар таҳлили пешоб бояд нишонаҳои сироятёбӣ бошанд (пиурия ва/ё бактериурия);

о мавҷудияти на кам аз 50 000 воҳиди колониясози як навъи микроорганизмҳои уропатогенӣ дар як миллилитр, ки ҳангоми кишти намунаҳои пешоб, ки бо роҳи катетергузорӣ ва ё аспиратсияи тагинофӣ ба даст омадаанд, чудо карда шуданд.

Тавсияи 4а. Табобати беморӣ бояд ба принципе асос ёбад, ки истеъмоли пероралий ва парентералии мавод самаранокии баробар доранд, интихоби воситаи зиддимикробӣ бошад, бояд ба маълумот дар бораи ҳассосияти маҳаллӣ нисбати антибиотикҳо (агар имкон бошад) ва ҳассосияти уропатогени изолятсияшуда асос ёбад.

Тавсияи 4б. Курси муолиҷаи зиддимикробӣ бояд аз 7 то 14 рӯз давом кунад.

Тавсияи 5. Ба тифли гирифтор ба табларза ултратрасонографияи гурдаҳо ва масонаро гузарондан лозим аст.

Тавсияи ба. Систоуретрографияи миксиониро пас аз ҳодисаи нахустини табларзai марбут ба СНП ҳатман ба кор набурда, балки дар сурате таъин намудан лозим аст, ки



ҳангоми ултрасонографияи гурдаҳо нишонаҳои гидронефроз, тағириоти хадшавӣ ё дигар пайдо гарданд, ки ПМР-и ифодаёфта ё уропатияи обструктивӣ ва дигар ҳолатҳои атипикӣ ё мураккаби клиникӣ аз ин сабаб тахмин мешаванд.

Тавсияи 6b. Дар ҳолати такрорёбии табларзai марбут ба СНП таҳқиқоти иловагӣ гузарондан лозим аст.

Тавсияи 7. Пас аз тасдиқ ёфтани СНП табиб бояд ба волидон ё парасторон доир ба гумонбарӣ аз ҳолатҳои ояндаи табларзагӣ ва ошкорсозии онҳо (дар ҳудуди 48 соат анҷом дода шавад, хеле хуб ҳоҳад буд) ба-рои таъмини ташхиси фаврӣ ва табобати ретсидиви сироят дастур дихад.

Дар беморони гирифтор ба ПН, ки аз 2-сола калон мебошанд, ҳангоми таъини муолиҷаи зиддибактериявӣ аз усули муолиҷаи зинагӣ истифода мебаранд. Моҳияти усул дар он аст, ки дар 2-4 рӯзи аввали табобат антибиотикҳоро доҳилирагӣ (ё доҳилимушакӣ) таъин мекунанд ва баъд дар давоми 10-12 рӯз маводҳои пероралии зиддибактериявӣ ба кор бурда мешаванд [33, 42]. Ҳамзамон регидрататсия - тариқи оралӣ ё парентералӣ дар речай дезинтоксикатсия - гузаронда мешавад. Санатсияи пешоб пас аз 24-36 соат аз оғози муолиҷаи зиддибактериявӣ фаро мерасад. Дар хотир бояд дошт, ки дар беморони аз 2-сола калони дучор ба ПН бисёр вақт гуногуни васеи ангезандаҳо ва маҷмӯаҳои микробҳо, инчунин полирезистентнокии уропатогенҳо ҷой доранд [5, 45]. Баъди ба даст омадани натиҷаҳои ҳассосияти кишти бактериявӣ, агар зарур бошад, давои зиддибактериявӣ иваз қарда мешавад. Дар рӯзҳои 5-7-и пас аз беҳшавии ҳолат на-мунаи такрории кишти пешобро мегиранд. Дар сурати натиҷаовар набудани табобат дар давоми 3 рӯз таҳлил ва кишти пешобро такрор қардан лозим аст [17].

Муолиҷаи зиддибактериявии раванди муштараки ПН ва систит. Дар сурати омехта будани раванди ПН ва систит барои таъмини филзати кофии маводҳои зиддибактериявӣ дар паренхимаи гурдаҳо ва пешоб муолиҷаи омехтаро таъин бояд кард. Дар сурати дар дараҷаҳои I-II будани фаъолии

ПН-и шадид ва музмини гайриобструктивӣ, таъин намудани амокситсилин/клавуланат (амоксиклав, аугментин) ё сефалоспоринҳои насли II (сефуроксим аксетил, сефаклор) дар якҷоягӣ бо фосфомитсин трометамол тавсия мегардад, ки нисбати он, тавре тадқиқотҳои клиникӣ-бактериологӣ, инчунин ахбори адабиёт гувоҳӣ медиҳад, қарib ҳамаи штаммҳои киштҳои пешоб ҳассосияти баланд нишон медиҳанд [15, 21, 22, 30]. Ба ҷойи фосфомитсин нитрофуранҳоро (фурагин, фурадонин) ба кор бурдан мумкин аст. Натиҷаҳои тадқиқотҳои клиникӣ-бактериологӣ гувоҳи онанд, ки қулли ангезандаҳои ПН (*E.coli*, *K.Pneumoniae*, *Enterococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*) нисбати фосфомитсин ҳассосанд. Резистентнокии нисбатан паст (6,0-6,1%) танҳо дар *Proteus spp.* ва *Enterobacter spp.* мушоҳида гардид [8]. Дар маҷмӯъ, басомади ҷудо кардани штаммҳои *E.coli*-и уропатогении нисбати фосфомитсин устувор 0,7-1,0%-ро (бо тағириёбии ин нишондод дар минтақаҳо аз 0 то 1,5%) ташкил медиҳад. Трометамоли фосфомитсин нисбати қарib тамоми бактерияҳои грамм-манғӣ (аз ҷумла ҷӯбҷаи қабудфасод) ва грамм-мусбат, стафилококк (тиллоранг, эпидермалий) ва стрептококкҳо (сапрофитӣ, начасӣ) таъсири бактеритсидӣ дорад. Трометамоли фосфомитсин муодили соҳтории фосфоэноли пируват мебошад.

Пираваттрансфераза (N-атсетил-глюкозамино ? 3-о-энолпирувилтрансфераза)-ро гайрифаъол мекунад, пеши роҳи конденсатсияи уридинифосфат-N-атсетил-глюкозаминро бо фосфоэнолпируват бебозгашт мегирад, синтези кислотаи УДФ-N-атсетил-мурамиро маҳв менамояд ва ба ин тарик суръати марҳилаи аввали ташаккулёбии пептидогликани девораи хӯҷайравии бактерияро суст мекунад. Резистентнокии салибӣ нисбати он вуҷуд надорад ва ин пайдошавии штаммҳои резистентиро пешгирий мена-мояд. Шаклҳои фаъоли мавод бо пешоб ҷудо мешаванд. Ҳосагии мавод дар ҳусусиятҳои зиддиадгезивии он аст, ки ба адгезияи бактерияҳо ба хӯҷайраҳои эпителиалий монеъ мешаванд. Бо назардошти ҳосиятҳои фармакокинетикияш фосфомитсинро та-



нхо ҳангоми систити шадид ба кор бурдан ба мақсад мувофиқ аст. Ин маводи ягона-ест, ки ба кӯдакон танҳо истеъмоли яккара-тааш таъин мешавад, зоро гилзати баланди он дар пешоб тӯли 3 шабонарӯз бокӣ мемо-над [8]. Аммо бо назардошти он, ки бисёр вақт ба раванди пиелонефрит пайдошавии систит (ё барьакс) ҳамроҳ мегардад, фосфомитсин маҳз дар ҳамин гуна вазъи клиникӣ метавонад ба кор бурда шавад [27]. Трометамоли фосфомитсинро ба кӯдакони аз 1-сола калон бо роҳи истеъмоли дохилӣ бо вояи 1,0 г як карат, аз 5-сола калон - 2,0 г як карат таъин менамоянд. Давомнокии муолиҷа одатан 7 рӯзро ташкил медиҳад [8].

Муолиҷаи зиддибактериявии бактериу-рияи асимптоматикӣ. Дар атфоли синни ширхорагӣ ва кӯдакон вазъ бо мавҷудияти бактериурия (бисёр вақт беш аз 105 КОЕ/мл) бе лейкотситурия ва зухуроти клиникӣ бо мағхуми бактериурияи асимптоматикӣ (БУА) ифода меёбад [28,29]. Зимнан, онҳо ҳавфи пасти рушди ПН-ро доро мебошанд [47]. Сабаби БУА маъмулан уропатогенҳои вирулентӣ мебошанд, ки боиси колонизат-сия, аммо на сироятёбӣ мегардад. Онҳо ҳатто метавонанд пешброҳаро аз ворид-шавии бактерияҳо, ки вирулентнокии ба-ландтар доранд, ҳимоя намоянд [19]. БУА дар беморон бе уропатияҳои ҳамроҳ, дис-функцияи масона ё мавҷудияти лаҳзаҳои пиелонефритӣ, ба ақидаи Beetz ва Westenfelder (2011), ба муолиҷаи тариқи ЗБ ниёз надорад.

Витамини А метавонад дар якчоягӣ бо маводҳои дигар барои табобати ПН-и шадид дар кӯдакон бо мақсади пешгирий аз осе-бёбии гурдаҳо ва ташаккулёбии ҳадшаҳои фиброзӣ истифода гардад [25]. Ба қарибӣ дар бораи накши стероидҳо дар пешгирий аз ҳадшадоршавии гурдаҳо пас аз ПН-и шадид натиҷаҳои хеле ҷолиб муаррифӣ гаштанд [31]. Зери назорати муаллифон 18 бемор бо ПН-и шадид, ки антибиотик ва метилпред-низолон (1,6 мг/кг дар як шабонарӯз дар давоми 3 рӯз), ҳамчунин 65 кӯдак, ки ҳар 6 соат дар давоми 3 рӯз антибиотик ва плат-себо истеъмол мекарданд, қарор гирифтанд. Ҳамаи кӯдакон тариқи эмпирикӣ ва парен-тералӣ давоми 3 рӯз антибиотик мегирифтанд: сефалотин (100 мг/кг ҳар 6 соат дар давоми шабонарӯз) ё гентамитсин (5 мг/кг ҳар 12 соат дар давоми шабонарӯз). Мушо-ҳидаҳои минбаъда тариқи сканери DMSA, ки ҳадди ақал дар давоми 6 моҳ пас аз ҷавоб шудан аз беморхона иҷро гардиданд, ба ан-дозаи назаррас кам шудани шумора ва да-раҷаи ҳадшаҳо дар беморонро дар гурӯҳе, ки метилпреднизолон истеъмол мекард, дар қиёс бо онҳое, ки платсебо мегирифтанд, нишон дод [31]. Ба ин тариқ, дар 33,3%-и кӯдакон, ки метилпреднизолон истеъмол мекарданд, дар гурдаҳояшон ҳадшаҳо ош-кор гардиданд, дар ҳоле ки дар гурӯҳи плат-себо ин нишондод ба 63,9% баробар буд. Ба ақидаи муаллифон, истеъмоли метилпред-низолон ҳангоми пиелонефрити шадид ҳад-шадоршавии гурдаҳоро пешгирий мекунад.

## АДАБИЁТ

1. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста.- К.: Книга плюс, 2002:348.
2. Вялкова А.А., Гриценко В.А., Гордиенко Л.М. Инфекция мочевой системы у детей - новые решения старой проблемы. Нефрология. 2010; 14(4):63-76.
3. Гриценко В.А., Бухарин О.В., Вялкова А.А. Факторы риска развития пиелонефрита у детей. Рос.вестн.перинатол. и педиатрии.1999; (6):34-40.
4. Детская нефрология: Руководство для врачей/Под ред. М.С. Игнатовой.-3 -е изд., пере-раб. и доп.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2011: 696.
5. Кальянис П.А. Концентрация антибактериальных препаратов в моче при противоре-цидивном лечении сниженными их дозами детей с пиелонефритом. Педиатрия. 1985; (10):42-44.
6. Кельмансон И.А. Принципы доказательной педиатрии.- СПб.: ООО "Издательство Фолиант", 2004.- 240 с.



7. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Гаврюшова Л.П. Диагностика и лечение пиелонефрита у детей (пособие для врачей). Нефрология и диализ 2003; 5; 2: 234-238.
8. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Страчунский Л.С. и др. Практические рекомендации по антибактериальной терапии инфекции мочевой системы внебольничного происхождения.- М., 2002:21.
9. Майданник В.Г. , Срибная В.Д. Антибактериальная терапия инфекций мочевой системы у детей. Межд. журн. педиатр., акуш. и гинекол. 2013; 4(1): 112-119.
10. Майданник В.Г. Антибактериальная терапия инфекций мочевой системы у детей с позиций доказательной медицины. Провизор. 2004; (8):14-17.
11. Майданник В.Г. Эффективность антибактериальной терапии пиелонефрита у детей по данным систематических обзоров и мета-анализа Вопр.практической педиатрии. 2009; 4(2):40-48.
12. Майданник В.Г., Бурлай В.Г., Кампи Ю.Ю. Критерии диагностики и антибактериальная терапия пиелонефрита у детей. Клиническая антибиотикотерапия. 2003; (3):25-32; 2003; (4): 19-21.
13. Малкоч А.В., Коваленко А.А. Пиелонефрит.- В кн.: Нефрология детского возраста/ Под ред. В.А. Таболина, С.В. Бельмера, И.М. Османова.- М.: ИД МЕДПРАКТИКА-М, 2005.-С.250-282.
14. Папаян А.В., Стяжкина И.С. Неонатальная нефрология.- СПб.: Питер, 2002:448.
15. Практические рекомендации по антибактериальной терапии инфекций мочевой системы внебольничного происхождения у детей (Пособие для врачей)/ Под ред. Л.С. Страчунского, Н.А. Коровиной.- М., 2002.- 22 с.
16. American Academy of Pediatrics. Urinary Tract Infection: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of the Initial UTI in Febrile Infants and Children 2 to 24 Months. Pediatrics. 2011; 128(3):595-609.
17. Anatoliotaki M., Galanakis E., Schinaki A. et al. Antimicrobial resistance of urinary tract pathogens in children in Crete, Greece. Scand J Infect Dis 2007;39:671-675.
18. Barza M. et al. Single or multiple daily doses of aminoglycosides: a meta-analysis. BMJ 1996;312:338-344
19. Beetz R., Westenfelder M. Antimicrobial therapy of urinary tract infections in children. Int J Antimicrob Agents. 2011;38 (Suppl):42-50.
20. Beetz R. Evaluation and management of urinary tract infections in the neonate. Curr Opin Pediatr. 2012; 24(2):205-11.
21. Bloomfield P., Hodson E.M., Craig J.C. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev. Jan 25 2005;CD003772.
22. Brady P.W., Conway P.H., Goudie A. Length of intravenous antibiotic therapy and treatment failure in infants with urinary tract infections. Pediatrics 2010; 126:196-203.
23. Chen S.-M., Chang H.-M., Tung-Wei Hung T.-W. et al. Diagnostic performance of procalcitonin for hospitalised children with acute pyelonephritis presenting to the paediatric emergency department. Emerg Med J. 2012; May 29. doi:10.1136/emermed-2011-200808
24. Copp H.L., Shapiro D.J., Hersh A.L. National ambulatory antibiotic prescribing patterns for pediatric urinary tract infection, 1998-2007. Pediatrics 2011; 127:1027-1033.
25. Dalirani R., Zoshk M.Y., Sharifian M. et al. Role of Vitamin A in Preventing Renal Scarring After Acute Pyelonephritis. Iranian J Kidney Dis. 2011; 5(5):320-323.
26. Gokce I., Alpay H., Biyikli N., Ozdemir N. Urinary tract pathogens and their antimicrobial resistance patterns in Turkish children. Pediatr Nephrol 2006;21:1327-1328.
27. Gupta K., Hooton T.M., Naber K.G. et al. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect Dis 2011;52(5):e103-e120.



28. Hansson S., Jodal U., Lincoln K., Svanborg-Eden C. Untreated asymptomatic bacteriuria in girls: II-effect of phenoxymethylpenicillin and erythromycin given for intercurrent infections. *BMJ* 1989b;298:856-859.
29. Hansson S., Jodal U., Noren L., Bjure J. Untreated bacteriuria in asymptomatic girls with renal scarring. *Pediatrics* 1989a;84:964-968.
30. Hodson E.M., Willis N.S., Craig J.C. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. *Cochrane Database Syst Rev*. Oct 17 2007;CD003772.
31. Huang Y.Y. et al. Adjunctive oral methylprednisolone in pediatric acute pyelonephritis alleviates renal scarring. *Pediatrics* 2011;128, e496-e504.
32. Javor J., Bucova M., Cervenova O. et al. Genetic variations of interleukin-8, CXCR1 and CXCR2 genes and risk of acute pyelonephritis in children. *Int J Immunogenet*. 2012; 00: 1-8.
33. Jones K.V., Jay Baneree J., Boddy S.-A. et al. Urinary tract infection in children: diagnosis, treatment and long-term management. *Clinical Guideline*.- London, 2007:148
34. Kanellopoulos T.A., Salakos C., Spiliopoulou I. et al. First urinary tract infection in neonates, infants and young children: a comparative study. *Pediatr Nephrol*. 2006; 21:1131-1137.
35. Klahr S., Morrissey J. Obstructive nephropathy and renal fibrosis. *Am.J.Physiol.Renal Physiol*. 2002; 283:861-875.
36. Ladhami S., Gransden W. Increasing antibiotic resistance among urinary tract isolates. *Arch Dis Child* 2003; 88:444-445.
37. Leroy S., Gervaix A. Procalcitonin: A KeyMarker in Children with Urinary Tract Infection. *Adv Urol*. 2011; 7 pages.
38. Leroy S., Fernandez-Lopez A., Nikfar R. et al. Association of Procalcitonin With Acute Pyelonephritis and Renal Scars in Pediatric UTI. *Pediatrics* 2013;131(5):870-879.
39. Lundstedt A.C., Leijonhufvud I., Ragnarsdottir B. et al. Inherited susceptibility to acute pyelonephritis: a family study of urinary tract infection. *J Infect Dis*. 2007; 195(8):1227-1234.
40. Magin E.C., Garcia-Garcia J.J., Sert S.Z. et al. Efficacy of short-term intravenous antibiotic in neonates with urinary tract infection. *Pediatr Emerg Care* 2007; 23:83-86.
41. Marcus N., Ashkenazi S., Yaari A. et al. Non-Escherichia coli versus Escherichia coli community-acquired urinary tract infections in children hospitalized in a tertiary center: relative frequency, risk factors, antimicrobial resistance and outcome. *Pediatr Infect Dis J* 2005;24:581-585.
42. Montini G., Tullus K., Hewitt I. Febrile Urinary Tract Infections in Children. *N Engl J Med* 2011;365:239-250.
43. Moridaira K. et al. ACE inhibition increases expression of the ETB receptor in kidneys of mice with unilateral obstruction. *Am.J.Physiol*. 2003; 284:209-217.
44. Peco-Anti A., Paripovi D., Buljugi S. et al. Antibiotic Resistance of Uropathogens in Newborns and Young Children with Acute Pyelonephritis. *Srp Arh Celok Lek*. 2012;140(3-4):179-183.
45. Prelog M., Schiefecker D., Fille M. et al. Febrile urinary tract infection in children: ampicillin and trimethoprim insufficient as empirical monotherapy. *Pediatr Nephrol* 2008;23:597-602.
46. Prere M.F., Licznar P., Decramer S., Fayet O. *E. coli* from urinary tract infections and acute pyelonephritis of children: 1% of strains are resistant to a subset of third generation cephalosporins. *Pathol Biol (Paris)* 2004;52:497-500.
47. Saadeh S.A., Mattoo T.K. Managing urinary tract infections. *Pediatr Nephrol*. 2011; 6:1967-1976.
48. Santoro J.D., Carroll V.G., Steele R.W. Diagnosis and management of urinary tract infections in neonates and young infants. *Clin Pediatr (Phila)*. 2013; 52(2):111-114.
49. Sastre J.B., Aparicio A.R., Cotallo G.D. et al. Urinary tract infection in the newborn: clinical and radio imaging studies. *Pediatr Nephrol* 2007; 22:1735-1741.
50. Sheu J.-N., Chang H.-M., Shan-Ming Chen S.-M. et al. The Role of Procalcitonin for Acute Pyelonephritis and Subsequent Renal Scarring in Infants and Young Children. *J Urol*. 2011; 186:2002-2008.



51. Schmitt C.P. Keimspektrum und Resitenzlage bei Harnwegsinfektionen im Kindesalter. Monatsschr Kinderheilkd 2007;155:228-233.
52. Sedberry-Ross S., Pohl H.G. Urinary Tract Infections in Children. Current Urology Reports. 2008; 9:165-171.
53. Shaikh N., Ewing A.L., Bhatnagar S., Hoberman A. Risk of Renal Scarring in Children With a First Urinary Tract Infection: A Systematic Review. Pediatrics. 2010;126(6):1084-1091.
54. Shaikh N., Morone N.E., Bost J.E., Farrell M.H. Prevalence of urinary tract infection in childhood: a metaanalysis. Pediatr Infect Dis J. 2008; 27:302-308.
55. Williams G., Craig J.C. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst Rev. Mar- 16- 2011;CD001534.
56. Williams G.J., Wei L., Lee A., Craig J.C. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database Syst Rev. Jul 19 2006;3:CD001534.
57. Zorc J.J., Levine D.A., Platt S.L. et al. Clinical and demographic factors associated with urinary tract infection in young febrile infants. Pediatrics 2005;116:644-648.

## ПИЕЛОНЕФРИТ У ДЕТЕЙ Обзор литературы

**Бабаева Л.А., Рахимов Т.И., Касымова П.В., Астанакулов С.Р.**

Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующая кафедрой - к.м.н., доцент Бабаева Л.А.)  
ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино"

В статье изложены современные представления об эпидемиологии, этиологии, особенностях клинического течения, диаг-

ностике и лечении пиелонефрита у детей.

**Ключевые слова:** пиелонефрит, этиология, клиника, диагностика, лечение, дети.

## PYELONEPHRITIS IN CHILDREN Literature review

The article summarizes recent data on the epidemiology, etiology, clinical manifestations, diagnostic criteria and treatment of pyelonephritis in children.

**Key words:** pyelonephritis, etiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment, children.

**Бабаева Лола Абдунаимовна** - мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", E.mail:lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.

**Бабаева Лола Абдунаимовна**, заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино", E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, тел.:446003624.

## ДАРАЧАИ ТАЗОМУНИИ НИШОНДОДҲОИ МАСУНИЯТИ ХОС ВА ФАЙРИХОС ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ ГИПОТРОФИЯ

**Расулова С.А.**

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Мухиммияти мавзӯй.** Ихтилолоти музмини гизо дар байни патологияҳои синну соли бармаҳали кӯдакон мавқеи намоёнро ишғол намуда [1], дар натиҷаи паст шудани реактивнокии системаи иммунӣ ва кохишёбии муқобилияти организм нисбати сироятҳо

ба саломатӣ ва ҳаёти кӯдак хатари чиддири таҳдид менамояд. Яке аз шаклҳои паҳншуҷаи IMF гипотрофия мебошад, ки он бо норасогии вазни бадан нисбати қад аён мегардад. Гипотрофия дар натиҷаи ба организм ба миқдори нокифоя ворид шудани



моддаҳои гизой ё ин ки и бо вайроншавии метаболизми онҳо дар организми кӯдак ба вучуд меояд [7]. Ҳатто дар мамлакатҳои тараққиёфта дар байнӣ кӯдакони ба беморона бистаришуда ҳиссаи баландро беморони мубталои гипотрофия [5] ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр, дар Федератсияи Россия паҳншавии гипотрофия 6-8% - ро ташкил медиҳад, дар оилаҳои сатҳи пасти иҷтимоидошта бошад ин нишондод ба 15% мерасад [4]. Агар ҳамин нишондодҳоро соли 2012 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқоиса кунем, дар Душанбе сатҳи пасти паҳншавии гипотрофия - 9% ба назар мерасад, ҳамзамон дар вилояти Ҳатлон ин нишондод аз ҳама баланд буд -14% [6].

Вобастагии зич байнӣ сатҳи таълимникии модар ва норасогии вазни бадани кӯдак ба назар мерасад: миқдори кӯдакон бо норасогии вазн устуворона майл ба коҳишёбӣ ҳаракат мекунад [3] якҷоя бо баландшавии сатҳи таълимникии модар.

Норасогии моддаҳои гизой, ки барои синтез ва фаъолияти элементҳои системаи масунӣ зарур мебошанд, ба паҳншавии нишондодҳои ҳам масунияти хос ва ғайрихос [2] дар кӯдакони гирифтори IMF оварда мерасонад, ки то ҳол ба таҳқиқоти амиқ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон фаро гирифта нашудааст.

**Мақсади таҳқиқот.** Муайян намудани дараҷаи тазомунӣ миёни нишондодҳои масунияти хос ва ғайрихос дар кӯдакони гирифтори гипотрофия.

**Мавод ва усули таҳқиқот.** Дар зери назорат 84 кӯдак аз синни 2 моҳа то 2 сола, ки гирифтори гипотрофия буданд, қарор доштанд, ки аз инҳо 44 нафарро (52,3%) писарбачаҳо ва 40 нафарро (47,6%) духтарбачаҳо ташкил медоданд. Ҳамаи кӯдакон дар МД ММТ ҶТ "Шифобаҳш" ба табобати статсионарӣ фаро гирифта шуда буданд. Барои муайян намудани дараҷаи гипотрофия монишиондоди Z-score -ро истифода бурдем, ки он соли 2006 аз тарафи ТУТ пешниҳод шудааст. Ҳамаи беморони таҳқиқшудаи гирифтори гипотрофия вобаста ба дараҷаи вазнинии беморӣ ба се гурӯҳ: дараҷаи сабук (-1CO), дараҷаи миёна (-2 CO) ва дараҷаи

вазнин (-3 CO ва -4 CO) тақсим карда шуданд. Ба гурӯҳи якум 22 нафар атфоли гирифтори гипотрофияи дараҷаи I (-1 CO) дохил карда шуданд. Ба гурӯҳи дувум 25 нафар атфоли гирифтори гипотрофияи дараҷаи дувум -2 CO аз рӯйи нишондихандай Z-score шомил буданд. Гурӯҳи севумро 37 нафар беморон бо гипотрофияи дараҷаи вазнин (-3 ва -4 аз рӯйи нишондихандай Z-score) ташкил намуданд. Гурӯҳи назоратӣ аз 30 нафар кӯдакони солим иборат буд, ки аз рӯйи синну сол ва ҷинсият бо гурӯҳҳои таҳқиқшаванд қаробат доштанд. Ба гайр аз ташхисҳои умумклиниӣ нишондодҳои масунияти хӯҷайравӣ ва гуморалӣ, инчуни ин фаъолнокии фагоситарии лейкоситҳои хуни канорӣ муайян карда шуданд.

Коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот бо ёрии барномаи амалии "Statistica 6.0", ки шомили ҳисобкунии қимати миёна (M) ва иштибоҳи стандартии (m) буд, роҳандозӣ гардид. Барои баргузории таҳлили миёни гурӯҳҳои гуногуни мушоҳидавӣ дар марҳили аввал меъёрияти тақсимоти нишондихандоҳои рақамӣ бо истифодай меъёри Колмогорова-Смирнова муайян карда шуд. Муқоисаҳои ҷамъӣ дар миёни гурӯҳҳо аз рӯйи меъёри Н- меъёри Крускала-Уоллис, муқоисаҳои ҷуфтӣ аз рӯйи U-меъёри Манн - Уитни сурат гирифтанд. Муқоисаҳои ҷуфтӣ вобаста ба интиҳобкунӣ аз рӯйи T- меъёри Вилкинсон анҷом дода шуданд. Тафовутҳо дар сурати  $p < 0,05$  будан аз лиҳози оморӣ қиматнок шуморида мешуданд.

Ташхис ба маълумоти анамнез, антропометрия, методҳои клиникеи ва озмоишгоҳӣ асос ёфта буд.


**Натиҷаҳо.** Таҳқиқоти масунияти хӯҷайравӣ нишон доданд, ки дар кӯдакони гурӯҳи I нишондихандоҳои T- лимфоситҳо ва зерпопуляцияҳо (CD3, CD4, CD8, CD25, CD4/CD8, CD20, CD25, CD95 и CD16) аз нишондихандоҳои марбути гурӯҳи атфоли солим ҷандон тафовут надоштанд, вале онҳо ба коҳишёбӣ тамоюл доштанд, махсусан лимфоситҳо бо иммунофенотипҳои CD4. Дар беморони гирифтори гипотрофияи дараҷаи миёна (гурӯҳ II) пастшавии возехи маркеҳои масуниятишиносии (CD4, CD8, CD16)



дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои мушобехи гурӯҳи якум ( $p<0,001$ ) ба мушоҳидрасид.

Дар гурӯҳи беморони гирифтори гипотрофияи дараҷаи вазнин (гурӯҳи III) коҳишёбии назарраси ҳамаи нишондиҳандаҳои дараҷаи III (CD4, CD8, CD16) ва зерпопулятсияҳои онҳо дар муқоиса бо гурӯҳи I ( $p<0,001$ ) ба назар расид. Ҳангоми муқоисаи нишондиҳандаҳои миёнаи Т-лимфоситҳо бо ресепторҳои CD4, CD8 ва CD16 дар беморони гурӯҳи III бо нишондиҳандаҳои марбути кӯдакони гирифтори дараҷаҳои сабук ва миёнаи гипотрофия тафовути боэътиими омории ( $p<0,001$ ) ошкор карда шуд.

**Расми 1.** Нишондиҳандаҳои масунияти ҳуҷайравӣ дар атфоли гирифтори гипотрофия ( $n=84$ )



Ҳамзамон бо ин дар ду гурӯҳи таҳқиқшаванда, яъне дар кӯдакони гирифтори гипотрофияи дараҷаҳои мұтадил ва вазнин шоҳиси вокуниши масуниятшиносӣ - шоҳиси таносуби T-хелперҳо (CD4) бо T - супрессорҳо (CD8) - CD4/ CD8 ё шоҳиси масунияти танзимӣ аз ҳамин гуна нишондиҳандаҳои гурӯҳи гирифтори дараҷаи сабуки гипотрофия ба таври назаррас ( $p<0,001$ ) тафовут дошт, ки он аз коҳишёбии механизмҳои масунияттанзимӣ дар ин гурӯҳи атфоли гирифтори гипотрофия шаҳодат дода, мавҷудияти аломатҳои ташаккулебии норасоиҳои сонавии масуниятиро нишон медиҳад. Дар ҳамин ҳол, дар кӯдакони гурӯҳҳои II ва III коҳишёбии муҳтавои Т-лимфоситҳо бо маркери CD95 дар хуни канорӣ ошкор гардидааст, ки аз пастшавии раванди талафи ҳуҷайрағо (апоптоз) дар ин гурӯҳи атфол ( $p<0,001$ ) гувоҳӣ медиҳад.

Ҳангоми таҳқиқоти муҳтавои иммуно-глобулинҳо дар зардоби хун (чадвали 2) муқаррар гардид, ки сатҳи IgA, M, G дар беморони дараҷаи яқуми гипотрофия аз нишондиҳандаҳои марбути гурӯҳи кӯдакони солим амалан тафовут надоштааст ( $p>0,05$ ), ки он бо басомади камтари бемориҳои интеркуррентӣ дар ин гурӯҳи беморон тасдиқ мешавад.

**Чадвали 2. Нишондиҳандаҳои масунияти гуморалии атфоли гирифтори гипотрофия ( $n=84$ )**

| Гурӯҳ              | N           | IgA, г/л  | IgM, г/л  | IgG, г/л  |
|--------------------|-------------|---|---|---|
| <b>Назоратӣ</b>    | 30          | $4,01 \pm 0,01$                                     | $2,11 \pm 0,01$                                     | $12,34 \pm 0,11$                                    |
| <b>Дараҷаи I</b>   | 22<br>p     | $3,88 \pm 0,05$<br>$>0,05$                          | $1,84 \pm 0,06$<br>$>0,05$                          | $12,96 \pm 0,09$<br>$>0,05$                         |
| <b>Дараҷаи II</b>  | 25<br>p1    | $3,01 \pm 0,01$<br>$<0,001$<br>$<0,001$             | $1,68 \pm 0,02$<br>$<0,001$<br>$>0,05$              | $11,44 \pm 0,04$<br>$<0,001$<br>$<0,001$            |
| <b>Дараҷаи III</b> | 37<br>p1 p2 | $1,99 \pm 0,01$<br>$<0,001$<br>$<0,001$<br>$<0,001$ | $1,33 \pm 0,01$<br>$<0,001$<br>$<0,001$<br>$<0,001$ | $8,92 \pm 0,11$<br>$<0,001$<br>$<0,001$<br>$<0,001$ |

Эзоҳ :р - қимати омории тафовутҳои нишондиҳандаҳо бо гурӯҳи назоратӣ; p1 - қимати омории тафовутҳои нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои атфоли гирифтори гипотрофияи дараҷаи I; p2 - қимати омории тафовутҳои нишондиҳандаҳо бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои атфоли гирифтори гипотрофияи дараҷаи II (аз рӯйи U-меъёри Манн-Уитни).

Вакте ки дар беморони гирифтори гипотрофияи мұтадил (-2 CO) коҳишёбии боэътиими омории нишондиҳандаҳои миёнаи IgA, M,

G дар зардоби хун дар муқоиса бо кӯдакони солим ва дар кӯдакони гирифтори дараҷаи сабуки гиотрофия ( $p<0,001$ ) ошкор




гардид, дар ин гурӯхи атфол беморшавии зиёд бо патологияҳои соматикии гуногуни ҳамроҳ ба назар расид. Ҳангоми таҳқиқи иммуноглобулинҳо дар зардоби хуни кӯдакони гирифтори дараҷаи вазнини бемории гипотрофия ошкор гардидааст, ки қиматҳои миёнаи муҳтавои иммуноглобулинҳои IgA, M, G дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои атфоли гирифтори дараҷаҳои сабук ва миёнаи гипотрофия ба қадри назаррас коҳиш ёфтаанд.

Дар натиҷаи осебёбии посухи масунияти нишондиҳандаҳои шохиси масунияттанзимӣ аз ҳисоби пастшавии нишондиҳандаҳои Т-хелперҳо, NK-хучайраҳо ва нишондиҳандаҳои талафи хучайраҳо (апоптоз) CD95 коҳиш ёфтаанд.

Ҳамин тавр, нишондиҳандаҳои миёнаи IgA, M, G дар кӯдакони гирифтори дараҷаи сабуки гипотрофия аз нишондиҳандаҳои марбути кӯдакони гурӯхи назоратӣ амалан тафовут надоштааст. Аммо таркиби иммуноглобулинҳои IgA, M, G дар атфоли гирифтори дараҷаҳои мӯтадил ва вазнини гипотрофия дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои кӯдакони гурӯхи назоратӣ боэътиҳод пасттар буд.

Барои арзёбии ҳолати масунияти гайри-маҳсус фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳои хуни канорӣ 72 нафар беморони гирифтори гипотрофия мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Нишондиҳандаҳои миёнаи фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳо дар расми 2 оварда шудаанд.



**Расми 1.** Нишондиҳандаҳои масунияти гайри-маҳсус ҳангоми гипотрофия

Дар кӯдакони гирифтори дараҷаи сабуки гипотрофия нишондиҳандаҳои фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳо аз ҳамин гуна нишондиҳандаҳои гурӯхи атфоли солим амалан тафовут ( $p>0,05$ ) надошт. Аммо дар гурӯхи беморони гирифтори дараҷаи мӯтадили гипотрофия нишондиҳандаҳои фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳо тамоюли назаррас ба коҳишёбӣ ( $p<0,001$ ) дошт. Дар ҳамин ҳол, дар гурӯхи беморони гирифтори дараҷаи вазнини гипотрофия нишондиҳандаҳои фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои гурӯхи назоратӣ ба таври назаррас ( $p<0,001$ ) пасттар буд.

Дар натиҷаи муқоисаи нишондиҳандаҳои миёнаи фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳо дар байнин гурӯҳҳо маълум гардид, ки дар беморони гирифтори дараҷаи миёна ва вазнини гипотрофия нишондиҳандаҳои мазкур дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои атфоли гирифтори дараҷаи сабуки гипотрофия боэътиҳод пасттар будаанд.

Хулоса. Барои муайян намудани дисбаланс миёни нишондиҳандаҳои масунияти хос ва гайрихос таҳлили коррелятсионӣ гузаронида шуд, ки он дараҷаи баланди баҳамвобастаги байнини шоддҳои масунияти хос ва нишондиҳандаҳои фаъолнокии фагоситарӣ ва шохиси фагоситарии нейтрофилҳои хуни канориро тасдиқ намуд. Натиҷаҳои бадастомада аз коҳишёбии нишондиҳандаҳои масунияти хос ва гайрихос шаҳодат медиҳанд, ки ба дараҷаи баланди таъзомуни нишондиҳандаҳои масунияти хучайравӣ, гуморалий ва фаъолнокии фагоситарии нейтрофилҳои хуни канорӣ вобаста аст. Таҳлили коррелятсионии гузаронидашуда мавҷудияти назарраси баҳамвобастагии миёни нишондиҳандаҳои масунияти хучайравӣ ва фаъолнокии фагоситарӣ ( $r=0,71$ ), баҳамвобастагии баръакси хатӣ миёни нишондиҳандаҳои масунияти гуморалий ва фаъолнокии фагоситарии нейтрофилҳои хуни канориро ( $r=0,67$ ) тасдиқ намуд.



### Адабиёт.

1. Национальное руководство по лечению больных с гипотрофией средней тяжести и с тяжелым течением. - Душанбе.2018. - 108 с.
2. Маянский А. М. Клинические аспекты фагоцитоза /А.М. Маянский, О.И. Пикуза. - Казань.: Астропринт., 1993 - 112 с.
3. Медико-демографическое исследование Таджикистана 2012. Душанбе, Таджикистан и Calverton, Maryland, USA: AC, МЗ и ICF International.:174-176.
4. Печкуров Д.В. Распространённость, структура и клиническая характеристика гипотрофии по данным госпитализации в отделение младшего возраста / Д.В. Печкуров, Е.С. Липатова, Н. А. Володина // Здоровье и образование в XXI веке. - 2006. - №12. - С.593-594.
5. Сорвачева Т.Н. Недостаточность питания у детей раннего возраста. Принципы нутритивной поддержки / Т.Н. Сорвачева, Е.А. Пырева, И.Е. Колтунов. - М.: "КСТ Интерфорум", 2015. - 24 с.
6. Умарова З.К. Изучение влияния факторов риска на возникновение и течение гипотрофии у детей: метод. пособие / З.К. Умарова, М. Дж. Ёдгорова. - Душанбе: ТГМУ, 2009 -29 с.
7. Хлебовец Н.И. Гипотрофия у детей раннего возраста / Н.И. Хлебовец // Практикующему врачу. - 2015. - №3. - С. 45-49.
8. Якубова З.Х. Фоновые состояния в структуре заболеваемости детей раннего возраста / З.Х. Якубова // Известия академии наук Республики Таджикистан. - 2014. - №2. - С. 59 - 61.

## СТЕПЕНЬ СИНХРОННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С ГИПОТРОФИЕЙ

Кафедра детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибн Сино

**Цель исследования.** Установление степени синхронности между показателями специфического и неспецифического иммунитета у детей с гипотрофией.

**Материал и методы.** Проведено комплексное клинико-лабораторное исследование 84 ребенка в возрасте от 2 мес. до 2 лет с гипотрофией из них 44 (52,3%) мальчиков и 40 (47,6%) девочек соответственно. Все дети находились на стационарном лечении в ГУ НМЦ РТ "Шифобахш". Наряду с общеклиническими методами обследования определяли состояние клеточного и гуморального иммунитета, а также фагоцитарную активность и фагоцитарный индекс нейтрофилов периферической крови.

**Результаты исследования.** Исследование клеточного иммунитета показали, что у детей I группы показатели Т-лимфоцитов и их субпопуляций (CD3, CD4, CD8, CD25, CD4/CD8, CD20, CD25, CD95 и CD16) заметно не отличались от соответствующих показателей группы здоровых детей. У больных с гипотрофией средней степени тяжести (II группа) выявили заметное снижение сред-

них показателей Т-лимфоцитов с иммунологическими маркерами (CD4, CD8, CD16) по сравнению с аналогичными показателями I группы ( $p<0,001$ ).

При исследовании содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови установлено, что уровень IgA, M, G у больных с первой степенью гипотрофии практически не отличался от соответствующих показателей группы здоровых детей ( $p>0,05$ ). Тогда как у больных с умеренной гипотрофией (-2 CO) обнаружено достоверное снижение средних показателей IgA, M, G в сыворотке крови по сравнению со здоровыми детьми, и больных детей с лёгкой степенью гипотрофии ( $p<0,001$ ). При исследовании содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови у детей с тяжелой степенью гипотрофии выявилось, что средние значения содержания иммуноглобулинов IgA, M, G были значительно снижены по сравнению этих же показателей группы детей с легкой и средней степенью гипотрофии. У детей с гипотрофией легкой степени показатели фагоцитарной активности и фагоцитарного индекса нейт-



рофилов практически не отличались от соответствующих показателей группы здоровых детей ( $p>0,05$ ). В то же время в группе больных с гипотрофией средней тяжести и тяжелой степени показатели фагоцитоза и фагоцитарного индекса нейтрофилов были значительно ниже по сравнению с этими показателями контрольной группы ( $p<0,001$ ).

**Заключение.** Полученные результаты свидетельствуют об снижении показателей специфического и неспецифического иммунитета свидетельствует о высокой взаимосвязи между показателями клеточного, гу-

морального иммунитета и фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови. Проведен корреляционный анализ и выявлены высокая степень взаимосвязи между показателями клеточного иммунитета и фагоцитарной активностью нейтрофилов ( $r=0,71$ ), обратную линейную взаимосвязь между показателями гуморального иммунитета и фагоцитарного индекса нейтрофилов ( $r=0,67$ ) периферической крови.

**Ключевые слова:** клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, фагоцитарная активность, фагоцитарный индекс, гипотрофия, хронические расстройства питания.

## THE DEGREE OF SYNCHRONIZATION BETWEEN THE INDICATORS OF SPECIFIC AND NONSPECIFIC IMMUNITY IN CHILDREN WITH HYPOTROPHY

Rasulova S.A.

Department of children disease №2 TSMU by name Abuali ibni Sino.

**Purpose of study.** Determination of the degree of synchronization between the indicators of specific and nonspecific immunity in children with hypotrophy.

**Material and methods.** Respectively was conducted clinical and laboratory study of 84 children aged 2 months until to 2 years with hypotrophy of them 44 (52.3%) boys and 40 (47.6%) girls. All children were hospitalized in Public Office National Medicine Center Republic of Tajikistan - "Shifobakhsh". Along with the general clinical examination methods, we were determined of cellular and humoral immunity, as well as phagocytic activity and phagocytic index of peripheral blood neutrophils.

**Research result.** Study of cellular immunity showed that in children of group first indicators of T-lymphocytes and their subpopulations (CD3, CD4, CD8, CD25, CD4/CD8, CD20, CD25, CD16, and CD95) is not appreciably different from relevant indicators of the group of healthy children, but had a tendency to decrease, especially of the lymphocytes with a CD4 immunophenotype. In patients with moderate-severity hypotrophy (group II), a marked decrease in mean T-lymphocytes with immunological markers (CD4, CD8, CD16) was revealed compared with similar group I indicators ( $p<0.001$ ).

In the study of serum levels of immunoglobulins it was found that the level of IgA, M, G in patients with the first degree of hypotrophy did not differ from the corresponding indicators of the group of healthy children ( $p>0.05$ ), which is confirmed by the lower frequency of intercurrent diseases in this group of patients. Whereas in patients with moderate hypotrophy (-2 CO) there was a significant decrease in the mean values of IG A, M, G in serum compared to healthy children, and in children with mild hypotrophy ( $p<0.001$ ). In the study of the content of immunoglobulins in the blood serum in children with severe degree of malnutrition was found that the average values of the content of immunoglobulins IgA, M, G was significantly lower compared to the same indicators of the group of children with mild-to-moderate malnutrition. In children with mild hypotrophy, the indicators of phagocytic activity and the phagocytic index of neutrophils were practically no different from the corresponding indicators of the group of healthy children ( $p>0.05$ ). However, in the group of patients with a moderate degree of hypotrophy, the indicators of phagocytosis and phagocytic activity of neutrophils had a significant tendency to decrease ( $p<0.001$ ).



At the same time, in the group of patients with severe hypotrophy, the indicators of phagocytosis and phagocytic neutrophil index were significantly lower compared to these indicators of the control group ( $p<0.001$ ).

**Conclusion.** The obtained results indicate a decrease in the indicators of specific and nonspecific immunity indicates a high relationship between the indicators of cellular, humoral immunity and phagocytic activity of peripheral blood neutrophils. The

correlation analysis and high degree of interrelation between indicators of cellular immunity and phagocytic activity of neutrophils ( $r=0,71$ ), the inverse linear interrelation between indicators of humoral immunity and phagocytic index of neutrophils ( $r=0,67$ ) of peripheral blood are revealed.

**Key words:** cellular immunity, humoral immunity, phagocytic activity, phagocytic index, hypotrophy, chronic disorders of food.

**Rasulova С.А.** - н.и.т., ассистент кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2, ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино. *rasulova\_sitora@inbox.ru*, +992918292462

**Rasulova Ситорабону Ашурбековна,** к.м.н., ассистент кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. E-mail: *rasulova\_sitora@inbox.ru* тел: 918292462

**Rasulova S. A.**- assistant of department of children disease №2 TSMU by name Abuali ibni Sino E-mail:*rasulova\_sitora@inbox.ru* тел: +992918292462



## ТИББИ ОИЛАВӢ

### ЧАНБАҲОИ ТИББИВУ ИЧТИМОИИ РЕАБИЛИТАСИЯИ КӮДАКОНИ МАҶЮБ ДАР ФАҶОЛИЯТИ АМАЛИИ ТАБИИ ОИЛАВӢ

М.П. Носирова, М.Дж.Ёдгорова, Х.М.Асфияева

Кафедраи тибби оилавии №2 (мудири кафедра н.и.т., дотсент М.Ч. Ёдгорова)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Яке аз муҳимтарин масъалаҳои чомеаи мусир маҷюбшави кӯдакон ба шумор меравад. Мувофиқи баҳогузории таҳқиқотҳо дар айни замон зиёда аз 1 миллиард одам (15%-и аҳолии ҷаҳон), аз ҷумла 95 миллионкӯдак (5,1%) дорои ягон хел маҷюбӣ ҳастанд [1.10]. Сатҳи маҷюбшавӣ дар баробари нишондиҳандаҳои фавтияти ширхорагӣ, беморшавӣ, инкишофи ҷисмонӣ ва протесҳои тиббӣ-демографӣ индикатори базавии ҳаолати саломатии кӯдакон ба ҳисоб рафта, сатҳи беҳбудии иқтисодӣ ва иҷтимоии қишварро инъикос мекунад [2]. Имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ тақрибан 150 ҳазор маҷюб ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 25 ҳазор нафарро кӯдакон ташкил медиҳанд. Бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оилае, ки иду ва ё зиёда нафарони маҷюб доранд, бо ёрии ройгони техникӣ таъмин карда мешаванд; аробаҳо барои маҷюбон, протез, ҷӯбдаст, асобағал ва дигар воситаҳои ортопедӣ [3]. Дар соли 2016 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон "Барномаи миллии реабилитасияи маҷюбон барои солҳои 2017-2020"-ро қабул кард. Барномаи мазкур ҳусусияти иҷтимоӣ ва зиддибуҳронӣ дорад, амалисозии вай бо назардошти мақсадҳои рушди босуботи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) то соли 2030 сурат мегирад. Барнома, асосан, ба қувватнок карданӣ муҳофизати иҷтимоии маҷюбон, аз ҷумла реабилитасияи тиббиву иҷтимоии онҳо равона шудааст. Аз соли 2011 сар карда, таълими кӯдакони маҷюб дар муассисаҳои таҳсилоти миёна тавассути Консепсияи миллии таълими фарогир (инклузивӣ) барои кӯдакони маҷюб ҳавасманд кунонида мешавад, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми апрели соли 2011, таҳти №228 қабул шудааст. Дар Консепсияи маз-

кур уҳдадориҳои доимии муассисаҳои таълимӣ оид ба таъмин намудани имкониятҳои дастрасӣ ва иштирок дар таълими кӯдакони маҷюб бидуни поймолкуни ҳуқуқ таъкид карда шудааст.

Бо дастгирии ҳуқумати Япония, дар шарикӣ бо АПП Япония ва ташкилоти ҷамъиятии "Иродӣ", "Рушди Инклузия" ва "СиДа" дар мактаҳои таҳсилоти умумии №№72, 53, 54, 28 ва 92-и ш. Душанбе барои кӯдакони маҷюб синфҳои заҳиравӣ- мутобиқшавӣ таъсис дода шудааст, ки бомуваффақияти фаъолият карда истодаанд [4]. Дар қишвари мо ҷиҳати реабилитасияи (барқарорсозии) кӯдакони маҷюб системаи комплексии ҷорабиниҳои давлатӣ, педагогиву психологияӣ, иҷтимоӣ- иқтисодӣ гузаронида мешавад, ки мақсади асосии он барқарор карданӣ саломатӣ, фароҳам соҳтани имконият барои гирифтани таълими мукаммал, ба ҳаёти фаъол қобили меҳнат баргардонидани кӯдакон мебошад.

Сабабҳои маҷюбшавии кӯдакон метавонанд, ки бемориҳо ё осебҳои сар ё ҳароммағз бошанд: ихтлонҳои модарзодӣ ё иқтисобии (пайдошудаи) дастгоҳи такяву ҳарарат; ихтилоли нутқ, ношунавоӣ; осебҳои вазнини системаҳои марказӣ ва периферии асаб; бемориҳои вазнини ирсӣ ва генетикиӣ; кӯдакони гирифтори бемороиҳои рӯҳӣ ва ғайра. Вазни холиси баланди маҷюбшавии кӯдакон маҷбур месозад, ки технологияҳои нави бақарорсозии саломатии онҳо ҷустуҷӯ карда, технологияи мавҷудбуда тақмил дода шавад.

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши ҷанбаҳои мусири реабилитасияи тиббӣ -иҷтимоии кӯдакони маҷюб дар фаъолияти амалии табиби оилавӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар базаи (пойгоҳи) поликлиники Муассисаи давлатии



Маңмааи тандурустии "Истиқлол" дар давоми солҳои 2017-2018 муюнаи кӯдакони маъюб, ки дорои патологияҳои гуногун ҳастанд, гузаронида шуд, дар байни онҳо асосан бемориҳои системаи асаб (44,2%), камтар ихтилолҳои узвҳои сомеа (шунавой) (10,9%) рӯҳӣ (10,2%), бемориҳои узвҳои дарунӣ (6,1%), дастгоҳи такяву ҳаракат, дилурагҳо ва узвҳои босира (биной) тақрибан як хел (5,4%) ташкил мекарданд. Таркиби синнусолии беморони таҳти муюна қарор дошта дорои чунин нишондиҳандаҳо буд:

кӯдакони 1-4 сола - (6,2%), маъюбони 5-9 - сола - (24,8%), кӯдакони 10-14-сола - (34,2%), маъюбон-наврасони 15-17-сола (34,8%). Фарқияти байни ҷинсаҳо ноҷиз буд (писарҳо - 54,7 %, духтарҳо - 45,3 %).

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Бо назардошти таҳлили вазъи саломатии бемороне, ки дар сатҳи звенои якум таҳти муюнаи диспансерӣ қарор доштанд, кӯдакони маъюб аз рӯйи беморӣ, чунин гурӯҳандӣ карда шуда буданд (ҷадвали 1):

### Ҷадвали 1

#### Гурӯҳандии кӯдакони маъюб аз рӯйи беморӣ мувофиқи ТББ-10

| №             | Номи беморӣ                       | Вазни ҳолис  |             |              |             |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|               |                                   | 2016 (17261) |             | 2017 (17643) |             |
| 1             | Бемориҳои системаи асаб           | 62           | 42,2        | 67           | 41,7        |
| 2             | Бемориҳои рӯҳӣ                    | 16           | 10,9        | 19           | 11,8        |
| 3             | Бемориҳои гӯшӯ гулӯ ва бинӣ       | 15           | 10,2        | 16           | 9,9         |
| 4             | Бемориҳои узвҳои дарунӣ           | 16           | 10,9        | 15           | 9,5         |
| 5             | Бемориҳои узвҳои босира           | 11           | 7,4         | 11           | 6,8         |
| 6             | Бемориҳои дилурагҳои хунбар       | 7            | 4,8         | 8            | 4,9         |
| 7             | Бемориҳои ирсӣ                    | 7            | 4,8         | 7            | 4,3         |
| 8             | Бемориҳои эндокринӣ               | 6            | 4,1         | 7            | 4,3         |
| 9             | Бемориҳои дастгоҳи такяву ҳаракат | 4            | 2,7         | 8            | 4,9         |
| 10            | Бемориҳои сӯхтагӣ                 | 3            | 2,0         | 3            | 1,9         |
| <b>ҲАМАГӢ</b> |                                   | <b>147</b>   | <b>100%</b> | <b>161</b>   | <b>100%</b> |

Таҳлили беморшавии кӯдакон бартарии бемориҳои системаи асаб (фалаҷи кӯдакони серебралӣ, оқибати садамаи вазнини баъди вулодатии майнаи сар, нейросирояти майнаи сар, саръ (эпилепсия), атаксияи майнача "Фрейдрих", бемориҳои модарзодии дегенеративии системаи асаб, гидросефалия, зухуроти бокимондаи полиомиелит, полирадикулоневропатия) -зиёда аз 40% -и микдори умумии бемориро муайян кард. Микдори ками кӯдакони маъюб аз ихтилолҳои рӯҳӣ (инкишоф накардан ақл), бемориҳои ЛОР (камшунавоии нейросенсории дараҷаи 3-4) ва узвҳои дарунӣ (нуқсонҳои модарзодии гурдаҳо ва системаи пешобхориҷкунӣ) озор медианд.

Дар байни бемориҳои бокимонда бештар нуқсонҳои модарзодии дил (8 кӯдак) ва диабети қанд (5 кӯдак) ба назар расид.

Бо мақсади ба даст овардани натиҷаҳои устувор ва муҳимми таъсиррасонии мусбат табиби оиласвиро лозим буд, ки муайян кунад, ки барои ҳар як кӯдаки маъюб усули

инфиродиро муайян кунад, ки ба беморӣ ва ҷойи реабилитасия мувофиқат намояд. Вобаста аз ошкор намудани беморӣ кӯдакони маъюбро ба муассисаҳои маҳсусгардонидашуда фиристоданд: ба маркази машваратии педагогиву психологӣ- 45 (27,9%), ба табобати статсионарӣ- 42 (26,1%), ба шуъбаи физиотерапия ва варзиши муолиҷавии Маңмааи тандурустии "Истиқлол" - 30 (18,6%).

Як қисми кӯдакони имкониятҳои саломатиашон маҳдуд реабилитасия тиббиву иҷтимоиро дар ташкилотҳои гирифтанд, ки дар самти маъюбӣ фаъолият мекарданд, аз ҷумла: дар Маркази реабилитасионӣ барои кӯдакон (Мачитон) ва ташкилоти таълимии (ЧК) "Ирода" - 9 нафарӣ (5,6%), ЧК "Чорбог" - 8 (5,0%), мактаби маҳсус барои ношуношавоён ва гаронгӯшҳо ва клиникаи муроқибати ҳамшираҳо барои кӯдакон 6 нафарӣ (3,7%), ЧК "Умед" ва ЧК "Кишти" - 3 нафарӣ кӯдак (1,9%).

Яке аз роҳҳои ҳаллу фасли проблемаҳои ба тарбияи кӯдакони маъюб алоқаманд ин



ташкил намудан ва гузаронидани машваратҳои педагогӣ-психологӣ барои 29,9%-и оилаҳо мебошанд, ки қӯдакони маъюб доранд. Табибони оилавӣ усулҳои бовар қунонидани волидайнро мавриди корбурд қарор доданд, ки онҳо бояд чӣ тавр аз ғаму андӯҳ ва газабнокӣ берун шаванд, дар қӯдакон ҷиҳатҳои мусбатро дарёбанд ва ба тамоми қувваро ба инкишофи онҳо равона созанд, то ин ки қӯдаки маъюб таълими мукаммал бигирад. Машварати табиб боиси кам шудани рафтори деструктивӣ гашта, ҳамчунин муносибатҳои байниоилавии шахсҳоро дар оила ва бо атрофиён беҳтар сохта, ҳолатҳои мухолифатнок оромона ҳаллу фасл карда шудаанд.

Табобати физиотерапевтӣ дар сатҳи амбулаториро 28,6%-и қӯдакон дар шӯъбаҳои варзиши муолиҷавӣ ва реабилитатсия, дар шӯъбаҳои физиотерапевтии марказҳои саломатӣ ва дар хона гирифтаанд.

Шарти сотсиализатсияи бомуваффақият интегратсияи қӯдакони маъюб дар ҷамъият ва баланд бардоштани дониши ҳукуқӣ,

психологӣ - педагогии волидайни қӯдакони маъюб ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад дар звеной аввалия ҷорабинҳое гузаронида шуда буданд, ки аз мизи мудаввар, ҷорабинҳои ҷашнӣ бо даъвати оилаҳо ва қӯдакони маъюб, расонидани қӯмакҳо ба оилаҳои дорои қӯдакони маъюб аз ҷониби ҳадамоти волонтёри иборат буданд.

**Хулоса.** Курси реабилитатсияи комплексӣ, ки унсурҳои реабилитатсияи тиббӣ, педагогӣ, иҷтимиро дар бар гирифтааст, ба ҳолати морфофункционалии организм таъсири мусбат бокӣ гузошта, ҳамчунин воситаи самараноки пешгирий намудани пешравӣ ва ислоҳи беморӣ ва ислоҳи беморӣ ба ҳисоб меравад, онро дар муассисаҳои гуногун-табобатӣ, иҷтимоӣ, таълимӣ ба кор бурдан мумкин аст.

Натиҷаҳои ҷорабинҳои гузаронидашудаи реабилитатсионӣ ҷунин буд: беҳтар сохтани мутобиқшавии қӯдакони маъюб ва қӯдакони дорои маҳдудияти имкониятҳои саломатӣ ва қӯдакони маъюб барои ташаккул додани тарзи ҳаёти солим.

## АДАБИЁТ

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 28 октября 2016 года №455 "Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы". Душанбе. 2016.
2. Health for all. Date Base. - Copenhagen: WHO Regional Office Europe Update, 2006. - С. 22-24.
3. Avesta.Tj | 08.07.2017 |
4. Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан Конвенции о правах ребенка (в аспекте соблюдения прав детей с инвалидностью). Душанбе. 2016.

## МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

**М.П. Носирова, М.Дж.Ҷӯгорова, Х.М.Асфияева**

Кафедра семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Таджикистан

**Аннотация.** В настоящей работе представлены результаты наблюдения за детьми-инвалидами, получившими курс реабилитации современными методами. Проведен анализ заболеваемости среди пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Рассмотрены медицинские и социальные

асpekты восстановления утраченных способностей, эффективность лечебных, оздоровительных процедур, психолого-педагогической помощи, а также интеграция детей-инвалидов в образовательные учреждения.

**Ключевые слова:** дети-инвалиды, медико-социальная реабилитация, семейный врач



## MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF REHABILITATION DISABLED CHILDREN IN THE PRACTICE OF A FAMILY DOCTOR

**M.P. Nosirova, M.J. Yodgorova, H.M. Asfiyaeva**

Department of Family Medicine №2, TSMU named after Abuali Ibni Sino, Tajikistan

**Annotation.** This paper presents the results of observation of disabled children who received a rehabilitation course using modern methods. The analysis of morbidity among patients under dispensary supervision was carried out. The medical and social aspects of the restoration of lost abilities, the

effectiveness of medical and health-improving procedures, psychological and pedagogical assistance, as well as the integration of disabled children into educational institutions are considered.

**Keywords:** disabled children, medical and social rehabilitation, family doctor

**Носирова Матлуба Пулатовна - н.и.т., детсенти кафедраи тибби оиласви №2 -и ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино,**

**Носирова Матлуба Пулатовна - к.м.н., доцент кафедры семейной медицины №2 ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино",**

**Nosirova Matlyuba Pulatovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Family Medicine No. 2, State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibni Sino".**



## БЕХДОШТ

### ОМЎЗИШИ ҲОЛАТИ САЛОМАТӢ ВА БЕМОРШАВИИ РОНАНДАГОНИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРКАШ

Б.Х. Нушервон, А.Б. Бабаев.

Кафедраи беҳдошт ва экология (мудири кафедра н.и.т., дотсент Ҳасанов Ф.Ч.),  
ИДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Нақлиёти автомобилий - автобус ва троллейбус яке аз навъҳои нақлиёти асосӣ ва зуд-зуд истифодашаванда дар шароити шаҳрҳои калон ба шумор мераవанд, ки интиқоли анбӯҳӣ зиёди мусофиранро дар шаҳрҳои калон ба уҳда доранд. Дар алоқамандӣ бо рушди инфрасохторҳои шаҳр ва урбанизатсияи ҷойҳои нави аҳолӣ зарурати муқаррар намудани ҷорабинҳои нави автомобилий ба миён омад. Зимнан, шумораи воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла нақлиёти мусофирикашони автомобилий афзуд [1, 2].

Дар баробари афзудани воситаҳои нақлиёт таъсири манғии он ба ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ва ифлосшавии ҳавои атмосфера зоҳир мешавад, ки сабаби асосии зиёд шудани беморшавии ронандагони нақлиёти мусофирикаш ва як зумра мушкилоти дигари тиббӣ-иҷтимоӣ мегардад [3, 4].

Нақлиёти автомобилий яке аз манбаҳои асосии ифлосшавии ҳавои атмосфера дар шаҳрҳои калон маҳсуб меёбад ва ба ҳисоби миёна ҳиссаи он 80-90%-ро ташкил медиҳад. Натиҷаи таҳлили ҳавои атмосферии шаҳрҳои калон нишон медиҳад, ки зиёд шудани сарбории нақлиёт ба афзоиши бемории узвҳои нафас, гардиши хун, системаи асаду эндокринӣ дар мавриди ронандагони нақлиёти мусофирикаш ва дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҳамбастагӣ дорад [5-7].

Маълум аст, ки яке аз омилҳои асосии ҳатари ҳалалёбии саломатӣ шароити номусоиди меҳнат ва риоя накарданни талаботи меъёрҳои беҳдоштӣ маҳсуб гардида, сабаби сатҳи баланди осебрасонӣ ва бемориҳои асосашон истеҳсолӣ, инчунин ҳатари инкишофи ҳодисаҳои роҳу нақлиёт (ХРН) ба шумор мeraвад [8].

Ҳамин тавр, таҳлили сарчашмаҳои илмӣ зимни ронандагони нақлиёти автомобилии мусофирикаш аз мавҷудияти ҳалалёбии ҳола-

ти саломатӣ ва сатҳи баланди беморшавӣ бо аз даст додани қобилияти корӣ дарак медиҳанд. Аз ин нуқтаи назар таҳқиқи ҳолати саломатӣ ва беморшавии ронандагони нақлиёти автомобилии мусофирикаш ҳангоми фаъолият дар шароити шаҳрҳои калони шароити климатогеографии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубрам ва саривактӣ ба шумор мeraвад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши ҳолати саломатӣ ва беморшавӣ бо корношоямии муваққатӣ дар мавриди ронандагони нақлиёти автомобилии мусофирикаш зимни фаъолият дар шароити иқлими гарми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи тавсияҳо доир ба беҳтар гардонидани шароити кории онҳо ва коҳиши додани беморшавии ронандагони нақлиёти автомобилий.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили беморшавӣ мувофиқи варақаҳои корношоямие ба амал оварда шуд, ки дар солҳои 2016-2019 дода шудаанд. Ронандагонро аз рӯйи ҳусусияти таҳқиқот ба ду гурӯҳи қасбӣ чудо намудем: ронандагони автобуси тамғаи AKIA, ISUZU, ЛиАЗ ва троллейбусҳои тамғаи TİU. Барои пажӯҳиши 223 ронанда мавриди таҳқиқ қарор гирифта: аз ҷумла 128 ронандаи автобус ва 96 ронандаи троллейбус. Маводи беморшавӣ вобаста аз таҳасус, собиқаи корӣ ва син мавриди бознигарӣ қарор дода шуд. Аз ҷониби мо таҳлили робитаи дучониба дар алоқамандӣ бо дараҷаи шиддатнокии омилҳои заرارрасони муҳити истеҳсолӣ ба амал оварда шуд.

**Натиҷаи таҳқиқот.** Нақши ҳолати саломатии ронандаи нақлиёти автомобилий дар таъмини эътимоднокии он, зимни системаи ҳаракати ронанда-автомобил-муҳит маълум аст, ҳусусан дар ҳолатҳое, ки бемориро ҳалалёбии қобилияти таҳлил намудани анбуҳи маълумот ва қабул кардани қарори



мувофиқ дар вазъияти муқаррарӣ ва садамавӣ ҳамроҳӣ менамояд. Бад шудани ҳолати умумӣ, коҳиш ёфтани қобилияти корӣ, бемориҳои сабабашон истеҳсолӣ боиси боло рафтани эҳтимолияти ба амал омадани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт мегардад.

Таъсири омилҳои маҷмӯии зараррасони истеҳсолӣ ба ҳолати саломатии ронандагони нақлиёти автомобилии мусоғиркаш ҳангоми кор дар мавсими мухталифи сол зимни шароити иқлиминиҷуғрофии шаҳри Душанбе мавриди пажӯҳиш қарор дода шуд. Тахлили амиқи беморшавӣ бо корношоямии муваққатӣ тайи се сол ба амал оварда шуд.

Тахлили беморшавӣ вобаста аз собықаи корӣ, зимни ронандагони автобусҳо нишон дод, ки бо зиёд шудани собықаи корӣ тадриҷан боло рафтани шумораи ҳодисаҳои гирифторшавӣ ба бемориҳои узвҳои нафас, дастгоҳи такяву ҳаракат, бемории узвҳои гардиши хун ва системаи асаби марказӣ ба назар мерасад.


Дар соҳтори беморшавӣ бемориҳои узвҳои нафас бо корношоямии муваққатӣ вобаста аз собықаи корӣ дар чойи аввал қарор дорад. Зимни ронандагоне, ки 16 сол ва зиёда аз он собықаи корӣ доранд, адади ҳодисаҳои беморшавӣ то 13,2 ва шумораи рӯзҳои корношоямӣ бошад, ба 139,4 рӯз мерасад. Омилҳои зараррасони истеҳсолӣ, ки ба пайдо шудани бемориҳои мазкур дар ронандагони автобус ва ҳодисаҳои зуд-зуд бамалояндаи корношоямӣ мусоидат менамоянд, корҳои зиёда аз вақти муқаррарӣ, собықаи корӣ, мавҷудияти шароити нороҳатии микроиклим вобаста ба мавсими сол ва хусусан, навъҳои автобус ба шумор мераванд.

Бемории дастгоҳи такяву ҳаракат дар байни ронандагони автобус, ки собықаи кории зиёда аз 16 сол доранд, дар мақоми дуюм ҷойгир шудааст. Зимнан миқдори ҳодисаҳои беморӣ ба ҳисоби миёна 11,3 ҳодиса ва шумораи рӯзҳои корношоямӣ бошад, дар 100 рӯзи кории солона ба 181,8 рӯз мерасад. Шумораи зиёди ҳодисаҳои бемории дастгоҳи такяву ҳаракат бо сабаби таъсири умумии вибратсия, муддати мадид дар вазъи маҷбурии корӣ қарор доштан, шароити нороҳати микроиклим, муддати мадид рондани автобус ва собықаи кории

професионалии ронандаҳо ба амал меояд.

Маълум аст, ки шиддатнокии зиёди асабӣ-эмотсионалӣ, гиподинамия дар якҷояй бо ғалогула ва вибратсия барои қасби ронандагӣ омилҳои заرارрасони истеҳсолӣ ба ҳисоб ҷафта, метавонанд сабаби инкишофи бемориҳои системаи дилу рагҳо гарданд. Бо зиёд шудани собықаи корӣ ба 16 сол ва зиёда аз он шумораи ҳодисаҳои гирифторшавӣ ба бемории узвҳои гардиши хун ба ҳисоби миёна то 9,3 ҳодиса ва дар 100 рӯзи кории солона рӯзҳои корношоямӣ ба 168,7 рӯз афзудааст. Адади ҳодисаҳои бемориҳои системаи асаби марказӣ низ зиёд (7,1 ҳодисаи беморӣ ва 105,5 рӯзи корношоямӣ) буд.

**Динамикаи беморшавии ронандагони автобус вобаста аз собықаи корӣ**



БУН - бемории узвҳои нафас, ДТҲ - дастгоҳи такяву ҳаракат, БСГХ - бемории системаи гардиши хун


Натиҷаи тахлили маводи беморшавӣ бо корношоямии муваққатӣ вобаста аз собықаи корӣ нишон медиҳад, ки ронандаи троллейбусҳо бештар аз бемориҳои системаи дилу рагҳо, дастгоҳи такяву ҳаракат ва системаи асаби марказӣ азият мекашанд.

Дар инкишофи бемории системаи дилу рагҳо, ғайр аз таъсири омилҳои генетикий, сину ҷинс инчунин таъсири омилҳои мухити атроф, шароити меҳнат, тарзи камҳаракати умр ва муносабати номувофики парҳезӣ низ аҳамияти қалон дорад. Дар соҳтори беморшавӣ бо корношоямии муваққатӣ, зимни ронандагони троллейбусҳо, ҳодисаҳои гирифторшавӣ ба бемориҳои системаи дилу рагҳо хеле зиёд аст. Миқдори ҳодисаҳои беморӣ бо афзудани собықаи корӣ ба ҳисоби миёна то 12,4 ҳодиса ва шумораи рӯзҳои корношоямӣ бошад, дар 100 рӯзи кории солона то 224 рӯз



мерасад. Басомади ходисаҳои бемории дастгохи такяву ҳаракат зимни ронандагони троллейбус ба монанди ронандагони автобусҳо қарib манзараи ба ҳам монанде дошт.

Шиддати зиёди асабу эмотсионалӣ дар якчоягӣ бо дигар омилҳои номусоиди истехсолӣ низ ба сатҳи беморшавӣ бо корношоямии муваққатӣ ба бемориҳои системаи асаби марказӣ таъсир мерасонанд. Зимнан миқдори ходисаҳои беморӣ дар мавриди ронандагони троллейбусҳо бо боло рафтани собиқаи корӣ ба ҳисоби миёна то 7,9 ҳодиса ва рӯзҳои корношоямӣ бошад, то 117,5 рӯз афзуд.



САМ - системаи асаби марказӣ, ДТҲ - дастгоҳи такяву ҳаракат, БСГХ -бемории системаи гардиши хун

## АДАБИЁТ

1. Блинова Т.В., Трошин В.В., Макарон И.А. Биохимические показатели риска возникновения сердечнососудистой патологии у водителей автотранспортных средств. Медицина труда и промышленная экология. -2012.- №6.-С. 18-22
2. Башкирева А.С., Хурцилоева О.Г., Хавиной В.Х. Сравнительный анализ профессионального риска ускоренного старения у работающих во вредных условиях. Гигиена окружающей и производственной среды. 2013.- № 4.- С. 20-26.
3. Одинаева Л.Э., Хасанов Ф.Ч. Влияние факторов производственной среды на функциональное состояние организма и заболеваемость работников горно-транспортного комплекса цементного производства. Вестник Авиценны. 2008.- № 2.- С. 128-132.
4. Радченко О.Р., Мухаметшин И.Р. Образ жизни, условия труда и состояние репродуктивного здоровья водителей. Проблемы репродукции. 2013.- № 1.- С. 26.
5. Сарокин Г.А., Шилов В.В., Гребеньков С.В. Оценка профессионального обусловленного и непрофессионального рисков нарушения здоровья у водителей грузовых автомобилей. Медицина труда и промышленная экология. 2016.- № 6.- С. 1-6.
6. Панков В.А., Кулешова М.В., Шаяхметов С.Ф. Гигиеническая оценка условий труда и состояние здоровья летного состава гражданской авиации. Медицина труда и промышленная экология. 2017.- № 10.- С. 29-34.
7. Некрасова М.М., Аширова С.А., Бобоха М.А. Аллостатические нагрузки у водителей автобусов. Медицина альманах. 2016.- № 4.- С. 158-161.
8. Федотова И.В., Аширова С.А., Некрасова М.М., Субъективная оценка водителями грузопассажирского Автотранспорта условий труда и влияния их на состояние здоровья. Здоровье населения и среда обитания. 2017.- №10(295).- С. 27-30



## ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ

Б.Х. Нушервон, А.Б. Бабаев.

Кафедра гигиены и экологии, ТГМУ им. Абуали ибни Сино,

В статье представлены результаты анализа проведенных исследований посвященных изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности у водителей пассажирского автотранспорта при работе в условиях жаркого климата Республики Таджикистан. Анализ заболеваемости в зависимости от стажа работы у водителей показывают, что с увеличением стажа наблюдались повышение числа случаев заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, болезни органов кровообращения и цент-

ральной нервной системы. Число случаев заболеваний органов дыхания составляла 13,2 и число дней нетрудоспособности 139,4, а заболеваний сердечнососудистой системы 12,4 случая и 224 дней нетрудоспособности. Число случаев заболеваний центральной нервной системы с увеличением стажа работы повышались в среднем до 7,9 случаев и 117,5 дней нетрудоспособности.

**Ключевые слова:** водители, пассажирский автотранспорт, заболеваемость, условий труда.

### IMPACT OF LABOR CONDITION OF THE DRIVERS OF PASSENGER VEHICLE IN TO THEIR HEALTH STATUS

The article presents the results of an analysis of studies on the incidence of temporary disability in drivers of passenger vehicles while working in the hot climate of the Republic of Tajikistan. An analysis of the incidence depending on the length of service for drivers shows that with increasing age, there was an increase in the number of cases of diseases of the respiratory system, musculoskeletal system, diseases of the circulatory system and central

nervous system. The number of cases of respiratory diseases was 13.2 and the number of days of disability was 139.4, and diseases of the cardiovascular system were 12.4 cases and 224 days of disability. The number of cases of diseases of the central nervous system with an increase in work experience increased on average to 7.9 cases and 117.5 days of disability.

**Keywords:** drivers, passenger vehicles, incidence, working conditions

**Нушервони Билоли Халилиён - Докторант Ph.D кафедраи беҳдошт ва экологияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино Email: nbilol@inbox.ru Тел: (+992)985020129**

**Нушервони Билоли Халилиён, докторант (Ph.D) кафедры гигиены и экологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино E-mail: nbilol@inbox.ru Тел: (+992)985020129**

**Nushervoni Biloli Khaliliyon, PhD student of the Department of Hygiene and Ecology, Avicenna TSMU E-mail: nbilol@inbox.ru Phone: (+992)985020129**

### БАРРАСИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ БЕМОРОНИ ҚАЛБӢ-УРУҚИИ (ДИЛУ РАГҲО) БИСТАРӢ ДАР БЕМОРИСТОНҲО

**Муҳаммад Сиддик Рауф1, Нуров Р.М.2**

1. Ассистенти Дошишгоҳи тиббии Балх, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон;
2. Маркази ҷумҳуриявии пешгрӣ ва мубориза бо СПИД, Ҷ. ш. Душанбе.

**Муҳиммият.** Мизони бурузи энержии садрӣ (синагӣ), сактаи қалбии ҳод (шадид) ва марги ногаҳонӣ аз назари эпидемиологӣ, ки мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, бар

асоси авомили хатар, синну сол, чинс ва наҷод дар сутуҳи фардӣ ва бар асоси кишварҳо, манотики ҷуғрофиёй ва табақоти иҷтимоӣ дар сутуҳи ҷамъиятӣ ва дар тӯли замон



мутафовит (гуногун) мебошанд (Virtanen, Marianna. et al. (2012) бемориҳои уруки коронарӣ (рагҳои коронарӣ) боиси mortalit  (фавтият), morbiditu (беморшавӣ), нотавонӣ дар ҷамъияти Эрон мегарданд ва такрибан омили 50%-и тамоми маргҳо дар сол маҳсуб мешавад (Хотамӣ ва ҳамкорон, 2007). Дар ҳоле, ки мизони маргу мири ношӣ аз бемориҳои коронарии қалбӣ бар ҳасби синн дар қишварҳои тавсеваёфта дар ҳоли коҳиш аст, шавоҳиде вуҷуд дорад, ки нишон медиҳанд, ин беморӣ дар Эрон рӯ ба афзоиш мебошад, ба тавре ки мизони он байни 20 то 45% афзоиш ёфтааст. Ба назар мерасад тағиироти эҷодшуда дар сабки зиндагӣ, монанди масрафи зиёди физоҳои фароваришуда ва ғанӣ аз ҷарбиҳои ишибоъшуда (сершуда), сатҳи поини фаъолияти физикӣ ҳамроҳ бо афзоиши шиюъи (паҳншавии) ҷоқӣ (фарбехӣ) ва диабети навъи ду мунҷар ба афзоиши пешравандадар шиюъи авомили хатари бемориҳои коронарии қалбӣ-урукӣ ва бемориҳои коронарии қалбӣ дар қишварҳои тавсеваёфта шудааст (Ҳадоноқ ва ҳамкорон, 2009).

**Объекти таҳқиқот.** Мутолеоте, ки бар руи ҷамъияти бузургсоли Техрон анҷом шуд шиюъи болои синдроми метаболикӣ ва авомили хатари бемориҳои қалбӣ-урукӣ, маҳсусан пурфишории хун, мизони болои холестероли том, поийн будан холестерол донситани боло (HDL) ва боло будан нисбати даври камар ба ҳипро нишон медиҳад (Азизӣ ва ҳамкорон, 2002 ва 2003).

Бемории уруки коронарӣ ки фароянди музмин аст, ки аз даврони ҷавонӣ шурӯъ-мешавад ва ба тадриҷ пешрафт мекунад. Авомили хатари мустақили ин беморӣ шомили таърихчай фомилӣ (оилавӣ), ибтилои зудрас, масрафи сигор, диабет, пурфишории хун ва боло будани ҷарбии хун, сабки зиндагии бетаҳрик, афзоиши синн, ҷинс ва ҷоқӣ мебошад (Аврат ва ҳамкорон, 2011). Бар асоси мутолиа мавриди шоҳидӣ дар 52 қишвар, 9 омили хатар шомили сигор кашидан, сутуҳи гайри табиии липидии хун, пурфишории хун, диабет, ҷоқии шикамӣ, фуқдон ва камбуди фаъолияти физикӣ, масрафи ками меваҷот ва сабзичот дар тӯли рӯз,

масрафи зиёди алкул ва шохисҳои равонии иҷтимоӣ, ки ба осонӣ қобили андозагирий ва қобили ислоҳ ҳастанд, омили беш аз 90% сактаи ҳодди (шадиди) қалбии аввалия маҳсуб мешаванд (Иосиф ва ҳамкорон, 2004) мутолиоти мудоҳилай нишон додаанд, кам кардани авомили хатар боиси коҳиши мизони бемории коронарии қалбӣ, сактаи мағзӣ ва дигар бемориҳои қалбӣ-урукӣ ҳоҳад шуд (Ортего ва Мотарсон, 2011).

Бо таваҷҷуҳ бапаҳншавии болои бемориҳои қалбӣ урукӣ дар Эрон ва маргу мири ношӣ аз ин бемориҳо, мутолиаи ҳозир бо ҳадафи баррасӣ вазъияти эпидемиологии беморони қалбӣ-урукӣ бистарӣ дар баҳшҳои қалб ва ССУ бемористонҳои донишгоҳ улуми пизишкӣ анҷом гардид.

**Мавод ва равишиҳо.** Дар ин мутолеаи тасифӣ-мақтай, намунағирий ба сурати саршумории шомили баррасии 2392 парванда марбут ба беморони бистariшуда бо ташхиси аввалияи бемориҳои қалбӣ-урукӣ дар бемористонҳои мутахҳарӣ (покиза) мавриди анҷом гирифт, баррасии ин парвандаҳо, пас аз таъиidi кумитаи пажӯҳиши донишкадаи парасторӣ ва таъиidi кумитаи ахлоқи донишгоҳи улуми пизишкӣ анҷом гардид.

**Ёфтаҳо.** Аз теъдоди 2392 бемор, 53,2% ва зан 46,8% мард буданд. Ҳамчунин 99%-и беморон мӯҷаррад (муттаҳил), 61,2% бумӣ буданд. Синну соли миёнаи намунаҳо  $60\pm12,5$  сол ва аксарият дар маҳдудан синни 42, 83 сол қарор доштанд. Миёнгини муддати замони бистарӣ дар бемористон  $5,3\pm65,1$  рӯз буд.

Дар ин мутолиа шоєътарин бемории урукии фишири хун боло 91,7% буд ва 10,6% аз намунаҳо ҳам диабети гайривобаста ба инсулин доштанд. Шоєътарин омили хатар, фишири хуни боло (91,7%) буд ва 10,6%-и намунаҳо ҳам диабети гайривобаста ба инсулин доштанд. Шоєътарин омили хатар, фишири хуни боло (48,2%) буд ва пас аз он, диабет (24,4%), гиперлипидемия (12,3%), истеъмоли духониёт (9,8%) ва собиқаи хонаводагии ибтило (мубтало) ба бемориҳои қалбӣ-урукӣ (5,1%) қарор дошт. Шоєътарин омили хатар дар мардон ба тартиби пурфишории хун (45,6%), диабет (20,8%), истеъмоли духониёт (20%), гиперлипидемия (8,6%)



ва собықаи хонаводагй (5%), ва дар занон, пурфишории хун (49,9%), диабет (2,7%) буд. Аз кулли беморони бистарй, 97,6% тархис( рухсат) шуданд ва мизони маргумири дохили бемористонй 55 нафар (2,3%), буд, ки аз ин төъдоди 31 нафар мард ( 2,8% ва 24 нафар зан 1,9%) буданд.

Дар беморони қалбй 53,8% ба далели

ҳамлаи қалбии ногаҳонй ,5,9% ба далели аритмияҳои қалбй, 55,1% ба далели норасоии эҳтиқонии қалб, 3,5% ба далели сактаи қалбй ва 0,5% ба далели стенокардия фавт намуда буданд ва дар байни бемориҳои урукй 8,3% ба далели тромбози сиёҳрагҳои умқй (DVT) ва 2,3% ба далели фишори хуни боло фавт намуда буданд.

### **Чадвали шумораи 1: Муқоисаи бурузи анвои муҳталифи бемориҳои қалбй дар мардон ва занони бистарй дар бахшҳои қалб дар соли 1391=2013.**

| Бемориҳои қалбй        | Теъдод | %     | Теъдоди умумӣ | %-и умумӣ |
|------------------------|--------|-------|---------------|-----------|
| Стенокардия            |        |       | 1614          | 68,47     |
| Зан                    | 981    | 70,77 |               |           |
| Мард                   | 643    | 57,5  |               |           |
| Норсии эҳтиқонии қалб  |        |       | 322           | 13,46     |
| Зан                    | 143    | 11,2  | 143           |           |
| Мард                   | 180    | 16,1  | 180           |           |
| Сактаи қалбй           |        |       | 313           | 13,09     |
| Зан                    | 104    | 8,3   | 104           |           |
| Мард                   | 208    | 18,49 | 208           |           |
| Ҳамлаи ногаҳонии қалбй |        |       | 27            | 1,13      |
| Зан                    | 17     | 1,3   | 17            |           |
| Мард                   | 10     | 0,9   | 10            |           |
| Аритмия                |        |       | 116           | 4,85      |
| Зан                    | 55     | 4,3   | 55            |           |
| Мард                   | 61     | 4,44  | 61            |           |

**Баҳс.** Бемориҳои қалбй-урукӣ эпидемии замони мо маҳсуб мешаванд, ва муҳимтарин беморӣ дар ҷаҳон мебошанд, ки боиси морбидитӣ, мортолитӣ, нотавонӣ ва афзоиши ҳазинаҳои дармонӣ то соли 2020 ҳоҳад гашт (Гозино,2005). Ин бемории музмин таъсири зиёде бар қайфияти зиндагии беморон дорад. Дар ин мутолиа шоєътарин бемориҳои қалбй ва урукӣ, энжини садрӣ (63,3%) ва фишори хуни боло (91,7%) буданд, төъдоди занони бистарй ба далели бемориҳои қалбй- урукӣ бештар аз мардон ва төъдодафрози мутаҳил (оиладор) бештар аз мӯчаррадҳо буданд. Омори дақиқе аз нилюи анжини садрӣ дар Эрон ёфт нашуд, вале ин омор дар қишварҳои Амрико нишон медиҳад, ки тақрибан як нафар аз ҳар 42 нафар (2,35%) ё 6,4 млн.нафар мубтало ба ин беморӣ мебошанд. Дар байни амрикоиҳо,ки синни 40-74 сол, шиҷӯи (паҳншавии) стенокардия бар ҳасби синн дар занон бештар аз мардон аст (Лиодгепез ва ҳамкорон, 2009), гарчи додаҳои марказ контрол ва пешгирии бемориҳои (2007) нишон дод, дар соли 2005 мардон ( 5,5%), паҳншавии болотарӣ аз ан-

жини садрӣ (стенокардия) ва бемориҳои коронарии қалбй нисбат ба занон (3,4%) доштанд. Дар мутолиаи Ҳадоик ва ҳамкорон ( Hadouqh, F) соли 2009,ки бар руи 5984 фарди аз 30 сола болотар дар Афғонистон анҷом шуд, шиҷӯи (паҳншавии) бемории коронарии қалбй 21,8% буд ва дар занон нисбат ба мардон шиҷӯи болотаре дошт ( 22,3% дар муқобили 18,18%) ва шиҷӯи стенокардия 10,7% буд (бар асоси пурсиҷномаи Анжин Раз) ва дар афроди аз 65 сол ба боло паҳншавии стенокардия бештар буд (62%) , ки бо мутолиаи ҳозир ҳамхонӣ дорад ва баъд аз ин ки паҳншавии он бар асоси интибоқи (мувоғиқати) синнӣ санҷида шуд, занон ба таври қобили мулоҳиза паҳншавии бештаре аз стенокардия нисбат ба мардон доштанд (11,5% дар муқобили 98,9% ва P<0,001). Дар ин мутолиа паҳншавии пурфишории хун ва истеъмоли сигор низ ба таври маънидоре дар намунаҳое, ки бемории коронарии қалбй доштанд, бештар буд.

Дар мутолиаи дигаре, ки дар шаҳри Исфахон анҷом шуд, густариши бемории ко-



ронарии қалбй дар афроди 30 то 79 сол 19,4% буд, ки дар байни занҳо нисбат ба мардҳо паҳншавии бештар дошт (21,9% дар муқобили 16%)  $P<0,001$  [ Roqer, Veronique L. ва ҳамкорон , 2012]. Паҳншавии болои бемориҳои коронарии қалбй дар занони эронӣ мумкин аст ба дунболи паҳншавии болои синдроми метаболикӣ дар занон дар муқоиса бо мардон бошад (42% дар муқобили 24% ва  $P<0,001$  ) [ Азизӣ ва ҳамкорон,2003]. Дар кишвари Афғонистон маъмулан сатҳи фаъолияти физикии занон камтар аз мардон аст ва афзоиши вазн ва ҷоқӣ дар байни занон шоёътар аст. [ Daryani, A. ва ҳамкорон, 2007 ] . Дар мутолиаи Хотамӣ низ коҳиши фаъолияти физикӣ дар байни занон бештар буд. Дар як мутолиаи мета-анализ, ки дар мавриди муқоисаи паҳншавии стенокардия дар занон бо мардон дар 31 кишвар анҷом шуд аз байни 199494 зан, 13331 маврид ва аз байни 201821 мард , 11511 мавриди стенокардия гузориш шуд, ки нишондоди паҳншавии стенокардия дар занон каме бештар аз мардон аст [Heminway,H. ва ҳамкорон , 2008].

Мутолиаи ҳозир нишон медиҳад, ки пурфишории хун ва стенокардия ду бемории бо паҳншавии боло мебошанд, ба тавре ки пурфишории хун дар занон 49,9% ва дар мардон 45% буд. Ҳамчунин 41,7% -и намунаҳои фишори хуни систоликӣ болотар аз 140 мл/л сут.сим. ва 34,4% фишори хуни диастоликӣ болотар аз 90 мл/л сут.сим. доштанд. Ин ёфтаҳо бо натоиҷи дигар мутолиот бисёр мутафовит мебошад, ба тавре ки дар мутолиаи Хотамӣ ва ҳамкорон (2007) ки бар рӯйи 1381 зан ва 1619 мард анҷом шуд (ҷамъян 3000 зану мард). 13,7% фишори хуни систоликӣ болои 140 ва 9,1 % фишори хуни диастоликӣ болои 90 мл/л сут.сим. доштанд ва дар ин мутолиа паҳншавии пурфишории хун фишори хун беш аз 140/ 90 мм. сут.сим. дар занон бештар аз мардон ва дар гурӯҳи синни 56 то 65 сол бештар буд. Дар мутолиаи Sarrafzadeon ва ҳамкорон (1999) дар Исфаҳон ҳам 8624 марду зани 19 сол ба боло мавриди мутолиа қарор гирифтаанд, ки дар кули 18% (8% мардон ва 19,4% занон) пурфишории хуни систоликӣ доштанд.

Дар ин мутолиа шиюъи (паҳншавии) болой аз ҷоқӣ , гиперлипидемия ва диабет дар байни афроди мубтало ба фишори хун дар муқоиса бо афроде, ки фишори хун надоштанд, вучуд дошт.

Алалграфми паҳншавии болои стенокардия ва пурфишории хун, дар ин мутолиа, мизони маргумири дохилибемористонӣ 2,3% буд, ки дар муқоиса бо мутолиоти мушибеҳ бисёр поин мебошад, ба тавре ки дар мутолиаи Kazerani, H. ва ҳамкорон (2008) бар рӯйи 12 млн. нафар ҷамъияти мубтало ба пурфишории хун дар Канада дар солҳои 1995- 2005 анҷом доданд, маргумири нош аз пурфишории хун аз 11,3% дар 1000 нафар дар соли 1995 ба 9,6% дар 1000 нафар дар соли 2005 расид, ки коҳиши нисбӣ 15,5% дошт ва ин коҳиш дар мардон, бештар аз занон буд (22,2% муқобили 7,3%  $P<0,001$  ) тақрибан 60% аз тамоми маргҳои ношӣ аз бемориҳои коронарии қалб мебошад, ки хориҷ аз бемористон иттифоқ меафтанд, бинобар ин мушкил ба назар мерасад, ки битавон таҳмин ба арзиш ва дақиқӣ аз раванди марги ногаҳонии ношӣ аз бемории коронарии қалбй дар дохил ва хориҷи бемористон ба даст овард [Virtanen, Marianna, ва ҳамкорон, 2012].

Дар пажӯҳиши ҳозир миёнгини муддати замони бистарӣ дар бемористон  $1,65\pm 3,5$  рӯз ва миёна 3 рӯз ва миёнгини синни афроди мутолиа  $60\pm 12,5$  сол буд, ки бо мутолиоти анҷомшуда дар кишварҳои дигар ҳамхонӣ дорад, ба тавре ки дар Англия миёнгини тӯли иқомат дар бемористон ба далели стенокардия 5,5 рӯз ва миёна 3 рӯз ва миёнгини синни беморон 60 сол ва дар Австралия миёнгини тӯли иқомат дар бемористон 4,1 рӯз ва омори бистаришудагон ба далели стенокардия дар бемористонҳои умумӣ 5,8 дар ҳар 10000 нафар дар соли 2001-2002 будааст [Vandev linde ва ҳамкорон, 2010].

Дар ин мутолиа 53,8% беморон ба далели ҳамлаи қалбии ногаҳонӣ фавтида буданд, ки ин мизон дар занон дар муқоиса бо мардон бештар будааст. Марги ногаҳонӣ, ки аз тазоҳуроти шоёъи гирифтори уруқи қалб аст ва беш аз 50%-и беморон, ки бо марги ногаҳонӣ фавтидаанд, ҳеч собиқае аз алои-



ми қалбй надоштаанд [Atkins, D 2009]. Дар кулли ними аз маргу мири ношй аз бемориҳои қалбй-уруқии қабл аз расидан ба бемористон ба сурати ногаҳонй дар занон камтар аз мардон будааст, дар 57% мардон ва 64% заноне, ки ба сурати ногаҳонй фавт намудаанд, хеч мадраке барои вучуди бемориқалбй-уруқии қаблй вучуд надоштааст [Yasuif, S.(2004).]

Дар мутолиаи ҳозир бештари афроди таҳти мутолиаро оиладорон (99%) ташкил медоданд, оиладорй ба унвони омили иҷтимоии муҳим дар иртибот бо маргу мир шинохта шудааст. Мутолиа дар мавриди ин масъала дар ИМА, кишварҳои аврупой ва Япония нишон доданд, ки хатари маргу мир барои ашҳоси мутлака, (талоқдодашуда) ё мӯчаррад 1,2 то 2,5 баробар бештар аз афроди оиладор аст. Дар мутолиае, ки дар Япония бар рӯйи 94062 мард ва зани аз 40 то 79 -сола анҷом шуд, нишон дод мардоне, ки ҳаргиз издивоч накарда буданд, дар маърази хатари бештари маргу мир дар асари бемориҳои қалбй-уруқй қарор доштанд. Ҳамчунин дар мардоне, ки талоқ гирифта буданд, хатари маргу мири ношй аз бемориҳои қалбй-уруқй (дилу рагҳо) дар муқоиса бо мардони оиладор ба таври мутавасит болотар буд, аммо ин раванд дар мавриди занон мушоҳида нашуд [Herlits, J. 2010]. Таҳқиқоти дигаре нишон доданд, "кайфияти издивоч" ба таври маънидор бо баҳои 4-сола дар мардон ва занони мубтало ба норасоии қалбй рабт доштааст [Kivimaki va ҳамкорон, с. 2013]. Натоиҷи мутолиаи ҳозир ҳам нишон медиҳад, алалригми ин ки төъдоди афроди оиладор бештар шудааст, вале мизони маргу мир камтар будаст.

## Натиҷагирий.

Атеросклероз падидаест, ки аз қӯдакӣ оғоз мешавад ва то чандин даҳа бидуни аломат мебошад. Баррасиҳои эпидемиологӣ бо нишон додани авомили хатар кӯмак меқунанд, то битавон бо иттиҳози (интиҳоб) роҳбурдҳои муносиб аз хатари бемориҳои қалбй-уруқй кост. Бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияти беморӣ ва низ авомили хатарсози бемориҳои қалбй-уруқй, пешгирии паҳншавии он амрест ҳамаҷониба, ки мебоист илова бар мардум, ки нақши асосӣ доранд, дастгоҳҳои иҷроӣ бо мушорикат ва ҳамкории ҳамаҷониба дар ин замина фаъолият намоянд. Дар ин мутолиа стенокардия ва пурфишории хун аз паҳншавии болое барҳурдор буданд ва ҳарду беморӣ бо контроли авомили хатаре монанди фишори хуни боло, адами истеъмоли сигор, коҳиши сутуҳи холестероли хун ва вазн метавон то ҳадди зиёде аз бурузи бемориҳои қалбй-уруқй пешгирий намуд. Ҳамчунин ҷиҳати тағиیر дар сабки зиндагӣ ташвиқи афрод ба масрафи ғизоҳои солим, маҳдуд кардани масрафи алкул, контроли фишори хун, тарки сигор ва иҷтиnob (парҳез) аз стресс ва аҳамият додан ба варзиш тавсия мегардад. Бо ҳадафи тарвиҷи (ривоҷ додани) фарҳангӣ саломат ва шиносой ва контроли беморони қалбӣ дар шаҳристони Ҷаҳрам иҷро гардад "қалби солим" пешниҳод мешавад тарҳ ва шаҳрвандон бо синни аз 35 то 40 сол аз назари ибтило ба бемориҳои қалбй-уруқй мавриди мутолиа қарор гиранд ва барои афроди солим ва дар маърази хатар, барномаҳои пешгирий ва барои мубталоён барномаи пайгирии доруӣ-дармонӣ иҷро гардад.

## АДАБИЁТ

- 1- Ai Ikeda, Hiroyasu.et al.( 2007) Marital status and mortality among Japanese men and women: the Japan collaborative cohort study. BMC Public Health. 7:73.
- 2- Atkins, D. et.al.(2009). Epidemiology and outcomes from out-of-hospital cardiac arrest in children the resuscitation outcomes consortium epistrycardiac arrest. Circulation. 119(11), 1484-1491.
- 3- Azizi, F. et.al.( 2003). Prevalence of metabolic syndrom in an urban population:Tehran lipid and glucose study . Diabetes research and clinical practice .61(1): 29-37.
- 4- Cannon, C. P.etal. (2010). Safety of anacetrapib in patients with or at high risk for coronary heart disease. New England Journal of Medicine.363(25), 2406-2415.
- 5.- Centers for Disease Control and Prevention. (2007). Prevalence of heart disease- United Sataes,2005. Morbidity, Mortality, WKLY Rep.56(6): 113- 8. [Med line].



- 6- Dabiran, S.etal. (2000). Evaluation of survival rate and effective factors in acute myocardial infarction patients in Emam Hospital .Tehran University Medical Journal. 60 (4) :347-353.
- 7- Daryani, A. et al. (2005). Risk factors for coronary heart disease among immigrant women from Iran and Turkey, compared to women of Swedish ethnicity. Ethn Disspring. 15(2):213-20.
- 8- De Koning, Lawrence. et al.( 2012 ) "Sweetened beverage consumption, incident coronary heart disease, and biomarkers of risk in men clinical perspective." Circulation. 125(14): 1735-1741.
- 9- Eaker, ED. (1998). Psychosocial risk factors for coronary heart disease in women. Cardiology Clinic. 16:103-11.
- 10- Everett, B. (2011). Sensitive cardiac troponin T assay and the risk of incident cardiovascular disease in women with and without diabetes mellitus: The women's health study. Circulation. 123(24), 2811-2818.
- 11- Gazino, JM. & Braunwald, Eugene.(2005). Heart disease: A text book of cardiovascular medicine.7. Philadelphia: WB. Saunders Company. P.7.
- 12- Azizi, F.etal. (2002).Distribution of blood pressure and prevalence of hypertension in Tehran adult population: Tehran lipid and glucose study 1999-2000; Journal of Human Hypertension.16(5): 305-12.
- 13- Hadaegh, F. (2009). Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose Study . Health Journal. 15(1).
- 14- Hatami, ZN.(2007). Prevalence of coronary artery disease risk factors in Iran: A population based survey. Cardiovascular Disorders . 7:32.
- 15- Hemingway, H. ( 2008 ). Prevalence of angina in women versus men. Circulation. 117 : 1526-1536.
- 16- Herlitz, J. (2010). Epidemiology of cardiac arrest outside and inside hospital: Experiences from registries in Sweden. SIGNA VITAE, 5(Suppl. 1), 44-45.
- 17- Karen ,Tu. et al.( 2008 ). Mortality among patients with hypertension from 1995 to 2005 : A population - based study . CMAJ . 178(11):1436 -1440.
- 18- Kazerani, H. (2006). "Epidemiology of acute myocardial infarction patients admitted to hospital." Journal of Ilam University of Medical Sciences. 14(3): 40-46.
- 19- Kivim?ki, Mika.& Ichiro, Kawachi. (2013). "Need for more individual-level meta-analyses in social epidemiology: example of job strain. and coronary heart disease." American Journal of Epidemiology. 177.1 (1-2).
- 20- Liroy-Jones, D. et al. (2009). Heart disease and stroke statistics, 2009 update: A report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation. 119(3): e21-181.
- 21- Mente, A.etal. (2009). A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Archives of Internal Medicine. 169(7), 659-669.
- 22- Mirmiran, P. et al.( 2001). Measurement of total energy requirement in adults : Prospective Tehran lipid and glucose study .Journal of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences.6 : 157- 66[in Farsi].
- 23- Ortega,L.M. & Materson,B.J.(2011).Hypertension in peritoneal dialysis patients:Epidemiology, pathogenesis, and treatment. Journal of the American Society of Hypertension.5(3), 128-136.
- 24- Roger, V?ronique. L. et al.( 2012 ) "Executive summary: Heart disease and stroke statistics-2012 update: A report from the American Heart Association." Circulation. 125(1):188.
- 25- Sarrafzadegan, N. (1999). Prevalence of hypertension and associated risk factors in Isfahan,Islamic Republic of Iran . East Mediterenian Health Journal .5(5): 992-1001.
- 26- Singh, R.B. et al. (2000). Hypertension and stroke in Asia: Prevalence, control and strategies in developing countries for revention .Journal of Human Hypertension . 14(10/11):749-763.
- 27- Vander, Bom. et al. (2010). "The changing epidemiology of congenital heart disease." Nature Reviews Cardiology. 8.1 50-60.



- 28- Vander, Linde. (2011). Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of the American College of Cardiology*, 58(21), 2241-2247.
- 29- Vasccarion, V. & Parsons, B. (1999). Sex - based differences in early mortality after myocardial infarction. *New England Journal of Medicin*.341:217- 225.
- 30- Virtanen, Marianna. et al. (2012). "Long working hours and coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis." *American Journal of Epidemiology*. 176(7): 586-596.
- 31- Yasuf, S. et al. (2004) .Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries(The INTER HEART Study) : case- control study . *Lancet*. 364: 937- 52. 10

## ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПАЦИЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ

**Мохаммад Седик Рауф<sup>1</sup>, Курбонов К. М.<sup>2</sup>**

1.Факультет Балхского государственного университета, г. Балх, Мазоре Шариф,  
Исламская Республика Афганистан.2. ТНУ кафедра эпидемиологии и инфекционные  
болезни. РТ, г. Душанбе.

### **Резюме.**

**Цель:** описать эпидемиологическое состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поступивших в больницы.

**Справочная информация.** Сердечно-сосудистые заболевания - самая частая причина смерти в большинстве стран, включая Иран. Это основная причина инвалидности. Сердечно-сосудистые заболевания считаются одними из наиболее предотвратимых неинфекционных заболеваний человека.

**Метод:** В этом ретроспективном описательном исследовании были изучены 2392 медицинских пациента, госпитализированных в 2012-2013 гг. с первичным диагнозом сердечно-сосудистые заболевания. Данные были получены из контрольного списка, состоящего из двух частей: первая часть включала демографическую информацию, а вторая была посвящена различным типам сердечных заболеваний, факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, продолжительности госпитализации и исходу заболевания. Данные были проанализированы с использованием статистической программы SPSS (Статистический пакет для общественных наук).

**Заключения.** Согласно полученным данным, 53,2% пациентов составляли женщины, 46,8% - мужчины. Из пациентов 99% состояли в браке и 61,2% были коренными. Средний возраст выборки составлял  $60 + 12,5$  лет, и большинство из них находились в возрастном диапазоне 42-83 года. Наиболее частыми сердечно-сосудистыми заболеваниями были стенокардия и гипертония соответственно. Среди пациентов с сердечными заболеваниями 53,8% умирают от внезапного сердечного приступа, 5,8% - от сердечной аритмии, 5,1% - от застойной сердечной недостаточности, 3,5% - от острого инфаркта миокарда и 0,5% - от стенокардии. Среди пациентов с сосудистыми заболеваниями 8,9% умерли от тромбоза глубоких вен и 2,3% умерли от гипертонии.

**Вывод.** Контролируя такие факторы риска, как гипертония, курение, высокий уровень холестерина в крови и вес тела, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

**Ключевые слова:** эпидемиология, сердечно-сосудистые заболевания.



## EPIDEMIOLOGIC STUDY OF HOSPITALIZED CARDIOVASCULAR PATIENTS IN HOSPITALS

Dr. Mohammad Sediq Raouf - teacher at Balkh Medical Faculty  
Epidemiologic study of hospitalized cardiovascular patients in hospitals

### Abstract

**Aim.** The aim was to describe epidemiologic characteristics of cardiovascular patients admitted in hospitals.

**Background.** Cardiovascular disease is the most common cause of death in most countries including Iran. It is the major cause of disability. Cardiovascular disorders are counted as one of the most preventable, noncommunicable illnesses in human.

**Method.** In this retrospective descriptive study, 2392 medical records of patients admitted to the hospital in 2012-2013 with a primary diagnosis of cardiovascular diseases were studied. Data were obtained from a checklist with two parts, the first part included demographic information and the second part was about different types of heart disease, cardiovascular risk factors, and duration of hospitalization and outcome of the disease. The data were analyzed using SPSS statistical software.

**Findings.** According to the findings, 53.2% of patients were female, and 46.8% were male. Of the patients, 99% were married and 61.2% were native. The mean age of the sample was  $60 \pm 12.5$  and the majority were in the age range of 42-83 years. The most common cardiovascular disease were angina and hypertension, respectively. Among patients with heart disease, 53.8% died of a sudden heart attack, 5.8% due to cardiac arrhythmias, 5.1% due to congestive heart failure, 3.5% of acute myocardial infarction and 0.5% due to angina. In patients with vascular disease, 8.3% died due to deep vein thrombosis and 2.3% died due to hypertension.

**Conclusion.** With controlling risk factors such as hypertension, smoking, high blood cholesterol and body weight, it is possible to greatly prevent the risk of cardiovascular disease.

**Keywords:** Epidemiology, Cardiovascular disease.

**Address:** District 3 Mazar\_e\_Shariif , Balkh, Afghanistan; Phone: +93 (0) 700 505959 - +93 (0) 799 208366, Email: drsediqraouf@gmail.com



## ФАЙРИТИБЙ

### ЗАБОНИ ЛОТИНЙ ДАР ҖАҲОНИ МУОСИР

**М.Қ. Муродова, С.Қ. Муродова**

Кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотини (мудири кафедра н.и.т., дотсент Р.Зокиров)- и МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

Муҳиммият. Бисёриҳо чунин меҳисобанд, ки омӯхтани забон аз грамматика ва аз худ кардани калимаҳо вобаста аст. Дар вакти омӯзиши забон, мо хоҳу ноҳоҳ ба таъриҳ, фалсафа, адабиёт, ҷуғрофия ва бисёр илмҳо рӯ меоварем.

Забони лотинӣ яке аз забонҳои қадимтарини ҳиндуаврупой мебошад. Забони лотинӣ забони давлатии империяи Рим буд, ки дар асри III масоҳати хеле бузурги атрофи баҳри Миёназаминро ишғол мекард, забони лотинӣ ягона забони тамаддуну фарҳанг дар қисми гарбии он буд. Ин мазмуни ҳудро ҳатто пас аз пошҳӯрии империяи Рими гарбӣ дар асри V нигоҳ дошт. То асрҳои XII-XIII забони лотинӣ забони ягонаи адабиёт ба ҳисоб мерафт ва пеш аз ҳама забони дини католикӣ буд, ки асоси ғояи (идеология) асри миёна буд. Ҳарчанд баъди асри VI (пас аз пошҳӯрии империяи Рими Гарбӣ) забони лотинӣ ҳамчун забони мусоҳиба аз истифода баромада ва забони мурда ба ҳисоб равад ҳам нақши вай дар таърихи асри миёнаи Аврупои Гарбӣ, ки вакти зиёд ҳамчун забони ягонаи ҳат аст, хеле бузург мебошад. Ҳамаи забонҳои Аврупои Гарбӣ, гайр аз юнонӣ, алифборо дар асоси алифбои лотинӣ истифода мебаранд, дар замони ҳозира ин алифбо дар тамоми кураи замин паҳн шудааст.

Дар нутқи шифоҳии қабилаҳои сершумори романиҳо забони лотинӣ то дараҷае тағйир ёфт, ки дар асрҳои III-IV ба лаҳҷаҳо (шевахо) чудо шуд. Дар оянда ин лаҳҷаҳо ба пайдошавии забонҳои романи ҳозира мутобиқат карданд. Ин забон бойтарин буда, беш аз анъанаҳои духазорсолаи илмӣ дорад, яке аз муҳимтарин забонҳои маданияти умумиинсонӣ мебошад, дар баъзе соҳаҳои илм (тиб, биология, истилоҳоти илмҳои гуманитарӣ ва дақиқ) дар замони муосир низ фаъолона истифода бурда мешавад.

Бояд қайд кард, ки дар замони ҳозира забони лотинӣ қариб барои тамоми аҳолии замин шинос аст, зеро тамоми мактаббачагон онро дар дарсҳои математика, ё забони ҳориҷӣ меомӯзанд (барои баъзе забонҳо алифбои лотинӣ алифбои забони модарӣ аст). Барои ҳамин ин "алифбои муоширати байналхалқӣ" ба ҳисоб меравад.

Нақши забони лотиниро дар маданияти ҷаҳонӣ баҳогузорӣ кардан душвор аст. Маҳз забони лотинӣ ба бисёр забонҳои аврупой арзи ҳастӣ баҳшидааст ва ба таркиби лугавии онҳо дохил шудааст. Бо забони лотинӣ асарҳоиベンазири адабиёти Рими қадим таълиф шудаанд, маҳсусан ин забон забони байналмилалии илм шуд.

"Invia est in medicina via sine lingua Latina"  
- "Дар тиб бе забони лотинӣ роҳи гузашт нест".

Забони лотинӣ ҳарчанд "забони мурда" ба ҳисоб равад ҳам, чун зуҳуроти маданияти ҷаҳони муосир боқӣ мемонад. Дар тиб забони лотинӣ дар истилоҳоти анатомӣ, клиникӣ ва фармасевтӣ васеъ истифода бурда мешавад. Доностани забони лотинӣ ба табибони тамоми ҷаҳон имконият медиҳад, ки бе мушкилот ҳамдигарро фаҳманд. Истифодабарии забони лотинӣ дар тиб анъанаи қадимаи омили муттаҳидкунандай тамоми табибони ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Забони касбии муосири табибон ва фармасевтҳо - маҳсули бисёрасраи ташаккули тиб ва фарматсияи ҷаҳонӣ аст. Таъсири ин инкишофёбӣ ва бисёр дигар воқеаҳои таърихи илм ва маданияти Юнони Қадим ва Рим гузаштааст. Ин таъсири таъриҳӣ ифодаи ҳудро дар тамоми забонҳо ёфтааст. Номи бемориҳо, ҳолати патологӣ, усулҳои ташхис ва табобати беморон қариб дар ҳамаи миллатҳо бо истилоҳоти юнонӣ-лотинӣ гузашта мешавад. Мисол: arthritis (илтиҳоби бандҳо), gastritis (илтиҳоби пардаи луобии мөйда), anaemia (камхӯнӣ) ва ғайра.



Забони лотинй дар анатомия ва фармакология нақши мухим дорад. Ҳамаи узвҳо ва қисмҳои бадани инсон, ҳамчунин доруҳо номҳои лотинй доранд. Доруҳатҳо бо забони лотинй бо қоидаҳои маҳсус барои фармасевтҳои тамоми чаҳон фаҳмо навишта мешавад.

Луғатҳои тиббӣ таърихи зиёда аз 2000 сола дорад. Истилоҳи тибби муосир яке аз силсилаи истилоҳоти мураккаб ба шумор меравад. Шумораи умумии истилоҳоти тиббӣ маълум нест - аз рӯи баҳогузории мутахассисон фонди истилоҳоти тиббии муосир зиёда аз 500 ҳазор истилоҳи тиббӣро ташкил медиҳад. Истилоҳоти тиббӣ чун маҷмӯъ ба се қисм ҷудо мешавад, ки ба ҳамдигар робитаи мутақобила доранд:

1. Истилоҳоти анатомӣ - яке аз қисмҳои ҷудошавандай ба вучудоии тиббӣ аст, зоро ҳамаи истилоҳи анатомӣ бо забони лотинӣ омӯхта мешавад.

2. Истилоҳоти клиникӣ - ин истилоҳот дар соҳаи клиникӣ истифода бурда мешавад. Қисми зиёди истилоҳи клиникӣ аз қалимаҳои мураккаб иборатанд, аз элементҳои қалимасозӣ ба вучуд омадаанд.

3. Истилоҳоти фармасевтӣ - дар ин ҷо асосан қалимаҳои юнонӣ ва лотинӣ ё қисмҳои онҳо истифода бурда мешаванд, ки аз онҳо истилоҳи нав ё номҳои сунъӣ месозанд.

Бо гузашти вакт табибон ва дигар кормандони соҳаи тиб дар муоширати қасбӣ ба забони миллии худ гузаштанд, аммо мисли пештара аз элементҳои юнонӣ-лотинӣ, қалимаҳо ва ибораҳо истифода мебаранд. Барои ҳамин номи бемориҳо, ташхис ва табобат дар тамоми забонҳо фаҳмо аст.

Забони лотинӣ дар замони мо ҳамчун забони байналхалқии илм дар якчанд фанҳои тиббӣ-биологӣ истифода бурда мешавад, ки табибон ва кормандони тиб онро дар тамоми чаҳон меомӯзанд ва истифода мебаранд. Бинобар ин донистани усуљҳои қалимасозӣ ва фаҳмидани истилоҳоти тиббии лотинӣ барои ҳар як мутахассис, ки дар соҳаи тиб кор мекунад, зарур аст. Дар анатомия, гистология, микробиология, анатомияи патологӣ, фанҳои клиникӣ, ҳамчунин дар фармакология ин анъана ҳамеша арзи вучуд дошт ва дар замони мо низ идома дорад.

Хулоса: Дар алоқа бо пешрафти илмӣ ва ташаккули технологияи тиббӣ (пайдоиши доруҳои нав, ташхиси бемориҳои нав, коркарди таҷҳизоти тиббӣ ва ташхисӣ) забони лотинӣ вучуд дорад ва инкишоф ҳоҳад ёфт.

Айни замон ҳарчанд аҳамияти забони лотинӣ мисли пеш бузург набошад ҳам, ин забон дар системаи илмҳои гуманитарӣ нақши мухимро мебозад.

## АДАБИЁТ

1. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М.: Молодая гвардия, 1999. 267 с.
2. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы терминологии. М.: Медицина, 2000.
3. Амосова Н. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. Под ред. Н. Н. Амосовой. Лексикология английского языка. М.: Либроком, 1956. 218 с.
4. Знаменская С.В. История латинского языка и медицинской терминологии. Общекультурное значение латинского языка. М.:ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2007 - 20-23 с.

## ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

М.К.Муродова, С.К.Муродова

Кафедра анатомии человека и латинской медицинской терминологии  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"

В данной статье речь идет о значение латинского языка в современном мире. Влияние латинского языка на другие языки произошло очень давно, поэтому не удивительно, почему эти слова нам такие родные и привычные. Основными методами исследования являются:

материалы и научные сборники по медицине, сравнительно-сопоставительный метод; метод историко-этимологического анализа.

**Ключевые слова:** изучение языка, анатомия, клиника, фармакология, история, география.



## LATIN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD

M.Q.Murodova, S.Q.Murodova

Department of Human Anatomy and Latin Medical Terminology of SEI "Avicenna Tajik state medical University"

This article is about the Latin language in the modern world. The influence of the Latin language on others came a long time ago, so these words are familiar and usual to us. The main research methods are: materials and

scientific collections on medicine, comparative method: method of historical and etymological analysis.

**Key words:** language learning, anatomy, clinic, pharmacology, history, geography.

**Муродова Мухайё Курбоналиевна** - муаллими калони кафедраи анатомии одам ва истилоҳоти тиббии лотинии МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино", тел.: 917-72-22-27

**Муродова Мухайё Курбоналиевна** - ст. преподаватель кафедры анатомии человека и латинской медицинской терминологии ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино", тел.: 917-72-22-27

**Murodova Mukhayo Qurbanalievna** - senior teacher of the Department of Human Anatomy and Latin Medical Terminology of SEI "Avicenna Tajik state medical University", Tel.: 917-72-22-27

## ШАРҲИ НОМВОЖАИ САРАЗМ

Зулфониён Р.Р.

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, унвончӯйи  
Донишкадаи давлати забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода.

**Муҳиммият.** Пас аз истиқолияти давлатӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифзи ёдгориҳои таъриҳӣ таваҷҷӯҳи хоса зохир намуда, қайд менамояд, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳар як давлат - ҳифзи асолати миллӣ, забон, фарҳанг, аз ҷумла, ёдгориҳои таъриҳӣ мебошад ва ин муҳтаво дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муқаррар шудааст. Маҳз бо ҳамин сабаб, Саразм, ки яке аз нахустин ёдгориҳои давраи ориёй ва намунаи беҳамтои ин тамаддуни дар Суғд мебошад, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №391 аз 21-уми сентябри соли 2000 ҳамчун маркази ташакулёбии фарҳанги қишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнӯгоҳи таъриҳӣ-бостоншиносӣ эълон гардид. Баъдан,... ҳангоми ташрифи худ Пешвои миллат ба Саразми Бостон солҳои 2003 ва 2005, ба ин шаҳри қадима чунин баҳо додаанд: "Саразм - ҳазинаи тиллоии таърихи ҳалқи тоҷик мебошад" (10, 34).

Ин иқдоми нек ва хирадмандонаи Пешвои миллат ҳар яки моро водор менамояд,

то аз тамаддуне, ки ҳанӯз дар ҳазорсолаи IV-III қабл аз мелод саразмиёни бостон ба тоҷикон мерос гузаштаанд, баҳрабардорӣ намуда, дар ҳазорсолаи III мелодӣ аз пайи боло бурдани эътибору нуфузи иқтисодию фарҳангии Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон бошем.

Хуллас, Саразм бо бозёфтҳои нодир, бо таваҷҷӯҳи хосаи бостоншиносии ҷаҳонӣ дар байнӣ ёдгориҳои аҳди қадим ҷойгоҳи хосаи ҳудро соҳиб гаштааст ва ҳамасола мавриди назари олимон ва сайёҳон аз тамоми гӯшаву канори дунё қарор мегирад.

Аҳамияти муҳимми Саразмро ба назар гирифта, Пешвои муаззами миллат - Эмомалӣ Раҳмон соли 2020-ро соли ҷаҳоншиносӣ 5500-солагии Саразми бостонӣ ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни қишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон эълон намуданд, ки ин боз як нишони бузурги арҷузорӣ ба арзишҳои таърихии миллати тоҷик мебошад. Пешвои миллати мо бо арҷузорӣ ба таъриху тамаддуни миллати мо ҷиҳати қуҳанбунёдиву таърихан қадима будани минтақаи Саразм барҳақ гуфтаанд: "Сарҷашмаҳои таъриҳӣ гувоҳӣ медиҳанд,



ки бозёфтҳои маданияти қадимаи ҳалқи тоҷик ба ҳазорсолаи ҷоруми то милод мансуб буда, аввалин шаҳрҳову нахустин давлатҳои таърихии мо дар ҳамин сарзамин ба вучӯд омадаанд, ки намунаи беҳтаринашон шаҳраки қадимаи Саразм меёбушад" (10, 34).

Саразм ягона ёдгории аҳди энеолит ва ибтидиои асри биринчӣ дар Мовароуннаҳр буда, ба миёнаи ҳазорсолаи IV ва ибтидиои ҳазорсолаи III то мелод мансуб аст, ки дар ин давра тамаддуни қишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ташакул ёфтааст.

Дар омӯзиши таърихи чандинҳазорсолаи ҳалқи тоҷик нақши олимони ватанию ҳориҷӣ, маҳсусан, бостоншиносон хеле бориз мебошад. Илми бостоншиносии тоҷик умуман, аз солҳои 30-юми асри гузашта рӯ ба ташаккул ва рушд ниҳодааст. Дар ин ҷода ҳизмати таърихишиноси бузург Б. Ғафуров ва асосгузорони илми бостоншиносии қишвар А.Ю. Якубовский, М.М. Ҷеконов, А.М. Белинитский, Б.А. Литвинский, В.А. Ранов ва даҳҳо нафари дигар хеле бузург аст. Маҳз ҳизматҳои арзандаву шоёни онҳо буд, ки тоҷикон аз гузаштаи таъриху тамаддуни ниёғони хеш барҳурдоранд. Дар қатори ҷунин олимони намоён, муарриҳи ва бостоншиноси варзидаи асри XX, доктори илми таърих, профессор Абдуллоҷон Исҳоқов мақоми хоса дорад.

Дар ин корҳои ҳайр қашфиёти дехшахри Саразм (1976) дар омӯзиши таърихи қадимтарини Панҷакент мавқеи асосири ишғол мекунад.

Саразм дехшахри асрҳои санг мису биринчӣ буда, дар ҳазорсолаҳои IV-III пеш аз мелод ташаккул ёфтааст. Вай аввалин ва қадимтарин маскани шаҳрнишини бани одам дар сарзамини Мовароуннаҳр ба шумор меравад. Ҳафриёти он ба мо имконият медиҳанд, ки зинаҳои аввалини таърихи Панҷакенти Сугдро омӯзем, зеро сокинони Саразм асосгузорони фарҳанги қишоварзӣ, ҷорвдорӣ, ҳунармандӣ, тиҷоратӣ, мезморӣ, маъдангудозӣ ва қасбу ҳунарҳои дигар буданд. Маҳз дар ин асос, метавон гуфт, ки сӯғдиён ҳалқи қадимтарини водии Зарафшонанд.

Соли 1976 таърихи водии Зарафшон саҳифаҳои нави худро боз мекунад. Яъне шаҳ-

раки қадимаи сӯғдиён - Саразми Бостон аз тарафи Абдуллоҷон Исҳоқов қашф мегардад.

Қашфи Саразм дар ноҳияи Панҷакент яке аз дастовардҳои маъмули даҳсолаҳои охири асри XX дар илми бостоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад. Саразм яке аз нахустин ёдгориҳои давраи ориёй - намунаи беҳамтои ин тамаддун дар Суғд мебошад.

Мероси умумибашарӣ - ёдгориҳои табии ва иншоотҳои эъморгашта мебошанд, ки тибқи муқаррароти ЮНЕСКО вазифаи аввалиндарача ин нигоҳдорӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ-таъриҳӣ ва экологии онҳо мебошад.

Дар солҳои 70-ум дар ҷумҳурӣ ҳангоми азҳудқуни заминҳои нав ва корам карданни онҳо, ҳатари нестшавӣ бисёр аз ёдгориҳои ҷумҳуриро таҳдид мекард. Дар маҷқути ҷойгиршавии ёдгории Саразм, ки ҳанӯз олами илм аз он ҳабар надошт, низ азҳудқуни заминҳои нав оғоз гардида буд. Дехқонон ва аҳолии маҳаллӣ ҳангоми корчизҳои атиқа, ба монанди кӯзаҳо, олоти биринчӣ, ашёҳои ороишӣ ва ғайраҳо мейёфтанд, вале қасе аз онҳо дар бораи ин бозёфтҳо ба Осорхонаи таъриҳӣ-қишваршиносӣ ҳабар намедод. Танҳо як нафар аз аҳолии маҳалла, қаҳрамони Ҷанги Бузурги Ватанӣ Ашуралӣ Тайлонов соли 1976 дар бораи табари биринҷие, ки 6 сол боз дар хонааш нигоҳ медошт, ҳабар дода буд (1, 3). Ва вакте, ки соли 1977 димнаҳои ин шаҳр аввалин маротиба аз тарафи бостоншиносон таҳқиқ карда шуданд, ин ҳангомаи ҳақиқӣ, бузургтарин қашфиёти аср дар илми таъриҳ - бостоншиносӣ гардид. Боз деворҳо ва бурҷҳои шаҳр, ки 5500 сол пеш нашъунамо карда соҳта шуда буданд, рӯшноиро дид, ки ҳоло яке аз ёдгориҳои қадимтарин дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб мераванд.

Ин буд, ки барои ба ҷаҳониён нишон додани таърихи қуҳани Саразм ва мавқеву мақоми он дар қатори ёдгориҳои қадимаи қишоварзии шарқ А. Исҳоқов ва дигар бостоншиносон дар як қатор ҳамоишҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон (1979 ва 1994), Вашингтон (1981 ва 1986), Париж (1985), Узбекистон (1983 ва 1987), Олмон (1992), Эрон (2003), Италия



(2007) ва Африко (2008) маърӯзаҳои илмӣ на-  
мудаанд. Инчунин, як қатор монографияҳо ва  
асарҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ки ба ин маҳалла  
бахшида шудааст, аз тарафи Исҳоқов  
А.И., Пянкова Л.Т., Эшонқулов У., Рассоқов  
А.Р., Бобомуллоев С. (аз Тоҷикистон), Безен-  
вал Р., Франкфорт А.П., Лионе В., Казанова  
М. (аз Фаронса), Ламберг Карловский ва  
Колл Ф. (аз ИМА), Массон В., Кошеленко Г.А.  
(аз Россия) ва дигар олимон бо забонҳои гу-  
ногун нашр гардидаанд.(1, 4)

Нуъмон Нематов - академики АИ Ҷум-  
хурии Тоҷикистон, муарриҳ ва бостонши-  
нос навиштааст: "Шаҳраки Саразм бо мач-  
мӯи бойи меъмориву соҳтмон бо иншоотҳои  
ҳоҷагиву рӯзгордории чаҳор давраи зистро  
чун маркази фарҳанги аҳди қадимаи қишло-  
варзии болооби Зарафшон, ки бо фарҳанги  
Чанубу Ғарбии Осиёи Марказӣ ва Шарқи  
Миёна алоқамандии зич дорад, муаррифӣ  
менамояд" (1, 4).

Муарриҳ бозёфти сабади пур аз дастхати  
сүғдиро, ки аз қалъаи Абаргари болои Қӯҳи  
Муғ асту онро соли 1932 чӯпон - Ҷӯраалӣ  
Муҳаммадалий дар деҳаи Хайрободи ноҳияи  
Айнӣ пайдо намуда буд, қашфиёти Саразм-  
ро саҳифаи дувуми таърихи ин сарзамин ме-  
донад. Он дастхатҳо пурни хуччатҳо ва навиш-  
таоти сүғдӣ, хитой ва арабӣ буданд. Сабад-  
чаи таъриҳӣ даст ба даст, шаҳр ба шаҳр гаш-  
та, аз назари сүғдшинос А.А. Фрейман ва араб-  
шинос И.Я. Крачковский гузашт. Маълум  
шуд, ки хуччатҳои дарёftai марди одии бе-  
савод ҳазонаи асрори пурқиматанд. Онҳо  
хуччатҳои ҳокимони Панҷакенти Қадим буда,  
ба ибтидои садаи VIII тааллук доранд. Туфай-  
ли ин қашфиёт дар сарзамини мо кофтукови  
бостоншиносӣ дар соли 1933 бо экспедитсияи  
А.А. Фрейман оғоз ёфт. Аз ҳамон сол инҷо-  
ниб ихтиносмандони зиёди соҳаи илми бос-  
тоншиносӣ сирру асрори сүғдиёни водии За-  
рафшонро меомӯзанд (6, 8).

Чустуҷӯҳои мукаммал аз ин баъд оғоз  
шуданд. Ташаббускори он фарзанди барӯ-  
манди тоҷик, таъриҳшинос Бобоҷон Ғафу-  
ров буд. Соли 1946 бо роҳнамоии ӯ шарқ-  
шиносон А.Ю. Якубовский, А.М. Белени-  
ский, М.М. Ҷақонов дар Тоҷикистон ба чус-  
туҷӯҳои бостоншиносӣ пардохтанд.

Ин таҳқиқотҳо оламиёнро бо саҳифаҳои  
рангини таъриху фарҳанги пеш аз исломию  
арафаи исломии сокинони Мовароуннаҳр  
шинос кард. Ин ҳалқ бо номи сүғдиёну мам-  
лакати онҳо ба номи Сүғд машҳур аст.

Калимаҳои "Сүғд" ва "сүғдиён" қариб 3  
ҳазор сол пеш арзи вуҷуд кардаанд. Ин аст,  
ки бозёфтҳои таърихии сеҳазорсолаи то  
соли 1977 дастрасгашта низ ибтидои тамад-  
дуни сүғдиён шуда наметавонанд. Зоро қаш-  
фиёти Саразм аз он беш, яъне қариб 6000  
солро дар бар мегирад ва он оғози тамад-  
дуни мардуми мосту ба мо бисёр асрорро  
мекушояд (5, 7).

Муарриҳ рӯзи 13-уми сентябрி соли 1976-  
ро бо ҳабари як сокини одӣ, хокпоши деҳаи  
Авазалии ноҳияи Панҷакент Ашуралӣ Тай-  
лонов, таъқид мекунад, ки дар ин рӯз ёдгор-  
ии қадимтарини сарзамини имрӯзai тоҷи-  
кон - шаҳраки Саразм - Саразм қашф шу-  
даст.

Шаҳраки Саразм дар сарзамини Моваро-  
уннаҳр ҳамтою ҳамзамони ҳудро надо-  
рад. Аз ин рӯ, шаҳраки Саразм модари та-  
моми шаҳрои байни дарёҳои Сиру Ому  
шуда метавонад. Зоро шаҳрои қадимтарини  
ин сарзамин: Буҳоро, Самарқанд, Ҳу-  
ҷанд, Истаравшан, Чуст ва даҳҳои дигар  
таъриҳи 3000 ё 2500 сола доранду Саразм  
зиёда аз панҷуним ҳазор сол пештар таш-  
кил ёфтааст (5, 7).

**САРАЗМ** - ҳоло ин номро дар аксар до-  
нишгоҳҳою марказҳои бостоншиносии  
ҷаҳон медонанд. Зоро оид ба ҳафриёти он  
дар як муддати кӯтоҳ, тарзе ки баррасӣ шуда  
буд, зиёда аз 40 мақола ва 2 китоби мукам-  
мал навишта шуданд. Аксари ин асаҳрои  
илмӣ дар китобхонаҳои қалони марказҳои  
бостоншиносии ватанамон ва дар давлатҳои  
ҳориҷӣ маҳфузанд ва ҳар як шаҳс, агар каме  
ҳоҳиш дошта бошад, метавонад бе мамоният  
бо мөшини аксбардор барои ҳуд онҳоро  
нусхабардорӣ кунад (1, 51).

Ёдгориҳои бостонии сарзамини Тоҷики-  
стонамонро таҳлилу баррасӣ намуда, ба  
хулоса омадем, ки шаҳраки Саразм қадим-  
тарин манзилу маскани ниёғонамон маҳсуб  
мешавад. Баъдан, дар ин ёдгорӣ аввалин  
қишоварзону чорводорон, ҳунармандону



меморон дар тўли зиёда аз 1500 сол зиндагӣ карда, касбу ҳунари худро ҳамчониба рушд додаанд. Боз Саразм дар рушди тамаддуни мардуми Мовароуннахр, ки асоси сарзамини Осиёи Марказӣ мебошад, саҳми боризе гузаштааст. Ҳоло ҳар як далелу бурҳони мо аз бозёфтҳои сершумори осори сокинони Саразм маншаъ мегиранд.

Ҳар як қавму миллат дар чустучӯ сарогози таърихи худ мебошад. Мо тоҷикон ба туфайли шаҳраки Саразму осори моддӣ ва маънавии он саргози худро дарёфт кардем, ки вай дар айни замон решай беш аз 5500-сола дорад ва ин ҳақиқату ҳастии таърих мебошад.

Қайд намудан бамаврид ва боиси ифтихор низ ҳаст, ки ин шаҳркадаи атиқаи сарзамини мо соли 2010 бо қарори иҷлосияи 34-уми Кумитай байналмилалии мероси фарҳангӣ ҷаҳонии ЮНЕСКО ёдгории бостонии кишвари мо тоҷикон ба феҳристи мероси фарҳангӣ ҷаҳонӣ бо номи Саразм дохил ва сабт гардидааст (1, 51)

Маҳз бо ҳамин ақида, муаррих А. Исҳоқов шаҳраки Саразмро - оғози тамаддуни тоҷикон номидааст ва дар ин гуфтаний комилхукуқ низ ҳаст.

Пеш аз он, ки ба далелу исботҳои аз шаҳраки Саразм бадастдаровардаамон рӯ оварем, лозим аст гӯем, ки дар таҳлилу таҳқиқи он мо ягон осори ҳаттию ривоятӣ надорем. Зоро дар замони арзи ҳастӣ доштани ин ёдгорӣ, ҳанӯз дар кишварҳои Шарқи Наздику Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла, дар Саразми водии Зарафшон алифбову ҳатнависӣ пайдо нашуда буд. Бо вучуди ин, мардуми ин кишварҳо забони гуфтугӯиву муомилотӣ доштанд. Тӯрониёну Эрониён бо забони ягонаи ба ҳамдигар фаҳмо байни ҳамдигар муколама мекарданд.

Ин ақидаро мутахассисони соҳаи забон комилан тасдиқ намуда, забони қадимаи ин кишварҳоро "забони эрониёни қадим" меҳисобанд. Он далелу исботҳои ҳаттие, ки аз нахусткитоби ниёғонамон "Авасто" ва қатибаҳои ёдгориҳои кишварҳои Шарқи Наздик, пеш аз ҳама, аз навиштаоти "Бесутун"-и шаҳри назди Кирмоншоҳи Эрони Фарбӣ баррасӣ шудаанд, тасдиқи гуфтаҳои

болоянд. Ҳарчанд он осор аз фарҳангӣ Саразм 2500 сол дертар пайдо шуда бошанд ҳам, онҳо қадимтарин осори ҳаттӣ ва забонии мардуми Шарқи Наздиканд. Ҳоло бостоншиносон ақидаи забоншиносонро, ки дар таҳлилу таҳқиқи он миқдори зиёди олимони ҷаҳон ширкат варзида, ба ҳулосаи ягона омадаанд, низ ҷонибдорӣ мекунанд.

Ба ақидаи муаррих А. Исҳоқов ҷонибдор шуда, мо метавонем иброз дорем, ки идомаи ҳафриёти шаҳраки Саразм рӯзе осори ҳаттӣ ва забонии ниёғонамонро ошкор месозаду мо мисли муҳаққиқони ёдгориҳои Миср, Шумеру Аккад ҳат ва забони ниёғони асри биринчиамонро равшан ҳоҳем намуд.

Саразм, - тибқи шарҳи сүғдиноси шинохта В.А. Лившис, маънои "Сари Замин"-ро дорад. Барои дастгирии шарҳи олимӣ забоншинос зарур аст бигӯем, ки сокинони кӯҳистони Фалғар Саразмро - Саразмин талаффуз мекунанд. Метавон боварӣ ҳосил намуд, ки ин шакли тағйирёфтаи ҳамон Саразм мебошад. Аҳолии маҳалии гирду атрофи ёдгорӣ, онро Саразм мегӯянд. Барои равшан кардани мақсад гуфтанием, ки "Саразм ё Сари Замин ин на номи ёдгорӣ асту на номи деха, ин ном ба манзили васеъ ҳос аст, ки асосан, аз замини ҳамвор иборат буда, майдони он қарип ба 10 км<sup>2</sup> баробар аст. Хато наҳоҳем кард, агар гӯем, ки ин ибтидои замини Суғдиён мебошад. Модоме, ки аз Саразм то Бухоро танҳо ҳамворист ва он ҳамворӣ ба маънои пуррааш замини васеъ аст, ин чойро Сари Замин номидани аҷдодонамон дурусту ҳаққонист. Дар асл имрӯз аз Саразм сар карда, то баҳри Каспий (дар асри миёна Ҳазар меномиданд) дар пеш ягон кӯҳи баландеро намебинем" (1, 51). То саршавии Саразм бошад касвақте ба тарафи болооби водии Зарафшон назар меафканад, мушоҳида ҳоҳад намуд, ки дигар дараҳои танг ҷой доштаву замини ҳамвору корам дар ин қисмати водӣ ҳеле кам буда, болооби водӣ то саргҳи онро пурра кӯҳистон фаро гирифтааст.

Саразм ҳамчун ҷойном дар ягон манбаъҳои илмию таърихӣ дида намешавад, вале ин номвожа садсолаҳо дар забони мар-



дум ифодакунандаи мавзеи паҳнои ин сарзамин будааст, тули асрҳо ва ҳазорсолаҳо аз даҳон ба даҳон гузаштаву то ба мо расидааст. Ва қудрати воқеии забон буд, ки ин номвожай куҳанасл то имрӯз вирди забони мо гаштаву бокӣ мондааст.

Дар минтақаҳои куҳандиёри мо, ки аҷдоҳони ориёни мо маскун буданд, бо чунин ҷузъҳои ҷойномоз, ки худ решай алоҳида ва маъни хосро соҳиб ҳастанд, бисёр ҷойномҳоро воҳӯрдан мумкин аст. Аз ҷумла, Хоразм,Хризм (маҳалла дар деҳаи Лангари Ҷ/д. Зонги н. Ишкошим), Возм (деҳа дар Поршневи Шӯғон), Шохиризм ва Тагизм (чарогоҳҳо дар Роштқалъа) ва г.

Муҳаққиқону мутахассисони варзидаи тоҷик, муаллифони китоби Фарҳанги но-мҳои ҷуғрофӣ (8. 181) ҷойноми Шохиризмро санги қалони бодхӯрда ва ба маъни мақони офтобӣ маънидод карда, маъни лӯғавии Возмро аз тоҷикии шарқӣ дар "канори замини шибар, сероб" овардаанд, ки решай вожай "замин" дар шакли қадимаю қӯтоҳи худ шакли "зм"-ро гирифтаву то имрӯз корбурд шуда, мавриди истифодай ҷойномҳои ҷуғрофиро ифода мекунад. Ба ин андешаву афкори ин муҳаққиқони Фарҳанги мазкур ҳамақида шуда, метавонем илова кунем, ки ҳатто "шохиризм" метавонад мағҳуми "замини офтобрӯяи қалон" низ бошад. Зеро вожай "шо//шоҳ" дар забони тоҷики имрӯз маъни қалону бузургро низ ифода мекунад ва мо дар забонамон вожаву истилоҳоти "шоҳкоса - косаи қалон" ва ё "шоҳроҳ" - роҳи бузургу азим"-ро дорем, ки бо ин вожа (шо//шоҳ) дар қалимасозӣ бо чунин маъно низ фаровон корбурд мешаванд.

Агар номи Хоразмро мо дар сарчашмаҳои илмӣ-таърихии форсиву арабӣ бингарем (*Xw?razm*), ба мағҳумҳои гуногун маънидод мешавад. Аз рӯи этинологияи мардумӣ, ки дар манбаъҳои асрҳои X сабт гардидааст, *Xw?r* - гӯшт (ар. лахм) ва *rzm* - чӯб (ар. hatab). Маъни аслии ин номвожай аз мағҳуми "ҳамии замин" бармеояд, зеро ҷузъи *zmi* дар шакли форсии бостон *Huwar?zmi?* ва дар шакли форсии миёнаву наваш *zamin* замин"-ро мефаҳмонад ва *Xw?r* дар форсии нав маъни "ҳамӣ, пастҳамӣ"-

ро ифода мекунад. Баъзе аз муҳаққиқон *Xw?r*-ро аз хуршед дониста, маъни Хоразмро кишвари баромади офтобаш меҳонанд. Ва муҳаққиқ Боголюбов М.Н. чунин ақида меронад, ки ин номвожай аз шакли эронии қадим *hu-wa-razam* буда, кишвари барои ҷорво мутобиқро мефаҳмонад. Хеннинг В.Б. таҳмин мекунад, ки Хоразм аз авастоӣ буда, замини ориёйёро мефаҳмонад. Ва "Готҳо"-и Авасто низ тавре ӯ қайд мекунад, чун дар минтақаи Марви Ҳироти Ҳурросони Шимолӣ навишта шудааст, он ба сарзамини Хоразм тааллук дошт. (9, 28-37).

Чун Хоразм мағҳуми ховарзамин. Яъне замини офтобиро фаҳмонад, пас ба маъни аслии Саразм ва пайдоиши ин ҷойном ҳоҳем ақида ронд.

Саразм чун равшан аст, дар сарчашмаҳои таърихии асримиёнагии мо қариб ки ҳамчун ҷойноми ифодакунандаи номи маҳалли аҳолинишини алоҳида вонамехӯрад. Ва ин номвожай асрҳо инҷониб, ифодакунандаи номи мавзеи кушоду барҳаво ва ҳамвореро ифода мекард, ки он дар забони мардуми буомии минтақаи имрӯзаи Ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент (водии Зарафшон)-и вилояти Сугди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ мебошад.

Одатан, таҷрибаи рӯзгор ва ривояти мардумони рӯзгордиаву фарҳангиро ба назари Ҷӯёнӣ ҷиҳозӣ мекарданд. Ва гӯё эшон вакте мубталои горату ҳаробкориҳо ва ҳунрезиҳои душманони аҷнабӣ мешуданд, аз макони зисти худ дур гашта, ҷойи дигар ва муносибтареро интиҳоб мекарданд. Тибқи ривояту нақлҳои қалонсолону мардумони таҳҷоӣ ҳамин ғуна боисҳо исбот бар онанд, ки бисёре аз шаҳру деҳқадаҳои ин водӣ зери хок мондаву ба теппаҳо бадал гардидаанд. Ҳуди Панҷакенти Қадим, Наврӯзтеппа, Қалъаи Санҷаршоҳ ва Саразми Бостон исботи чунин андеша буда метавонад, ки баъди як оғату нобасомонӣ ва ё оташсӯзиву ҳунрезиҳо ва ҷангу горатгариҳо мардумон бехонаву дар шуда, манзили худ ва маҳалли худро иваз мекарданд. Бо вучуди ин ҳама гирудорҳо, мардум дар



хар сурат номи мавзеву маҳал ва шаҳру дехкадаҳои ба ҳаробазор бадалгашта ва балозадашударо ном мебурданд, ки ҳамин номи Саразм низ то қунун вирди забонҳо буду имрӯз аз нав ҳамчун номвожаи маҳалли аҳолинишин маъмулу номнавис шудааст. Дар ин мавзехои аз назари мардуми маҳалӣ ва бүмӣ дурмонда дар миёнаҳои дувуми асрҳои 18 қабилаҳои кӯчманҷии туркнажоди бо номи тюяқлҳо (Андреев // рӯзномаи "АваС", соли ....) омадаву ин чоро интиҳоби зист меқунанд. Ва номи қадимаи ин мавзез чун дар забони мардумони бүмӣ бокӣ монда буд, роиҷ гашту то имрӯз бо ин ном Саразм меҳонандаш, ки акнун тибқи дaloили муҳаққиқони бостоншинос ин мавзез ва ин ин макон таърихи беш аз 6000-сола дошта, макони аввалини зисти мардуми ориёист.

Аслан номвожаи Саразм аз ду решা (сарва замин) ташаккул меёбад, ки он маънои сари замин//оғози замиро мефаҳмонад.

Дар забоншиносии эронӣ вожай "сар" чунин маъниҳоро медиҳад: "cap/sar/ калла, роъис ... тос бӯй до д ва гуфт аз он ҳавз тосӣ чанд бар сари ман об фурӯ рез (Туркиллоҳ Таноб 9/385) sarah- "cap", қиёси санскрит: s?ras сар, калла, қулла, siro-gr?va сару гардан, a-sirsaka- бесар, ?irs-akti "дарди сар, сардард" муштақанд аз хиндуурупой: ker1. (дар канор -ker?, kra- kerei-) сар, калла, шоҳ, қулла, ситеф; аз ҳамин калима аст юонӣ: k?p?"сар" лотинӣ: cerebrum "муғ, мағз" олмонии куҳан: hirn (?) (<олмониинав: Hirn "муғ, мағз"), арманӣ: sar "иртифоъ, баландӣ , қулла"

Дар муқоиса бо авастоӣ sarah- "cap", форсии миёнаи турфонӣ ва портӣ sr- , [sar]- "cap, роис, оғоз", сугдӣ -sr "cap", (< авастоӣ: -sarah-), srcy "аввал, нахуст, cap", srcyk "сарвар, меҳтар"-ро ифода карда, сарчик, хоразмӣ: srsr "cap", дар srp:srny?r "сар ба сар", паштунӣ -сар, калла омадааст (2, 1715-1716).

Дар бобати маъникушоии ҷузъи "зм", ки кӯтоҳшудаи "замӣ //замин" аст, М. Ҳасандӯст (2, 1577-1578) инвожа дар Бурҳони қотеъ ҷунин дода шудааст: "муҳаффафи замин аст, ки ба арабӣ арз хонанд" (Бурҳони қотеъ); сибос мар эзидро, ки оғаридгори замӣ ва осмон аст (Ҳидоят-ул-мутаъаллимин ). Фазл дорад чу фалак бар замӣ аз

фаҳраш, Санги даргоҳаш бар лаъли Бадаҳшонӣ (Н. Ҳусрав 44/437). .... Дар форсии миёна zam?k< эронии бостон: zam замин (бо пасванди -ик). zam?k аслан сифат аст, ки корбурди исмӣ ёфтааст (ниг.: EilersVSMO 12 Anm/ 13). Ин вожаро метавон дар забони санскрит низ қиёс кард: ksam "замин", jma "замин", муштақанд аз хиндуурупой: ghem-/ghom- (дар канор - ghoem /-ghoom ) "замин" ва аз ҳамин калима дар забони юонӣ: X?wv замин, bum; дар лотинӣ: humus бүм, замин, hominis "инсон, башар" дар русӣ: zemlya хок, замин, zmieazm?уа мор, дар литвониёй: zeme литуниёй: zeme, замин, албониёй: dhe замин, dhemje ҳазорпо"-ро дарёфт, ки ибо ҳамин маънӣ меоянд (PokornyIEW 414f,...) . Низ қиёси авастоиро метавон иқтибос кард: zam "бүм, замин", zemare (қайд) "дар замин, зери замин", -zemar-guz ва zamare-guz дар замин пинҳоншаванда . зеризамин ҳазанд", upasma- зери замин зиянда, зери замин дар магок зиянда (дар бораи ҳайвонот) (upa+ zam->) nisma- "умқ, жарфо, гавдӣ" (аз ni-zam аслан, тӯрафтагии замин"), abairizema зери замин зиянда, (<-abairi+zam) upairiztma рӯйи замин зиянда (BarthokomaeAiW 58,395,396,1086, 1662, 1665) (2, 1577-1578).

Ин вожа дар форсии миёнаи турфонӣ ва портӣ: дар шакли zmyg [zam?g] замин, хок, ҷаҳон; сарзами, бүм (ВоусеММРР104, Durkin-MelsterernstDMMRР 382) омада, дар сугдӣ "замин", ва қиёси авастоӣ: ҳолати фоилӣ (nominativecase=) дар шумори муфрад яғнобӣ: zoj "замин" (GershevitchGMS 1218, BaileyDKS 346) аст (2, 1577-1578).

Ҳамчунин, ин вожаро дар забони сакоӣ дар шакли узата "замӣ, замин", (<-zama) дар узата-ssandaa ҷаҳон, қайҳон ва шояд uysma -"замин, хок, гил" (<u-zma бо пешванди и- (Bailey, StudiaOrientalia 47/1977 21, MDKS 345f) ва дар хоразмӣ дар шакли zum "замин", осӣ: zæxx, z nx "замин", (zam-ka->) (AbaevIEOIV/307) ва дар паштунӣ ба шакли zmeқa "замин", дар ядғӣ ба шакли заҳмо "замин, қиштзор", дар шуғнӣ zimc дар са-риқӯлӣ: zimc, zemc, дар язгуломӣ: zamc "замин, қашмон", дар хуғӣ zimar-wux ғоҳе, ки аз ғалла ва ҳабубот бар ҷоӣ монад" (суратҳои ахир зоҳиран бар асари идоми ду лу-



гати авастоӣ: zemaba ва zamare падид омадааст) (MorgensterneEVShG 108), дар балучӣ ба шакли zamik, ва дар сурха дар шакли zam, дар курдӣ бошад дар шакли zawi, zavi (-m -> -w/-v-) "замин" оварда шудааст, ки ҳама як мафҳум, яъне заминро ифода мекунанд. (Varman-AsatrianWIDMI/83) (2, 1577-1578)(2, 1577-1578).

Вожаи "замин" бошад, дар забонҳои эронии бостон (zamaina) заминӣ, хокӣ маънӣ дода, "замӣ"-ро ифода кардааст ва дар авастоӣ низ (zamaena) заминӣ, хокӣ мебошад (BartholomaeAiF 1690) (2, 1577-1578).

Таҳлилу баррасии номвожаи Саразм дар муқоиса бо забонҳои оилаи ҳиндуаврупой аз рӯи маънои решагии худ мафҳуми "сари замин, оғози замин"-ро ифода мекунад ва равшан аён аст, ки ин номвожа бо дарназардошти мафҳуми ҷуғрофии худ дар ҳақиқат сари замини бекаронро ифода мекунад, ки он баъди тамомшавии кӯҳу пуштаҳо оғоз меёбад ва ба дарозову паҳнои водӣ қад мекашад. Боиси зикр ва таъкид аст, ки ин номвожа аз қадим таърихан ба ин мавзеи минтақаи Панҷакент ном бурда шуда, то имрӯз боқӣ мондааст, ки имрӯз ин номвожаи бо рӯнамоии мавқеи ҷуғрофӣ ва макони таърихиву тамаддуннамоӣ эҳёгари тамаддуни қавми мо ориёнажодон мебошад.

Ҳамчунин, дар мафҳуми ин номвожа метавон таҳмин кард, ки эҳтимол ин номвожа

аз "сар" ва "зам" бо маънои дигартар пайдо шуда, мафҳуму маънои макон ва ё хоҳу буми сарҳоро ифода кунад, ки ин қавм дар номвожаи Сир//Cap (Сардарё) ва қалимаи "сарт" нуҳуфта боқӣ мондааст, ки таҳқиқоти алоҳида ва амиқро талаб мекунад.

Имрӯз бо корбурди номвожаи таърихан қӯҳани ориёй - Саразм мо дар таърихи ҳасти башарият дехшахри асрҳои сангъ мису биринчиро ба оламиён муаррифӣ мекунем, ки бо ин ҷойном минтақаи Саразми дар ҳазорсолаҳои IV-III пеш аз мелод ташаккулӯфта пешӣ назар меояд. Саразм маскани нахуст ва бостонии шаҳрнишини мардумон дар сарзамини Вароруд буда, сүғдиёни он ҳалқи маскун ва қадимтарини водии Зарафшон маҳсуб мешаванд. Кофтукӯфи Саразм моро водор мекунад, ки таърихи Панҷакенти Суғдро дурусту амиқ биёмӯзэм ва тамаддуни ориёии бостони худро бо ин номвожа - Саразм муаррифӣ кунем, ки дар маъхазҳои то милодӣ дар натиҷаи даргириҳои таъриҳӣ сӯҳтаву аз байн рафта буд, вале номи он номи он, ки ба худаш арзанда асту ҳусусияти ҷуғрофӣ ва табиии маҳалли мазкурро ифода мекард, дар забони мардумони он боқӣ монду аз қарни асрҳо забони моро ва меҳани моро зинда нигоҳ дошта меояд. Ва дар тафсирӯ шарҳи ин номвожа дигар ҷойи баҳс ҳам нест. Саразм сари замин аст.

## АДАБИЁТ

1. Исҳоқов Абдуллоҷон. Саразм - оғози тамаддуни тоҷикон. / А. Исҳоқов. -Душанбе, "Дониш" 2018, - 280 саҳ.
2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. /Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе. "Нашриёти Ганҷ", 2016, -136 саҳ.
3. Муҳаммад Ҳасандӯст. Фарҳанги решашиноҳтии забони форсӣ. Ҷ.II. /М. Ҳасандӯст. Техрон: Осор, 1393, -2080 саҳ. (2, 1715- 1716)
4. Поселение Саразм. - Древности Таджикистана: Каталог выставки. / Поселение Саразм. - Древности Таджикистана, -Душанбе: Дониш, 1985. - С.32 - 35;
5. Раззоқов А. Саразм Панҷакент 5500 сол. /А. Раззоқов. -Душанбе, 2002. - С. 7.
6. Раззоқов А.Р., Бобомуллоев С. Таърихи бостоншиносии саргҳи Зарафшон. / А. Раззоқов. С. Бобомуллоев -Душанбе, дониш, 1997. - 35с;
7. Саразм. - Таджикская Советская Энциклопедия, том 6. / Саразм-Душанбе, СИ ЭСТ. 1986. -591с.;
8. Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ. / Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ. -Душанбе: 2019, 280 саҳ.



9. Хромов А. Хорезм в древнеиранских и среднеиранских письменных источниках./ Муhammad ал Хоразми в мировой истории и культуре. //А. Хромов. -Душанбе "Дониш", 1983. -220 саҳ. (саҳ. 28-37).

10. Эмомалий Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҶТ (26.12. 2018). /Э. Раҳмон.

## ТОЛКОВАНИЯ ТОПОНИМИЯ САРАЗМА

В статье рассматриваются истории возникновения, развития, употребления и лингвистические значения географическое наименование Саразм, который сопоставляя на основе научно-литературном и диалектов Зеравшанской долины, а также исследований историков-археологов и лингвистов рассекрываются научные споры о значений понятие вопросов и семантике этого топонима.

Следовательно рассматриваясь в определенные исторические периоде осуществлении этого топонима в исконных как названия географического объекта и сегодня обно-

значая исторического топонима населенного пункта представляется точные и правильные факты из научных источников мнение историковедов, ученых, чтобы получить истинную информацию и сведения о топониме Саразм и правильное использовании настоящего ойконима.

**Ключевые слова:** топоним, согдийский, Гора Муг, Саразм, Саразмин, Хоразм, Хризм, Тагизм, Пенджикент, Зеравшанская долина, Самарканд, каменный век, Абдулло Исаков, таджикская цивилизация, Согд, Мовароуннахр.

## INTERPRETATION OF THE TOPOONYM SARAZM

Here in this article, we are going to talk about the origins, development, the way of using and also the geographical meaning of Sarazm's name, which is explained in compare to scientific and literature sources and from the legends of people living in Panjakent, Zerafshan valley, as well as based on the archaeologists and linguists researches and scientific discussions.

During the certain historical stages, old excavation express as the name of the object, nowadays as exit geographical name of

historical city toponim Sarazm was considered and different scientific opinions in accordance with correct and accurate evidences from the original literature of the historians it is proposed that the title Sarazm shall be used in the original form.

**Keywords:** wordname, soghdian, Mugh Mountain, Sarazm, Sarazmin, Khorazm, Khrizm, Taghizm, Panjakent, Zerafshan valley, Samarqand, stone Age, abdullo isakov, Tajik civilization, Sogd, Movaroennahr.


**Зулфониён Раҳим Раджабзода - Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан, соискатель Государственного института языков имени Сотима Улугзода. E-mail: Zulfonov64@mail.ru Тел.: 92 721 53 46.**

**Sulfoniyon Rahim Rajabzoda - The Committee of Language and Terminology by the Government of the Republic of Tajikistan civil servant, applicant for the State Institute of Languages of Tajikistan named after Sotim Uluzoda.**



## АЗ ҲАЁТИ ОЛИМОНИ МАЪРУФ

### ЗАКАРИЁИ РОЗӢ



**Абӯбакр Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ** (زکریا رازی) (Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi) -олим, кимиёгар, файласуф, табиб ва табиатшиноси машҳури асрҳои VIII - IX - и ахли форсӯ тоҷик, ки арабҳо ўро "табибу-л-муслимин" ва ба муносибати ба забони арабӣ будани китобҳояш "Ҷолинусу-л-араб" номиданд, дар Аврупо ўро "Abubater" ё "Razes" ном гузоштаанд.



### Ал-Ховӣ - الحاوی

Абубакри Муҳаммад ибни Закариёи ибни Яҳёи Розӣ дар шаҳри Рай соли 251-и ҳичрӣ баробар ба 28-уми августи соли 865-и мелодӣ дар оилаи косиб таваллуд шудааст. Аз қайди дар "Китоб ул - мансурӣ" бармеояд, ки донишманд дар аввалҳо умр бо касби заргариву сарроғӣ машғул буда, дар як давраи муайян ба ҳаваси кимиёгарӣ дар пайи омӯхтани илми кимиё меафтад. Дар ин хусус Абӯрайхони Берунӣ (973-1048) дар "Фехристи мусаннифоти Розӣ" ном асара什 мениввисад: "Ў нахуст ба кимиё иштиғол варзид ва ҷашми худро дар маърази авориз ва оғот ниҳод. Наздикий ба оташ ва бӯйҳои

тунд ҷашми ўро маъюб соҳт ва ўро ба сӯйи муолиҷа ва мудово ва сипас ба илми пизишкӣ қашонид".

Розӣ аз овони ҷавонӣ ба омӯхтани илму адаб ба василаи китобу навиштааст, маҳфилҳо ва баҳсу мунозирот дилбастагии маҳсусе доштааст.

Вай дар рисолаи "Сирати фалсафӣ"-и худ навиштааст, ки аз айёми ҷавонӣ то қунан умри худро вақфи донишандӯзӣ кардааст ва он китоберо, ки бояд меҳонд ва он донишмандеро, ки бояд мулоқот мекард, то ин амалро ба анҷом намерасонид, аз поӣ нағмишишт.

Баъзе муҳаққиқон ақида доранд, ки Розӣ пас аз чилсолагӣ дар ҳаёташ ба гардиши бузургн ноил گашт, дар соҳаи тиб ба дараҷаву мақоми бузургони олам мерасад ва тибқи ифодаи Алиасғари Ҳалабӣ ба ҷунин мартаба соҳиб мешавад: "Пизишкӣ набуд, Буқрот онро ба вучуд овард, мурда буд, Ҷолинус онро зинда кард, пароканда буд, Розӣ онро фароҳам овард, ноқис буд, Ибни Сино онро комил кард".

Закариёи Розӣ аввало ба хидмати ҳокими Рай-Мансур ибни Исҳоқ ибни Аҳмад ибни Асад, солҳои 902-908 ҳукumatдорӣ кардааст, ба вазифаи сарвари бемористон доҳил мешавад. баъди ҷанд муддат ин табиби ҳозиқва мутафаккири барҷастаро ҳокими Бағдод даъват мекунад ва сарвари бемористони ин шаҳр таъйин мекунад.

Закариёи Розӣ баъди солҳои зиёд дар бемористони Бағдод хидмат намудан ва соҳиби таҳаллуси "табиби мористон" шудан ба зодгоҳаш баргашт.

Ӯ як қисми умрашро дар Мовароуннаҳр гузаронида ва бо доираҳои илмии ин қишвар робитаҳо доштааст. Дар охири умри худ нобино шуда, дасташ аз кор монда будааст. Файласуф ва табиби мушкилкушо, кимиёгари маъруф Закариёи Розӣ дар байни соли 320 ҳичрӣ (25-уми октябрини соли 925 мелодӣ) аз олам ҷашм пӯшидааст.

Муҳаммад Закариёи Розӣ олимӣ энсиклопедисти барҷаста, файласуф, табиб, омӯзор, риёзидон, кимиёгар ва табиатшиноси



машхури асрҳои VIII - IX - и форсу тоҷик тақрибан 238 қитоб ва рисола навиштааст, ки мутаассифона, аксарияти онҳо несту ногӯ буд гардида ва имрӯз фақат 30 ҷилд аз осори ӯ боқӣ мондаасту ҳалос ва аксарияташон ба забони арабӣ нигошта шудаанд. Мероси ба тиб бахшидаи ӯ зиёда аз 60 қитобу рисола аст. Аз ҷумлаи муҳимтарин асрҳои энсиклопедии донишманд "Китоб-ул-ҳовӣ" ва "Китоб - ут -тиб ул -Мансурӣ" дохил мешаванд. Китоби якум аз 30 ҷилд иборат буда, тамоми шоҳаҳои тиббӣ - назариявӣ ва амалиро дар бар мегирад. Дар қитоби мазкур назария ва комёбиҳои пешқадами илми тибби қадимаи юнонӣ, ҳиндӣ, арабӣ, форсиву тоҷикӣ, дар навбати аввал таҷрибаи амалии худи ҳаким гирд оварда шудааст. Ин асар соли 1279 ба забони лотинӣ тарҷума ва дар соли 1486 нусхай чопии он дастраси аврупоиён гардид. Асари дигари Закариёи Розӣ "Китоб - ул ҷадори вал ҳасба" (қитоби нағзак ва сурҳак) бо забони лотинӣ, юнонӣ, англисӣ ва олмонӣ тарҷума шуда, 49 мартиба пайи ҳам нашр гардидааст.

Закариёи Розӣ доир ба илми кимиё 22 қитобу рисола, дар боби тиб зиёда аз 60 асар таълиф кардааст, ки муҳимтарини онҳо "Китоб-ул-ҳовӣ" ва "Китоб-ут-тиб-ил-мансурӣ" (ё "Алқунон-ул-мансурӣ", 10 ҷилд) буда, тамоми илмҳои тиббии асри Закариёи Розиро фаро гирифтаанд ва ба инкишофи минбаъдаи илми мамлакатҳои Шарқи мусулмонӣ таъсири амиқ расонидаанд. Ин асарҳо дар асри XII ба забони лотинӣ тарҷима шуда, дар арзи ҷандин аср барои табибони Гарб дастури аввалиндарача буданд. Закариёи Розӣ дар асарҳояш "Аттибб-ул-мулукӣ" ва "Тибб-ул-фуқаро" гояи табобати фардиро тарғиб кардааст. Вай дар "Тибб-ул-фуқаро", ки барои омма навишта шудааст, бемориҳои роиҷ, роҳ ва воситаҳои осони дар шароити ҳона пешгирий ва табобат кардани онҳоро нишон додааст. Ӯ дар "Китоб-ул-ҷадори вал-ҳасба" ном асараш нахустин бор нағзак, сурҳак ва роҳҳои талқиҳи (гул буридан) онҳоро ба таври возех нишон додааст, ки ин бемориҳо такрор намешаванд, яъне як кас ду бор гирифтори нағзак ва сурҳак наҳоҳад шуд. Ин қитоб ба забо-

нҳои лотинӣ, юнонӣ, англисӣ ва олмонӣ тарҷума шуда, 40 бор нашр гардидааст. Олимӣ англис Ҷекнер фақат баъди нашри англисии ин асар усуљҳои талқиҳи обила ва сурҳакро пешниҳод кард.

Закариёи Розӣ аз нахустин табибоест, ки тибро ба таҷриба ва амалия пайвастааст. Ӯ ин корро бо роҳи ҷорӣ кардани таърихи беморӣ, ки дар тибби имрӯза маъмул аст, ба анҷом расонид. "Китоб-ул-ҳовӣ"-и ӯ ҳақиқатан дар заминаи ҷунин таъриҳҳои беморӣ таълиф шудааст. Закариёи Розӣ дар соҳаи ҷарроҳӣ низ ҷандин ихтироъ ва қашфиёт дорад; ӯ аввалин бор асбоби аз ҳалқ берун овардани ҷисмҳои бегонаро тасвир кард, пунба (пахта)-ро барои бастан ва зехро барои дӯхтани ҷароҳат ба кор бурд. Вай тавсия кардааст, ки ҳангоми ҷарроҳии сараторон бофтаҳои атрофи онро ҳарчи бештар бурида, ҷояшро дод кардан зарур аст. Ӯ меѓуфт: "Ҳар гоҳ табиб муваффақ шавад, ки бемориҳоро бо ғизо (парҳез) дармон кунад, пас ба саодат расидааст"

Фаъолияти илмии ин донишманди бузург ба тадриҷ ба Аврупо нуфуз намуд ва дар он ҷо бо номи "Abubater" ё "Razes" шӯҳрат пайдо кард. Аз омӯзиши осори Закариёи Розӣ бармеояд, ки ӯ дуруст будани назарияи сунъӣ, яъне истеҳсоли тило ва нуқраго оид ба тавассути иксир ҷӯтиқоди комил надоштааст, ки онро мо аз ду асари ӯ таҳти унвони "Мехнат-ул - заҳоб ва алғизати ва мизони табиӣ" ва "Фиана саноатил кимиёи ақрабу илал вуҷуд минҳо илал имтиноъ" дарёфт карда метавонем. Ин нуқтаи назари Закариёи Розиро мо зимни мутолиаи асарҳои дигари ӯ ба монанди "Китоб-ул - асрор" ва "Китоб -ул - сирил - асрор" низ пайдо намудем. Бояд тазаккур дод, ки қитоби дуввуми дар боло номбаршуда, яъне "Китоб-ул- сирил - асрор" ҳанӯз дар замони Розӣ ба забони лотинӣ тарҷума шуда, дар қишиварҳои гарб шӯҳрати васеъ пайдо кардааст. Ҳуди Муҳаммад Закариёи Розӣ дар ҷое зикр кардааст, ки "Китоб-ул- сирил - асрор" аз асари "Китоб-ул- асрор" пурмазмунтар асту мақоми баланде дорад. Дар ҳақиқат ин қитоб дар тарҷумай Ҳасаналии Шайбонӣ ба забони форсӣ (ҳаҷмаш 630 саҳифа)



буда, аксари матни онро маълумоти кимиёй ташкил медиҳад.

Яке аз кӯшишҳои муҳимтарини Розӣ таснифи (классификация)-и моддаҳои гуногун буд. Тавре, ки дар боло зикр гардид, ў моддаҳои маълуми он замонро ба шаш гурӯҳ табақабандӣ кардааст. Ар-Розӣ инчунин баъд аз Ҷобир ибни Ҳайён ҷараёнҳои кимиёнеро ба мисли дистилатсия, калсинатсия ва филтратсия дақиқ тасвир намуда, истифодай онҳоро асоснок кардааст. Доностани асосҳои тиб ва тарикаи истифода ва истеъмоли гиёҳҳо ба Розӣ имкон додаанд, ки дар бораи ядрои

кимиёй низ тадқиқотҳои зиёд анҷом дихад. Ўаввалин шахсе буд, ки алкул спиртро дар тиб истифода кардааст, аммо ин амали ўаз ҷониби дигар табибон дастгирӣ наёфтааст.

Дар маҷмуъ метавон гуфт, ки Абӯбакр Муҳаммад Закариёи Розӣ аксарияти илмҳои замонашро аз устодаш Ҷобир ибни Ҳайён фаро гирифта худ саромад ва устоди бузурги ин риштаҳои илм гардидааст. Ин дастовардҳои илмии Закариёи Розӣ ба илми Аврупо таъсири назаррас расонида, номи ўро ба қатори саромадони тамаддуни башарӣ шомил гардонида аст.



## ЧАШНВОРА



**Ҳочибоев Юлдош Ҳочибоевич,**

Шумо соли 1967 факултети химияи Донишгоҳи далатти Тоҷикистон (ҳоло ДМТ)-ро ҳатм намуда, дар оғоз муддати си сол дар муассисаҳои гуногуни илмию таълимии мамлакат барои рушду нумӯи соҳаҳои илму маорифи кишвар меҳнати садоқатмандонаро паси сар намудаед. Дар ин давом ҳисси нозуки ҷустуҷуву ковишиҳои илмӣ аз нав Шуморо ба таҳсилоти иловагӣ водор соҳта варзиши соли таҳсил (1972-75) дар кафед-

раи химияи органикӣ Донишкадаи химияю дорусозии шаҳри Санкт-Петербурги ФР ҳудро бо донишҳои баланди қасбӣ мусаллаҳ на-муда, ҳамчун номзади илм ба Ватан баргаштед. Мо ифтихормандем, ки аз соли 1999 фаъ-олияти қасбиатонро дар ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино ба тарбияи мутахассисони ҷавони тиб баҳшида, тӯли солҳо дар ин ҷода ба дастовардҳои назаррас ноил гаштед ва тавассути меҳнату заҳматҳои монданашавандатон ба мартабаҳои профессорӣ ва мудирии кафедраи хичияи органикӣ ва физ-коллоидӣ (2000-2015) расидед. Солҳои 2011-2015 ҳамзамон мудири Озмоишгоҳи химияи пайвастҳои гетеросиклии Институти химияи АИ ҷумҳурӣ будед.

Шумо ҳамчун олими соҳа низ шаҳси муваффақед ва беш аз 140 таълифоти илмӣ, 4 монография ва дастурҳои зиёди методиатон нишонаи фаъолияти пурсамари Шумо дар ҷодаи илм маҳсуб меёбанд.

Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалий ибни Сино ва ҳайати таҳририи маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, хуш-баҳтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муолиҷавиро таманно доранд.



### **Одинаев Фарход Исламулоевич**

Фаъолияти Шумо ба сифати як мутахасиси варзидае, ки дар марҳилаҳои камолоти қасбиатон самтҳои табиӣ, омӯзгорӣ ва илмро тавъям карда тавонистаед, ҷолиби таваҷҷӯҳ ва пайравии дигарон мебошед. Мо ифтихор дорем, ки Шумо тақдири худро тӯли солҳо бо Донишгоҳи тиббӣ пайвастаед ва ин пайванд ҳамеша қавиу мустаҳкам ва сермаҳсулу пурсамар будааст.

Шумо солҳои зиёд вазифаи ассистентӣ (1968-1990) ва профессории кафедраи бемориҳои да-

руни №1-и ДДТГ ба номи Абӯалӣ ибни Синоро (аз соли 2010) бошарафони иҷро намуда, дар миёни аҳли кафедра ҳамчун шахси ҳалиму меҳрубон, омӯзгори серталабу ғамхор шинохта шуда, соҳиби эҳтироми самимӣ гаштаед. Ба ҳайси олими варзидаи соҳа дар таълиф ва таҳияи якчанд китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълими фаъолона ширкат варзида, бештар аз 210 мақолаи илмиатон оид ба масъалаҳои мубрами соҳа дар нашрияҳои гуногуни илмии чумхурӣ ва берун аз он ба табъ расидаанд, ки ҳар қадоми онҳо дар қушодани гиреҳҳои нозуки ҷарроҳии рагҳо нақши босазо гузаштаанд.

Ҳамзамон шумо усулҳои муосири ташхису табобати дар амал татбиқ намуда, оид ба масъалаҳои мубрами соҳа дар ҳамоишҳои зиёди ватанию ҳориҷӣ бо маърӯзаҳои пурмазмуни илмӣ баромад кардаед. Аз ҷумла доир ба ҳусусиятҳои эпидемиологӣ, клиникӣ ва патогенезу ҷараённи бемории дилу рагҳо, бронху шуш ва масоили ҳифзи тандурустии ҷамъияти тадқиқотҳои арзишманд анҷом додаед.

Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, ҳушбахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муолиҷавиро таманно доранд.

**Салоҳиддин Раҷабзода,**

Баъди хатми ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино (1994) фаъолияти хешро ба ҳайси табиби муоличавӣ дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи Файзобод (1995-97) оғоз намуда, сипас солҳои тӯлонӣ дар вазифаҳои гуногуни роҳбаруқунанда, аз қабили мутахассиси пешбари Сарраёсати ташкили ёрии тиббӣ ба ахолӣ, сармутахассис ва муовинии сардори раёсати ташкили умури тиббӣ, сардори шуъбаи кӯмаки госпиталӣ ва маҳсусгардонида, сардори раёсати банақшагирӣ, ҳамоҳангсозӣ ва ислоҳот, сардори раёсати ислоҳот ва равобити байналмилалӣ, сардори шуъбаи таҳлили сиёсати тандурустӣ, сардори раёсати таҳсилоти тиббию фар-

матсевтӣ, сиёсати кадрҳо ва илми Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ (1997-2020) муваффақона адои хизмат намудед. Ҳамзамон аз соли 1997 дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба тарбияи мутахассисони ҷавони тиб машғул гашта, солҳои 2010-2018 мудири кафедраи тибби оиласи № 2 ва баъдтар кафедраи нигоҳдории тандурустӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тибро ба уҳда доштед. Алҳол вазифаи масъулияtnоки директори Маркази ҷумҳуриявии таълимӣ-клиникии тибби оиласиро ба зимма дошта бошед ҳам, таълими мутахассисони ояндаи тибро яке самтҳои асосии фаъолияти бисёрҷабҳаи хеш қарор дода, бо меҳнати соғдилона ва дониши қавии қасбӣ ҳурмату эҳтироми ҳақиқии ҳамкасбон ва шоғирдонро сазовор гаштаед.

Шумо ҳамчун олими сермаҳсул муаллифи беш аз 150 таълифоти илмӣ, аз ҷумла 16 қитоб ва дастурҳои таълимӣ-методӣ маҳсуб ёфта, тавассути ҷустуҷӯву пажуҳишҳои доимӣ сазовори унвонҳои баланди профессорӣ ва доктори илмҳои тиб гаштаед. Хизматҳои соғдилонаатон ҳаққонӣ бо медали "Хизмати шоиста" (2012), Ҷоизаи давлатии Исмоили Сомонӣ (2004), унвони Аълоҷии тандурустии ҶТ (2004) қадрдонӣ гаштаанд.

Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табриқ гуфта, бароятон тандурустӣ, хушбахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муоличавиро таманно доранд.



### **Бобохочаев Ӯқтам Икрович,**

Доктори илмҳои тиб, хатмкардаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар соли 1983, баъди хатми аспирантура (солҳои 1987-1991) ҳамчӯроҳбари Маркази ҷумҳуриявии клини-

ки иммунология ва аллергология (1991-1993), ҷонишини сардуҳтури Маркази миллии ташхиси бемориҳо (1993-2000), сардори Раёсати ҳадамоти тибии Вазорати тандурустии ҶТ, ҳамзамон аз соли 2007 дар вазифаи дотсенти кафедраи фтизиатрияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ифои вазифа намудаед.

Шумо муаллифи зиёда аз 100 таълифоти илмӣ, 3 монография, 5 дастуралами таълимӣ-методӣ ҳастед. Таҳти роҳбарии Шумо 2 нафар рисолаи нимзади илмҳои тиброҳимоя кардааст.

Хизматҳои соғдилонаатон бо Ифтихорномаи Вазорати тандурустии Тоҷикистон (2007) ва унвони Аълоҷии тандурустии Тоҷикистон (2008) қадрдонӣ шудаанд.

Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, хушбахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муолиҷавиро таманно доранд.

**Маликов Мирзобадал Халифаевич,**

Соли 1986 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Синоро хатм карда, ҳисси нозуки ҷустуҷӯву ковишиҳои илмӣ аз нав ба таҳсилоти иловагӣ водоратон соҳт ва тӯли 4 соли соли таҳсил (1990-1994) дар Доғишкадаи такмили ихтинососи духтурони шаҳри Москва ҳудро бо доғишҳои баланди қасбӣ мусаллаҳ намуда, ба Ватан баргаштед. Фаъолияти

минбаъдаи қасбиатонро дар кафедраи бемориҳои дарунии № 2 ва ба тарбияи мутахассисони ҷавон бахшида, тӯли солҳо дар соҳаи интихобкардаи хеш ба дастовардҳои назаррас ноил гаштед ва тавассути меҳнату заҳматҳои монданашавандатон сазовори үнвони баланди доктори илмҳои тиб (2017) гаштед. Дар мавзӯи "Ҷарроҳии контрактураи ишемияи Фолкман" рисолаи номзадӣ ва дар мавзӯи "Ҷарроҳии барқарорсозандай андомҳоии боло ҳангоми оқибатҳои вазни ни осеб" рисолаи докторӣ ҳимоя намудаед, ки то ҳол ҳамчун дастури муҳим дар раванди таълиму тарбияи мутахassisони ҷавон пурсамар истифода бурда мешаванд. Шумо ҳамчун олимӣ соҳа низ шаҳси муваффақед ва беш аз 210 таълифоти илмӣ, 7 пешниҳоди навоварона ва дастурҳои зиёди методикатон нишонаи фаъолияти пурсамаратон дар ҷодаи илм маҳсуб меёбанд.

Роҳбарияти Доғишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, хушбахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муолиҷавиро таманно доранд.



### **Чумъаев Бахшулло Бокиевич,**

Дар соли 1987 баъди хатм намудани ДДОТ ба номи С. Айнӣ бо дипломи аъло ба шӯбайи рӯзонаи аспирантураи Пажӯҳишгоҳи физиология ва биофизикаи растаний назди АИ ҶТ дохил шуда, соли 1991 рисолаи номзадӣ ва соли 2000 рисолаи докториатонро дар бахши биохимияи растаниҳо бомувафаққият дифоъ намудед. Соҳлии 1991- 2003 дар вазифаҳои лаборанти калон, ходими хурди илмӣ, ходими калони илмӣ, ходими пешбари илмӣ фаъолият намуда, айни замон дар вазифаи сарходими илмии озмоишгоҳи биохимияи фотосинтези Пажӯҳишгоҳи ботаника, физиология ва генетикаи растаний АМИ Тоҷикистон фаъолият доред. Мо ифтихормандем, ки аз соли

2003 то кунун дар кафедраи биохимияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино фаъолияти омӯзгорӣ дошта, то соли 2015 ба ҳайси асистент ва аз соли 2016 ба ҳайси профессори кафедраи биохимия ба тарбияи мутахассисони ҷавони тиб машғул мебошед.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои арзишноки илмӣ ба Шумо муюссар гардидааст, ки 6 монография, зиёда аз 200 мақолаҳои илмӣ, 2 китоби дарсӣ, 30 дастури таълимӣ-методӣ ва бештар аз 60 мақолаи илмӣ-оммавиро пешкаши мутахассисони соҳа ва шогирдни бешуморатон гардонед.

Солҳои 2000-2014 аъзои Шӯрои ҳимояи рисолаҳои докторӣ оид ба ихтисоси "Физиология ва биохимияи растаний", айни замон аъзои Шӯрои диссертационии ДДОТ ба номи С. Айнӣ ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) мебошед. Барои дастовардҳои назаррасатон бо нишони "Аълоҷи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва нишони "Аълоҷи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон" сазовор дониста шудаед. Раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қашфиёту дастовардҳои илмию амалиатонро ба инобат гирифта, соли 2017 Шуморо узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон интихоб намудааст.

Роҳбарияти Дошишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, хушбахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муолиҷавиро таманно доранд.

**Шукуррова Нигина Январовна,**

Ба сифати як мутахассиси фидой дар ма-  
рхилаҳои камолоти касбиатон самтҳои ом-  
ӯзгорӣ, илм ва табибиро мувваффақона пеш  
бурда, дар ҳар қадоми он ба дастовардҳои  
назаррас ноил гаштаед. Боиси ифтихор аст,

ки Шумо дар баробари ҳамчун табиби муш-  
фиқ ба камол расидан тӯли солҳо тақдири  
худро бо Донишгоҳи тиббӣ пайваста, барои  
омода намудани мутахассисони олидараҷаи  
соҳа саҳми босазое гузошаед.

Солҳои зиёд дар вазифаҳои асистент  
(1997 -2017) ва дотсенти кафедраи физиоло-  
гияи патологии ДДТТ ба номи Абӯалӣ  
ибни Сино (аз соли 2017 инҷониб) фаъоли-  
ят намуда, ҳамчун устоди ҳалиму меҳруbon  
ва мутахассиси кордону соҳибтаҷриба ши-  
нохта шуда, соҳиби эҳтироми самимӣ гаш-  
таед.

Ҳамчун олимӣ сермаҳсул оид ба мушки-  
лоти гуногуни соҳа бештар аз 30 таълифо-  
ти илмӣ ба нашр расонида, дар мавзӯи "Ги-  
пертрофияи ҷубронии гурдаи таҷдидшаван-  
даи обҳокиҳо" рисолай номзадӣ дифоъ на-  
мудаед.

Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тиб-  
ии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино  
ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии  
"Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон  
табриқ гуфта, бароятон тандурустӣ, хуш-  
баҳтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯз-  
гориву муолиҷавиро таманно доранд.

## **ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАҶОЛАҲО**

**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**

**Пешниҳод намудани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя кунад:**

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 14 Times New Roman Тj, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм хуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.

2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои чудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.

3. Пешниҳод кардани Шохиси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст).

4. Мақолаҳои хулосавӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаххас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванда марбутро дар бар гирад. Ҳачми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд. 5. 5. Мақолаҳои илмӣ бе тақриз қбул карда намешаванд. Дар тақриз аслият, муҳиммият, мубрамият ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.

6. Дар аввали мақола унвони он (бо хуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (ним-сиёҳ), номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шумораи муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.

7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳиммият (дар ҳачми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.

8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.

9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возеҳ ва мушаххас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибиӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.

10. Номгӯйи адабиёт дар мақолаҳои оригиналий бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғики тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.

11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифони мақола (ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи электронӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.

12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.

13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуда қабул карда намешаванд.

14. Идораи мачалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба суроғаи зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**

---

*Ба чопаш 20.11.2020 имзо шуд. Андоозаи 60x84 1/16.  
9,25 ҷузъи чопӣ. Адади нашр 100 нусха.*